

Т.Н. ХАСКАШЕВ

ФОНЕТИКАИ
ЗАВОННИ АДАБИИ
ТОЧИК



Х-33

ББК 81.2 точик 1 Я 73.

Хаскашев, Т. Н.

Х 33 Фонетикаи забони адабии точик:

Китоби дарсии донишчӯёни мактабҳои олӣ. — Душанбе:
Маориф. 1989.— 200 с.

Дар китоб масъалаҳои асосии соҳти овозии забони адабии точик — системани фонемаҳо, ҳичо, задан калима, оҳанг ва падидоҳои овозии ба онҳо алоқаманд дар замини дастовардҳои илми фонетикаи имрӯза баён шудаанд. Асар роҷеъ ба баъзе масъалаҳои фонетикаи умумӣ низ маълумоти судбаҳш медиҳад. Китоб барои донишчӯёни факультети филология, аспирантҳо ва муаллимони забон ва адабиёт таълиф гардидааст.

Хаскашев, Т. Н.

Фонетика таджикского литературного языка.

ББК 81.2 точик — 1 Я 73

Муҳаррир Ҷабборова Ш.

X 4602000000—221
504 (12) — 89 → 95—89

ISBN 5—670—00131—7

© Хаскашев Т. Н., 1989

ПЕШГУФТОР

«Фонетикаи забони адабии тоҷик» ба сифати китоби дарсӣ барои донишҷӯёни филолог, ки фонетикаро ҳамчун яке аз фанҳои ҳатмии таълимӣ меомӯзанд, пешниҳод шудааст.

Эҳтиёчи донишҷӯёну муаллимони мактабҳои олии республика ба ҷунин дастур ба ҳамаи онҳо, ки ба тадрису омӯзиши савтиёти забони тоҷики сару кор доранд, хуб маълум аст. Масъала дар сари он аст, ки ин фан ним аср боз ҳамчун яке аз предметҳои ҳатмии таълимӣ дар донишкадаҳои олии республика ва ҳориҷи он дарс дода мешавад, аммо то имрӯз китоби дарсие, ки ба талаботи программа ва методикан таълими он ҷавоб дихад, надорад. Дастури ягонаи таълими фонетикай забони тоҷики (В. С. Растроғуева. Краткий очерк фонетики таджикского языка. Степнабад, 1955) сӣ сол пеш аз ин таълиф шуда буд. Дар ин муддат на танҳо илми дар фонетикай умумӣ дар шарҳу баёни бисъёр масъалаҳо таҷдиди назар ба вучӯд омад, балки баъзе масъалаҳои фонетикай забони тоҷики таҳқиқу тафтиш шуд. Дастурҳои дигари таълим бо сабабҳои гуногун (сатҳи дасти илмию методӣ, доираи танги мундариҷа, дараҷаи шарҳу мавзузъҳо ва ғайра) талаботи программаи таълим ва омузгорону омузандагони забони тоҷикиро қонсъ гардонида наметавонад. Мавҷуд набудани китоби дарсӣ на танҳо тадриси фонетикаро ҳамчун яке аз фанҳои забони модарӣ душвор месозад, балки дар омузишу тадриси фанҳои ба он алоқаманд (орфоэпияю ҳусни баён, синтаксису пунктуация, графикаю орфография ва г.) душвориҳо пеш меорад.

Мушкилоти мазкур ва душвориҳои дигари таълими ин фан муаллифи ин китобро ҳамчун яке аз муаллимони ин предмети таълимӣ водор соҳт, ки мушоҳидаю мулоҳиза ва дастовардҳои илмиҳои ҳудро, ки дар тӯли зиёда аз бист соли тадрису таҳқиқи фонетикай забони тоҷики дар системай мактабҳои олии республика ҷамъ омадаанд, танзиму тафтиш намуда, аз ғалбери муваффакиятҳои забоншиносии имрӯзан умумӣ ва тоҷик гузаронида, ба шакли китоби дарсӣ дарорад ва ба ҳаводорони савтиёти забони тоҷики пешкамӣ намояд.

Душвориҳои таҳия ва таълифи китоби дарсӣ хуб маълуманд. Дар навиштани ин китоб ҳам муаллиф ба мушкилоти зиёд рӯ ба рӯ шуд, ки дутон опро гушзад кардан зарур аст. Душвории асосӣ дар таълифи китоби дарсии фонетика камбуҷ ё набуди маълумоти зарурӣ оиди масъалаҳои асосии ин илм аст. Бо вучуди ду-се тадқиқоти дар солҳои охир ба анҷом расида бисъёр масъалаҳои воҳидҳои сегментӣ, аз ҷумла масъалаҳои ҳайати фонемаҳо, нишонаҳои тафриқӣ, ҳусусиятҳои системанокӣ, ҳамнишинию варзиштнокӣ, тавсифи акустикӣ тавлидии фонемаҳои алоҳида ва ғайра баҳусу таҷдиди назарро талаб доранд.

Дар баёни масъалаҳои просодика мушкилот бештар аст. Дар ин ҷо масъалаҳои гуногуни задаи қалима, қонунияти ҳичкосозӣ ва қоидаҳои

хичочудокунӣ, оҳанг ва унсурҳои фонетикии таҳкили мавзунияти гуфтори тоҷикӣ то имрӯз мавзӯи таҳқиқ қарор нагирифтаанд ва доирӣ онҳо маълумоти зарурӣ дар даст нест. Дар бâёни ин масъалаҳо муаллиф ночор ба мушоҳида мулоҳизаҳои худ тақъя кард ва умедвор аст, ки ин маълумот мутахассисонро ба таҳқиқу тағтиши ҷиддитари онҳо бар меангезонад.

Душвории дуюм аз аввали падид меояд ва он масъалаи истилоҳ аст. Камбудии маълумоти зарурӣ, норавшани мағҳумҳо ва категорияҳои асосии фонетикии тоҷикӣ дар масъалаи истилоҳҳо ҳам душворӣ пеш овард. Тезодии истилоҳоте, ки дар адабиёти методию лингвистики тоҷик истифода мешавад, аз 40—50 беш нест (масалан, дар «Лугати терминҳои забоншиносӣ» и X. Ҳусейнов ва Қ. Шукурова (1983) ҳамагӣ 39 истилоҳи фонетика тағсир ёфтааст). Табиист, ки бо ин миқдор истилоҳҳо ҳамаи мағҳумҳо ва категорияҳо ин илмро шарҳ додан номумкин аст. Бинобар сабабҳои мазкур муаллиф бо нияти пайдо кардашти истилоҳоти даркорӣ ночор ба маъхазҳои пешина (луғатҳо, асарҳои оиди адабиёту адабиётшиносӣ, мусиқӣ, тиб ва ғ.) ва ҳозираи ватаниюю ҳориҷ (адабиёти илмию методӣ) муроҷиат намуд. Дар мавридиҳои пайдо нашудани истилоҳоти даркорӣ даст ва иктибос ва истилоҳҳои зад, аммо дар ҳама мавридиҳо кушиш шуд, ки истилоҳи интиҳобшуда хилоғи қолабҳои қалимасозӣ ва ҳусусиятҳои фонетикии талафузи тоҷикӣ набошад.

Бо мақсади гирифтани фикри аҳли қалам ва муаллимони мактабҳои Ҷоюн миёна барои рафғӯ кам кардани мушкилоти мавҷуда маводи ин китоб бо ташвиқи устоди шодравон профессор Д. Т. Тоҷиев ва ҳамкасбон пешакӣ дар шакли курси мухтасари лекцияҳо таҳти үнвони «фонетикии забони адабии ҳозираи тоҷик. Қ. 1. Садонокҳо ва ҳамсадоҳо (1983), Қ. 2. Просодика (1984) бо тезодии кам ба ҳонандагон пешниҳод шуда буд. Шакли фишурдатари он дар «Грамматикии забони адабии тоҷик» Қ. 1. Фонетика ва морфология (1985 с. 13—78), ки АИ республика таҳия кардааст, низ ба табъ расид. Дар муддати 5—6 соли нашри маводи мазкур баъзе дустдорони савтиёти тоҷикӣ қайдҳои танқидӣ, таклифу пешниҳодоти ҳудро ба воситаи матбуот ё бевосита ба муаллиф расониданд. «Фонетикии забони адабии тоҷик» дар заминай маводи мазкур, вале бо тақмилу таҳрири ҳарҷониба ва дар партави ҳамин таклифу пешниҳодот таълиф шудааст.

Маълум аст, ки фонетикии имрӯза равия ва мактабҳои гуногун (Мактабҳои Москва, Ленинград, Прага ва ғ.) дорад. Муаллифи китоб шогирди мактаби фонологии акад. Л. В. Щерба мебошад. Бинобар ҳамин баёни ҷиҳати назариявии масъалаҳо дар дастур дар партави таълимоти забоншиносии ҳамин мактаб воқеъ гардидааст. Ҳонданда кунҷков мазлумоти зарурро оиди таълимоти мактабҳоу равияҳои дигари фонология, ки аз таълимоти дар ин китоб баёни шуда фарқ доранд, аз адабиёти илми мавҷуда ва иловагие, ки дар охири ҳар боби дастур оварда шудааст, гирифта метавонад.

Бо мусаввадаи матни дастур аъзо-корреспонденти АИ СССР, проф. М. Н. Боголюбов, докторҳои илми филология, профессорон Р. Ғаффоров, Ш. Рустамов, В. А. Лившиц, номзадҳои илм С. Ҳалимов ва А. Мирзоев шинос шуда, бо таклифу пешниҳодоти судманди худ бехтар шудани сифати онро мусоидат кардаанд. Нигорандаи китоб ба ҳамаи ин рафиковон, инчунин ба ҳамкорону ҳамкасбони худ — муаллимони кафедран забони тоҷикӣ УДТ ба номи В. И. Ленин, ки дар таҳия ва таълифи дастур ҳисса доранд, самимона изҳори миннадорӣ мекунад.

Боби I.

ФОНЕТИКА — ИЛМ ДАР БОРАИ СОХТМОНИ ОВОЗИИ ЗАБОН

1. МАФҲУМИ СОХТМОНИ ОВОЗИИ ЗАБОН

Асосгузорони марксизм-ленинизм забонро «муҳимтарин воситай алоқа дар ҷамъияти инсонӣ»¹ ва шакли «зоҳирӣ бевоситай тафаккур»² номидаанд. Забон, барҳак, аз ниёзмандии аъзоёни ҷамъият ба воситай иртиботу муҳбира (вазифаи муҳобиротии забон) ва заруроти танзиму ташкили афкори онҳо (вазифаи ташкили фикр) падид омада, туфайли ҳамин ду вазифан асосиаш тадриҷан ба яке аз муҳимтарин ҳусусиятҳои ҷамъияти инсонӣ мубаддал гардидааст ва то замоне ки ҷамъияти инсонӣ ҳаст, бокӣ ҳоҳад монд.

Ҳамаи забонҳо дунъё, ки төъдодашон наздики 3000 аст, бо вучуди тафовутҳои муҳимашон аз лиҳозӣ луғат, соҳтмони овозию грамматикий аз ду ҷиҳати асосӣ мушобеҳӣ ҳамдигаранд: а) ҳамаи онҳо дорои ҳазинаи луғат (калимаҳо) ва қоидаю қонунҳои истифодай он (грамматика) мебошад ва б) барои таъмину фароҳам овардани мубодилаи афкор, муҳобираи аъзоёни ҷамъият ҳизмат мекунанд. Табиист, ки унсурҳои соҳтмонӣ ба амалий гардонидани вазифаҳои забон равона карда шудаанд ва онро мувофиқату мусоидат мекунанд. Аз ҳамин рӯ арзишу аҳамияти воҳидҳои соҳтмони забон нисбат ба саҳми онҳо дар ҷараёни муҳбира муайян карда мешавад.

Мубодилаи афкор дар байни аъзоёни ҷамъият дар шакли муҳобира — аз як аъзои ҷамъият ба аъзои (аъзоёни) дигари он расонидан ё дарьёфт кардани фикре, маънное ё мазмуне сурат мегирад, аммо расонидан ё дарьёфти фикр (маъно) бе

¹ Ленин В. И. О праве нации на самоопределение.—Полн. собр. соч.—Изд. 5 т. 25, с. 258.

² Маркс К. и Энгельс Ф. Немецкая идеология.—Соч. Изд. 2, т. 3,— с. 29.

шакли зоҳирӣ (овозӣ ё ҳаттӣ)¹ имконнолазир аст. «Аз азал,— навиштанд Қарл Маркс ва Фридрих Энгельс,— дар рӯҳ лаънатии модаи «нобоб» мавҷуд аст, ки он ин ҷо дар шакли қабатҳои ҳаракаткунандаи ҳаво, овозҳо — хуллас дар шакли забон вокеъ мегардад»².

Фикр ё маъно аз як аъзои ҷамъият ба аъзоёни дигари он ҳамеша дар қолаби муайяни овозӣ (ё ҳаттӣ) расонида мешавад. Туфайли чунин муносибат маъно ва шакл ҳамbastagii ногусастаний доранд.

Воҳиди асосии муҳобира гуфтор аст, ки дар се шакли асосӣ амалӣ мегардад: ҳабар додан (гуфтори аҳборӣ), аз қасе доири ҷизе ё ҳодисае маълумот гирифтан (гуфтори саволӣ) ва қасеро ба иҷрои коре водор кардан (гуфтори амрӣ). Ин се наъъни гуфтор дар ҳар ду шакли мавҷудияти забон (овозӣ ва ҳаттӣ) воеъ мегарданд ва ду ҷиҳати зикршударо доро мебошанд.

Гуфтор мураккабтарин воҳиди муҳобира аст. Он ба як ё якҷанд ҷумла, ҷумла ба қалимаҳо, қалимаҳо ба морфемаҳо ва морфемаҳо ба фонемаҳо ҷудо мешаванд. Ин воҳидҳо сатҳҳои муҳталиф (синтаксисӣ, мороғологӣ, лексикий ва фонетикий), қабатҳои гуногуни соҳтмони бинои забонро ташкил медиҳанд. Аз ҳамин рӯ забонро ҳодисаи серкатҳа мешуморанд.

Бо вучуди масолехи як соҳтмон буданашон воҳидҳои забон (фонемаҳо, морфемаю қалима ва ибораю ҷумла ва ғ.) ҳусусияти барҷастаи ҷумла, қалима ва морфема он аст, ки ин воҳидҳо дорои ҷиҳатҳои маънӣ (ифодашавӣ) ва овозӣ (ифодакунӣ) мебошанд. Аз ҳамин рӯ ин воҳидҳоро воҳидҳои дуҷиҳата номида, онҳоро ба сатҳи маҳсуси забон нисбат медиҳанд ва ин сатҳи маънӣ ва воҳидҳои онро воҳидҳои маънодор мегӯянд.

Овозҳоро, ки баръакси воҳидҳои маънодор танҳо ҷиҳати овозӣ доранд, низ ба сатҳи алоҳидан забон нисбат дода, онро сатҳи овозии забон ё ҷиҳати овозии забон мегӯянд. Ҳусусияти барҷастаи воҳидҳои сатҳи овозӣ ин аст, ки онҳо маъно надоранд ва чун масолех дар соҳтмони воҳидҳои маънодор истифода мешаванд.

Системаи воҳидҳои овозие, ки барои соҳтани таркиби овозии воҳидҳои маънодор ҳизмат мекунанд, соҳтмони овозӣ ё ҷиҳати овозии забонро ташкил медиҳанд. Масалан, овозҳои [o] ва [b] дар алоҳидагӣ маъно надоранд ва маъноеро ҳам ифода карда наметавонанд, вале, агар мо онҳоро ба тартиби муайян муттаҳид созем, қалимаҳои об ё бо ҳосил мешаванд, ки дорои маъно мебошанд. Ҷиҳатҳои ифодашавию ифодакунӣ бе якдигар вучуд дошта наметавонад. Ба туфайли чунин алоқаи ин ду ҷиҳат шинохтану фарқ кардани воҳидҳои маънодор, ҳам-

¹ Дар ин китоб шакли ҳатти забон, ки хеле дертар аз шакли овозии он пайдо шудааст ва инъикоси бисъёр нокомили ҷиҳати овозӣ аст, ба зътибор гирифта нашудааст. Ин ҷиҳати забонро графика ва орфография меомӯзанд.

² К. Маркс и Ф. Энгельс.— Ук. соч., с. 29.

дигарро фаҳмидани аъзоёни ҷамъият имконпазир мегардад.

Воҳидҳои ду сатҳи зикршудаи забон мавзӯи баҳси илмҳои гуногуни забоншиносӣ мебошанд. Воҳидҳои сатҳи маънӣ (калима, морфема, чумла ва ф.)-ро илмҳои лексикология, морфология, синтаксис ва ф. мавриди таҳқиқ қарор медиҳанд. Воҳидҳои сатҳи овозиро фонетика меомӯзад.

2. МАВЗӮИ БАҲСИ ФОНЕТИКА

Фонетика (юнон. phone — овоз) як қисми илми забоншиносӣ, ки ҷиҳати овозии забонро меомӯзад. Ҷиҳати овозии забон тамоми воситаю воҳидҳоеро дар бар мегирад, ки аз маъно маҳрум буда, барои соҳтану шинохтани воҳидҳои маънодори забон истифода мешаванд. Барои мисол калимаи **хона**-ро мегирем. Ин калима аз чор овоз: [x], [o], [n] ва [a] иборат аст ва маҳз туфайли мавҷудияти ҳамин овозҳо он ҳамчун воҳиди мустақили забон вучуд дорад ва аз калимаҳои дигар фарқ меқунад: **дар** сурати таъиғ-додани (кам — **хон** ё зиёд — **хонд** кардани) микдори овозҳо ин калима ба воҳиди лексикии дигар табдил меёбад ё бартамом аз байн меравад. Сонияш, овозҳои таркиби калимаи хона тартиби муайян доранд ва он барои мавҷудияти ин калима муҳим аст, зоро дар сурати ҳалалдор гардидан тартиби онҳо (масалан, оҳан, ахон ё ноҳа ва ф.) ин калима ба силсилаи овозии бемаъно табдил меёбад. Дар мавриди вайрон шудани соҳти ҳоҷагӣ ва тартиби ҳиҷоҳои ин калима низ ҳамин натиҷа ҳосил ҳоҳад шуд.

Барои мавҷудияти таркиби овозии калимаи **омад** (Об омад) файр аз тартиб ва микдори муайяни овозҳо, ҳиҷоҳо-колаби заданоӣ ва тартиби ҳиҷоҳои заданоку безада низ муҳим аст, зоро дар акси ҳол ин калимаро аз калимаи **омад** (омади кор) фарқ кардан душвор аст.

Ба тавре ки дида мешавад, дар соҳтани симои фонетикии калима се воҳиди фонетикӣ: овозҳо, ҳиҷоҳо ва зада, ки ҳар қадомашон ҷиҳатҳои гуногуни соҳтмони он (соҳтмони фонемагӣ, ҳиҷоғӣ ва акуентӣ)-ро ташкил медиҳанд, ширкат доранд. Дар ташкили симои фонетикии воҳидҳои маънодор инчунин қонунҳои ҳамнишини тоғиёбӣ, мутобиқату мувофиқати овозҳою ҳиҷоҳо ва ҳодисаҳои ба онҳо алоқаманд низ саҳм доранд ва мавзӯи баҳси фонетика мебошанд.

Дар сатҳи гуфткор (чумла) файр аз ин оҳанг ва воситаҳою үнсурҳои дигари ташкили фонетикии мавзунияти гуфткор — навъҳои гуногуни зада (задаҳои фразаю синтагма, таъкиду эҳсосӣ), үнсурҳои оҳанг (навъҳои гуногуни наво, тамдид, таҳин, танғис ва файра) иштирок доранд ва дар фонетика омӯҳта мешаванд.

Ҷиҳати овозии забон ҳодисаи гуногунциҳат аст. Ҳар як ҳодисаи овозӣ дар натиҷаи кори ягон узви дастгоҳи гуфткори

падид меояд ва дар шакли ҳодисан физикӣ бо вакту ю зудии ба худ хос дарк мешавад. Аз ҳамин рӯ механизми юзҳосилшавӣ, кори узвҳои овозсоз ва хусусиятҳои дарки низ мавзӯи баҳси илми фонетика аст. Саҳми воҳидҳои дар ташаккулу амалӣ гардонидани муҳобира муҳимтамасъалаҳои омӯзиши фонетика мебошад¹.

Ивре ки дида мешавад, соҳти овозии забон ҳодисаи ниҳоят скабу серсоҳа аст. Чунин хусусияти он моро водор мекуки онро аз ҷиҳатҳои гуногун ва бо методҳои муҳталиф Ҷ. Вобаста ба анвои тадқиқот ҳелҳои зерини фонетикаро мекунанд.

Фонетикаи хусусӣ соҳти овозии забони алоҳида (масоҳти овозии забони тоҷикӣ, русӣ, ё ўзбекӣ ва ғайра)-ро ўзсад. Он соҳти овозии ин ё он забонро бе муқоиса бо забони дигар (хеш ё бегона) ва бидуни муроҷиат ба давраҳои наи инкишофи забон мавриди баҳс қарор медиҳад. Дар тикии хусусӣ маъмулан ҳодисаҳои овозӣ дар як давраи яни инкишофи забон, бештар дар замони ҳозира омӯхта ҷаванд. Дар ин маврид метавон истилоҳи «фонетикаи заҳозира»-ро низ ба кор бурд. Тадқиқоти фонетикаи хусусӣ вонад ба мавриди забони адабӣ асос ёбад ё дар заминани лёти ягона лаҳҷа (ё гурӯҳи лаҳҷаҳо) воеъ гардад. Дар инди аввал мо бо фонетикаи забони адабӣ, дар сурати дигаро бо фонетикаи лаҳҷагӣ ё шевагӣ сарукор ҳоҳем дошт. Базиҳати овозии забони тоҷикӣ дар ин китоб дар асоси мазабони адабӣ воеъ гардидаст.

. Агар соҳти овозии забон дар давоми якчанд давраи инсифаш мавриди баррасӣ қарор гирад, ин гуна таҳқиқотро ғарбӣ таъриҳӣ мегӯянд. Фонетикаи таъриҳӣ тағъироту пайдоӣ овозиерио, ки дар давоми даҳсолаҳо, садсолаҳо пайдоаанд, сабабҳои таъриҳии пайдоиши ҳодисаҳои овозии ҳозираи забонро ошкор месозад.

. Гоҳе барои тағисири шарҳи ҳодисаҳои овозии забон дар онҳи ҳозира ё ягон давраи таъриҳии инкишофи онҳо барои онса ҷалб кардани материалҳои забонҳои дигари хеш ло-меояд. Дар мавриди аввал мо бо фонетикаи муқоисавӣ ва ҳолати дуюм бо фонетикаи муқоисавию таъриҳӣ сару кор Ҷ. дошт.

4. Агар тадқиқоти фонетикӣ ба маводи як гурӯҳи қалони онҳо ё ҳамаи забонҳои дунъё асос ёбад, онро фонетикаи мӣ меноманд. Фонетикаи умумӣ ба материали ин забонҳо ъя карда, роҳҳо ва методҳои муайян кардани ҳайати фоҳаҳо, шароитҳои умумии ташаккули онҳо, қонунҳои умумии ъиръёбӣ, гурӯҳбандию ҳамнишинии онҳоро муҳайян мекунад. Шифу таҳқиқи хусусиятҳои умумии соҳтмони ҳичоғӣ, акцентӣ

¹ Ҷиҳатҳои гуногуни омӯзиши воҳидҳои фонетика дар боби оянда аз нағузаронида шудааст.

ва оҳангии забон низ аз вазифаҳои фонетикаи умумӣ мебошанд. Фонетикаи умумӣ ва фонетикаи хусусӣ ба ҳам саҳт алоқаманд, ба якдигар вобаста мебошанд: фонетикаи умумӣ дар асоси материалҳои фонетикаҳои хусусӣ қонунҳои умумии соҳти овозии забонҳоро муқаррар намояд, фонетикаи хусусӣ дар навбати худ аз дастовардҳои фонетикаи умумӣ истифода мебарад.

Чи тавре ки дар боло ишора шуд, соҳти овозии забон ҳодисаи мураккаб аст ва онро бо методҳои мухталиф таҳқикардан лозим меояд. Вобаста ба методи таҳқик (ниг. С. 14—22) ҳелҳои зерини фонетика нишон дода мешавад.

5. Дар фонетикаи тавсифӣ ҳодисаҳои овозӣ ба методҳои маълуми забоншиносӣ, яъне бо равише, ки ба мушоҳидаю мукоиса асос ёфтааст, баён мешаванд.

6. Дар тадқиқотҳои фонетикий гоҳо барои дарьёғти маълумоти дақиқтару объективитар методҳои озмоишгоҳиро истифода мебаранд. Ин навъи фонетика фонетикаи озмуний ном дорад. Методҳои озмоишгоҳи дар тадқиқотҳои фонетикий ду ҳел мешаванд: физиологӣ ва акустикӣ.

Фасли фонетика, ки ҷиҳати физиологии (тавлидии) ҳодисаҳои овозиро таҳқик мекунад, фонетикаи тавлидӣ (артикуляторӣ) ном дорад ва агар фонетика бо таҳқики хусусиятҳои физикии (акустикии) овозҳо ва ҳодисаҳои овозӣ сару кор дошта бошад, онро фонетикаи акустикӣ меноманд.

Дар солҳои охир алоқамандона бо густариши васеи забоншиносии соҳтмонӣ методҳои типологӣ вусъат пайдо карда истодаанд. Асоси методҳои типологиро мукоисаи системаҳои воҳидҳои забонӣ, аз ҷумла системаҳои овозӣ ташкил медиҳанд. Бо ин равиши таҳқик умумият ва фаркияти соҳтмонии забонҳои хешу бегона муқаррар карда мешавад, ки ин кашфи қонунҳои умумибашарии забонро мусоидат мекунад. Масалан, тадқиқи типологии тамдид ва зада Р. Якобсонро ба ҳулосае овард, ки дар забонҳои дори задаи мусикӣ тамдиҳи фонемаҳо саҳми фонологӣ дошта наметавонад.

3. ВОҲИДҲОИ ФОНЕТИКА

Фонетика ҳамчун як соҳаи илмдори мағҳумҳо ва категорияҳои хоси худ аст. Мағҳумҳо ва категорияҳои фонетикиро воҳидҳои фонетика ифода мекунанд. Воҳидҳои фонетика маҷмӯи воситаҳои овозие мебошанд, ки ҷиҳати овозии воҳидҳои маънодори забонро месозанд.

Чунон ки дар боло (с. 8) зикр шуд, дар сатҳи калима се үнсури асосии фонетика: овозҳо, ҳичо ва зада амал мекунанд. Онҳо бо тарзу тартиби истеъмоли худ се үнсури асосии калима буда, соҳтмони фонемагӣ, ҳичоғӣ ва заданокии онро ташкил медиҳанд ва тавассути онҳо як калима аз калимаҳои дигар

фарк карда мешавад ва соҳибони забон онро ҳамчун воҳиди мустакили лексики мешиносанд.

Дар ташкили фраза (чумла) илова ба унсурҳон зикршуда воситаҳон дигар низ иштирок мекунанд. Ҳар як типи чумла бо оҳанги хоси худ воқеъ мегардад. Масалан, чумлаи «Қарорро ҳонд» вобаста ба оҳанги гуфтор метавонад маъноҳон аҳбор, пурсиш ва амрро ифода кунад. Воситаҳои ташкили оҳанги гуфтор сабку суръати нутқ, тамдид, танин, танфис, задаҳои синтагмаю фраза, таъкид ва ғайра мебошанд, ки ҳар кадоми онҳо маънои чумларо тағъир дода метавонад. Масалан, чумлаи «Дўсти ман шоир аст» вобаста ба танини талаффуз метавонад маънои мусбат ё манфири ифода кунад. Масалан, танфиси бемавкеъ маънои чумлаи Мурда дар об шал ғам меҳӯрад-ро дигар мекунад: Мурда дар об // шал ғам меҳӯрад.

Воҳидҳои зикршуда дар ташкили ҳамаи воҳидҳои фонетики: ҳичо, калима, синтагма, фраза, банд ва матнҳои гуногун иштирок карда, шакли мавҷудият ва симои фонетикии онҳоро ба вучуд меоранд. Онҳо бо вучуди вазифаи муштаракашон — ташкили воҳидҳои маънодори забон ва фароҳам овардани имконияти мубодилаи афкор, дорои ҳусусиятҳои хос мебошанд ва аз ҳамин сабаб онҳоро ба ду гуруҳ чудо мекунанд: а) воҳидҳои занчирий ва б) воҳидҳои забарзанчирий. Нутки мо аз овозҳо иборат аст, ки онҳо пай ҳам омада, бо ҳам васл шуда, як занчири овози — ҷараёни нутқро ба амал меоранд. Ҳусусиятҳои хоси овозҳо ин аст, ки онҳо дар ҷараёни нутқ пай ҳам, ба таври ҳаттӣ истифода мешаванд. Мо кодир неstem, ки ду овозро дар як воҳиди вакт талаффуз намоем. Ҳусусияти истеъмоли зинчирий дар навишти гуногуни овозҳо дар ҳати маъмулӣ, транскрипция, сабти овозҳо дар навори магнитофон, осциллограф, кимограф ва ғайра мушоҳида мешаванд. Дар чунин мавридҳо мо метавонем як овозро (ҳарфро) бурида гирем ва ба ҷои он ҳарфи дигар нависем ва ғ. Таркиби овозии ҳамаи воҳидҳои забонӣ аз овозҳо иборат аст ва дар асоси ҳати маъмулӣ мо микдори овозҳоро дар таркиби ҳар воҳиди забонӣ муайян карда метавонем. Аз сабаби он ки овозҳо пай ҳам омада, занчири овозиро месозанд. онҳоро воҳидҳои занчирий номидаанд. Ба гуруҳи воҳидҳои занчирий ғайр аз овозҳо ҳамаи воҳидҳои фонетикие, ки истеъмоли пайдарҳам доранд (ҳичо, калима, синтагма, фраза ва банди фонетикий) дохил мешаванд.

Ғайр аз воҳидҳои занчирий дар ҷараёни нутқ ҳодисаҳои фонетикие воқеъ мегарданд, ки онҳо мансуб ва воҳидҳои аз овози алоҳида қалонтар — мансуб ба ҳичо, калима, чумла ва ғайра мебошанд. Онҳо ба воситаи ду воҳиди асосӣ — зада ва оҳанг шарҳу тафсир мейбанд. Фарқи барҷастаи ин унсурҳо аз воҳидҳои занчирий дар истеъмоли онҳост. Ии унсурҳо гӯё ҳусусияти иловагӣ доранд, зеро онҳо воҳидҳои муташаккил (калима ва чумла)-ро ҳамроҳӣ мекунанд, бар онҳо зам мешаванд. Аз ҳамин ҷиҳат онҳоро воҳидҳои забарзанчирий номи-

даанд. Унсурхон забарзанцирӣ доимо бо воҳидҳои занцирӣ талаффуз шаванд ҳам, қобили таҷрид мебошанд ва хусусияти алоҳидагӣ доранд. Ин қобилияти онҳо, масалан, дар он зоҳир мешавад, ки ин ё он ҷумла (масалан, ҷумлаи «Дарс тамом шуд») метавонад, бо чанд оҳанг талаффуз шавад, вали дар айни замон унсурҳон занцирӣ бетағыр мемонанд. Воҳидҳои забарзанцириро дар якҷоягӣ гоҳо **просодия** низ меноманд. Дар нутқи маъмулӣ воҳидҳои забарзанцирӣ ҳамеша бо воҳидҳои занцирӣ меоянд ва воҳидҳои занцирӣ низ ҳамеша ҳамроҳи воҳидҳои забарзанцирӣ воеъ мегарданд. Ҷудо кардани ин ду гуруҳи воҳидҳо натиҷаи таҳлили илмист ва ба вазифаю қонуниятҳои ҳар кадоми онҳо асос ёфтааст.

4. МЕТОДҲОИ ФОНЕТИКА

Соҳти овозии забон табиатан ҳодисаи мураккаб аст ва аз ҳамин рӯ дар таъқики он методҳои мухталифро истифода мебаранд.

Асоси методологии ҳамаи тадқикотҳои фонетикӣ мисли илмҳои дигар диалектикаи марксистӣ аст. Савтшиносони соvetӣ ҳангоми тадқики ҳодисаҳои овозии забон принципҳо ва талаботи диалектикаи марксистиро ба инобат гирифта, кушиш мекунанд, ки ҳар як ҳодисаи овозиро аз диди инкишофи таърихиаш ва дар алоқамандию иртибот бо ҳодисаҳои ҳамчинсу ҳамзамонаш омӯзанд ва шабоҳату фарқияти онро ошкор сохта, мавкеъ ва саҳми онро дар системаи забон (низами фонологӣ) ва ҷараёни муҳобира муқаррар созанд.

Дар қатори асоси методологӣ фонетика дорои як силсила методҳои хусусӣ мебошад. Методҳои хусусии фонетика вобаста ба натиҷаҳояшон ба ду даста ҷудо мешаванд: субъективӣ ва объективӣ.

а) Методҳои субъективӣ

Фонетика илми забоншиносист ва аз ин рӯ, пеш аз ҳама, бо методҳое кор мекунад, ки дар илмҳои дигари забоншиносӣ истифода мешаванд. Хусусияти муҳими ҳамаи ин методҳо дар он аст, ки натиҷаи истифодаи онҳо ба сатҳи донишу фахмиш, қобилияти дарк ва малакаю маҳорати муҳакқиқ вобастагӣ доранд. Сабаби «методҳои субъективӣ» ном гирифтани онҳо низ ҳамин аст. Методи субъективии омузиши нутқи овозӣ методи асосии тадқикотҳои фонетикӣ аст. Тамоми маълумоте, ки илми забоншиносӣ дар тӯли асрҳо (то пайдоиши методҳои объективӣ) оиди соҳти овозии забон андухтааст ва бисъёр маълумотҳое, ки имрӯз ҳам ба даст оварда истодаст, бо ёрии методҳои субъективӣ ҳосил шудаанд. Аз методҳои субъективӣ барои фонетика методи мушоҳида ва сӯхбат аҳамияти хоса доранд.

1. Методи мушоҳида аз қадимтарин ва маъмултарин ме-

тодҳон тадқиқотҳои фонетикий аст. Дар тӯли асрҳои зиёд мушоҳида ягона методи ба ҳама дастраси фонетикий ҳисоб мешуд. Асоси методи мушоҳидаро кобилияти фардии дарки фонетикии муҳаққик, малакаю таҷрибаи он ташкил медиҳад. Муҳаққике, ки қобилияти хуби дарки фонетикий дорад ва аз талаботу нозукиҳои методи мушоҳида хуб боҳабар аст, ҳангоми таҳқикии ҷиҳати овозии забони эҳтиёҷ ба дастгоҳи маҳсуси овозсабккунуи овозченкуй надорад. У ба қобилияти дарки овозии ҳуд такъя карда, ин ё он ҳодисаи овозӣ, тарзи кору ҳамкории узвҳои овозсоз, мавқеи пайдоиш, тамдиду танини оврозо саҳеҳ муайян менамояд.

Методи мушоҳида бо ду роҳ амалӣ мегардад: мушоҳидан талафғузи ҳуди муҳаққик ва мушоҳидан нутки дигарон. Ба-рои амалӣ гардонидани ҳарду навъи мушоҳида зарур аст, ки муҳаққик қаблан; 1) предмет ва вазифаи мушоҳидаро вобаста ба маълумоти маъхазҳо ва таҷрибани ҳуд муайян на-мояд;

2) программаи мушоҳида ва марҳилаҳои амалӣ гардонидани онро қарор созад;

3) протоколи мушоҳидаро тартиб диҳад ва натиҷаҳои мушоҳидаро бетаъхир (дар ҷараёни мушоҳида) дар он сабт на-мояд;

4) бо мақсади ҳосил қарданни итминони бештар ва асосноки беҳтарни ҳулосаҳои илмӣ мушоҳидан ҳамон ҳодисаи овозиро дар талафғузи чанд кас (намояндагони маҳалҳо ва наслҳон гуногун) тақрор қунад;

5) ҳангоми мушоҳидан нутки ҳуд ва дигарон бояд тарзи объективонаи ҳалли масъаларо фаромӯш накунад ва аз таъсири ин ё он назария маъмул ё фикри ҳоким озод бошад.

2. **Методи сӯҳбат** ҳам дар фонетика таърихи қадима дорад. Савтшиносони гузашта ноогоҳона ҳамеша аз методи сӯҳбат истифода мекарданд, агарчи ин раҷаи корро чун методи тадқиқот ба қалам намедоданд.

Ин метод ҳангоми сӯҳбат роҷеъ ба талафғузи ин ё он ҳодисаи овозӣ (фонема, калима ва ғ.) бо намояндагони ягон шева, одамони дорон талафғузи дурусти адабӣ, устодону муշева, одамони дорон талафғузи дурусти адабӣ, устодону ҳамкорон ва амсоли ин амалӣ мегардад. Методи сӯҳбат бо вуҷуди соддагии зоҳирӣ аз ҷумлаи методҳои мушкилтарини тадқиқотҳои фонетикий ҳисоб мешавад, зеро диалоге, ки дар заминан он сӯҳбат ба амал меояд, омодагин хуби пешакиро тақозо мекунад. Мисли методи мушоҳида методи сӯҳбат тақозо мекунад, ки қабл аз ташкили сӯҳбат (диалог) масъалаи таҳқиқашаванд бо ҳусусиятҳо ва имкониятҳою тарзи ҳалаш ба программа дароварда шавад, рӯйхати саволҳое, ки аз ҳамсӯҳбат пурсида мешаванд ва тартибу тарзи муҳокиман онҳо мукаррар гардад. Барои фароҳам овардани имконияти тафтишу таҳқики минбаъда зарур аст, ки тамоми ҷараёни сӯҳбат дар

навори магнитофон ё ба воситаи дигар сабт карда шавад.

Методҳои зикршудаи субъективӣ хусусияти умумӣ доранд. Табиист, ки дар тадқиқотҳои фонетикий (хангоми таҳлили лингвистӣ) ҳамзамон бо ин ду метод равиши раҷаҳои маъмули за-боншиносӣ (муқоиса, муқобила, табдил ва р.) истифода мешаванд.


б) Методҳои объективӣ

Ҳамзамон бо методҳои субъективӣ дар фонетикаи имрӯза як силсила методҳои дигар истифода мешаванд, ки тавассути онҳо ҷиҳати овозии забон ба таври объективӣ мавриди тадқиқ карор мегирад. Маълумоте, ки бо ёрии ин методҳо ба даст оварда мешаванд, хусусияти объективӣ доранд, зоро онҳо тавассути дастгоҳҳои махсус ва дар шароити озмоншгоҳ ҳосил карда мешаванд ва бо хусусиятҳои фардии (субъективии) муҳаққиқ вобаста нестанд. Аз ҳамин ҷиҳат ин равиши таҳқиқро «методҳои объективӣ» ё «методҳои озмунӣ» меноманд.

Дастгоҳҳои гуногун дар тадқиқотҳои фонетикий бо мақсади дақиқтару пурратар ошкор соҳтани ду ҷиҳати воҳидҳои ово-зӣ — ҷиҳати тавлидӣ (физиологӣ) ва физикий истифода мешаванд. Вобаста ба ҳамин методҳои объективӣ ба ду гурӯҳ чудо-мешаванд: 1) физиологӣ ё озмоиши ҷисмонӣ, 2) методҳои акустикий.

а) **Методҳои озмоиши ҷисмонӣ** бо он фарқ мекунанд, ки тавассути онҳо ҳаракат, тарзу тарики ҳамкории узвҳои даст-гоҳи гуфтор дар ҷараёни овозсозӣ омуҳта мешавад.


1) Маъмултарин ва қадимтарин методи озмунин ҷисмонӣ **палатография** (лот. *palatum* коми саҳт) мебошад, ки барои ташхиси вазъияти забон нисбати коми саҳт истифода мешавад. Бо ин мақсад мувофиқи шаклу андозаи коми саҳти гӯянда пешакӣ коми сунъӣ тайёр карда мешавад. Коми сунъиро, ки эмульсия ё гарди махсус ба он пошида шудааст, ба даҳони гӯянда ҷо мекунанд ва гӯянда овози даркориро талаффуз мемонояд. Расми он қисматҳои забон, ки ҳангоми талаффузи овоз ба ком мерасанд, дар коми сунъӣ инъикос мейбанд. Дар асоси ҳамин расм палатограммаи овозро месозанд ва мавриди таҳ-киқ карор медиҳанд (расми 1).



Расми 1. Коми сунъӣ (а) ва палатограмман он (б).

Дар вақтҳои охир методи палатография бевосита маъмул шудааст. Моҳияти ин метод дар он аст, ки пеш аз озмоиш ба забони гӯянда гили карболен (лахча) мемоланд ва ў овози даркориро талаффуз мекунад. Баъд аз он мувофики шаклӯ ҳаҷми холигии даҳони гӯянда оиначаero интиҳоб карда ба дâҳони ў чой медиҳанд ва тавассути дастгоҳи суратгирӣ шаклеро, ки дар карболен инъикос шудааст, дар навор инъикос мекунанд. Дар асоси акси навор палатограммаи овозро месозанд ва дар заминай он хусусиятҳои тавлидии овозро муайян мекунанд. Палатографияи бевосита имконият медиҳад, ки ҳолати забонро нисбати ком (палатограмма) ва тарзи кори худи забон (лингвограмма) ва паи дандонҳои поён (одонтограмма) рӯй қофаз ояд ва мавриди мулоҳизаю мушоҳида карор гирад.

2. Методи рентгенографӣ дар тадқикотҳои фонетикий таърихи тӯлонӣ дорад, аммо истифодаи он танҳо дар даҳсолаҳои охир густариш пайдо кард. Дар фонетикай имрӯза бештар, рентгени статикий истифода бурда мешавад, ки он оиди тавлиди овозҳои алоҳидаи нутқ маълумоти комил медиҳад.



Расми 2. Рентгенограмма дар тўри андозагирий.

Бо мақсади тасвири графикӣ кори узвҳои овозсоз ва намоиш додани он дар асоси навори рентген расми рентгенографии овоз ё рентгенограмма тайёр мекунанд (расми 2). Бо ёрии методи рентгенографияи статикий доирӣ тавлиди ҳамаҷ садонокҳо ва гурӯҳи калони ҳамсадоҳо маълумот ба даст овардан мумкин аст, аммо аз сабаби он ки рентген кори узвҳои овозсозро аз як тараф нишон медиҳад, маълумоти рентгенографиро бо маълумоти бо методи палатография ба даст овардашуда пурра кардан зарур мешавад.*

3. Методи суратгирӣ (ё киногирӣ) барои таҳқиқи кори лабҳо дар тавлиди овозҳои нутқ истифода мешавад. Барои инъикоси кору ҳолати лабҳо дар ҷаҳони овозсозӣ аз дастгоҳи киногирӣ (кинофотоаппарат), ки дар як сония 32—48 кадр медиҳад, истифода мешавад. Бо асбоби махсус (оинача) мұчахҳаз будани ин дастгоҳ имконият медиҳад, ки ҳолату кори лабҳо ҳам аз пеш (анфас) ва ҳам аз бар «профиль» суратгирӣ шавад. Мұхакқик вобаста ба ҳадафи пажуҳиши худ метавонад силсилаи суратҳои ҳолатҳои гуногуни лабҳо (32—48 ҳолат) ва ё мухимтарину маъмултарини онҳоро мавриди таҳқиқу андеша қарор дихад. Истифодаи ин метод имконият медиҳад, ки на танҳо лабӣ ё гайрилабӣ будани овоз, балки дараҷаҳои мұхталифи лабишавӣ ва делабиализацияи овозҳо ошкор карда шавад.


Зимни баёни бартарии методҳои озмунӣ ва истифодаи натиҷаҳои онҳо бояд дар хотир дошт, ки моҳияти фонетикий ва арзиши забоншиносии ҳамагуна маълумоти бо ёрии ин методҳо ба даст омада тавассути методҳои субъективӣ — ба воситаи дарки фонетикии соҳибони забон ва рабти ин маълумоти ва арзишу аҳамияти онҳо дар ташкили мухобира таъин карда мешавад. Аз ин рӯ ҳамаи кӯшишҳои фонетикаи озмуниро аз илми забоншиносӣ чудо карда, ба фанҳои табии нисбат додан ҳамеша бенатиҷа буданд ва бемуваффакият ҳоҳанд монд.

Зарурати истифодаи методҳои озмуниро моҳияти биологию физикии забони пеш меорад. Маълумоти тавассути методҳои озмунӣ ба дастоянда бо максади тасдик ва тақвияти маълумоти субъективӣ истифода мешаванд. Дар айни замон арзишу аҳамияти маълумоти озмуниро барон корҳои амалий ва амалиёти фанини истехсолӣ инкор кардан ҷоиз нест.

б) **Методҳои озмуни акустикий** бо максади ошкор соҳтани хусусиятҳои акустикии воҳидҳои фонетика (тамдид, лаҳннокӣ, қувватнокӣ, соҳтмони формантӣ ё танин ва ҳодисаҳои бо онҳо алокаманд) истифода бурда мешаванд.

1) Қадимтарин методи акустикии таҳқики нутқи овозӣ **методи кимография** (юн. *κύμα* — мавҷ ва *γράφω* — навиштан) аст. Дар мавриди истифодаи ин метод кори узвҳои холигиҳои даҳону бинӣ ва ҳалқ ҳангоми талафузи овоз ё калимаи даркорӣ ба воситаи дастгоҳи маҳсус (кимограф) дар когази маҳсус инъикос карда мешаванд. Баъди коркарди озмоишгоҳӣ аз рӯи ҳамин когаз (кимограмма) сиди кори узвҳои нутқ дар соҳтани овозҳо натиҷа гирифта мешавад. Туфайли инкишофи методҳои электроакустикӣ методи кимография дар фонетикаи имрӯза кам истифода мешавад.

2) Ҳангоми истифодаи методи осциллография нутқи овозӣ бевосита аз микрофон ё аз навори магнитофон тавассути асбоби маҳсус (осцилиограф) дар навори кино сабт мешавад.



Расми 3. Осциллограммаи калимаи сақо.

Баъди коркарди озмоишгоҳӣ аз рӯи ин навор, ки осциллограмма ном дорад, хусусиятҳои физикии овозҳои нутқ мавриди мутолия қарор мегиранд.

Осциллограмма доир ба тамдид, лаҳн ва қувватнокии овозҳои нутқ маълумоти дақиқу пурра медиҳад, аммо ҳамаи масъ-


алахоро ҳал намекунад. Масалан, дар асоси осциллограмма оиди сифати (танини) овозҳо мухокимаю мулоҳиза рондан мушкил аст. Барои ошкор соҳтани ин хусусияти овозҳои нутқ аз методи спектрография истифода мебаранд.

3) **Методи спектрография** дар тадқики нутқи овозӣ бо мәқсади таҳқики дақиқтари овозҳои нутқ ва, пеш аз ҳама, барои ба таври дақик муайян кардани соҳтмони спектри овозҳо, таъсири байніҳамдигарии онҳо (садонокҳо ва ҳамсадоҳо), ки боиси танину чилоҳои гуногуни онҳо мешавад, мавриди истифода қарор мегирад.

Дар мавридҳои истифодай ин метод нутқи овозӣ (овози гӯянда) бевосита аз микрофон ё аз навори магнитофон ба асбоби маҳсус, ки спектрограф ном дорад, дода мешавад. Спектрограф хусусиятҳои физикии овозҳоро дар навори кино сабт мекунад. Баъди коркарди ҷузмомашро дар асоси ҳамин навор, ки спектрограмма ном гирифтааст, танини овоз ё соҳтмони формантии он таъин карда мешавад.

Дар фонетикай имрӯза ду навъи спектрограф (статикий ё лаҳзагӣ ва динамикий ё ҷорӣ) истифода мешавад.

Ҳангоми истифодай спектрографи статикий ҳар як овози нутқ дар тӯли талафузаш мавриди омузиш қарор мегирад. Барои иҷрои ин кор овози нутқро тавассути асбоби маҳсус (сепаратор) аз овозҳои дигари таркиби калима (ё чумла) ҷудо карда, дар навори магнитофон сабт мекунанд ва аз он ба спектрограф медиҳанд. Зудиҳои таркиби овозҳои нутқ ва қувватнокии онҳо дар экрани спектрограф намоён мешаванд ва муҳаққик онҳоро ҳисоб карда дар коғази маҳсус инъикос менамояд. Баъд аз ин дар асоси маълумоти ҳосилшуда спектрограммаи лаҳзагии овозро месозад ва дар асоси он оиди овози мавриди таҳқик мулӯҳиза меронад.



Расми 4. Спектрограммаи калимаи бобҳо.

Фарқи муҳими спектрографи динамикий (ё ҷорӣ) аз спектрографии лаҳзагӣ дар он аст, ки он таҳлилу таҳқики порчаҳои ҳаҷман калонтари нутқи овозӣ (ҳичо, калима ва чумла)-ро имконпазир мегардонад. Бинобар чунин имконияти спектрографи динамикий муҳаққик метавонад на танҳо соҳт-

мони умумии спектри овоз, балки тағыроти овозҳоро дар тӯли талафзуи ҳичо, калима, чумла, дар муҳитҳои гуногуни фонетикӣ таҳқиқ намояд ва натиҷа гирад (расми 4).

Маъмурларин спектрографи имрӯза «сонограф» ё «нутқи хон» (видимая речь) ба ҳисоб меравад. Дар спектрограммаи «нутқи хон» қувваи овоз ба дараҷаи сиёҳии акси интенсивӣ мутаносиб аст: сиёҳӣ ҳар кадар зиёд бошад, қувваи овоз ҳамон андоза зиёд аст ва баръакс. Спектрограммаи «Нутқи хон» гайр аз соҳтмони спектрӣ ва қувваи овоз доирӣ тамдид, лаҳннокӣ ва ғ. маълумоти муғиду дақиқ медиҳад.

Бинобар афзоиши ҷиҳати амалии маълумотҳои фонетикӣ ва зарурати тарҳрезию истифодаи «дастгоҳҳои гӯё» дар солҳои охир дар тадқикотҳои фонетикӣ мосинҳои ҳисобкуниандан элекtronӣ (МҲЭ) истифода бурда мешаванд. Бо мақсади ба даст овардани маълумоти дақиқ ба МҲЭ дастгоҳи маҳсуси табдили нутқи овозӣ ба сигнали электрикӣ илова карда мешавад ва тавассути он вориди нутқи овозӣ ба МҲЭ дар тадқикотҳои фонетикӣ на танҳо анализ, балки синтези нутқи овозизро, ки барои истифодаи «мосинҳои гӯё» аҳамияти қалон дорад, имконпазир мегардонад.

5. ФОНЕТИКА ВА ИЛМҲОИ ДИГАР

Фонетика ҳамчун як шоҳаи маърифат бо шоҳаҳои дигари он алокамандию вобастагӣ дорад. Фонетика дар тадқикотҳои худ аз дастовардҳои илмҳои дигар истифода мебарад ва, дар навбати худ, муваффақиятҳои фонетика мавриди истифодаи илмҳои дигар қарор мегиранд.

а) Фонетика ва илмҳои забоншиносӣ

Фонетика ҳамчун як соҳаи забоншиносӣ, пеш аз ҳама, бо илмҳои забоншиносӣ ҳамbastагӣ дорад. 1) Аз илмҳои забоншиносӣ фонетика ба орфоэпия (лот. orthoepia дуруст ва ёрос нутқ), ки нормаҳои талафзуи адабии ин ё он забони миллиро меомӯзанд ва муайян мекунад, наздиктар аст, зоро предмети омӯзиши ҳарду илм як чиз — ҷиҳати овозии забон аст¹, агарчи дар ин кор ҳадаф ва мундариҷаи ин ду илм як хел нест.

Орфоэпия масъалаҳои гуногуни дурустии нутқи овозӣ, истеъмолу талафзуи дурости ягон овоз, таркибҳои овозӣ, қолабҳои заданокӣ, оҳангро меомӯзанд ва меъёру мавриди истифодаи онҳоро муайян мекунад, valee бо ҷараёни ҳосилшавии онҳо, ҳусусиятҳои тавлиди дарки онҳо кордор намешавад. Масалан, талаффузҳои мёбинам ва мебйнам, ки дар нутқи адабии имрӯзаи тоҷикӣ мушоҳида мешаванд (аввалий — бештар,

¹ Беҳуда нест, ки баъзе забоншиносон орфоэпияро як қисми фонема меноманд.

дуюмй — камтар), дар орфоэпия ҳамчун ду варианти як калима ба ҳисоб гирифта мешаванд, vale орфоэпия танҳо шаклү якумро дуруст ҳисоб карда, ҳамчун норма пешниҳод мекунад. Фонетика бо талаффузи шаклҳои грамматикий, таркибҳои овозӣ (масалан, ҳамнишинии овозии [ск] дар калимаи мазкур [маскур] машғул намешавад. Фонетика бар хилофи орфоэпия механизми физиологии овозсозию овоздаркуниро ҳарҷоиба таҳқик намуда, арзиши падидоҳои овозиро дар ҷараёни муҳобира таъин менамояд. Аз ин рӯ фонетикаро як навъ таҳқурсии орфоэпия ҳисоб кардан дуруст аст.

2) Ҳамбастагии фонетика бо таркиби луғавии забон дар он зоҳир мешавад, ки мавҷудияти калимаро бе симои овозии он тасаввур кардан мумкин нест. Туфайли ҳамбастагии маънии луғавӣ бо соҳтмони муайянни фонетикии калима шинохтан ва фарқ кардани як калима аз калимаҳои дигар имконпазир мегардад. Масалан, агар соҳтмони фонетикии калимаи **донишҷӯ** (микдори фонемаҳо, соҳтмони ҳичоғӣ ва колаби заданокӣ) дар талаффуз риоя нашавад ва ё ягон унсури фонетикии таркиби ин калима бар хилофи меъёри забон талаффуз шавад, симои фонетикии он ҳалалдор мегардад, ки ин дарку шинохтани ин воҳиди лексикиро мушкил мегардонад. Е агар дар калимаҳои ном, дар, дур ягон фонема ба овози дигар (масалан, садонокҳои о, а, у ба фонемаҳои и, э ва о) иваз карда шаванд, ин калимаҳо ба воҳидҳои дигари лексикӣ (ним, дер ва дор) табдил мейбанд. Фонетика ва лексикология барои ташреҳи дақиқатари воҳидҳои худ аз маълумоти ҳамдигар истифода мебаранд. Масалан, яке аз ҳусусиятҳои калимаи тоҷикӣ он аст, ки бо ду ҳамсадо оғоз намеъбад ва бо се ва зиёда ҳамсадо ба анҷом намерасад. Фонетика ҳангоми шарҳи қоидаҳои ҳичоҷудокунӣ ва ҳамнишинии овозҳо ин қонунияти лексикологиро ба инобат мегирад.

3) Алоқаи фонетика бо **морфология** ба тарзи дигар зоҳир мегардад. Морфология, ки бо омузиши шакли калима ва қонунҳои тағъири он машғул аст, ҳамеша ба қонунҳои фонетикии тағъири овозҳо муроҷиат мекунад, зоро тағъироти шаклии калима маҳз дар заминаи овозҳои таркиби он воқеъ мегарданд. Овозҳо дар баъзе забонҳо (масалан, дар забони арабӣ) воситан ягонан ифодаи маънии грамматикий (мубориза, мубориза) мебошанд. (Ин ҳодиса дар грамматика бо номи флексияи доҳилий маълум аст). Дар забони тоҷикӣ бадалшавии фонемаҳо дар асосҳои феълий (пухт — паз, сӯҳт — сӯз, гуфт — гӯй) ҳамчун яке аз нишонаҳои тафрикии асосҳои феъл зоҳир мегардад ва f. Алоқаи наздики фонетика ва морфология имконият дод, ки Н. С. Трубецкой масъалаҳои муштараки фонетика ва морфологияро ҳамчун як соҳаи алоҳидай илм — **морфонология** ё **фономорфология** ба қалам диҳад. Морфонология, ки бештар ба таҳқиқи ҳодисаҳои фонетикии марбути морфема (бадалшавӣ, монандшавӣ, ҳамнишинӣ, истеъмоли фонемаҳо ва f.) ва воси-

тахой фонетикии ифодаи категорияҳои грамматикӣ сару кор дорад, дар забоншиносии имрӯза доманаи васеи густариш пайдо кардааст, агарчанде ки мазмун ва мундариҷаи ин соҳаи илм бебаҳс нест.

4) Фонетика бо синтаксис ҳам алоқаи зич дорад, зеро ҳар ҷумлаи дорон мавзуният ва тарҳи муайянни оҳанг аст. Сабаб ҳамин аст, ки фарки типҳои асосии мухобироти гуфтор (ахбор, амр, пурсиш)-ро маҳз оҳанг таъмин мекунад. Масалан, ҷумлаи **Матиро хондам** вобаста ба оҳанг (ахборӣ, саволӣ) метавонад маъноҳои грамматикии ахбор (**Матиро хондам**) ё пурсиш (**Матиро хондам?**)-ро ифода кунад. Алоқаи фонетика бо синтаксис иичунин дар оғои воеъе мейёбад, ки таҷзияи грамматикии (маънои ҷумла ба порчаҳои тематикий ва рематикий) тавассути воситаҳои фонетикий; танфис, задаҳои таъкид, фраза, навъҳои гуногуни наво ва ғ. амалӣ мешавад. Масалан дар ҷумлаи **Хониш**—гарави дониш танфис ҷузъи тематикий (**хониш**)-ро аз ҷузъи рематикий (гарави дониш) чудо кардааст ва ҷузъи асосии рема (**дониш**) бо задаи қавитар ва навои баландтар гуфта мешавад.

5) Нутки мо шакли ҳаттӣ дорад, ки он инъикоси нутки овозӣ мебошад. Аз ин рӯ фонетика бо графика ва орфография, ки паҳлуҳои гуногуни шакли ҳаттии забонро меомӯзанд, алоқаманд аст.

Системаи графикии забон (алфавит ва воситаҳои он, қондаҳои хондани ҳарфҳо ва таркибҳои ҳарфӣ ва ғ.) комилан ба фонетика асос мейёбад: то замоне ки ҳайати фонемаҳои забон таъин нашавад, рӯйхату таркиби воситаҳои графикии забонро пуррау дуруст муқаррар кардан мумкин нест.

Алоқаи фонетика бо орфография, ки тарзи дурусти навиши-ти қалимаҳоро меомӯзанд, мураккабтар аст, зеро принципҳои имло гоҳе бар хилофи талафуз амал мекунанд. Бо вучуди ин ҳамbastагии фонетика ва орфографияро инкор кардан мумкин нест, зеро онҳо ду шакли мавҷудияти забон мебошанд. Бехуда нест, ки баъзан ҳангоми муқаррар намудани имлои ин ё он қалима (масалан, китоби хонда шуда ё китоби хондашуда) тарзи талафузи он (бо як зада ё бо ду зада талафуз шудани он) ба эътибор гирифта мешавад. Л. Р. Зиндер комилан дуруст гӯшзад мекунад, ки «...назарияи фонема, ҳичо, зада бо ҳат алоқаи зич дорад. Назарияи ҳат, алалхусус назарияи ҳати «овозӣ», бидуни ба эътибор гирифтани нутки овозӣ вучуд дошта наиметавонад ва ҳамаи мӯҳаккионе, ки бо масъалаҳои ҳату имло сару кор доштаанд, ба масъалаҳои талафуз рӯ овардаанд»¹.

Фонетика аз илмҳои забоншиносӣ ҳамчунин бо услубшиносӣ, таърихи забон, фразеология ва ғайра алоқаманд аст.

6) Алоқаи фонетика бо назминосӣ — яке аз соҳаҳои ада-

¹ Л. Р. Зиндер. Общая фонетика.— Изд. 2.— М.— 1979, с. 4.

биётшиносӣ ба ҳамаи онҳое, ки бо шеър сару кор доранд, маълум аст. Алоқаю ҳамбастагии ин ду илмро адабон ва адабиётшиносони пешинай мо қайд кардаанд.

Фонетика ва маълумотҳои фонетикий дар ҳар се фасли асосии назминосӣ: илми қофия, илми арӯз ва бадеъ фаровон истифода мешаванд, vale онҳо бештар барои назарияи қофия ва арӯз муҳиманд. Барои назарияи қофия ва амалӣ гардонидани он (кофиябандӣ), барои адабиётшиносу шоир на танҳо донистани хусусиятҳои микдории овозҳо (теъдоди овозҳо), балки хусусиятҳои сифатии онҳо — маҳраҷи тамдид, лаҳн, танин ва f.) зарур аст. Беҳуда нест, ки адабони мо ҳеч гоҳ, масалан, садопокҳои кӯтоҳу дароз ва ҳамсадоҳои ҷаравандору бечаранг ё даҳонию димоғиро қофия накардаанд.

Ҳамбастагии фонетика бо арӯз бештар аст, зоро мавзунияти (ритмики) ҳар як мисраъ ва байтро, ки дар адабиётшиносӣ тавассути теъдоди мушаҳҳаси қолабҳо (баҳрҳо) муайян карда мешавад, воситаҳои фонетикий: наво, задаи мавзун ва воситаҳои дигари оҳангӣ ташкил медиҳанд.

Асоси мавзунияти (арӯзи) нутқ дар ҳамаи забонҳо як нест. Забонҳо одатан аз ҷаҳор воситаи фонетикии ташкили вазн (лаҳн, тамдид, кувва ва танин) якеро истифода мебаранд. Воситаи асосии ташкили мавзунияти гуфтори тоҷикӣ (ва аз ҷумла арӯз) тамдид аст. Беҳуда нест, ки ҳамаи вазнҳои шеъри тоҷикӣ ба бадалшавии ҳиҷоҳои (овозҳои) дарозу кӯтоҳ асос ёфтааст. Дар ташкили вазни шеъри мо ҳамчунин танфис ва зада маҳсусан ҳангоми таҷзияи порчаҳои мавзӯи (бо истилоҳи забоншиносӣ — гурӯҳҳои ритмӣ) иштиrok доранд. Ҷунин алоқамандии назминосӣ бо ҷиҳати овозӣ имконият медиҳад, ки фонетика дар тадқикотҳои худ аз маълумотҳои назминосӣ истифода кунад. Масалан, забоншинос ҳангоми мукаррар наидани ҳайати фонемаҳои ҳолатҳои пешинай инкишофи забон метавонад аз назарияи қофия ва қондаҳои кофиябандӣ фоида барад. Алоқамандии фонетика бо илми бадеъ беҳтар дар истифодаи санъатҳои лафзӣ воеъ мегардад.

б) Фонетика ва илмҳои ғайризабоншиносӣ

Фонетика бо як катор илмҳои ғайризабоншиносӣ ҳам алоқаманд аст.

1) Фонетика аз ҳама бештар бо илмҳои физика (акустика) ва биология (физиология) наздикий дорад, зоро ҷиҳати овозии забон маҳсули кори узвҳои инсон — (падидаҳои физиологӣ) буда, дар шакли мавҷҳои овозӣ (ходисаҳои физикий) дарк мешавад. Беҳуда нест, ки ду ҳиссаи илми фонетика (фонетикаи тавлидӣ ва фонетикаи акустикий) маҳз ҳамин ду ҷиҳати воҳидҳои овозиро меомӯзанд. Ин ду фасли фонетика аз методҳо ва маълумотҳои акустика ва физиология истифода карда, ҷиҳатҳои барои диду дарки бевосита душвори ҳодисаҳои овозиро ошкор месозад ва дар асоси онҳо тавсифи пурраи физикий ва

физиологии падидаҳои овозиро пешниҳод менамояд, дар асоси ин маълумотҳо назарияи тавлид (овозҳосилшавӣ) ва дарки овозҳоро месозад.

2) Аз сабаби он ки тамоми ҳодисаҳои фонетикий мөҳияти иҷтимоӣ доранд ва дар майнаи инсон ба амал меоянд, фонетика бо **психология** низ алоқамандӣ дорад. Алоқаи фонетика бо психология инчунин дар он зоҳир мегардад, ки ҷилоҳои сершумору гуногуни ҳар як овоз, наво, зада, шаклҳои муҳталифи таҷзияи фонетикии ин ё он ҷумла, ки зоҳирان номуназзаму бетартиб ба назар мерасанд, тавассути майнаи инсон идора ва ба система дароварда мешаванд. Маҳз дарки соҳибони забон (гуногуни физикию физиологӣ не) арзиши забоншиносии ин фарқиятҳоро муайян мекунад.

3) Савтшиносии мусоир алоқамандии фонетика ва илми тибро низ икрор мекунанд. Муваффақияти кори фонопедия ва логопедия, ки бо ислоҳу табобати нуқсонҳои талафғуз ва навъҳои гуногуни афазия машғуланд, бе дониши мустаҳкаму равшан роҷеъ ба механизми талафғуз ва вазифаҳои забонии воҳиди нутқ номумкин аст. Таълими бачагони кару гунг (сурдопедагогика), ки дар солҳои оҳир эътибору арзиши зиёд пайдо кардааст, ба фонетика асос ёфтааст. Бехуда нест, ки маҳз зарурати амалии сурдопедагогика ба маълумотҳои дақиқи фонетикий яке аз сабабҳои муҳими пешрафти донишҳои фонетикий гардид.

4) Нисбат ба дигар фанҳои забоншиносӣ фонетика бо илмҳои дақиқ робитаи зичтар дорад. Истифодаи дастовардҳои фонетика дар соҳаи телефония ва радиотехника бо нияти беҳтар кардани нутқ ҳангоми муҳобираи телефонию воситаҳои дигари иртибот таърихи тӯлонӣ дорад. Маълумотҳои фонетика дар ин маврид барои сохтан ва мувоғиқ купонидани ҷадвалҳои артикуляционӣ бо сохти овозии ин ё он забон (масалан, забони тоҷикӣ), муайян ва ислоҳ кардани ғалатҳои фонетикий басо мӯҳим мебошанд.

5) Пайдоиши илми кибернетика зарурати тарҳрезӣ ва ихтирои дастгоҳҳои (мошинҳои) ба воситай фармонҳои шифоӣ идорашавандаро пеш овард, ки он гузориш ва ҳалли масъалаи таъмини шинохти мошинии нутқро ба миён овард. Ҳалли ин масъала бе маълумоти дақиқу мукаммал доир ба сохти овозии забон, қонунҳои ҳамнишинӣ ва тағъири овозҳо ва ф. номумкин аст.

6. АҲАМИЯТИ ФОНЕТИКА

Фонетика ҳамчун илми мустақили забоншиносӣ дорон аҳамияти қалони назариявӣ ва амали мебошад.

Аҳамияти назариявии фонетика, пеш аз ҳама, ба аҳамияту арзиши ҷиҳати овозӣ дар забон вобаста аст. Аҳамияти авва-

линдрацаи чиҳати овозӣ дар забон дар он аст, ки алокай байни одамон маҳз тавассути он воқеъ мегардад. Чиҳати овозӣ — шакли моддӣ, ҷавҳари забон аст. Маҳз ба туфайли ҳамин ҷавҳар инкишофи забон, аз як насл ба насли дигари инсон расидани забон имконпазир мешавад. Аз ҳамин рӯ, фонетика дар байни илмҳои дигари забоншиносӣ мақому аҳамияти маҳсус дорад. «Фонетика, — менависад Ю. С. Маслов, — барои тамоми соҳаҳои илми забоншиносӣ ва илмҳои бо забоншиносӣ алокаманд, масалан, барои психология, физиология ва ғайра аҳамияти бағоят қалони принципиалий дорад... фонетика масолеҳи овозии забон, яъне масолеҳро меомӯзад, ки дар он фикр (маъно) дар ҷараёни мубодилаи афкор шакли моддӣ мегирад, амалӣ мешавад. Табиист, ки моҳияту ҳусусиятҳои ин масолеҳро надониста, яъне аз маълумотҳои фонетика воқиф набуда, ҳечгуна таҳқики чиддии забоншиносиро анҷом додан мумкин нест»¹.

Фонетика аҳамияти қалони амалӣ дорад. Вай, пеш аз ҳама, асоси таълими хондан ва навиштан ҳисоб мешавад. Омӯзиши савод ба синну соли саводомӯзӣ нигоҳ накарда, танҳо дар сурати фарқ қардани ҳарф аз овоз, шакли ҳаттӣ аз шакли овозӣ имконпазир аст.

Густариши рӯзағзуни доираи истифодаи нутқи шифой ба воситаи радио, телевизион, телефон ва дастгоҳҳои дигари алоқа, зарурати таълими нутқи бурро, баромадҳои гуногун (нутқи оммавӣ) дар замони мо муттасил талаҷ мекунад, ки нормаҳои орфоэпии забон бетаъхир муайян карда шаванд. Нормаҳои орфоэпӣ маҳз дар заминай маълумотҳои фонетикий муайян карда мешаванд.

Зарурати соҳтмони алифбо барои забонҳои бехат ва вобаста ба инкишофи забон такмил додану ба шакли овозӣ наздиктар қардани шакли ҳаттӣ, таҳқиқу тавзезӣ падидаҳои нави овозӣ ва дар ҳат инъикос қардани онҳо аҳамияту арзиши амалию назариявии фонетикаро зиёдтар мекунад.

Аҳамияти фонетика дар таълими забонҳои хориҷӣ, маҳсусан, дар синни қалонсолӣ бузург аст. Беҳуда нест, ки яке аз методҳои маъмули таълими забони хориҷӣ «методӣ фонетикий» ном дорад.

Маълумотҳои фонетика барои мутахассисони соҳаи тиб низ аҳамият доранд. Бисъёр масъалаҳои фонопедия ва логопедия, аз ҷумла масъалаи бартараф қардани нуксонҳои талафуз, табобати шаклҳои гуногуни афазияро бе маълумоти кофӣ дар бораи механизми талафуз ҳал қардан мумкин нест. Сурдопедагогика, ки бо роҳҳои гуногун машғули таълими кару гунгҳо мебошад, маҳз ба фонетика такъя мекунад.

Туфайли он, ки фонетика бо табииати моддии забон бештар сару кор дорад, ба илмҳои даққик рӯз ба рӯз наздиктар мешавад.

¹ Маслов Ю. С. Введение в языкознание. М.—1975, с. 36.

вад ва ба ин восита дар ҳалли масъалаҳон истехсолию техникӣ арзишу аҳамияти бештар пайдо мекунад. Силсилаи методҳои озмунии фонетика ва истифодай маълумотҳои он дар соҳаҳои гуногуни техника: алоқа, радиотехника, электроакустика, кибернетика ва файра далели ҳамин пешравист.

7. САБКҲОИ ФОНЕТИҚИ

Маълум аст, ки мо ҳамеша ва дар ҳар муҳиту маҳфил як хел гап намезанем ва ҳатто фикр ҳам намекунем, ки ин ё он ибораю чумларо кай ва дар қадом маврид равшантару сусттар ва ё босуръаттар талаффуз намоем. Зарурати равшантару возеҳтар ва ё баръакс босуръаттари нутқро муҳити иҷтимоии гуфттор (ҳангоми хондани маърӯза ё лекция, ё дар сӯҳбат бо дӯстон дар сари дастурхон) муайян месозад. Вобаста ба муҳити нутқ ва шахсияти ҳамсӯҳбат (ҳамсӯҳбатон) на танҳо қолабҳои ҷумлабандию иборасозӣ, интиҳоби калимаҳо, балки оҳангу суръати гуфтори мо тағиyr мейбад.

Тафовути замонии талаффузи воҳидҳои овозӣ (тез ё суст гап задан), ки дар муҳитҳои гуногуни муҳобира падид меояд, сабки гуфттор номида мешавад.

Фарқ кардани сабкҳон гуфттор дар таҳқики масъалаҳои фонетика ва орфоэпия аҳамияти қалони амалию назарияйӣ дорад, зеро дар сабкҳон гуногун ҳусусиятҳон сифатию микдории воҳидҳои овозӣ фарқ мекунад.

Мағҳуму истилоҳи «сабкҳои гуфттор»¹ ё «сабкҳои фонетикий»-ро Л. В. Щерба ба фонетика доҳил кард ва ҳамеша таъқид мекард, ки ҳангоми таҳқики масъалаҳои фонетика онҳо ба эътибор гирифта шаванд.

Нутқи мо вобаста ба муҳиту шаронти амалӣ гардиданаш бо сабабҳои гуногуну сершумор воқеъ мегардад, аммо Л. В. Щерба зарурати чудо кардани лоақал ду сабк: возех (ё комил) ва гуфтугуи-ро таъқид мекард.

а. **Сабки возех** (ё комил)-и нутқ маъмулан дар нутқи оммавӣ, ки дар он бинобар муҳити хосаш воҳидҳои забонӣ ба таври равшану возех талаффуз мейбанд, воқеъ мегардад. Сабки возех ҳангоми ба воситаи радио ва телевизион хондани аҳбори муҳим, дар суханрониҳои расмӣ, дар мавридҳои хондани лекция ва гузоришҳои илмию ҳисоботӣ ва амсоли ин воқеъ мегардад. Аммо ин сабк гоҳҳо дар нутқи маъмулӣ низ истифода мешавад. Истифодай сабки возех дар ин маврид вобаста ба муҳити нутқ ва шахсияти атрофиён аст ва дар сурате воқеъ мегардад, ки зарурати таъқиду гӯшзад кардани калимаю ибо-

¹ Сабкҳои фонетикиро бо сабкҳои забон — шаклҳои мавҷудияти забони адабӣ (публицистӣ, илмӣ, коргузорӣ, адабиёти бадӣ, китобӣ, гуфтугӯӣ ва др.). Кин мавзӯи баҳси илми сабкшиносӣ мебошанд, омехта кардан даркор нест.

рай аз чиҳати маъно мухим пеш ояд ё калимаи барои ҳамсӯҳбат ношиносу камшинос такроран талаффуз шавад. Ин сабк инчунин ҳангоми сӯҳбати телефонӣ ва ё дар сурати мавҷуд будани фосилаи қалон дар байни ҳамсӯҳбатон зоҳир мегардад. Табиист, ки хусусиятҳои фонетикии овозҳо маҳз дар сабки возех пурра зоҳир мешаванд ва аз ҳамин рӯ ин тарзи зуҳуроти овозҳоро Л. В. Щерба «симои идеалии фонетикии калима» номида буд. Таҳқиқу тадриси воҳидҳои овозии забон маҳз дар заманаи «симои идеалии фонетикии калима» ба амал меояд. Дар ин китоб ҳам баёни масъалаҳо дар заманаи сабки возехи талаффуз сурат гирифтааст.

Ба гуфти А. В. Щерба, ҳар навъ ҳат ҳамеша қӯшиш мекунад, ки ҳадалимкон таркиби идеалии фонетикии калимаро инъикос намояд, аммо ба туфайли ҳосияти консервативиаш аз ӯҳдаи таҷассуми тағъиротҳои ҳаррӯзai забон намебарояд ва бинобар ҳамин инкишофи ҳат (алифбо) аз пешрафти нутқи овозӣ (забон) сусттар сурат мегирад ва ҳат одатан ҳолатҳои қӯҳнатари забонро инъикос менамояд.

Гӯшрас бояд кард, ки дар зери мағхуми «сабки возех» талаффузи ҳарф ба ҳарфро фахмидан раво нест. Сабки возех тарзи талаффузест, ки мувофиқи меъёри забони адабӣ воеъ мегардад.

б. Дар зери мағхуми сабки гуфтугӯй талаффузи воҳидҳои овозии забон, ки нисбат ба сабки возех босуръаттар сурат мегирад, фахмида мешавад. Сабки гуфтугӯй дараҷа ва навъҳои муҳталиф дорад ва сабаби пайдоиши онҳо муҳити муҳобира аст: ҳангоми сӯҳбат дар муҳити оила ё дар мағҳили одамони ҳам синну сол эҳтиёчи талаффузи возеху равшан нест, зеро одамони ба лаҳну танин ва хусусиятҳои талаффузи ҳамдигар шинос бо қадом суръате ки гап назананд, якдигарро мефаҳманд.

Хусусияти муҳимтарини сабки гуфтугӯй суръати нутқ аст. Туфайли суръати нутқ (вакти кам) гӯянда фурсат надорад, ки ҳар як овоз, ҳиҷо ва калимаро пурраю возех талаффуз намояд. Аз ҳамин рӯ дар сабки гуфтугӯй ҳодисаҳои гуногуни фонетикий: таҳфифи садонокҳо (маҳсусаи, садонокҳои ноустувор) ва афтиданни овозҳои алоҳида, ҳиҷоҳо, монаидшавӣ ва ҷойивазкуни овозҳо ва гайра бештар воеъ мегарданд, vale ҳаман ин ҳодисаҳо дар ҷорҷӯбаи меъёри забони адабӣ ба амал меояд.

Фарки дигари сабки гуфтугӯй доираи васен истеъмоли он аст. Мо дар кори ҳаррӯзai ҳуд маъмулан сабки гуфтугӯиро истифода мебарем. Сабаб ҳамин аст, ки ғоҳе уисурҳои сабки гуфтугӯй ба сабки возех мегузараанд. Масалан, калимаи мēгӯям одатан дар сабки возех ҳамаи овозҳои таркибашро нигоҳ медорад, аммо дар сабки гуфтугӯй таҳфиф мейёбад ва яке аз ҳиҷоҳои он [йа], ки садоноки ноустувор [а] дорад, меафтад: мēгӯм. Имрӯз ҳамин тарзи талаффузи ин калима тадриҷан ба сабки возех гузашта истодааст. Ҳамин ҳолатро дар талаффузи

калимаҳои меравам//мерам, наметавонам//наметонам ва гайра мушоҳида кардан мумкин аст.

Қаробати сабкҳои возеху гуфтугӯй гоҳо сабаби пайдоиши дублетҳои фонетикий мешавад.

Баъзе забоншиносон ғайр аз сабкҳои зикршуда сабки мӯътадили (нейтралии) гуфторро низ фарқ мекунанд, ки он аз рӯи суръату дараҷаи возехии нутқ дар байни ду сабки мазкур меистад. Ин сабк ҳангоми хондани хабарҳои гуногун ба воситаи радио, телевизион ва гайра воқеъ мегардад.

Зимни баёни сабкҳои фонетикий таъкиди Л. В. Щербаро дар бораи он, ки «коидаҳои умумии табдили як сабк ба сабки дигар вучуд надоранд» бояд гушрас кард. Масъала дар сари он аст, ки воқеан дар баъзе мавридиҳо ин сабкҳо ба ҳам хеле наздик мешаванд, дар мавридиҳои дигар аз ҳамдигар саҳт фарқ мекунанд. Дар байни ин ду нуқта навъ ва сабкҳои рангоранг воқеъ мегардад, ки фарқу тавсифи онҳо басе душвор аст. Тахқиқ нашудани сабкҳо дар забоншиносии тоҷик ва умумӣ иҷрои ин корро душвортар месозад.

8. ТРАНСКРИПЦИЯ

Нутқи овозӣ дар хат ба воситаи алломатҳои графика — ҳарфҳо инъикос меёбад, аммо ба воситаи ҳарфҳо нутқи овозиро пурра инъикос кардан мумкин нест, зоро дар байни овоз ва ҳарф мувофиқати комил дода намешавад. Аз ҳамин рӯ, он шакли нутқи овозие, ки ба воситаи ҳарфҳо дар хат инъикос мешавад, бисъёр ҳусусиятҳои овозҳоро нишон дода наметавонад ва барои корҳои тадқиқотҳои илмию лингвистӣ ҳамеша қобили истифода нест. Дар тадқиқотҳои илмӣ барои пурратар ошкор соҳтани ҳусусиятҳои нутқи овози ҳаттии маҳсуси овознависӣ-транскрипцияро истифода мебаранд. Муҳимтарин фарқи транскрипция аз хати маъмулӣ ин аст, ки а) транскрипция ҳангоми тасвири соҳти овозии забон танҳо ба воситаҳои овозии забон такъя мекунад ва ягон принципи графикию имлоро риоя намекунад; мақсади ягонаи транскрипция ҳарчи пурратар нишон додани таркиби овозии калима ё чумла мебошад; б) дар графика як ҳарф метавонад фонемаҳои гуногунро ифода кунад, vale дар транскрипция як ҳарф ҳатман як овозро ифода мекунад; як овоз дар хат метавонад бо ҳарфҳои гунон ифода шавад, vale дар транскрипция бояд як овоз ҳамеша ба воситаи як ҳарф ифода шавад.

Вобаста ба мақсаду тарзи истифодабарӣ ду навъи транскрипцияро фарқ мекунанд: а) фонетикий; б) фонологӣ.

Фарқи байни транскрипцияҳои фонетикий ва фонологӣ дар тарзи истифодаи алломатҳои транскрипционист. Дар транскрипцияни фонологӣ ҳамаи тобишҳои фонема ба воситаи як алломати

транскрипционӣ (як ҳарф) ифода карда мешаванд; дар транскрипцияи фонетики ҳар як тобиши фонема аломати маҳсуси (ҳарфҳои гуногуни) тасвир дорад. Масалан, дар калимаи биринҷ мо ду тобиши фонемаи и-ро мебинем. Дар транскрипцияи фонологи ин ду тобиши ба воситаи аломати (ҳарфи) и ифода мешаванд, аммо дар транскрипцияи фонетикий ин ду тобиши фонемаи и ба воситаи ду аломат (масалан, э ва и—бэринҷ ва биринҷ) ифода карда мешаванд.

Транскрипцияи фонологи ҳангоми таҳқиқи системай фонологии забон истифода бурда мешавад, ба шарте ки ҳайати фонемаҳои забон муайян карда шуда бошад. Транскрипцияи фонетикиро дар се маврид истифода мебаранд: а) аз зарурати инъикоси таркиби овозии забони пошинос, б) барои инъикоси тобишҳои гуногуни фонема ва в) дар таълими забонҳои бегона бо нияти ошнони бештар бо таркиби овозии калимаҳо ва тарзи талаффузи дурусти онҳо. Агар транскрипцияи фонологи танҳо фонемаҳоро нишон дигад, транскрипцияи фонетикий та момони тағъироти фонемаҳоро, ки дар патиҷаи таъсири муҳитҳои фонетикий пайдо мешаванд, инъикос менамояд.

Транскрипция, маъмулан, ба яке аз алифбоҳои маъмул (масалан, лотинӣ, русӣ ва гайра), ки барои инъикоси соҳти овозии забон имконияти фаровонтар дорад, асос мейбад. Дар ин дастур транскрипция ба алифбои ҳозираи тоҷикӣ асос ёffaast. Бо вуҷуди имкониятҳои графикӣ ҳар як забон ҳеч як алифбо нутки овозизро пурра инъикос карда наметавонад. Аз ҳамин рӯ, дар транскрипция ба ҷуз ҳарфҳои алифбо як силсила аломатҳои нишонаҳои графикӣ иловагӣ истифода бурда мешаванд. Дар ин китоб низ ин усул риоя шудааст.

Барои овознависӣ кардани садонокҳо ҳарфҳои а, и, э, у, ў, о-и алифбои тоҷикӣ ва аломати (ö), ки садонки ихтисоръёфта — тобишҳои фонемаҳои а, и, у дар ҳолати заъиф инъикос мекунад, истифода шудаанд.

Барои инъикоси ҳамсадоҳо ҳарфҳои п, б, ф, в, т, д, с, з, ш, ж, ҷ, ҷ, қ, ғ, ҳ, қ, ъ, ҳ, м, и, л, р, ў ва аломати /n/, ки ҳамсадоҳо зичи пасизабониро ифода мекунад, истифода шудаанд.

Фонемаҳо берун аз қавсайн (масалан фонемаи а) оварда мешаванд. Транскрипцияи овозӣ алоҳида, калима ё қисми он дар ду қавси квадратӣ (масалан, [a]) оварда мешавад.

Ду нуқтаи амудӣ баъд аз овоз: тасдиди овози пешинаро далолат мекунад. Аломатҳои // танғисро дар дохил ва / дар оҳири фраза нишон медиҳанд. Қавси ҳилол дар болои ду ҳамсадо (дж) нишонаи талаффузи яклухти овозҳост. Як хатчай виреби болои садонок (олӯ) задаи асосии калима, ду хатча (‘) задаи синтагма ва се хатба (‘‘) — задаи фразаро нишон медиҳанд. Намунаи транскрипцияи фонологӣ аз «Мактаби кӯҳна»-и устод Айнӣ: мактаб ѹакэ хонаи танғ буд дудар дошт, ки ѹакэ аз онҳо дари даромади ѹактабақа буд он даро ҳам дар вақтҳои сармо кушода мемонданд дари дигарааш даричайэ буд ки сэ чорйак оршин қад ва ним оршин бар дошт.

Адабиёти боби I

1. Акадреев Н. Д., Зиндер Л. Р. О понятиях речевого акта, речи, речевой вероятности и языка.— Вопр. языкоznания,—1963.—№ 3.
2. Мартине А. Основы общей лингвистики.— Новое в лингвистике. М. 1963, с. 409—411.
3. Зиндер Л. Р. Общая фонетика.— М.— Изд. 2.— 1979, с. 4—32.
4. Бондарко Л. В. Звуковой строй русского языка.— М.— 1977, с. 7—15.
5. Буланин Л. Л. Фонетика современного русского языка. М.— 1970, с. 5—11.
6. Щерба Л. В. О таком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкоznании — В. А. Звегенцев. История языкоznания в очерках и извлечениях.— Ч. 2. М.—1965, с. 361—373.

Боби II.

ЧИҲАТҲОИ СЕГОНАИ ВОҲИДҲОИ ФОНЕТИКА

Соҳти овозии забон табиати бисъёр мураккаб дорад ва аз ҳамин рӯ талаб мекунад, ки он аз чиҳатҳои гуногун омӯхта шавад.

Нутқи мо, пеш аз ҳама, ҳодисай овозист ва табиати физикий дорад. Ҳар як ҳодисай овозӣ дар вакту замони муайян бо қувваю зудии ба худ хос воқеъ мегардад. Табиати мураккаби физики овозҳоро як соҳаи илми физика акустика (аз калимаи юнонӣ *akustikos* — шунавоӣ) меомӯзад. Ҳусусиятҳои физики овозҳо дар забон дорон аҳамияти ба худ хос буда, дар ташкили мубодилаи афкор иштирок мекунад. Аз ҳамин рӯ, овозҳои нутқ мавзӯи илми забоншиносӣ низ мебошанд, вали забоншиносӣ овозҳоро на ҳамчун ҳодисаҳои физикий (масалан, садои раъду барк), балки чун ҳодисаҳои физикие, ки моҳияту аҳамияти иҷтимоӣ (лингвистӣ) доранд, таҳқиқ мекунад. Ин чиҳати омӯзиши нутқи овозӣ чиҳати акустикий ё васеътар чиҳати физикии фонетикаи акустикий ном дорад.

Сониян, овозҳое, ки мо мешунавем, манбаъ ва сабаби пайдоиш доранд. Манбаъ ва сабаби пайдид омадани овозҳои нутқ дастгоҳи гуфтори инсон ва кори узвҳои он аст. Аз тарафи дигар, аз сабаби он ки путкро инсон истеҳсол ва дарк мекунад, дар ҷараёни овозсозӣ системан асабӣ инсон иштирок мекунад. Бинобар ҳамин воҳидҳои овозӣ чиҳати анатомию физиологии низ доранд. Омӯзиши ҳаматарафаи чиҳати овозии забон талаб мекунад, ки пеш аз он ки дар бораи ин ё он ҳодисай овозӣ сӯхан ронда шавад, ҷараёну сабаби ба вучуд омадани онро ошкор созем. Таҳқиқи ин чиҳати воҳидҳои фонетика чиҳати анатомию физиологӣ ё васеътар чиҳати биологии онҳоро ташкил дода, мавзӯи баҳси фонетикаи тавлиди мебошад.

Ниҳоят, аз сабаби он, ки мубодилаи афкор маъмулан дар шакли овозӣ воқеъ мешавад ва ҳодисаҳои овозӣ дар он иштирок карда, вазифаи муайянеро адо мекунанд, воҳидҳои фонетикаи акустикий ё васеътар чиҳати биологии онҳоро ташкил дода, мавзӯи баҳси фонетикаи тавлиди мебошад.

нетика чиҳати иҷтимоӣ ё функционалий ва ё лингвистӣ доранд. Чиҳати лингвистики воҳидҳои овозӣ мавзуи баҳси соҳаи дигари фонетика — фонетикаи функционалий ё фонология (аз калимаи юнонӣ рӯйхӯе — овоз ва logos — қалом, таълимот) мебошад.

Ҳамин тарик, нутқи овозӣ се чиҳати асосии омӯзиш — чиҳатҳои акустики (физики), анатомию физиологӣ (биологӣ) ва лингвистӣ (иҷтимоӣ) дорад. Ин се чиҳати воҳидҳои овозӣ мавзӯъҳои гуногуни баҳс дошта бошанд ҳам, се тарафи як масъала, чиҳатҳои сегонай нутқи овозиро таҳқиқ мекунанд ва аз ҳамдигар чудо нашавандаанд.

Бо вучуди ин чиҳати функционалий аз лиҳози забоншиносӣ нисбат ба ду чиҳати дигар муҳимтар аст, бар ду чиҳати дигар бартарӣ дорад, зоро чиҳатҳои акустики ва анатомию физиологии воҳидҳои фонетика ба туфайли чиҳати функционалиашон омӯхта мешаванд.

Дар поён категорияҳои асосии ин се соҳаи фонетикаро муҳтасаран аз назар мегузаронем.

A. ЧИҲАТИ ТАВЛИДӢ

1. МАФҲУМИ ДАСТГОҲИ ГУФТОР

Ҳар як садо ё овозе, ки дар табиат падид меояд, худ ба худ пайдо намешавад. Вай дар натиҷаи ҳаракати ягон ҷисм ҳосил мешавад. Овозҳое, ки мо талафғуз мекунем ва мешунавем, низ дар натиҷаи ҳаракати ҷисмҳо — узвҳои инсон ҳосил мешаванд. Ҷараёни дарки овоз низ ба амалиёту процессҳои гуногуне, ки дар бадани (майнаи) мо ба амал меоянд, алоқаманд мебошанд. Тадқиқу омӯзиши овозҳои нутқи инсон аз нутқан назари кори узвҳои овозсоз ҳангоми талафғуз ва дарки овозҳо чиҳати тавлидии (физиологии) воҳидҳои овозӣ ё чиҳати тавлидии соҳти овозии забонро ташкил медиҳад.

Ҷараёни овозҳосилшавӣ муҳтасаран ба сурати зер воқеъ мегардад. Баробари тасмими талафғузи ягон калимаро гирифтан дар майнаи мо — дар нимкураи чали мағзи сари мо, барои соҳтани ҳар овози таркиби ин калима бо навбат «фармон» муайяне пайдо мешавад. Ин «фармон» ба воситаи торҳои асаф ба узвҳои овозсоз расонда мешавад ва онҳо ин фармонро ба марҳилаи иҷро мерасонанд. Ҳамаи узвҳои овозсоз дар якчоягӣ дастгоҳи нутқ ё дастгоҳи гуфторро ташкил медиҳанд. Кори якчояни узвҳои дастгоҳи нутқ дар ҷараёни овозсозӣ тавлиди овоз ё муҳтасар тавлид номида мешавад.

Узвҳои инсон барои овозҳосилкунӣ ва нутқ пешбинӣ нашудаанд. Ҳамаи онҳо вазифаи ҳоси худ — вазифаи ба табиати инсон вобаста — вазифаи физиологӣ доранд. Лабҳо барои химояи дандонҳо аз таъсири муҳити берунӣ, пӯшонидани сӯрохии даҳон, гирифтани ва нигоҳ доштани ҳӯрока, дандонҳо барои

шикастан ва нарм кардани он, милкъо барои нигоҳ доштани дандонҳо ва аз физо таъмин намудани онҳо, забон, дар навбати худ, барои ташхиси мазаву таъм ва фурӯ бурдани ҳӯрока офарида шудаанд. Шушҳо танҳо воситаи чамъ кардани ҳавое, ки барои нутқ зарур аст, нестанд, балки узве мебошад, ки бадани моро бо кислород таъмин менамояд. Одам бе нутқ метавонад зиндагӣ кунад, валие бидуни ҳӯрока (кислород) зиндагӣ кардани он номумкин аст. Ҳамин тариқ, овозсозӣ (нутқ) вазифаи гайриасосӣ ва дуюмдараҷаи узвҳои нутқ аст, ки инсон дар такомули таърихии худ ба даст овардааст. Аниқтараш меҳнати колективона ва ҳамзамон зарурати мубодилаи афкор барои мутобиқату мувофиқати амалиёти байни аъзоёни чамъият сабаб шудааст, ки истифодаи овозҳои муташаккил ба сифати коде барои тафоҳуми байнҳамдигарии аъзоёни чамъияти

инсонӣ имконпазир гардад. «...одамони тараккӣ карда истода, — навишта буданд Карл Маркс ва Фридрих Энгельс, — ба ҷое расиданд, ки дар онҳо зарурати ба якдигар чизе гуфтан ба миён омад. Ин зарурат узви худро ба вучуд овард: ҳалқи дағали маймун оҳиста, валие пайдарпай бо роҳи инкишофи тадриҷӣ тағтир ёфт, узвҳои даҳон бошад, рафта-рафта талафузи пайдарҳами овозҳои алоҳидаро ёд гирифтанд»¹. Бо вучуди ин ҳангоми омузиши соҳти овозии забон аз вазифаи асосии узвҳо ҷашм мепӯшем ва ба эътибори он, ки узвҳои нутқ дар баробари кори физиологӣ вазифаи овозсозиро низ адо мекунанд, мо онҳоро бо номи «дастгоҳи гуфттор» ном мебарем ва «анатомия» ва «физиология»-и онҳоро меомӯзем. (Расми 5).



Расми 5. Дастгоҳи гуфттор:
1 — ковокии бинӣ, 2 — коми саҳт,
3 — дандонҳо, 4 — лабҳо, 5 — нӯги забон, 6 — рӯи забон, 7 — бехи (решаи) забон, 8 — тағояки забоншакл, 9 — ҳалқ, 10 — нон нафас, 11 — шуш, 12 — диафрагма, 13 — ковокии бинӣ, 14 — пардаҷаи ком (коми нарм), 15 — гулӯй, 16 — сурхӯруда.

Дар овозсозӣ узвҳои нутқ саҳми гуногун доранд. Баъзеи онҳо дар овозсозӣ бевосита иштирок кунанд, гурӯҳи дигари онҳо дар ин кор иштироки бевосита надорад. Вобаста ба саҳмашон дар овозсозӣ узвҳо ба ду гурӯҳ ҷудо меша-

¹ Маркс К. и Энгельс Ф. Диалектика природы. Соч., изд. 2, т. 20 с. 489.

ванд: а) узвхое, ки дар овозсозӣ иштироқи бевосита доранд ва
б) узвхое, ки барои овозсозӣ масолех медиҳанд.

Гурӯҳи якуми узвҳо дар якҷояй дастгоҳи овозсозиро таш-
кил диҳанд, узвҳои гурӯҳи дуюм дастгоҳи нафасро месозанд.


2. ДАСТГОҲИ НАФАС

Дастгоҳи нафас се узви асосӣ: шуш, хирнӣ (ё) нои нафас)
ва диафрагмаро дарбар мегирад.

Шуш аз хубобакҳои ниҳоят тунуку мулоими хурд, ки дои-
раи онҳо аз 0,1 то 0,3 мм аст, иборат мебошад. Йи хубобакҳо
байни худ бо найчаҳои бисъёр борик, ки дар айни замон за-
минаи онҳо ҳастанд, пайваст шуда, бофти қисми чап ва рости
шушро ба вуҷуд меоранд. Найчаҳои тарафи чап ва рости шуш
рафта-рафта ба якдигар ҳамроҳ шуда, дар охир дар қисми чап
ва рости шуш ду найчай нисбатан ғафсро ба вуҷуд меоранд, ки
хирнӣ аз онҳо ибтидо мегирад.

Хирнӣ ё нои нафас (расми 6) узвест, ки аз ҳалқаҳои ним-
доирашакли рӯи ҳам қарор гирифта, ки бо бофтаи мушакӣ
пушкида ва пайваст мебошанд, сохта шудааст. Хирнӣ аз поён
бо шуш ва аз боло бо ҳалқ ва
гулӯ пайваст аст. Соҳтмоии ҳал-
қагии нои нафас ба вай имко-
ният медиҳад, ки ҳамеша боз
бошад ва ҳангоми нафасгӣрӣ фи-
шурда нашавад. Хирнӣ ва ша-
ҷаран найчаҳои шуш дар якҷоя
гӣ як системаро ба вуҷуд ме-
оранд, ки ба воситай ҳолигии да-
ҳону бинӣ бо ҳавои берун алоқа-
манд мебошад.

Диафрагма пардаи мушакие
мебошад, ки ҳолигии синаро аз
ковокии шикам ҷудо месозад.
Қафаси сина, ки шуш дар он
ҷойигир аст, ба конуси аз рӯи да-
розиаш, буридашуда шабоҳат
дорад ва бо тарафи буридааш
дар рӯи диафрагма карор ги-
рифтааст. Сатҳи гунбадмонанди
он ба тарафи ҳолигии сина ни-
гарон аст. Диафрагма бо қабур-
ғаҳои поён ва муҳраи пушт пай-
васт аст. Ҳангоми нафаскашӣ
сатҳи гунбадшакли диафрагма
поён мефурояд ва паҳн мешавад
ва дар натиҷа ҳаҷми қафаси



Расми 6. Дастгоҳи нафас:
1 — шуши рост, 2 — шуши чап,
3 — бронхи, 4 — хирнӣ (тра-
хея), 5 — тағояки ангуштӣ,
6 — тағояки сипарвор, 7 — ус-
тухони зери забон.

сина калонтар мегардад. Дар ҳолати аввала ҳачми қафаси сина камтар мешавад.

Вазифай асосии дастгохи нафас аз кислород таъмин карданни бадан ва аз он хориҷ кардани гази карбон мебошад. Ии кор ба туфайли табдилшавии ҳавои кӯҳна ба нав, ки ба воситай мубодилаи мунаzzаму мураттаби нафасгирию нафасбарорӣ сурат мегирад, амалӣ мегардад.

Чараёни нафасгирий ва нафасбарорӣ муҳтасаран ба таври зер воқеъ мегардад.

Ҳангоми нафаскашӣ қабурғаҳо бардошта мешаванд ва дар натиҷа сандуқи дил кушод шуда, баробари он ҳачми шуш ҳам калон мешавад. Ҳамзамон ҳавои шуш пашш гашта, дар шуш барои ҳавои нав ҷои ҳолӣ пайдо мешавад ва ҳаво аз берун ба дарун ҳаракат мекунад. Баъди ин ҳодисаи акси он рӯй медиҳад: қашида шудани мушакҳо диафрагмаҳо суст мекунанд, қабурғаҳо ба ҷои худашон бармегарданд, шуш фишурда мешавад ва ҳаво ба берун ҳаракат мекунад.

Нафас навъҳои гуногун (чор навъи асосӣ) дорад, ки ду хели онро фарқ кардан зарур аст: 1) нафаси маъмулӣ ва 2) нафас дар чараёни нутқ. Дар нафаси маъмулӣ нафасбарорӣ ба воситаи бинӣ ба амал меояд ва давомнокии нафаскашӣ ва нафасбарорӣ такрибан баробар буда, ба 16—20 бар¹ дар дақика рост меояд.

Дар нафаси нутқ суръати нафаскашӣ нисбат ба нафасбарорӣ зиёдтар аст. Микдори ҳавои бароянда нисбат ба нафаси маъмулӣ се баробар зиёдтар аст. Ин ҳолат ба хусусиятҳои нутқ ва гоҳе ба майли гӯянда низ вобастагӣ дорад.

3. ДАСТГОХИ САДО

Дастгоҳи садосозӣ иборат аз ду узви асосӣ: ҳалқ ва садо-пардаҳо мебошад.

Ҳалқ. Чараёни ҳаво аз шуш ба воситаи хирной ба қисми болӣ ва васеътари он — ҳалқ (расми 6) мерасад. Ҳалқ дар пешгоҳи гардан қарор гирифтааст. Вай аз боло бо пешгоҳи даҳон ва аз поён бо хирной пайваст аст. Аз ду тарафи он рагҳои гардан ва аз қафояш сурхрӯда мегузарад. Аз пеш бо даст ламс кардани ҳалқ мумкин аст. Ҳалқ, ки дар он садо ба вуҷуд меояд, соҳти бисъёр мураккаб дорад. Асоси онро якчанд тағояки хурду калон, ки байни ҳамдигар бо мушакҳои гуногун алоказанд мебошанд, ташкил медиҳанд. (Расми 6).

Дар қисми поёни ҳалқ, ки бо хирной часпидаст, **тағояки ангуштариҳ** қарор гирифтааст ва онро метавони таҳкурсии ҳалқ номид. Шакли он монанди ангуштариҳ (ҳалкмонанд) аст (рас-


¹ Бар — воҳиди ченкунӣ фишор, ки ба 10^5 Ньютон дар метри мураббабӣ баробар аст.

ми 6) тарафи ғафсу паҳни оп (нигина) дар қисми акиб ва 7. рафи борикаш дар қисми пеш карор гирифтааст.

Тағояки сипарвор (расми 6) аз ду сипараки чоргӯши до. рои кунҷҳои нодуруст, ки дар қисми пеш лаб ба лаб ба тавре пайваст шудаанд, ки кунчи сохтаи онҳо дорон 90° (дар марҷҳо) ва 120° (дар занҳо) мебошад. Рӯи ин кунҷ аз тарафи пеш дар гардани мардон намоён аст, ки онро хикиртак меноманд. Тағояки сипарак дар тарафи қафо чор шоҳ дорад, як ҷуфтъ кӯтоҳи онҳо дар қисмати поён ва ҷуфтъ писбатан дарози онҳо ба боло нигарон аст. Шоҳаҳои боло ба воситай мушакҳои тасмамонанд ба устухони зери забон пайваст мебошанд. Шоҳҳои поёни бо тағояки ангуштариин пайваст мебошанд.

Тағояки забоншакл як қисми нарм буда, ба забон (ё амруд) шабоҳат дорад. Вай як навъ сарпӯши ҳалқ аст. Тарафи борики он ба қисми болои кунҷи тағояки сипарвор пайваст буда, тарафи паҳни он ба қафо нигарон аст. Ду мушаки виребе, ки тағояки забоншаклро бо тағоякҳои ахромӣ мепайванданд, ме-тавонанд тараанг шуда, тарафи паҳни тағояки забоншаклро поён фурорад. Дар натиҷа тағояки забоншакл ҳолати уфуқиро мегирад ва суроҳии ҳалқро мебандад, то ки ҳӯрока ба он наравад.

Тағояки кафлезшакл гуфта, як ҷуфтъ тағояки нисбатан хурдера мегӯянд, ки шакли нодурусти пирамидаро доранд. Онҳо дар ду паҳлуи болоии тағояки ангуштариин қарор гирифтаанд



Расми 7. Буриши тӯлонии ҳалқ:

1 — дид аз паҳлу, 6 — дид ва қафо.

1 — садопарда, 2 — садопардан козиб, 3 — меъдан моргани, 4 — тағояки забоншакл, 5 — гулӯй, 6 — хирной.

вонад шаклу андозай гуногуиро гирад, vale аз нүктай назарий овозсэй се ҳолати онро фарк кардан зарур аст: аввалан, садопардах метавонанд суст (нокашида) ва аз ҳамдигар чудо бошанд. Дар ин маврид сүрөхий байни онхо боз аст ва ҳаво аз он бе монеа мегузарад. Ин ҳолати садопардах хангомий нафасирии физиологий ва талаффузи ҳамсадохи бечаранг, масалан, п, ш, с, т, ч, х, в, ҳ ва гайра) вокеъ мегардад; сониян, садопардах кашида шуда, тавре ба ҳамдигар наздик мешаванд, ки дар байни онхо сүрөхий танге (наздик ба бастан) ба вучуд меояд, vale дар зери таъсири ҷаравени ҳаво як микдори ҳаво аз ин сүрөхий мегузарад ва садопардах боз дубора дар ҳолати фишурдагӣ ба ҳам наздик мешаванд ва боз ҳолати зикршуда такрор мешавад. Дар натиҷа як силсилаи пайдарпай бо суръати зиёд суратгирандаи ҳамин ду ҳолат (наздик шавио дуршавии садопардах) ба амал меояд (инро лапиши даврагӣ ё мураттаб мегӯянд), ки дар натиҷаи он садо, ё даққтараш ҳаҳни мусиқӣ, ки барои садонокҳо (масалан: и, э, а, у, ӯ, о) ва ҳамсадохи ҷаравандгор (б, в, д, з, ғ, ва гайра) хос аст, хосил мешавад.

Ниҳоят, садопардах метавонанд сусту озод, vale сүрөхий садо нисбатан танг бошад. Дар ин маврид ҳаво бо мушкилий аз ҳалқ берун меояд ва ҳамроҳ бо ҳаво садои молишхӯрии он (ҳаво ба лабҳои сүрөхий садо молиш меҳӯрад) пайдо мешавад. Ин шавшув дар нутки беовоз (наҷва) мушоҳида мешавад.

Садопардах қодиранд, ки дар як сония тахминан аз 40 то 1700 бор ларзанд, vale дар нутки маъмули лапиши онхо ба 85—200 (дар нутки мардон) ё 160—340 (дар нутки занон) ларза дар сония баробар аст. Ин тафовут ба фарқияти соҳти садопардах, ба гафси тунукии онхо вобастааст. Садопардах ҳар қадар ғафс бошанд, садо ҳамон қадар паст мешавад ва баръакс садопардах ҳарқадар туనук бошанд, онхо ҳамон қадар мутаҳаррик мешаванд ва овоз ҳамон қадар баланд мешавад. Дар сифати овоз инчунин дараҷаи кашида шудани мушакҳо, мутаҳаррикӣ, кувваи мушакҳо ва гайра асар дорад.

4. ДАСТГОҲИ ОВОЗ

Барои ба вучуд омадани овоз кори садопардах кофӣ нест, зеро ларзиши онхо овози бисъёр заъифро ба вучуд меорад. Овоз дар ковокии болои ҳалқ тақвият пайдо карда, танини хоси худро мейёбад. Ковокиҳои аз ҳалқ болотар сето мебошанд: а) ковокии гулӯ, б) ковокии даҳон ва в) ковокии бинӣ. Ин се ковокӣ вобаста ба шаклу ҳаҷмашон ба овоз на танҳо тоҷиши гуногун мебахшанд ва онро тақвият медиҳанд, балки овозҳои алоҳидай нутки моро месозанд. Истилоҳи «дастгоҳи овозсозӣ» ҳам бо максади қайд кардани ҳамин ҳусусияти ин се ковокӣ истифода мешавад.

ва бо он пайваст мебошанд. Ба туфайлл ҳаракатҳои мушакҳои гуногун онҳо ба ҳар тараф ҳаракат мекунанд: аз ҳамдигар дур ё ба ҳамдигар наздик мешаванд, ба дарун ё берун ҳаму қад мешаванд ва ғ. Ин ҳаракатҳо барои ҳосил кардани садо (овоз) бафоят муҳиманд, зоро ба воситаи онҳо ҳаракати садопардаҳо идора карда мешавад.

Ҳамаи тағоякҳои ҳалқ ба воситаи мушакҳо ба ҳамдигар алоқаманд буда, тавассути пӯшиши мушакии умумӣ пушонида шудаанд ва дар якҷоягӣ як лӯлаи кӯтоҳ, vale күшодеро, ки аз тарафи боло боз аст, vale метавонад (ба воситаи ба қафомайл кардани тағояки амрудак) пӯшида шавад, ташкил медиҳад.

Қисми асосни ҳалқ, ки дар овозсозӣ (садосозӣ) саҳми асосӣ доранд, садопардаҳо мебошанд. Пӯстай дохили хирнӣ дар ҳалқ ба матои мушакӣ табдил меёбад, ки аз он ду чини лабмонанди ба таври уфуқӣ муқобили ҳамдигар ҷойгирифта ба вучуд меоянд. (Расми 7). Ин ду ҷуфтни мушакҳо дар ҳалқ аз тарафи ҷаҳонӣ ба рост ба дар вазъияти уфуқӣ ба тавре қарор ҷойгирифтаанд, ки гӯё сӯрохии ҳалқро мепӯшонанд. (Расми 7). Дар байни ин ду ҷуфти лӯндан мушакҳо як сӯрохие дида мешавад, ки ба ҳалтacha шабоҳат дорад. Ду ҷуфти поёни садопардаҳои асосӣ ва ҷуфти дигари болоии мушакҳо садопардаҳои козиб ва сурохии байни ин ду ҷуфти мушакҳо маъдаи марганиевҳо номида мешаванд.

Ҳар қадоми садопардаҳои асосӣ аз ду мушак иборат мебошад, ки якеи онҳо аз лаби поёни тағояки аҳромӣ, дигари аз гӯшай тағояки сипарак сар шуда, дар охир бо ҳамдигар пайваст мешаванд ва як ҷисми лӯндан нӯғборикро ташкил медиҳанд. Ҳолигие, ки дар байни садопардаҳо дар натиҷаи ҳаракати тағояки аҳромӣ ба вучуд меояд, сӯрохии садо ном доҳад. (Расми 8).



Расми 8. Шаклҳои сӯрохии садо:
а — баста, б — садо, в — начва, в-нафасбарорӣ, г — нафасгирий.

Садопардаҳои козиб баръакси садопардаҳои аслӣ мушак надораид. Онҳо аз қабатҳои тунуку нозуки сершумор иборат мебошанд. Дар мавридиҳои дучори қасалӣ шудани садопардаҳои аслӣ садопардаҳои козиб вазифаи онҳоро иҷро мекунанд. Дар чунин мавридиҳо овоз ғафсу паст ва хиррӣ мешавад.

Сӯрохии садо ба туфайли ҳаракати тағояки аҳромӣ мета-

вонад шаклу андозан гуногунро гирад, vale аз нуқтаи назари овозсозӣ се ҳолати онро фарӯ кардан зарур аст: аввалан, садопардаҳо метавонанд суст (нокашид) ва аз ҳамдигар чудо бошанд. Дар ин маврид сурохии байни онҳо боз аст ва ҳаво аз он бе монеа мегузараад. Ин ҳолати садопардаҳо ҳангоми нафасирии физиологӣ ва талаффузи ҳамсадоҳои бечаранг, масалан, п, ш, с, т, ч, ҳ, в, ҳ ва ғайра) воқеъ мегардад; сониян, садопардаҳо кашида шуда, тавре ба ҳамдигар наздик мешаванд, ки дар байни онҳо сурохии танге (наздик ба бастан) ба вучуд меояд, vale дар зери таъсири ҷаравӣ ҳаво як миқдори ҳаво аз ин сурохӣ мегузараад ва садопардаҳо боз дубора дар ҳолати фишурдагӣ ба ҳам наздик мешаванд ва боз ҳолати зикршуда такрор мешавад. Дар натиҷа як силсилаи пайдарпайи бо суръати зиёд суратгиранд ҳамин ду ҳолат (наздикшавию дуршавии садопардаҳо) ба амал меояд (инро лапиши даврагӣ ё мураттаб мегӯянд), ки дар натиҷаи он садо, ё дақиқтараш лаҳни мусикӣ, ки барои садонокҳо (масалан: и, э, а, у, ӯ, о) ва ҳамсадоҳои ҷаравӣ (б, в, д, з, ғ, ва ғайра) хос аст, ҳосил мешавад.

Ниҳоят, садопардаҳо метавонанд сусту озод, vale сурохии садо нисбатан танг бошад. Дар ин маврид ҳаво бо мушкилӣ аз ҳалқ берун меояд ва ҳамроҳ бо ҳаво садои молиҳӯрии он (ҳаво ба лабҳои сурохии садо молиҳ мекӯрад) пайдо мешавад. Ин шавшув дар нутқи беовоз (наҷва) мушоҳида мешавад.

Садопардаҳо кодиранд, ки дар як сония таҳминан аз 40 то 1700 бор ларзанд, vale дар нутқи маъмули лапиши онҳо ба 85—200 (дар нутқи мардон) ё 160—340 (дар нутқи занон) ларза дар сония баробар аст. Ин тафовут ба фарқияти соҳти садопардаҳо, ба ғафсю тунукии онҳо вобастааст. Садопардаҳо ҳар қадар ғафс бошанд, садо ҳамон қадар паст мешавад ва баръакс садопардаҳо ҳаркадар тунук бошанд, онҳо ҳамон қадар мутаҳарrik мешаванд ва овоз ҳамон қадар баланд мешавад. Дар сифати овоз инчунин дараҷаи кашида шудани мушакҳо, мутаҳарrikӣ, кувваи мушакҳо ва ғайра асар дорад.

4. ДАСТГОҲИ ОВОЗ

Барои ба вучуд омадани овоз кори садопардаҳо кофӣ нест, зоро ларзиши онҳо овози бисъёр заъифро ба вучуд меорад. Овоз дар қовокии болои ҳалқ тақвият пайдо карда, танини ҳоси ҳудро мейбад. Қовокиҳои аз ҳалқ болотар сето мебошанд: а) қовокин гулӯ, б) қовокин даҳои ва в) қовокин бинӣ. Ин се қовокӣ вобаста ба шаклу ҳаҷмашон ба овоз на таҳо тобишҳои гуногун мебахшанд ва онро тақвият медиҳанд, балки овозҳои алоҳидан нутқи моро месозанд. Истилоҳи «дастгоҳи овозсозӣ» ҳам бо максади қайд кардани ҳамин ҳусусияти ин се қовокӣ истифода мешавад.

ва бо он пайваст мебошанд. Ба туфайли ҳаракатҳои мушакҳои гуногун онҳо ба ҳар тараф ҳаракат мекунанд: аз ҳамдигар дур ё ба ҳамдигар наздик мешаванд, ба дарун ё берун хаму қад мешаванд ва ф. Ин ҳаракатҳо барои ҳосил кардани садо (овоз) бафоят муҳиманд, зеро ба воситан онҳо ҳаракати садопардаҳо идора карда мешавад.

Ҳамаи тағояқҳои ҳалқ ба воситан мушакҳо ба ҳамдигар алоқаманд буда, тавассути пӯшиши мушакии умумӣ пӯшонида шудаанд ва дар якҷояй як лӯлаи қӯтоҳ, валие күшодеро, ки аз тарафи боло боз аст, валие метавонад (ба воситан ба қафомайл кардани тағояки амрудак) пӯшида шавад, ташкил мебидҳад.

Қисми асосии ҳалқ, ки дар овозсозӣ (садосозӣ) саҳми асосӣ доранд, садопардаҳо мебошанд. Пустаин дохири хиринӣ дар ҳалқ ба матои мушакӣ табдил мейёбад, ки аз он ду чини лабмонанди ба таври уфукӣ муқобили ҳамдигар ҷойгирифта ба вучуд меоянд. (Расми 7). Ин ду ҷуфт мушакҳо дар ҳалқ аз тарафи ҷониши рост ва дар вазъияти уфукӣ ба тавре қарор ҷойгирифтаанд, ки гӯё сӯроҳии ҳалқро мепӯшонанд. (Расми 7). Дар байни ин ду ҷуфти лӯндаи мушакҳо як сӯроҳие диде мешавад, ки ба ҳалтака шабоҳат дорад. Ду ҷуфт поёни садопардаҳои козиб ва суроҳии байни ин ду ҷуфт мушакҳо маъдан марганиевҳо номида мешаванд.

Ҳар қадоми садопардаҳои асосӣ аз ду мушак иборат мебошад, ки якеи онҳо аз лаби поёни тағояки аҳромӣ, дигари аз гӯши тағояки сипарак сар шуда, дар охир бо ҳамдигар пайваст мешаванд ва як ҷисми лӯндаи нӯғборикро ташкил медиҳанд. Ҳолигие, ки дар байни садопардаҳо дар натиҷаи ҳаракати тағояки аҳромӣ ба вучуд меояд, сӯроҳии садо ном доҳд. (Расми 8).



Расми 8. Шаклҳои сӯроҳии садо:
а — баста, б — садо, в — начва, в-нафасбарӣ, г — нафасгириӣ.

Садопардаҳои козиб баръакси садопардаҳои асли мушак надоранд. Онҳо аз қабатҳои тунуку нозуки сершумор иборат мебошанд. Дар мавридиҳои дучори қасалий шудани садопардаҳои асли садопардаҳои козиб вазифаи онҳоро иҷро мекунанд. Дар чунин мавридиҳо овоз ғафсу паст ва хиррӣ мешавад.

Сӯроҳии садо ба туфайли ҳаракати тағояки аҳромӣ мета-

вонад шаклу андозан гуногунро гирад, vale аз нуктаи назари овозсозӣ се ҳолати онро фарқ кардан зарур аст: аввалан, садопардаҳо метавонанд суст (нокашида) ва аз ҳамдигар чудо бошанд. Дар ин маврид сӯроҳии байни онҳо боз аст ва ҳаво аз он бе монеа мегузарад. Ин ҳолати садопардаҳо ҳангоми нафасгирии физиологи ва талаффузи ҳамсадоҳои бечаранг, масалан, п, ш, с, т, ч, х, в, ҳ ва ғайра) воеъ мегардад; сониян, садопардаҳо кашида шуда, тавре ба ҳамдигар наздик мешаванд, ки дар байни онҳо сӯроҳии танге (наздик ба бастан) ба вучуд меояд, vale дар зери таъсири ҷараёнӣ ҳаво як микдори ҳаво аз ин сӯроҳӣ мегузарад ва садопардаҳо боз дубора дар ҳолати фишурдагӣ ба ҳам наздик мешаванд ва боз ҳолати зикршуда такрор мешавад. Дар натиҷа як силсилаи пайдарпай бо суръати зиёд суратгирандан ҳамин ду ҳолат (наздикшавию дуршавии садопардаҳо) ба амал меояд (инро лапиши даврагӣ ё мураттаб мегӯянд), ки дар натиҷаи он садо, ё дақиқтараш лаҳни мусикӣ, ки барои садонокҳо (масалан: и, э, а, у, ӯ, о) ва ҳамсадоҳои ҷаравандор (б, в, д, з, ғ, ва ғайра) хос аст, хосил мешавад.

Нихоят, садопардаҳо метавонанд сусту озод, vale сӯроҳии садо нисбатан танг бошад. Дар ин маврид ҳаво бо мушкилий аз ҳалқ берун меояд ва ҳамроҳ бо ҳаво садои молиҳӯрии он (ҳаво ба лабҳои сӯроҳии садо молиш мекӯрад) пайдо мешавад. Ин шавшув дар нутки беовоз (наҷва) мушоҳида мешавад.

Садопардаҳо кодиранд, ки дар як сония таҳминан аз 40 то 1700 бор ларзанд, vale дар нутки маъмули лапиши онҳо ба 85—200 (дар нутки мардон) ё 160—340 (дар нутки занон) ларза дар сония баробар аст. Ин тафовут ба фарқияти соҳти садопардаҳо, ба ғафсию тунукии онҳо вобастааст. Садопардаҳо ҳар қадар ғафс бошанд, садо ҳамон қадар паст мешавад ва баръакс садопардаҳо ҳаркадар тунук бошанд, онҳо ҳамон қадар мутаҳаррик мешаванд ва овоз ҳамон қадар баланд мешавад. Дар сифати овоз инчунин дараҷаи кашида шудани мушакҳо, мутаҳаррикӣ, кувваи мушакҳо ва ғайра асар дорад.

4. ДАСТГОҲИ ОВОЗ

Барои ба вучуд омадани овоз кори садопардаҳо кофӣ нест, зеро ларзиши онҳо овози бисъёр заъифро ба вучуд меорад. Овоз дар ковокии болои ҳалқ тақвият пайдо карда, танини хоси худро мейбад. Ковокиҳои аз ҳалқ болотар сето мебошанд: а) ковокии гулӯ, б) ковокии даҳон ва в) ковокии бинӣ. Ин се ковокӣ вобаста ба шаклу ҳаҷмашон ба овоз на танҳо төбишҳои гуногун мебахшанд ва онро тақвият медиҳанд, балки овозҳои алоҳидай нутки моро месозанд. Истилоҳи «дастгоҳи овозсозӣ» ҳам бо максади қайд карданни ҳамин хусусияти ин се ковокӣ истифода мешавад.

Ковокии гулӯ пеш аз холигии даҳон ва бинӣ ва баъд аз ковокии ҳалқ қарор гирифтааст (расми 6). Ин ковокӣ ба як конуси кӯтоҳи нисбатан кушод шабоҷат дорад. Дар болои ин конус ду сӯроҳӣ мавҷуд аст, ки ба ковокии бинӣ мераванд, vale метавонанд ба воситаи коми нарм (пардачаи ком) пушида шаванд. Қисми мобайни ин найча, ки опро ҳалқум меноманд, бо холигии даҳон ҳамроҳ аст. Дар қисмати ақиби ин найча мушакҳое дида мешаванд, ки бо қашида шудани худ ҳалқро ба пеш ҳаракат медиҳанд ва овозҳоро (масалан, дар забони тоҷикӣ ӯ ва x) ба вучуд меbrанд.

Чараёни ҳаво аз ҳалқум гузашта, ба даҳон ва ё ба ковокии бинӣ меояд.

Ковокии даҳон холигиест, ки аз боло бо ком ва аз поён бо устухони зери забон, аз пеш бо лабҳо ва аз қафо бо ҳалқум маҳдуд мешавад (расми 6). Нисбат ба ковокии ҳалку бинӣ холигии даҳон дар овозсозӣ саҳми бештар дорад. Ваӣ марказест, ки он туфайли ҳаракатҳои гуногуни забону лабҳо шаклҳои гуногунро мегирад ва дар натиҷа дар роҳи чараёни ҳавои аз шушҳо оянда монеаҳои муҳталиф ба вучуд меоянд. Чараёни ҳаво аз ин монеаҳо гузашта шавшуви ба ин ё он овозхосро ба вучуд меорад.

Дар ковокии даҳон узви аз ҳама мутаҳарrikтар забон аст. Забон аз боftai мушакҳои сершумор иборат буда, бехи он бо устухонҳои зери забон пайвастааст, vale нӯги он озод ме-бошад. (Расми 6). Мутаҳарrikii забонро боftu гиреҳҳои мушакҳо таъмин менамоянд. Онҳо қашида шуда на танҳо та-моми бадани забон, балки қисматҳои гуногуни онро ба ҳаракат медароранд. Бадани забон ва қисматҳои он, дар овозсозӣ саҳм доранд. Аз ҳамин rӯ, забонро дар фонетика ба манзури осон кардани гурӯҳбандии овозҳо ба се қисмат: а) пеши забон, б) байни забон ва в) паси забон ҷудо мекунанд, vale ин коршарти буда, асосу аломатҳои физиологӣ (фонетикий) надорад.

Марзи болоии ковокии даҳон **ком** аст. (Расми 6). Комро дар фонетика шартан ба ду қисмат ҷудо мекунанд: а) коми саҳт ва б) коми мулоим. Коми саҳт аз милкҳои дандонҳо сар шуда, баробари дандонҳои курсии оҳирин тамом мешавад. Коми нарм баъд аз коми саҳт сар шуда бо забонча ба оҳир мерасад.

Забонча аз мушакҳое иборат аст, ки мутаҳарrikii онро таъмин менамоянд. Забонча метавонад ду ҳолатро гирад: а) бардошта шавад ва роҳи чараёни ҳаворо ба тарафи ковокии бинӣ бандад ва боиси ба ковокии даҳон дохил шудани чараёни ҳаво ва ҳосилшавии овозҳои гайридимоғӣ (масалан, овозҳои б, и, т, д, в, ф ва fайra) гардад; ва ё б фуроварда шуда чараёни ҳаворо ба ковокии бинӣ фиристад ва овозҳои дорои тобиши димоғӣ (овозҳои м ва н)-ро падид орад.

Сарҳади болоӣ ва поёни ковокии даҳон аз ду тараф бо дандонҳои боло **ва** поён ихота шудааст, ки онҳо номутаҳарrik

мебошанд. Решаҳои дандонҳо дар ҷоҳаҳои устуҳони зери забон ва ком қарор дошта, ба воситай милкҳои дандон пушонид, шудаанд.

Ковокии даҳои аз тарафи пеш бо лаби боло ва лаби поён (расми 6), ки сарҳади қисми мутаҳаррики холигии даҳон мебошад, пушнда шудааст.

Лабҳо ҳам узви мутаҳаррик мебошанд. Онҳо ба туфайли мушакҳои худ шаклҳои гуногунро гирифта, тобишҳои гуногуни овозҳои лабиро ба вучуд меоранд.

Ковокии бинӣ холигиест, ки баръаксии ковокии даҳон шакли ҳудро тағъир намедиҳад (расми 6). Дар овозсозӣ иштирок кардан ё накардан он ба вазъияти пардаҷан ком вобаста аст: агар пардаҷан ком роҳи ҳаворо кӯшояд, ҳаво ба ковокии бинӣ меояд ва ба девораҳои он молиш ҳӯрда, овозҳои дорон тобиши диморӣ (м, н) ҳосил мекунад ва агар пардаҷан ком роҳи ҷараваёни ҳаворо ба ковокии бинӣ бандад, вай дар овозсозӣ иштирок намекунад.

Узвҳои овозсоз вобаста ба саҳмашон дар ташаккули овозҳо ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд:

а) узвҳои фаъол ва б) узвҳои ғайрифаъол. Микдор ва анвои ин узвҳо дар ҳамаи забонҳо якхела нест, зеро ҳар як забон дорон системai овозҳои ба худ ҳос аст ва ин овозҳо ба воситай узвҳои гуногун соҳта мешаванд.

а) Дар забони тоҷикӣ ба гурӯҳи якум узвҳои зерин дохил мешаванд; садопардаҳо, деворҳои ҳалқ, коми мулоим бо забонча, забон ва лабҳо. Ҳусусияти асосии ин узвҳо дар мутаҳаррукии онҳост. Аз ҳамин рӯ онҳо дар ҷараваёни овозсозӣ унсури асосӣ мебошанд.

б) Ба гурӯҳи узвҳои ғайрифаъол коми саҳт, данонҳо, милкҳои данонҳо ва ковокии бинӣ дохил мешаванд.

Дар овозсозӣ, чи тавре ки зикр шуд, вазифаи асосӣ ба ӯҳдан узвҳои фаъол аст. Онҳо туфайли қобилияти мутаҳаррикиашон ҳаракатҳои барои овозсозӣ заруриро анҷом медиҳанд: онҳо метавонанд ба ҳамдигар расанд ё ба узви рӯбарӯи ғайрифаъоли худ наздиқ шаванд ва ё ларзида ҳаракатҳои мураттаби панҷамро ба вучуд оранд. Масалан, нӯги забон метавонад бардошта шавад ва ба данонҳои боло расад (дар ин маврид ҳамсадоҳои д ва т ҳосил мешавад) ва ё ба онҳо наздиқ шавад (дэр ин маврид фонемаҳои з ва с падид меоянд) ва ғайра.

Дар мавридҳое, ки дар овозсозӣ ду узви муқобили якдигар қарор гирифта иштирок мекунанд (масалан, лабҳо ҳангоми соҳта шудани ҳамсадоҳои б, п, м), маъмулан яктои онҳо роли узви ғайрифаъолро иҷро мекунад. Дар забони тоҷикӣ саҳми лаби поён дар овозсозӣ бештар аст.

Ҳамсадоҳо, маъмулан, дар асоси узви фаъол (маҳраҷи тавлид) гурӯҳбандӣ мешаванд, аммо ба назар гирифтани кори - узви ғайрифаъол ин гурӯҳбандиро пурратар мекунад.

5. ПОЙГОХИ ТАЛАФФУЗИ ТОЧИКИ

Хар касе, ки бо ду ва ё зиёда забонҳо гап мезанад, нағз медонад, ки ҳангоми сұхбат аз як забон ба забони дигар гузаштан ба душворие барменхуралда ин душворй вобаста ба дараачаи наздик ё дур будани забони дуюм ба забони модарии гүянда камтар ё зиёттар мешавад. Масъала дар сари он аст, ки гүянда ҳангоми ба забони бегона гап задан ба ҷои овозҳои ин забон овозҳои забони модариашро талафғуз мекунад. Нуктai асосӣ он аст, ки гүянда барои гап задан ба забони бегона маҷбур мешавад, ки ҳолату вазъияти узвҳои гуфторро, ки барои забони модарӣ хос аст, тағъир диҳад, онҳоро барои талафғузи овозҳо, ҳичоҳо, зада ва ибораҳои забони бегона омодаю мувоғик созад. Пойгоҳи овозсозӣ гуфта низом, ҳолату вазъияти, кори узвҳои гуфтор ва малакаҳои талафғузеро мегуянд, ки барои соҳибони як ҷамъияти забонӣ хос аст. Пойгоҳи овозсозӣ ҳодисаи модарзод ва физиологию анатомӣ нест. Ниҳоми кори узвҳои нутқи ва малакаҳои талафғузи ин ё он забон категорияи таъриҳӣ мебошад ва дар ҷамъияти муайяни забонӣ пайдо шуда, тадриҷан баробари инкишофи ҷамъият ва соҳти овозии забон инкишофт ёфта, аз насл ба насл гузашта, рафта-рафта соддатару сүфтатар шуда, аз «талафғузи номунаzzами овозҳои чудогона» ба талафғузи мунаzzаму мураттаби системай муайяни овозҳо табдил мейбад ва дар ҳамон ҷамъияти забонӣ мустаҳкам мегардад. Аз ҳамин рӯ бо вучуди умумияти соҳти физиологии узвҳои нутқи ирқҳои гуногун ҳар як ҳалқ дастгоҳи овозсозии ба ҳуд хос дорад ва бо ҳусусиятҳои он аз забонҳои дигар фарқ мекунад. Аз ҳамин сабаб бояд ҳусусиятҳои дастгоҳи овозсозии ҳар як забон ба таври алоҳида омӯхта шавад.

Дастгоҳи овозсозии забон ба соҳтмони фонологияи забон алоқаманд ва ҳатто вобаста бошад ҳам, ҳусусиятҳои он ба соҳти фонематикий вобаста нест, зеро истифодаи ин ё он ҳолати узвҳои гуфтор ба мавҷуд будан ё набудани ин ё он фонема ва тазодҳои фонематикий вобаста бошад ҳам, дастгоҳи овозсозӣ хоси талафғуз аст. Масалан, дар системай фонемаҳои забони тоҷикӣ фонемаи (I) мавҷуд нест, вали имконияти ҳамкории пардачаи ком ва узвҳои дигар мавҷуд аст ва аз ҳамин рӯ, пайдоиши ин овоз (η) дар калимаҳои санг, ранг, ҷанг ва ғайра имконпазир аст.

Омӯзиши дастгоҳи овозсозӣ барои омӯзиши талафғузи дурустӣ овозҳо, таркибҳои гуногуни онҳо, дикция, ҳулоса барои аз бар карданни нутқи буррою расо^{*} аҳамияти қалон дорад.

Тавре ки зикр шуд, дастгоҳи овозсозии ҳар як забон ҳусусияти ба ҳуд хос дорад ва ба воситан он аз забонҳои дигар фарқ мекунад. Ҳангоми омӯзиши соҳти овозии забони бегона ба назар гирифтани ин ҳусусиятҳо зарур аст.

Хусусиятхой дастгохи овозсозии забони точикй ҳанұз таҳқик нашудаанд. Ҳамчун маълумоти муқаддимоти хусусиятхой зерини онро метавон қайд кард.

1. Яке аз хусусиятхой барчастай дастгохи овозсозии забони точикй кори сарфаңуәни он аст. Дастгохи овозсозии инсон қодир аст, то сад овоз созад. Аммо дастгохи овозсозии забони точикй танҳо си овоз месозад, ки онҳо дар ҳамнишиниҳои гүногун таркиби овозии воҳидҳои миқдоран номаҳдуди забоний: морфема, калима, ибора ва чумлаҳоро месозанд.

2. Хусусияти дигари дастгохи овозсозии забони точикй он аст, ки аксарияти овозҳои забони точикй дар қисми пеши забон сохта мешаванд. Аз си фонемаи забони точикй бист фонема (66 фоиз) дар қисми пеши забон ташкил мешаванд. Танҳо даҳ фонема: садонокҳои у, ў, о ва ҳамсадоҳои ғ, қ, ҳ, ғ, қ, ъ, ҳ (37 фоиз) дар қисми қафои забон сохта мешавад. Агар танҳо ҳамсадоҳоро ба назар гирем, ин фарқият боз барчастатар мешавад: аз 24 ҳамсадо танҳо ҳафт ҳамсадо (29 фоиз) дар қисми қафои забон сохта мешаванд. Ҳабдаҳ фонемаи дигар (71 фоиз) дар қисми пеши забон вөкөз мегардад. Забони точикй бо иш хусусияташ аз забонҳо дигар (масалан, забони озарӣ ва дигар забонҳои туркӣ) фарқ мекунад.

3. Хусусияти сеюми дастгохи овозсозии забони точикй он аст, ки дар сохтани овозҳо ду узви овозсоз: забон ва садопардаҳо бисъёр фаъол мебошанд. Бар акси баъзе забонҳо (масалан, забонҳои финуугорӣ, ки ҳамсадоҳои ҷарангдор нағоранд ва аз ҳамин рӯ кори садопардаҳо маҳдуд аст). Дар забони точикй аз си фонема садопардаҳо дар талаффузи бист фонема (66 фоиз) кор мекунанд ва факат дар талаффузи даҳ фонема: (п, т, қ, ҳ, ъ, ҷ, ғ, қ, ҷ, ҳ) иштирок намекунанд. Ин фаъолияти садопардаҳо яке аз хусусиятхой хоси сохти овозии забони точикй — хусусияти мусиқавӣ — хушвозизу хушоҳангии онро таъмин менамояд.

Забон ҳам дар сохтани фонемаҳо бисъёр фаъол аст. Вай ё бевосита ҳамчун узви фаъол ва ё дар якчоягии бо узвҳои дигар (ҳамчун узви гайрифаъол) дар сохтани аксарияти фонемаҳои забони точикй иштирок мекунад. Аз си фонемаи забони точикй бисту се тояш (17 ҳамсадо ва 6 садонок) ба восита ё бо иштироки забон сохта мешаванд.

4. Яке аз хусусиятхой дастгохи овозсозии забони точикй баръакси баъзе забонҳо (масалан, баръакси забони русӣ) иштирок кардан ҳалқ дар овозсозӣ мебошад. Кори ҳалқ дар ин маврид маҳдуд бошад ҳам, ба воситай он ду фонемаи забони точикй ъ ва ҳ сохта мешаванд.

5. Хусусияти дигари дастгохи овозсозии забони точикй суст ва нарми талаффузи овозҳо мебошад. Ин хусусияти дастгохи овозсозии точикй гоҳо боиси он мешавад, ки овозҳои забони точикиро намояндагони забонҳои дигар ҳамчун овозҳои нарм

(комӣ) дарк мекунанд. Беҳуда нест, ки фонемаҳои д ва г-ро дар калимаҳои душанбе ва гул русҳо ҳамчун овозҳои нарм дарк карда, ба шакли (дюшанбе) ва (гюл) талафуз мекунанд.

Б. ҶИҲАТИ АҚУСТИКӢ

1. МАФҲУМИ ОВОЗ

Овозҳои нутқи мо мисли овозҳои дигари табиат (масалан, садои рубоб, раъду барқ, ғул-гулаи кӯчаҳои шаҳр) ходисаҳои физикий мебошанд. Овозҳо дар натиҷаи таъсири як чисм ба чисми дигар, дар натиҷаи ҳаракати ягон чисм падид меоянд ва тавассути ҳавои атроф паҳн мешаванд. Овози дар натиҷаи ҳаракати ин ё он чисм пайдошуда ҳавои атрофро бурида мегузард ва ин боиси тағъири фишори ҳавои атроф, сабаби фишурдашавӣ ва сустшавии муҳити атроф мегардад. Ҳамин тағъири фишори ҳавои атрофро ҳангоми онро бурида гузаштани овоз фишори овозӣ мегӯянд. Фишори овозизро бо паскалҳо/Раҷен мекунанд. Фишори овозии қобили дарки инсон ба $20-25\text{ }10^6$ Раҷа баробар аст, аммо дар нутқ маҳдудтар, ба $2\text{ }10^3-2\text{ }10^6$ Раҷа баробар мешавад.

Фишурдашавию сустшавии фишори ҳавои атроф ҳангоми аз он гузаштани овоз мавҷеро ба вучуд меорад, ки онро мавҷи овозӣ меноманд. Мавҷи овозӣ ба василаи фишурдашавию сустшавии фишори ҳаво аз як мавҷ ба мавҷи дигар, аз мавҷи (қабати) наздиктар ба мавҷи (қабати) дуртари ҳаво дода мешавад, ки дар натиҷаи ин силсилаи мавҷҳои овозӣ ба вучуд меоянд. Овозҳои нутқ, ки дар натиҷаи ҳаракати (кори) узвҳои овозсози мо падид меоянд, низ тавассути ҳамин мавҷҳои ҳаво паҳн шуда, ба гӯши мо мерасанд. Суръати паҳншавии овоз, пеш аз ҳама, ба кувваи овоз, инчунин ба шароити обу ҳаво (ҳарорати ҳаво, рутубат, самти ҳаракати шамол ва ғ.) вобастагӣ дорад. Суръати паҳншавии овоз дар ҳавои дорон ҳарорати 1°C ба 331 миллиметр дар сония баробар аст, вале вобаста ба шароити обу ҳаво суръати он метавонад тағъир ёбад.

Овозҳо дар натиҷаи ду хел ҳаракати лапишӣ ба вучуд меоянд: лапишҳое, ки давомнокии яхела доранд (лапишҳои мудаввар ё мунаzzam) ва лапишҳое, ки давомнокии гуногун доранд (лапишҳои гайримудаввар ё номунаzzam).

Овозҳое, ки дар натиҷаи лапишҳои мудаввар пайдо мешаванд, лаҳнҳои мусиқӣ ё лаҳн ва овозҳое, ки аз лапишҳои номунаzzam падид меоянд, шавшув номида мешаванд.

Дар забон ҳар ду навъи овоз дида мешавад. Лаҳнҳо садонҳо ва шавшувҳо ҳамсадоҳоро ба вучуд меоранд. Манбаи пайдоиши лаҳнҳо (садоҳо) садопардаҳо мебошанд, ки ба таври мунаzzamu мудаввар ҳаракат мекунанд. Шавшуви барои ҳамсадоҳо хосро монеае ба амал меорад, ки ба воситаи ягон

узви мутахаррик (лабъо, забон ва ф.) дар роҳи мачрон ҷараён ҳаво ба вуҷуд оварда мешавад.

Лапишҳои овозӣ дорои ҳусусиятҳои хоси физики мебошанд. Ҳар як ҳодисаи овозӣ дар замону мӯҳлати муайян амал мекунад ва чун ҳодисаи физики дорои зудии ба худ ҳос буда, бо кувваи муайян паҳн мешавад ва бо сифати худ аз овозҳои дигари ҳамчинсаф фарқ мекунад. Ии чор унсури овоз, ки бо тартиб дарозӣ, лаҳн, кувва ва спектр номида мешаванд, ҳамнисбатҳои объективии овозҳо мебошанд. Ҳамнисбатҳои объективии овозҳоро дастгоҳи шунавоии инсон дар шакли тамдид, лаҳникоӣ, қуввати никӣ ва танин (ҳамнисбатҳои субъективӣ) дарк мекунад.

Аммо бояд дар хотир дошт, ки бо вуҷуди таносуби байни ҳусусиятҳои зикршуда дар байни ҳусусиятҳои физикии овозҳо ва ҳамнисбатҳои субъективии онҳо ҳамеша мувофиқати том мушоҳид намешавад. Ҳангоми таҳқиқи ҳусусиятҳои физикии овозҳо ин ҳолат бояд ба эътибор гирифта шавад. Ҳусусиятҳои физикии овоз дар поён муҳтасар баён мешаванд.

2. ЗАМОНИ ТАЛАФУЗ ВА ТАМДИДИ ОВОЗ

Овозҳои нутқ мисли ҳар овози дигари табиат дар замони муайян воқеъ мегарданд. **Вақте, ки дар соҳтани овоз сарф мешавад, тамдиди (дарозии) овоз номида мешавад.** Тамдиди овоз ба воситаи аз ҳазор як ҳиссаи сония — миллисонияҳо (иҳтисар мс) чен карда мешавад.

Тамдиди овозҳои нутқ, ҳудуди муайяни дарк доранд, ки ба воситаи таҷрибаҳои озмоишгоҳӣ таъин карда шудааст: ҳадди поёни дарки овоз ба 30—50 мо ва ҳадди болой ба 300—400 мс баробар аст.

Агар тамдиди овоз аз 30—50 мс камтар бошад, овоз қобили дарки инсон нест, vale асбобҳои маҳсус онро сабт мекунанд. Агар дар тавлиди овоз аз 300—400 мс вақт бештар сарф шавад, овози алоҳида ба силсилаи муттасили овозӣ табдил мебайд.

Тамдиди овоз воситаи муҳими низоми фонологии забон аст. Вай метавонад дар системан фонологии забон вазифаҳои гуногун (барои фарқ кардан овозҳои дарозу кӯтоҳ, ҳичои заданок аз безадаҳо, таҷзияи ҷараён нутқ ва ташкили оҳангии гуфткор ва файра) истифода шавад. Аммо саҳми тамдид дар системан фонологии ҳамаи забонҳо як хел нест. Масалан, тамдиди садонокҳо дар забони англисӣ яке аз нишондодҳои тафриқии системаи вокализм ҳисоб мешавад, аммо дар забони тоҷикӣ чунин ҳусусият надорад.

Тамдид дар давраҳои пешинаи инкишифӣ забони тоҷикӣ арзини муҳими фонологӣ дошта, вазифаи фонемафарқкуниро

ичро мекардааст (а:а, и, у; у ва ғ), вале имрӯз ин вазифаро аз даст додааст ва барои фарқ кардани садонокҳои устувор аз ноустувор истифода мешавад. Арзиши фонологии тамдидро системан овозии забони алоҳида муайян менамояд.

3. ЗУДИИ ЛАПИШ ВА БАЛАНДИИ ОВОЗ

Зудии лапиши ин ё он чисм, ки мо ииро дар шакли баландии овоз мешунавем, ба вазни чисм мутаносиби чаппа ва ба қувваи таҳрики он мутаносиби роста мебошад: вазни чисм ҳар қадар зиёд ва қобилияту қувваи таҳрики он ҳар қадар кам бошад, микдори лапишҳо дар як воҳиди вақт (сония) ҳамоҷ дараҷа кам ва овози ҳосилшуда ҳамон дараҷа паст мешавад ва баръакс, вазни чисм ҳар қадар кам ва қувваи таҳрики он ҳар қадар зиёд бошад, микдори лапишҳо ҳамон андоза зиёд ва овози ҳосилшуда ҳамон дараҷа баланд мешавад¹.

Вобаста ба суръати ҳаракат (лапишҳо) овозҳои ҳосилшуда дорои зудиҳои гуногун мешаванд. Аз лапишҳои оҳиста овозҳои дорои зудиҳои бештар пайдид меоянд. Барои ҷен кардани зудии овоз, пеш аз ҳама, микдори ҳаракатҳои (лапиши) чисми овозсоз (тори рубоб) дар як сония муайян карда мешавад. Воҳиди ҷенаки зудӣ герц (иҳтизори ғӯ) қабул шудааст. Як герц ба як ҳаракати дутарафаи пурраи чисм дар як сония баробар аст.

Овозҳое, ки дорои зудии кам ҳастанд, ҳамчун овозҳои паст ва овозҳое, ки зудии зиёд доранд, чун овозҳои баланд дарк мешаванд. Бо вучуди вобастагии баландии овоз (чиҳати субъективӣ) ба зудии лапиши чисм (чиҳати объективӣ) чиҳаги субъективии овоз бо хусусиятҳои объективии он ҳамеша мувофиқати пурра мушоҳида намешавад ва афзоиши зудии лапиш (масалан, ду баробар) баландии овоздро ҳамон дараҷа намеафзояд. Масалан, агар ду овози дорон 1000 ғӯ ва 100 ғӯ гирем, овози якум нисбат ба овози дуюм пасттар дарк мешавад, аммо (мувофиқи хусусияти объективиаш) даҳ баробар не, балки панҷ баробар ва ғайра.

Баландии овоз ҳудуди дарк дорад, ки он ба 16.20.000 ғӯ баробар аст. Овозҳое, ки аз 16 ғӯ зудии камтар, доранд, инфраовоз ва овозҳое, ки дорои зудии аз 20.000 ғӯ бештар мебошанд, ультраовоз ном доранд. Ин овозҳо аҳамияти забоншиносӣ надоранд ва дар фонетика омӯхта намешаванд.

¹ Сабаби пастии овози мардҳо нисбат ба занҳо низ дар ҳамин аст: садопардаҳон мардҳо нисбат ба садопардаҳои занҳо ғафстару дарозтар мебошанд ва аз ҳамин рӯ, қобилияту таҳрики садопардаҳои мардҳо нисбат ба садопардаҳои занҳо камтар аст.

4. ҚУВВАИ ТАЛЛАФФУЗ ВА САХТИИ ОВОЗ

Қувва (интенсив) ба доманаи лапиши чисми ҳаракаткунанда (тори рубоб), ки сабаби тағыри фишори ҳавои атроф мешавад, вобаста мебошад. Барои мисол тори рубобро мегирем. Агар тори рубобро ба ҳаракат дарорем, вай аз нуктаи оромӣ ба ду тараф: чап ва рост ҳаракат мекунад; вай аз нуктаи оромӣ ба нуктаи охирӣ тарафи рост (ё чап) омада, лаҳзае таваққуф мекунад ва баъд ба тарафи чап (ё рост) бармегардад. Суръати он то нуктаи оромӣ (марказӣ) тадриҷан афзоиш ва аз нуктаи марказӣ то нуктаи чап (ё рост) рафта-рафта ҳоши мейбад ва гайра. Фосилаи лапиши тору рубоб аз нуктаи марказӣ то охирӣ яке аз тарафҳо (чап ё рост) доманаи лапиш (ё доманаи ҳаракат) номида мешавад. Доманаи ҳаракатро мӯҳамеша дида метавонем: доманаи лапиши санги соати деворӣ, сими телефон, шохи дарахт ва гайра.

Вале ҳаракати тори рубоб беохир нест. Вай охирӣ охирон аз ҳаракат мемонад. Сабаби ин он аст, ки тори рубоб ҳангоми ҳаракат ҳаворо бурида, ба муқобилияти он дучор мешавад ва бинобар ҳамин овози дар натиҷаи ҳаракати чисм ҳосилшуда (тори рубоб) дорои фишори муайян мебошад. Фишори овозӣ мисли ҳамагуна фишор ба воситай қувва нисбат ба масоҳат чен карда мешавад.

Қувватнокии овозро мо дар шакли саҳтии (баландии) овоз дарк мекунем: афзоши фишори овозӣ саҳтии (баландии) овозро зиёд ва коҳиши он саҳтии овозро кам мекунад. Дар сӯҳбати маъмулии дорои баландии миёна фишори овозӣ ба 1 дин¹ дар 1 см² баробар аст.¹ Қувватнокӣ гуфта тавонро (энергияро)-еро мегӯянд, ки дар як сония аз як сантиметр мураббаъ ба тарафи паҳншавии мавҷҳо ба таври перпендикуляр мегузарад. Қувватнокӣ ба доманаи лапиши чисм (тори рубоб) вобаста аст: доманаи лапиш ҳар қадар калон бошад, қувватнокии он ҳамон дараҷа зиёд аст ва баръакс. Вобастагии байни қувватнокӣ ва саҳтии овоз ба воситай лаҳнокӣ муайян карда мешавад. Овозҳои дорои қувватнокии якхела, вале аз назари лаҳнокии гуногун метавонаанд ҳамчун овозҳои дорои саҳтии гуногун дарк шаванд.

Ҳамаи чисмҳои, ки ҳаракат мекунанд, овоз ба вучуд мөорад, вале дастгоҳи шунавоии инсон ҳамаи ин овозҳоро дарк намекунад. Аз ҳамин сабаб аз рӯи таъсири овозҳои дорои қувваи гуногун ҳудудҳои шунавоии овозро муайян мекунанд. Ҳудуди шунавоии овоз гуфта микдори фишори овозиеро мегӯянд, ки ба зӯр шунида мешавад ва дар сурати камтар шудани он овоз бартамом дарк намешавад. Агар фишори овоз тадриҷан зиёд шавад, саҳтии овоз ҳам то дараҷае меафзояд, ки гӯш

¹ Дин — воҳиди қувваеро мегӯянд, ки ба чисми дорон вазни 1 гр. 1 см²/суръат мебахшад. Фишор ба воситан дин/см² чен карда мешавад.

эхсоси дардро мекунад ва мо овозро намешунавем. Ин ҳадди шунавоиро ҳадди болои дарк ё ҳадди эхсоси дарк мегуянд.

Барои чен кардан дараҷаи қувватнокии овоз шартан ба ҷои сатҳи сифр қуввае қабул карда мешавад, ки дар сатҳи шунавоӣ ба зудии 1000 гц баробар аст. Воҳиди ченаки сатҳи қувваи овоз децибел (дб) қабул шудааст. Саҳтии овозро ба таври объективӣ чен кардан мумкин нест ва аз ҳамин рӯ, онро алоқамандона бо қувва чен мекунанд. Ҷадвали дараҷаи саҳтии овоз барои зудии 1000 гц, ки дар он дараҷаи саҳтии овоз ба дараҷаи қувватнокии он шартан баробар дониста шудааст, соҳта шудааст. Барои зудиҳои дигар дараҷаи саҳтии овозро қувватнокии овоз фарқ мекунанд. Овозҳои нутқи мо дар ҳудуди зудиҳои аз 100 гц то 8000 гц қарор мегиранд. Дар ин зудиҳо дар байни дараҷаи саҳтии овозро ғарбияти қалоне мушиқида намешавад. Барои мисол ҳусусиятҳои микдории баъзе овозҳоро меорем: ҳадди шунавоӣ — 0 db, садои соати дастӣ — 2 db, нутқи беовоз — 40 db, нутқи нимовоза — 60 db, нутқи саҳт — 80 db, оркестри симфонӣ — 100—110 db, ҳадди эхсосӣ — 130 db.

Қувватнокии овоз барои забон аҳамияти қалон дорад: аввал ин, ки бурроӣ ва равшанию возеҳии нутқи ва дарки онро таъмин мекунад; сониян, қувватнокӣ асоси фонетикии яке аз типҳои маъмули зада-задаи қуввагӣ мебошад ва, ниҳоят, он дар ташаккули фонетикии воҳидҳон аз қалима қалонтар иштирок менамояд.

4. СОҲТМОНИ ФОРМАНТИ ВА ТАНИНИ ОВОЗ

Овозҳои нутқ мисли овозҳои дигари табиат ва лиҳози физикий соғ нестанд. Онҳо одатан ҳамроҳи «шариконашон» — овозҳои иловагӣ мебошанд. Пайдоиши ин овозҳои иловагӣ са бабҳои гуногун дорад.

Яке аз сабабҳои пайдоиши ин овозҳои ҳаракати мураккаби ҷисми овозсоз (тори рубоб, садопардаҳо вағ.) мебошад. Барои мисол боз рубобро мегирем. Ҳангоми ба ҳаракат даровардани тори рубоб на танҳо тамоми тор, балки ҷими он, сеяки он, ҷоръяки он вағ. ҳаракат мекунад, вале ҳаракати ин қисмҳои тори рубоб як хела нест. Ҳаракати тори рубоб дори зудии аз ҳама камтар ва овозе, ки он ҳосил мекунад, овози аз ҳама пасттар аст. Ин зудӣ зудии асосӣ ё зудии манбаъ ва овозе, ки ҳосил мешавад, лаҳни асосӣ ном дорад. Зудии лапиши қисматҳои тор як баробар нисбат ба зудии тамоми тор зиёд мебошад: масалан, агар зудии лапиши тамоми тор бист бор дар сония (гц) қабул шавад, зудии ними он 40 гц, сеяки он 60 гц ва ҷоръяки он 80 гц ҳоҳад буд.

Садоҳое, ки ларзиши ин қисмҳои тор ҳосил мешаванд, лаҳни ҳои иловагӣ ё ҳамроҳони лаҳни асосӣ номида мешаванд. Садопардаҳо, ки воситаи асосии садосозӣ мебошад, мисли тори

рубоб ҳаракати мураккабро анчом медиҳанд, ки дар натиҷаи он овози мураккаб (садо) ҳосил мешавад. Сифати овозро лаҳни асосӣ муайян мекунад. Лаҳнҳои иловагӣ ба овози ҳосилшуда тобишҳои гуногун мебахшанд. Лаҳнҳои иловагӣ алоҳида вучуд надоранд. Онҳо ҳамеша бо лаҳни асосӣ омада, онро ҳамроҳӣ мекунанд. Истилоҳи «лаҳни иловагӣ» низ ҳамин хусусияти онҳоро далолат мекунад.

Сабаби дигари пайдоиши овозҳои иловагӣ ҳодисаи резонанс мебошад. Дар боло қайд шуд, ки овоз аз ҳаракати ҷисмҳои гуногун пайдо мешавад. Масалан, ҳаракати сутунҳои ҳаво дар лулаҳо (трубаҳо) ё ҳаракати ҳавои доҳили ин ё он зарф метавонанд овоз ба вучуд оранд. Ҳавои доҳили зарф зудии ба худ ҳосил дорад. Агар ба зарф ҷисми садодиҳанде ё овозе ворид шавад ва зудии ларзиши он ба зудии лапиши ҳавои доҳили зарф баробар бошад, овози асосӣ тақвият пайдо карда баландтар мешавад, зоро баробари ворид шудани ҷисми садодиҳанда (садо) ҳавои зарф бо зудии худ ба ҳаракат меояд ва баландии овози авваларо афзоиш мебахшад. Ҳамин гуна ҳолигиҳо резонатор ва овозе, ки резонатор илова мекунад, резонанс номидана мешавад.

Баландии ҳаҷни асосии резонатор ба ҳаҷм ва шаклу андози он вобаста аст. Ҳаҷми резонатор ҳар қадар қалон бошад, ҳаҷни он ҳамон андоза пасттар мешавад ва баръакс.

Ҳодисаи резонанс дар тарҳрезии бисъёр асбобҳои мусиқӣ (дутор, рубоб, тор, ғижжак ва ғайра) ба назар гирифта шудааст. Косаи ин асбобҳо вазифаи резонаторро адо мекунад. Зудии ҳавои доҳили онҳо ба зудии овози торҳояшон ҳамроҳ шуда, онро тақвият медиҳад, ба онҳо вобаста ба ҳаҷму шаклаш танини гуногун мебахшад. Дар дастгоҳи гуфтори одам ҳолигии даҳон, бинӣ ва ҳалқ системаи мураккаби резонаторҳоро ба вучуд меоранд. Туфайли ҳаракатҳои гуногуни узвҳои нутқ (лабҳо, забон, пардачаи ком ва ғайра) шакл ва ҳаҷми резонаторҳо (гоҳе қобилияти мутаҳаррукии деворҳои онҳо) овозҳои мухталифи нутқи мо бо хусусиятҳои гуногунашон ба вучуд меояд. Овозҳои сифатан гуногуни нутқи мо маҳз ба ҳамин восита пайдо мешаванд.

Зудии резонатор метавопад, ё ҳаҷни асосӣ ё яке аз ҳаҷнҳои иловагиро тақвият дихад. Агар яке аз ҳаҷнҳои иловагӣ тақвият пайдо кунад, овоз танини маҳсус мегирад, зоро дар чунин овоз маъмулан ҳаҷни асосӣ аз ҳаҷни иловагии тақвиятёфта баландтар садо медиҳанд. Сабаби ин ҳодиса он аст, ки баландии ҳаҷни асосӣ ба қувватнокӣ вобастааст. Зудии ҳаҷни иловагӣ ҳар қадар зиёд бошад, қувватнокии он ҳамон қадар кам аст ва баръакс. Таносуби ҳаҷни асосию ҳаҷнҳои иловагӣ нисбат ба интенсивӣ (кувва) дар тӯли талаффузи овоз як хел нест. Вобаста ба ҳаҷми резонатор дар баъзе қисматҳои овоз баъзе зудиҳо тақвият пайдо кунанд, дар ноҳияҳои дигари он ин зудиҳо суст шуда, зудиҳои дигар қувват мегирад. Но-

хияи тақвиятъёftai зудихои (мутамаркази энергияи) овоз форманта ном дорад.

Мутахассисон дар масъалаи микдори формантаҳои овозҳои нутқ фикри гуногун доранд, vale აксарияти донишмандони ин соҳа ақида доранд, ки ҳангоми таҳқики овозҳои нутқ чор формантаи аввал ба пазар гирифта шавад, ки аз онҳо барои фарқ кардани овозҳо ду формантаи аввал муҳимтар мебошанд. Формантаҳо бо ҳарфи лотинии F, ўшумораҳои тартибии онҳо бо ҳарфҳои румӣ F₁, F₂, F₃ (формантаи якум, формантаи дуюм, формантаи сеюм ва гайра) ифода карда мешаванд. Агар сухан дар бораи зудии ин ё он форманта равад, адади мувоғики арабиро истифода карда, онро дар тарафи рост, аз поёни ҳарфи лотинӣ менависанд: F₁, F₂, F₃, F₄ ва гайра. Ифодай F₈ маънои «зудии формантӣ дуюм»-ро дорад. Шуморагузории формантаҳо мувоғикан ба дараҷа ва тартиби афзоиши зудихои онҳо сурат мегирад. Зудии формантаҳои овозҳоро шаклу ҳаҷми маҷрои нутқ муайян мекунад. Ҳусусиятҳои манбаи овоз (узвӣ асосии овозсоз) ба зудии формантаҳои овозҳои нутқ таъсир намерасонад. Новобастагии ҳусусиятҳои резонансии овоз яке аз нутқаҳои муҳими назарияи акустикии тавлиди нутқи фонетикаи муосир мебошад. Микдори формантаҳо аз ҷойгиршавии онҳо дар спектри овоз ба ковокиҳои резонаторӣ вобастагӣ дошта бошад ҳам, формантаҳоро натиҷаи кори ин ё он резонатор дониста, онро бартамон ба резонатори мувоғик нисбат додан лозим нест. Дар байни микдору тарзи ҷойгиршавии формантаҳо ва шаклу ҳаҷми ковокии овозсоз муносабати мураккабтар мушоҳид мешавад. Бо вуҷуди ин мутахассисон баъзе алоқамандии зудихои формантаҳои садонокҳоро бо ҳусусиятҳои тавлидии онҳо қайд мекунанд: F₁ ба дараҷаи бастагӣ ва F₂ ба дараҷаи моилии овоз ба пеш вобастагӣ дорад; овозҳои бастаи (И), (Ү) дорон зудии бештари F₁ буда, овозҳои қатори пеш (и, э) ба зудии баландтарини F₂ молик мебошанд. Лабишудагии садонокҳо ҳамаи зудихои формантаҳоро кам мекунад.

Формантаҳо дар таркиби овозҳо муносабати гуногун ва низоми муайяни ҷойгиршавӣ доранд. Микдори муайяни формантаҳо ва таркибу таносуби ҷойгиршавии онҳоро дар таркиби овоз **соҳти формантӣ овоз** меноманд. Соҳти формантӣ спектри овозро ба вуҷуд меорад. Спектр яке аз ҳусусиятҳои муҳими овоз мебошад. Таҳлилу омӯзиши спектралии нутқ, ки имконияти ба қисмҳои (зудихои) гуногун чудо карда, таҳқиқу мушиҳидон овози алоҳидаро фароҳам овард, яке аз муваффакиятҳои назарраси асри мо дар таҳқики нутқи овозӣ мебошад. Воситан асосии таҷзия ва таҳлили овози алоҳидон ва порчаҳои овозии аз он қалонтар (ҳичо, синтагма, фраза) дастгоҳҳои навъи спектрограф ва сонограф мебошанд, ки мо дар фаслҳои пешина бо онҳо шинос шудем.

Микдори формантаҳои овоз ва зудихои онҳо танини овозро муайян мекунад, ки мо онро дар шакли тобишҳои гуногуни

овозй душвор аст. Муайян намуданы миқдори фонемаҳо ва вобаста ба ҳамин масъалаи чудо кардан овозҳои алоҳида зарурати таҷзияи ҷараёни нутқро пеш меорад.

Занчири овозро бо қадом роҳ ва дар асоси қадом меърҳо ба овозҳои алоҳида таҷзия кардан мумкин аст?

Чудо кардан овозҳои алоҳида дар ҷараёни нутқ барои соҳибони забон як масъалаи бисъёр осон ба назар расад ҳам, аз лиҳози забоншиносӣ яке аз масъалаҳои душвортарин ҳисоб мешавад. Беҳуда нест, ки ин масъала бо вучуди таърихи дуру дарозаш дар забоншиносӣ ҳалли ягона надорад ва забоншиносон ба пурсиши зикршуда ҷавобҳои гуногун додаанд.

Баъзе забоншиносон тактей ҷараёни нутқро ба овозҳои алоҳида имконнолазир донистаанд (Томсон А. И., Панкончелли — Кальциа). Дигарон роҳи ҳалли ин масъаларо дар вазъият ва кори узвҳои нутқ ҷустуҷӯй кардаанд ва гурӯҳи сеюми донишмандон қӯшиш кардаанд ин масъаларо аз рӯи фарқият ва монандии унсурҳои занчири гуфтор ҳал қунанд (Н. С. Трубецкой) ва ғ. Тахқики нутқи овозй забоншиносони дигар (Э. С. Скрипчур, П. Манцерат ва диг.)-ро ҳатто ба хуласае овард, ки овози алоҳида, ҳичо, тақт барин мағҳумҳо дар амал вучуд надоранд ва вазифаи фонетика иборат аз он аст, ки дар асоси маълумотҳои фонетикаи озмунӣ мағҳумҳои нави ҷоқӣ созад.

Мутолиаи озмоишгоҳию лингвистии ҷараёни нутқ нишон мебидад, ки нутқи овозиро аз нутқтаи назари акустикӣ ва аз рӯи вазъият ва кори узвҳои нутқ таҷзия кардан мумкин нест. Аз нутқтаи назари кори узвҳои нутқ мушкилии бартарафнашаванд дар он аст, ки узвҳои нутқ овозҳои таркиби ин ё он калимаро ба тартиб ва ҷудо-ҷудо намесозанд. Ҳангоми талаффузи калимаҳо (масалан, калимай сунбул) ҳамаи узвҳо (шушҳо, садопардаҳо, ҳалқ, пардаҷаи ком, забон ва лабҳо) ҳамзамон кор мекунанд ва агар мо кори ҳар қадоми онҳоро паҳам нахисем, маҷмӯи онҳо ба миқдори фонемаҳои таркиби калимаҳо (дар ин маврид ба миқдори фонемаҳои калимаи сунбул) баробар намеояд. Гап дар сари он аст, ки ҳангоми овозсозӣ ҳаракати як узв тавлиди овози ҳамсаъро низ дарбар мегирад, мепӯшонад. Масалан, ҳангоми талаффузи калимаи сунбул лабҳо барои талаффуз кардан у ҳанӯз ҳангоми тавлиди с омода мешаванд ва шакли даркориро мегирад ва ҳамин кор дар мавриди овозҳои дигари ин калима низ мушоҳида мешавад.

Дар тактей акустикӣ мушкилоти бештар аст. Аввал, ин ки занчири овозй аз назари акустикӣ як силсилаи овозии муттасил аст. Соnиян, овозҳо дар тӯли тавлиди худ аз диди акустикӣ яксону якнавоҳт нестанд. Аз ҳамин рӯ, ҷараёни овозиро бо ягон восита (масалан, дар осциллографма ё спектрограмма) ба унсурҳои акустикӣ тақсим қунем ҳам, ин порчаҳои тақсимшуда ба овозҳои нутқ баробару мувофиқ намеояд. Тактей занчири овозй ҳодисаи физикӣ ва физиологӣ нест ва аз ҳамин

сабаб онро аз нүктай назары физика ва физиология ҳал на-
мудан иномумкин аст. Масъалаи тацзияи ҷараёни нутқ бо роҳи
забоншиносӣ ва алоқамандона бо маъно ҳал мешавад. Тацзияи
ягон гуфтор ба воҳидҳои маънодор: морфема, калима, синтаг-
ма ва гайра кори душворе нест, зеро дар ин маврид мо бо во-
ҳидҳон маънодор сару кор дорем. Чунин воҳидҳо дар асоси
маъно (лексикӣ ва грамматикӣ) ва вазифаи морфологию син-
таксисиашон чудо мешаванд. Чудо кардани ин воҳидҳо бо ра-
виши маъмули таҳлили забоншиносӣ (лексикӣ, морфологи ва
синтаксисӣ) воеъ мегардад. Ҳангоми чудо кардани овозҳо мо
бо воҳидҳое сару кор дорем, ки аз маъно маҳрум мебошанд.
Бо вуҷуди ин овозҳо ҳам аз ҳамдигар маҳз ба воситан маъно
ва марзи морфологӣ чудо мешаванд. Ин кор ба туфайли он
имконпазир мегардад, ки овозҳо қобилияти ба маъно алоқа-
манд шудан доранд. «...чизи асосӣ дар тақтеи ҷараёни нутқ
ба овозҳои алоҳида, — менависад Л. Р. Зиндер, — имконияти
бо маъно алоқаманд будани овозҳо мебошад».

Ин алоқамандии овозҳо бо маъно бевосита нест ва дар мав-
ридҳои сифати воҳидҳои маънодори забон — морфема, калима
ва ҷумла истифода шудани онҳо воеъ мегардад. Қобилияти
ба сифати воҳиди маънодор истифода шудан имконият меди-
ҳад, ки мо овозҳоро дар аввал ҳамчун воҳиди маънодор, ҳам-
чун морфема, калима ва ф. ба воситан маъно ва сарҳади онҳо
чудо кунем. Масалан, ба туфайли он, ки садонокҳои тоҷикии
а, у, о, и ба сифати морфемаҳо (даста, китобу ..., даводав,
гули...) истифода мешаванд, мо ба воситан маъно ва марзи
ин морфемаҳо онҳоро аз фонемаҳои (морфемаҳои) дигар чудо
мекунем: даст-а, китоб-у, дав-о-дав, гул-и. Ҳангоми чудо кар-
дани ҳамсадоҳо низ ба мо сарҳади морфологӣ ёрӣ мерасонад.
Масалан, барои чудо кардани унсурҳои ҳамнишини [кз] мо
метавонем аз сарҳади морфемаҳои ток -- ва зор дар қалиман
токзор истифода барем.

Овозҳон бо ёрии тацзияи (sarҳadi) морфологӣ чудо кар-
дашуда тадриҷан мустакилият пайдо карда, дар майнаи соҳи-
бони забон ҳамчун воҳидҳои мустақил ҷой мегиранд. Ин ҳолат
имконият медиҳад, ки мо онҳоро дар мавридҳои мавҷуд набуду-
дани сарҳади морфологӣ (масалан, дар калимаҳои бозор, дока
ва амсоли инҳо) низ аз овозҳои дигар чудо созем.

Ҳамин тарик, тақтеи фонетикӣ бо роҳи морфологӣ ҳал мешавад ва натиҷаи тацзияи морфологӣ (лингвистӣ) мебошад.

2. ФОНЕМА ВА ТОБИШҲОИ ОН

Пас аз чудо кардани порчаҳои хурдтарини овозӣ мо метавонем ин порчаҳоро бо ҳамдигар муқоиса карда, умумият ва фарқи онҳоро ошкор созем ва микдори фонемаҳоро муайян

намоем. Дар ин маврид ҳам меъёрҳои физикию тавлидӣ ба кор намераванд, зоро овозҳои аз ҷиҳати физикию тавлидӣ монанд (масалан, овозҳои садоноки ҳичҳои аввали калимаҳои шутур, сафед, биринҷ) метавонанд тобишҳои фонемаҳои гуногун бөшанд ва баръакс. Ин масъаларо низ танҳо меъёрҳои лингвистӣ ҳал мекунанд.

Овозҳои алоҳидае, ки мо талаффуз мекунем (~~масалан~~, овозҳои (с), (т), (д) ва ғайра), дар алоҳидагӣ маъно надоранд ва мисли дигар овозҳо ва садоҳо (раъду барқ, аккоси саг, садон тори рубоб, акси садо ва ғайра) ҳодисаи маъмули физикӣ мебошанд. Овозҳои нутқ танҳо дар сурате арзиши забонӣ пайдо мекунад, ки дар якҷоягӣ бо овозҳои дигари нутқ дар соҳтани воҳидҳои маънодори забон — морфема, калима, синтагма, фраза ва ғайра иштирок намуда, тавассути онҳо бо маъно алоқаманд гарданд ва вазифаи муҳобиротии худро адо намоянд.

Овозҳои нутқ дар таркиби воҳидҳои маънодор ду вазифаро адо мекунанд: калимасозӣ ва калимафарқунӣ (ё калимашиносӣ).

Вазифаи калимасозӣ дар он зоҳир мешавад, ки овозҳо барои соҳтани калимаҳо ҳамчун масолеҳи бинокорӣ хизмат мекунанд. Масалан, дар калимаи бодом овозҳои б, о, д, о, ва м ба сифати масолеҳи бинокорӣ хизмат мекунанд ва аз ҳамин рӯ мавҷудияти ин калима ҳамчун воҳиди забонӣ ба микдори муайянни овозҳо, тартиби онҳо, соҳти ҳичҷою заданокӣ вобаста аст: дар сурати риоя нашудани тартиби воҳидҳои фонетикӣ ва тағъир додани микдору низоми онҳо ин калима ё ҳамчун воҳиди лексикӣ аз байн меравад ва ё ба калимаи дигар табдил мейёбад. Бинобар алоқамандии маънои калима бо таркиби овозии он муттаҳидию яклухтии калима, симои фонетикии калима ба вуҷуд меояд, ки ба воситаи он соҳибони забон як калимаро аз калимаи дигар фарқ мекунанд ва онро аз рӯи симои овозиаш мешиносанд. «Шубҳае нест, — менависад Л. Р. Зиндер, — ки мо калимаи стол-ро аз калимаи стул маҳз аз он сабаб фарқ мекунем ва онҳоро берун аз матн мешиноsem, ва мебинем, ки дар таркиби калимаи якум садоноки о, дар калимаи дуюм — садоноки у мавҷуд аст. Дар ин маврид мо бо **вазифаи калимафарқунӣ** ё **калимашиносии** фонема сару кор дорем».¹ Аммо барои шинохтани таркиби овозии калима мавҷудияти ҷуфтӣ калимаҳое, ки бо як овоз фарқ мекунанд, квазиомонимҳо (саф ва каф, дор ва дур), шарт нест (шояд ин хел калимаҳо дар забон мавҷуд набошанд). Калимаҳои **санг** ва **оташ**-ро мо ба хубӣ фарқ мекунем, агарчи ин калимаҳо квазиомоним нестанд.

Ҳамин тарик, вазифаи калимасозӣ ва калимафарқунӣ ду тарафи як масъала мебошанд: овоз ба сифати масолеҳи соҳтмони ин ё он калима истифода шуда, ба ин восита ҳамчун вазилаи фарқ кардани тартиби овозии (шакли) ин калима аз

¹ Л. Р. Зиндер. Общая фонетика. Изд. 2. М. 1979, с. 34—35.

таркиби овозии калиман дигар зохир мелавад. Бо вучуди чүнин алокамандй дар забон вазифаи калимасозӣ бар вазифаи калимафарқкуй бартарӣ дорад, зеро ичрои вазифаи дуюм ба вазифаи якум вобаста аст: ин ё он овоз (фонема) ба сифати воситаи калимафарқкуй танҳо дар сурате истифода шуда метавонад, ки вай дар соҳтани калимаҳо ва шаклҳои гуногуни онҳо иштирок дошта бошад.

Муносабати порчаҳои овозие, ки бо роҳи дар боло баёншуда тақтёй гардидаанд, писбат ба ду вазифаи овозҳои нутқ як хел нест. Вазифаи калимасозӣ хоси ҳамаи овозҳои нутқ мебошад, зеро ҳамаи воситаҳои овози дар калимасозӣ (ё васеътар дар воҳидсозӣ) ва шаклсозӣ иштирок мекунанд. Аммо вазифаи калимафарқкуй овозҳоро ба ду гурӯҳ чудо мекунад: а) овозҳое, ки аз ҷиҳати тавлид ва хусусиятҳои физикий аз ҳамдигар фарқ мекунанд, vale ғале бе тағъири маънии калимаҳо якдигарро иваз карда метавонанд: масалан, овози садоноки а дар калимаҳои банд ва қанд, сафед ва *коса*; б) овозҳое, ки аз бисъёрги ҷиҳат ба ҳамдигар шабоҳат доранд, ғале бе тағъири маънии калима якдигарро иваз карда наметавонанд: Масалан, садонокҳои ў ва у дар ҷуфтҳои калимаҳои бӯр ва бур, гӯл ва гул, кӯш ва куш; Овозҳое, ки дори қобилияти калимафарқкуй буда, бе тағъири ёбии маънии калима якдигарро иваз карда наметавонанд (масалан, овозҳои ў ва у дар калимаҳои боло) фонема номида мешаванд. Овозҳое, ки қобилияти калимафарқкуй надоранд ва бе тағъири маънии калима якдигарро иваз карда метавонанд (шаклҳои гуногуни зоҳиршавии овози а дар калимаҳои боло), тобишҳои як фонема ҳисоб мешаванд.

Фарқи дигари бисъёрги муҳими фонема ва тобишҳои он озод будани (новобастагии) фонема ва вобастагии тобишҳои он ба муҳитҳои фонетикий мебошад. Фонема ҳамчун воҳиди мустақил ба муҳитҳои фонетикий вобастагӣ надорад. Бо вучуди таъсири каму беши ҳолату муҳитҳои фонетикий вай ҳамеша мустақилияти худро нигоҳ медорад ва аз фонемаҳои дигар фарқ мекунад. Масалан, фонемаҳои ў ва у дар ҳамаи ҳолатҳои фонетикий: аввал, мобайнӣ ва охири калима, дар ҳичроҳои заданоку безада, кушодаю баста ва гайра аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Баръакс, пайдоиши тобишҳои гуногуни фонемаи а ҳамеша ба муҳитҳои фонетикий вобаста мебошад. Фонемаи а дар калимаҳои банд ва қанд, сафед ва *коса* тобишҳои гуногун дорад, ки пайдоиши онҳо ба сабабҳои муҳталиф вобаста аст. Фонемаи а дар калиман банд тобиши моил ба пеш, дар қанд — тобиши моил ба қафо дорад, зеро дар калиман якум бо ҳамсадои пешизабонии б ва дар калиман дуюм бо ҳамсадои забончагии к омадааст; Сабаби ихтисоршавии дарозии а дар калиман сафед ва афзоиши дарозии он дар калиман *коса* ба мавқеи ин садонок дар ҳичроҳои аввал ва охири калима вобаста аст: Ҳичроҳои охири калима дар ҳолати пеш аз тағфис садонокро дароз мекунад (ҳодисаи тамдиди мавқеӣ), дар ҳолатҳои дигар ин ҳодиса чой

надорад. Мисоли дигар. Дар охири калимаҳои кон, нончанг, санг овозҳои (н) ва (ң) шунида мешаванд, аммо и овоз тобишҳои фонемаи н мебошанд, зеро пайдоиши овози ба ҳамнишинии овози (н) бо ҳамсадои пасизабонин (г) вобаст: дар ҳамнишинӣ бо ҳамсадоҳои дигар ва дар алоҳидагӣ ҳамин муҳити фонетикий ин тобиши фонемаи (н) мушоҳида мешавад: **хонд, конҷо, дон, хондан** ва ғайра.

Ҳамин тарик, мо дар байни овозҳои нутқ ду хел ҳусусиятҳои мебинем. Баъзе ҳусусиятҳои овозӣ ба муҳитҳои фонетикий баста нестанд ва онҳоро низоми фонологии забон идора кунад. Ин навъ фарқҳоро маъмулан соҳибони забон дарки кунанд ва онҳо ҳусусиятҳои фонемагӣ ном доранд. Ҳусусиятҳои фонемагӣ дар байни воҳидҳои озоди мустақил, дар симони тазодҳои забоншиноси мушоҳида мешаванд. Ҳусусиятҳои овозҳо ба ҳолатҳои фонетикий вобаста мебошанд. Фарқҳои тобиший байни тобишҳои ҳар як фонема ба назар мерасанд.

Ҳусусиятҳои фонемагӣ ва тобиший дар ҳамаи забонҳо як нестанд. Ҳусусиятҳои фонемагии як забон метавонанд забони дигар ба сифати фарқҳои тобиший зоҳир шаванд, баръакс. Масалан, тафовути байни э-и күшода (се, васеъ, э-и баста (хестан, тег) дар забони тоҷикӣ фонемагӣ нест, пайдоиши тобишҳои күшода ва бастаи фонемаи э ба ҳаминии онҳо бо овозҳои ҳамсоя вобаста аст. Аз ҳамин рӯи күшода ва э-и баста ва ҳамаи э-ҳои дигар, ки дар муҳитҳои дигари фонетикий пайдо мешаванд, дар забони тоҷикӣ зуҳур ё тобишҳои як фонема, фонемаи э ҳисоб мешаванд. Аммо ҳусусият дар забони франсавӣ арзиши фонемагӣ дорад, э-и күшода ва э-и баста дар як муҳити фонетикий (охирин лима) воеъ мегарданд. Аз ин рӯ масъалаи фарқ кардани нема аз тобишҳои он, ҳусусиятҳои фонемагӣ аз тобиший ҳамаи забонҳо як хел ҳал намешавад. Муносибати фонема тобишҳои он ҳамеша дар заминай материалҳои забони кретӣ муайян карда мешавад.

Ду ҳусусияти асосии фонема — қобилияти фарқ кардани ва шакли калима ва новобастагӣ ба муҳитҳои фонема дар фарқ кардани фонема ва тобишҳои он омили асосӣ мешад, аммо дар асоси онҳо мо муносибати байни фонема ва тоҷиши (овози нутқ)-ро муайян карда наметавонем. Масъалаи мушоҳидаи сибати байни фонема ва тобиши (овози нутқ) дар назарияни нема яке аз масъалаҳои дигари асосист, ки ҳалли он мешавад, низми мураккаби истеъмоли фонемаро дар забон ошкор мешавад. Дар ҳамаи забонҳо ҳамеша миқдори фонемаҳо нисбатан миқдори тобишҳо (овозҳои нутқ) камтар аст. Ин ҳолат аз сабаб рӯй медиҳад, ки ҳар як фонема (масалан, фонемаи а-и баста ба омилҳои муҳталиф — муҳити фонетикий) дар ҳаминӣ бо овозҳои гуногун, дар аввал, мобайни ва охири калима синтагма, дар ҳинҷоҳон күшода ва баста, заданок ва безазони

сабки нутк (сұхбати маъмулӣ, суханронӣ дар маҷлис), мухити нутк (сұхбат дар назди мотори кор карда истода ва дар синф), фарқи синну сол (нутки кӯдак, одами ҷавон ва марди пир), ҷинс (зан ва мард), ва ғайра тағъир ёфта тобишҳои сершумору гуногун пайдо мекунад.

3. ГУРУҲБАНДИИ ТОБИШҲОИ ФОНЕМА

Фонема, тавре ки зикр шуд, воҳиди абстракт аст. Он дар нутк дар шакли тобишҳои сершумору гуногун воеъ мегардад. Пайдоиши тобишҳои фонема сабабҳои гуногун дорад.

Аввалан, фонема дар мухитҳои гуногуни фонетикий истеъмол мешавад ва ин мухитҳо ба фонема таъсири муайян расонида, сифатан ва микдоран онро тағъир медиҳанд ва боиси пайдоиши ҷилоҳои гуногуни он мегарданд. Аз сабаби он ки ин тағъироти фонема ҳатмӣ мебошанд ва фонема бе ин тағъирот вучуд дошта наметавонад, ин тобишҳоро тобишҳои ҳатмии фонема меноманд.

Сониян, рангорангии зухуроти фонема ба хусусиятҳои фардии нутки гӯянида (тез ё суст ва ё бо димоғ гап задан ва ғ.) вобастагӣ дорад. Ғайр аз ин ҳар кас овозҳоро ба таври ба худ хос, бо танини худ талафғуз мекунад ва аз ҳамин сабаб овозҳо дар талафғузи ўаз овозҳои нутки дигарон фарқ мекунанд. Сабаб ҳамин аст, ки мо ин ё он одами шиносро аз рӯи овозаш мешиносем. Аммо тағъироте ки дар нутки афроди алоҳида воеъ мегарданд, арзиши забоншиносӣ надоранд, тобишҳои фонема ҳисоб намешаванд ва мавзӯи баҳси фонетика нестанд.

Нихоят, ин ё он фонема дар забон метавонад дар талафғуз дар ду шакли баробархуқуқ зоҳир шавад, ва ҳарду шакли он ҳилофи меъёри забони адабӣ набошад. Пайдоиши чунин овозҳо маъмулан сабабҳои наслӣ (пир ва ҷавон) ё синғӣ (талафғузи дворянҳо ва мардуми оддӣ) ва ё лаҳчагӣ дошта, бо гурӯҳи муайяни қалимаҳо ё ибораҳо маҳдуд мешавад. Дар талафғузи имрӯзai тоҷикӣ ин навъ фарқиятҳо мушоҳида намешавад. Аз забонҳои дигар талафғузи ҳамсадои р-ро дар забони франсавӣ (ки дар шакли забончагии ларзон ва пасизабони роғ) ва г-ро дар забони русӣ (ки дар шаклҳои пасизабонии зич ва забончагии роғ талафғуз мешавад) мисол овардан мумкин аст. Аз сабаби он ки пайдоиши чунин тобишҳо сабаби фонетикий надорад, онҳоро тобишҳои озод ё варианҷҳои факултативии фонема мегӯянд.

Тобишҳои ҳатмӣ вобаста ба сабабҳои пайдонашон ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд. Баъзеи онҳо вобаста ба шароитҳои гуногуни ҳамнишинӣ бо фонемаҳои дигар пайдо мешаванд. Дар натиҷаи ҳамнишини овозҳо ҳодисаи ҳамтавлидӣ — ба ҳамдигар мувоғику мутобиқ шудани овозҳои ҳамшафат ба амал меояд (муфассалтар. мур. шав бо боби V). Масалан, фонемаи

и баъд аз ҳамсадоҳои б (бин) ва х (хишт) гобишҳои гуногун пайдо мекунад. Ин тобишҳо **тобишҳои ҳамнишинӣ** ном доранд.

Пайдоиши тобишҳои дигари ҳатмӣ ба мавқеи фонема дар калима (дар аввал, мобайн, охир), характеристи ҳичо (кушода, баста, заданок, безада ва ғ.) вобаста аст. Садонокҳо, барои мисол, дар ҳичоҳои кушодаю заданок, дар охирин калима ва синтагма бо тамдиҳи бештар талаффуз мешаванд. Онҳо дар ҳолатҳои дигар чунин тобиш надоранд.

Ин навъ тобишҳо, ки вобаста ба мавқеи фонема дар калима падид меоянд, **тобишҳои мавқеӣ** номиданд мешаванд. Масалан, ҳамсадоҳои ҷарангдори забони тоҷикӣ дар охирин калима, пеш аз танфис ҷарангнокии ҳудро аз даст медиҳанд: калид (калит), сабад (сабат), ҳоб (хоп), санҷид (санҷит) ва ғ. Аммо онҳо дар ин маврид ба ҷуфтҳои мувофиқи беҷаранги ҳуд табдил намеёбанд ва тобишҳои мавқеии фонемаҳои ҷарангдори мувофиқашон ҳисоб меёбанд.

Ҳар як тобиши фонема (ҳамнишинӣ ва мавқеӣ) дар нутқ ҳамчун намояндаи тобишҳои сершумори ҳамон фонемаи у тобишҳои сершумору гуногун дорад, ки яктои онҳо дар ҳичои кушодаи безада (шутур) зоҳир мегардад, valee ин тобиш (дар ҳичои шу) дар талаффузи ҳамаи тоҷиконе, ки ба забони адабӣ ҳарф мезанд, як хел нест. Ин тобиш бо вучуди каробати тавлидию акустикии тамоми зуҳуроташ дар нутқи одамони синну соли гуногун, ҷинсияти муҳталиф (зану мард) ва ғайра дар шаклҳои муҳталиф зоҳир мегардад, фарқ мекунад. Бинобар ҳамин ҳусусияташ тобиши мисли фонема ва нишонаҳои тафрикӣ мағҳуми абстракт аст. Аз ҳамин рӯ барои фарқ кардани тобиш аз зуҳуроти конкретиаш дар фонетикаи имрӯза истилоҳи **фон** ё овози нутқро истифода мебаранд.

Фон ё овози нутқ овозест, ки дар ҳар як талаффузи алоҳидан, дар шутқи ҳар як гӯянда дар лаҳзан муайян воеъ мегардад. Дар мисоли зикршуда талаффузи гуногуни садоноки у (дар ҳичои шу) фонҳои тобиши ҳамин садонок дар як муҳити фонетикий мебошанд.

Ҳамин тарик, зимни оиди фонема сухан рондан се мағҳумро бояд фарқ кард: фонема — тобишҳои фонема ва фонҳои тобишҳо (ба истилоҳи дигар фонема — аллофон — фон). Фонҳо ҳамчун воҳидҳои дорони моҳияти моддӣ танҳо дар нутқ воеъ мегарданд ва комилан ба нутқ тааллуқ доранд. Онҳо инъикосу ифодакунандай воҳидҳои забонӣ — аллофонҳои (ё тобишҳо) фонемаҳои мувофиқашон, ки дар муҳиту мавқеъҳои муайян падид меоянд, буда, ҳамзамон (тавассути ин тобишҳо) намояндаи фонемаҳои мувофиқ мебошанд. Ҳамин тарик, гуфтани мумкин аст, ки фонема дар ҳар муҳити фонетикий дар шакли тобиши муайян, тобиш дар овози конкретии нутқ (ё фон) зоҳир мегардад.

Бинобар вобастагии тобишҳо ба муҳитҳои фонетикий ҳар як тобиши фонема муҳити муайянни истеъмол дорад, ки дар он

истифодаи тобишҳои дигар номумкин аст, зеро дар акси ҳол симои фонетикии калима ё дигар воҳиди забони ҳалалдор мегардад ва ин дарку фаҳмидани он душвор мешавад. Ду тобиши як фонема ҳеч гоҳ дар як муҳити фонетикӣ истифода намешаванд, аммо истеъмоли ду фонема (дақиқтараш — тобишҳои ду фонема) дар як муҳити фонетикӣ ҳатмист. Тобишҳои як фонема бо ҳам муносабати такмили истеъмоли ҳамдигар доранд: дар муҳите, ки як тобиш воқеъ мегардад, тобиши (ё тобишҳои) дигар истифода намешаванд, аммо маҷмӯи истеъмоли тобишҳо дар тамоми муҳитҳои фонетикии ба ин ё он забон хос истеъмоли пурраи (дистрибуцияи комили) ҳамон фонемаро ташкил медиҳад.

Мағҳуми такмили истеъмоли ҳамдигари тобишҳо зухуроти сершумори овозҳои нутқро ба тартиб дароварда дар миқдори муайяни фонемаҳо (дар забони тоҷикӣ дар сӣ фонема) муттаҳид месозад.

Ҳамин тарик, дар масъалаи муайян намудани муносибаги фонема ва тобиш низ омилҳон функционалий ҳалкунанда мебошанд. Дар ин маврид ҳам шабоҳати физикию таълидӣ ба кор намераванд.

Дар асоси ҳусусиятҳои зикршуда метавон фонемаро ин тавр таъриф кард. Фонема хурдтарин воҳиди занчирии системаи овозист, ки барои соҳтан ва фарқ кардани воҳидҳои маънодори забон истифода мешавад.

4. НИШОНАҲОИ ТАФРИҚИИ ФОНЕМА

Фонема ҳамчун воҳиди мустақили системаи овозни забон дорои як силсила нишонаҳо мебошад. Ин нишонаҳо дар системаи фонетикии забон вазифаи якхела надоранд. Баъзе нишонаҳо барои фарқ кардани як фонема аз фонемаи дигар (як калима як калимаи дигар) истифода мешаванд. Гурӯҳи дигари онҳо аз чунин вазифа маҳрум буда, барои ташкили симои фонетикии фонема (калима) хизмат мекунанд. Масалан, фонемаи д дар забони тоҷикӣ дорони нишонаҳои шавшувноқӣ, пешизабонӣ, зичӣ, ҷарангнокӣ, ғайридимоӣ (даҳонӣ) ва дорсалий мебошад. Панҷ нишонаи авал барои мавҷудияти фонемаи д муҳим мебошанд, зеро ин фонема ба воситаи ин нишонаҳои аз фонемаҳои дигар лаҳниҳо (дам : нам), ғайрипешизабонҳо (дар : бар), (дор : кор), роғҳо (дум : сум), бечарангҳо (дор : тон), димоғҳо (дом : ном) фарқ мекунад. Аммо нишонаи дорсалий барои фонемаи д нишонаи фарқунанда ҳисоб намешавад, зеро дар забони адабии ҳозираи тоҷик ҳамсадои шавшувноқи пешизабонин зичи атикалӣ (д) вучуд надорад, то ки ҳамсадои дорсалии д бо он дар тазод иштирок намояд.

Нишонаҳое, ки барои фарқ кардани як фонема (калима) аз фонемаи (калимаи) дигар истифода мешаванд, нишонаҳои

фарқунанда (ё фонемагӣ ё фонологӣ) номида мешаванд. Нишонаҳои овозҳо, ки қобилияти фонемафарқунӣ (калимафарқунӣ) надоранд, нишонаҳои тобиший (ё гайрифарқунанда) номдоранд. Фонемаҳо метавонанд аз ҳамдигар аз рӯи як ё якчанд нишонаи худ фарқ кунанд. Масалан, фонемаҳои д ва т (дор:тор) аз якдигар бо як аломат (чарагнокӣ—бечарангӣ), д ва в (додӣ:водӣ) бо ду нишона (ҷой ва тарзи тавлид), д ва ф бо се нишона (ҷой, тарзи тавлид ва кори садопардаҳо) фарқ мекунанд ва гайра. Аз сабаби он ки ҳусусиятҳои фонемагӣ маҳз ба нишонаҳои фарқунанда вобаста мебошанд, гоҳо фонемаро ҳамчун маҷмӯи нишонаҳои фарқунанда таъриф мекунанд.

Мағҳуми нишонаи фарқунанда яке аз мағҳумҳои асосии системаи фонологии забон аст. Вай имконият медиҳад, ки доираи тағтиъръӣӣ ва ҳудуди густариши тобишҳои фонемаро муайян намоем. Фонема метавонад, саҳт тағтиър ёбад ва тобишҳои ниҳоят сершумору гуногун дошта бошад, ба шарте ки нишонаҳои фарқунандаи худро нигоҳ дорад, зоро дар акси ҳол мустакилияти худро аз даст медиҳад ва аз фонемаҳои дигар ҷудо кардани он имконнозазир мегардад. Сабаб ҳамин аст, ки ҳудуди тағтиъръӣӣ фонемаро (тобишҳоро) фонемаҳои дигар, системаи фонологии забон муайян месозад.

Нишонаҳои фарқунанда пас аз муайян кардани системаи фонемаҳои забон мӯкаррар карда мешаванд, зоро онҳо дар натиҷаи мӯкоисаи фонемаҳои алоҳида ошкор мегарданд. Микдори нишонаҳои фарқунанда ҳамеша аз микдори фонемаҳо камтар аст, ҷунки як нишонаи фарқунанда метавонад, ки мансуб ба ҷанд фонема бошад. Масалан, нишонаи чарагнокӣ—бечарангӣ на танҳо ҷуфтни фонемаҳои б:п, балки ҷуфтҳои ҳамсадоҳои д:т, з:с, ж:ш, ҷ:ҷ, к:г, ғ:ҳ-ро низ фарқ мекунанд.

Нишонаи фарқунанда мисли фонема воҳиди абстракту аз фонемаҳо ҷудо буда, дар ин ё он фонема зоҳир мешавад.

Нишонаҳои тобишии фонема низ дар забон дорои вазифаи хоси худ мебошанд. Бо вуҷуди аз овозҳои алоҳида соҳта шуданаш калима на ҳамчун маҷмӯи овозҳои алоҳида, балки ҳамчун воҳиди яклухте, ки дар он ягонагии ҷиҳатҳои маънӣ ва овозӣ дидо мешавад, аз рӯи симои умумии фонетикиаш шинохта ва дарк мешавад. Симои фонетикии калима ба ҳусусиятҳои фонетикии унсурҳои таркиби он вобаста мебошанд. «...барои шинохтан ва фарқ кардани калимаҳо ҳамаи ҳусусиятҳои овозне, ки дар забон истеъмол ва дар таркиби ҳамнишиниҳои муайян дарк мешаванд, ҳизмат мекунанд».¹

Нишонаҳои фарқунандаи фонемаро тазодҳо — мӯкоиса ва мӯкобилгузории фонемаҳо ошкор месозанд, аз ҳамин рӯ, нишонаҳои фарқунандаро воҳиди мӯкобилгузорӣ (тазод) низ мегӯянд.

¹ С. И. Берништейн. Вопросы обучения произношению. М., 1937, с. 25.

Тазод навъхой гуногун (дутарафа ва чандтарафа, хусусӣ ва мутаодил (гурӯҳӣ), привативӣ, дараҷадор, устувор ва ноустувор ва гайра) дорад, ки аз онҳо барои муайян намудани микдори фонемаҳо тазоди мутаносиб ва гайримутаносиб аҳамияти маҳсус доранд. Тазоди мутаносиб он аст, ки фарки аъзоёнаш ба як нишонаи фарқкунанда асос ёфтааст (масалан, тазоди фонемаҳои л ва т, ки ба нишонаи ҷарангнокӣ—бечарангӣ асос ёфтааст). Аъзои тазоди мутаносиби дутарафаи привативӣ, ки дорои як аломати фарқкунанда (дар ин ҷо дорои ҷарангнокӣ) мебошад, **нишонадор** ва аъзои тазод, ки аз инни нишонаи маҳрум мебошад, бенишона ном доранд.

Микдори фонемаҳои забон ва нишонаҳои фарқкунандан онҳоро дар муҳити қавӣ (муҳити фонемафарқкунӣ) ва ба воситан тазоди сабит муайян мекунанд. Дар муҳити заъиф тазоди фонемаҳо нест мешавад: аъзои нишонадори тазод ба аъзои бенишона бадал шуда, мустақилияти худро аз даст медиҳад. Масалан, барои нишонаи фарқкунандан ҷарангнок—бечаранг муҳити аввали қалима, пеш аз садонокҳо, ҳамсадоҳон сонорӣ ва ҳамсадои в қавӣ ҳисоб мешавад, зеро дар ин маврид ҳамсадоҳои ҷарангдор аз бечарангҳо фарқ мекунанд, аммо муҳити оҳири қалима, пеш аз ист, пеш аз ҷарангдорҳо ва бечарангҳо заъиф аст, зеро дар он тазоди байни ин ҳамсадоҳо нест мешавад: аъзои нишонадори тазод (ҷарангнокҳо) нишонаи худро аз даст дода, ба аъзоёни бенишона (бечарангҳо) табдил мешаванд: аз сар [ас сар], тазкира [таскира], қалид [калит], қабуд [қабут] ва гайра. Микдори фонемаҳо одатан ба микдори тазодҳо баробар аст.

Зимни баёни хусусиятҳои сегонан воҳидҳон фонетика ҳамин нуктаро бояд дар ёд дошт, ки ин се ҷиҳати фонетика алоқаи ногусастаний доранд ва онҳоро аз ҳамдигар чудо кардан раво нест, зеро онҳо ба ҳамдигар асос ёфта, якдигарро пурра мекунанд.

Пас аз Н. С. Трубецкой, ки таинҳо ҷиҳати лингвистии воҳидҳои фонетикаро мавзӯи илми забоншиносӣ медонист ва ҷиҳатҳои тавлидию акустикиро ба илмҳои табии биология ва физика нисбат медод, як гурӯҳ забоншиносон мавзӯи фонетикаро бо ҷиҳатҳон тавлидию физикии овозҳо маҳдуд карда, ҷиҳати функционалии фонетикаро ҳамчун илми алоҳидан забоншиносӣ чудо мекунанд. Аммо аксарияти забоншиносон ақида доранд, ки ин се ҷиҳат (ҷиҳати физикий, физиологи ва функционалий) се паҳлуи гуногуни як фан мебошанд. Дуруст аст, ки байни онҳо ҷиҳати функционалий мавқеи асосиро ишғол менамояд, аммо онҳо байни худ алоқаи ногусастаний доранд ва яке ба дигаре саҳт алоқаманд мебошад. Маълум аст, ки ҳадафи асосии ҳар як тадқиқоти забоншиносӣ муайян намудани вазифа ва мавқеи ҳодисан мавриди омӯзиш дар забон мебошад, вале ҳар гуна ҳукм дар бораи вазифаи ин ё он фарки овозӣ бе ошкор соҳтани шакли зоҳирин он метавонӣ беасос барояд. Аз ҳамин рӯ, пеш

аз он ки мо вазифаи ин ё он ҳодисаи овъзиро (фонема, зада, оҳанг ва ғайраро) нишон дихем, иҷор мавҷудияти онҳо исбот кардан ва моҳияту хусусиятҳои онро ошкор намудан пеш меояд. Айнан ҳамин муносабатро мо дар байни фонетика ва фонология мебинем. Пеш аз он ки дар бораи ин ё он фонема фарқият ва умумияти он бо фонемаҳои дигар сухан ронем, мавҷудияти он, яъне ҷараёни ҳосилшавӣ (физиология) ва хусусиятҳои даркшавии (акустикай) онро ~~домистан~~ зарур аст. Бинобар ҳамин фонологияро аз фонетика чудо накардан беҳтар аст.

А д а б и ё т и б о б и II

1. Зиндер Л. Р. Общая фонетика.—Изд. 2. М.—1979, с. 36—103.
2. Матусевич М. И. Введение в общую фонетику. М., 1959.—с. 9—33.
3. Григорьев В. И. О форматах и форматной структуре.—Вопр. языкоznания.—1962. № 5.
4. Фат Г. Акустическая теория речеобразование (перев. с англ.). М.—1964. Введение (1—5. гул. 1, 10, 11, 12, 13, 14).
5. Щерба Л. В. Фонетика французского языка.—Изд. 4.—М.—1953, с. 14—20.
6. Бондарко Л. В. и др. Основа общей фонетики.—Л.—1983, с. 5—18.

Боби III

СИСТЕМАИ ФОНЕМАХО

А. САДОНOKХO

Овозҳои ҳар як забон ба ду гурӯҳи калон: садонокҳо ва ҳамсадоҳо тақсим мешаванд. Ин тақсимотро ҳанӯз донишмандини антика пешниҳод карда буданд ва то замони мо борҳо мавриди баҳсу мунозира қарор гирифтааст, vale имрӯз ҳам онро бебаҳс шуморидан мумкин нест.

Сабаби баҳси олимон, пеш аз ҳама, дар он аст, ки ин ду истилоҳ (садонок ва ҳамсадо) овозҳоро ба тавре ки расм шудааст, дарбар намегиранд. Масалан, истилоҳи «садонок» (дурусттараш — садо ё садой, овоз ё овозӣ), ки калькан нодурусти истилоҳи русии «гласный» (садонок) ва лотини sonant (овозӣ, ҳаҷнӣ) аст, маъни овоз ё овозӣ ё ҳаҷниро дорад. Истилоҳи «ҳамсадо» бошад, мисли истилоҳи русии «согласный» (со+гласный) ва лотинии con+sonant маъни овозеро дорад, ки бо садо меояд (ҳам+садо). Агар мо аз рӯи ин анъана амал кунем, бояд ҳамсадоҳои м, н, л, р, й-ро низ садонок шуморем, зоро онҳо ҳам овозҳои ҳаҷнӣ буда, мисли садонокҳо мустакиланд ва мегавонанд кашишнок (масалан, м ҳангоми сурудхонӣ) талафуз шаванд. Аз назари маҳрачи овозсозӣ ҳам ин ҳамсадоҳо аз садонокҳои бастаи и ва ў кам фарқ мекунанд. Сабаб ҳамин аст, ки баъзе муаллифон (масалан, Р. Якобсон ва ҳамроҳонаш) ба ҷои истилоҳҳои болӣ истилоҳҳои «садонок» ва «ғайрисадонок», «ҳамсадо» ва «ғайриҳамсадо»-ро пешниҳод карданд ва ба ин восита ҳамсадоҳои ҳаҷниро аз садонокҳо ва ҳамсадоҳо чудо намудаанд. Сониян, ин ду гурӯҳи овозҳо дар забонҳо хусусияти гуногун доранд. Масалан, дар забонҳои сомӣ, (семитӣ) агар садонокҳо барои ифодаи шаклҳои грамматикий-флекцияи дохилӣ хизмат кунанд, ҳамсадоҳо вазифаи фарқ кардани маъни калимаҳоро адо мекунанд; дар гурӯҳи забонҳои туркӣ садонокҳо ба туфайли ҳодисан ҳамгунӣ (сингармонии

нисм) аз ҳамсадоҳо чудо мешаванд. Саҳми ин ду гурӯҳи овоз-
ҳо дар шинохти қалимаҳо низ як хел нест.

Бо вуҷуди ин ӯшвориҳо забоншиносон фонемаҳоро шартан ба ду гурӯҳи қалон чудо карда, тафовути онҳоро дар се замини: ҳичосозӣ, тавлид: ва акустики нишон додаанд.

а) Дар замини ҳичосозӣ фарқи ин овозҳо он аст, ки садоҳо овозҳои ҳичосоз ҳастанд. Онҳо марказ, қуллан ҳичо ме-
бошанд. Ҳамсадоҳо ин қобилиятро надоранд ва дар ҳичосозӣ
роли дуюмдараҷа мебозанд. Агар дар ҳичо садонок бошад,
ҳамсадо ҳичо намесозад. Ҳуди **истиљоҳи** «ҳамсадо» (ҳам+садо,
ҳоро дар ҳичосозӣ ҷалолат мекунад. Аммо бояд қайд кард, ки
истиљоҳи «ҳамсадо» дар ин мавриди моҳияти ҳамсадоҳои сонопро-
пурра ифода намекунад, зоро онҳо дар баъзе забонҳо (аз ҷумла дар забони тоҷикий) дар ҳичосозӣ овозҳои дуюмдараҷа
нестанд. Онҳо дар мавридиҳон мавҷуд набудани садонок.
Ин ҳусусияти ҳамсадоҳои сонори ҳамеша вокеъ пагардад ҳам,
шоҳиди имконияти ҳичозосии онҳо мебошад.

б) Аз нуктаи **нағарни тавлид** фарқи байни садонокҳо ва ҳамсадоҳо дар се лаҳза ба назар мерасад.

1) Муҳимтарин фарқ байни садонокҳо ва ҳамсадоҳо дар вазъияту ҳолати узвҳои овозсоз ва мавҷуд будан ё набудани монеа дар роҳи ҷараёни ҳаво мушоҳида мешавад. Ҳангоми талаффузи ҳамсадоҳо дар патиҷаи ба ҳамдигар расидан ё наздиқ шудани узвҳо дар ин ё он ҷои дастгоҳи овозсозӣ дар пешимаҷрои ҳаво монеа ба вуҷуд меояд ва ҷараёни ҳаво ба он молиш ҳӯранда, шавшиги ба ин ё он ҳамсадо ҳосро ҳосил мекунад. Табиист, ки мөчеха ҳар қадар қалонтар ва гузаштани ҳаво аз он ҳар қадар мӯшкитар бошад, ҷараёни ҳаво ҳамон дараҷа шиддатноктар мешавад. Дар талаффузи садонокҳо роҳи монеа аз ҳаво бе монеа аз даҳон ҳориҷ мешавад. Аз ҳамин рӯ садоҳо (лаҳне), ки садопардаҳо ҳосил мекунанд, шавшув надорад.

2) Садонокҳо ва ҳамсадоҳо аз рӯи шиддатнокии узвҳои овозсоз низ фарқ мекунанд. Дар талаффузи садонокҳо тамоми дастгоҳи нутқ шиддатнок мешавад. Ин шиддатнокӣ ҳар се резонатор (ковокиҳо ҳалк, даҳон ва бинӣ)-ро дарбар мегирад. Дар талаффузи ҳамсадоҳо чунин шиддатнокии яклухти дастдоҳо бо маҳалли бӯ вуҷуд омадани монеа маҳдуд мешавад. Қисматҳои дигари дастгоҳи гуфткор ва резонаторҳо таранг нестанд.

3) Фарқи дигари садонокҳо ва ҳамсадоҳо дар нерӯи ҳавои ҳориҷшаванда зоҳир мегардад. Ҳангоми тавлиди ҳамсадоҳо ба туфайли ба монеа дарҳоранд, бисъёртар аст. Ҳамин тарик, садонокҳо бо шиддатнокҳо ии яклухти дастгоҳи овозсозӣ, надоштани

монае ва ҷараёни нисбатан сусту ҳаво аз ҳамсадоҳо фарқ ме-
кунанд. Ҳусусиятҳои зикршуда бештар барои фарқ кардани
садонокҳо ва ҳамсадоҳои шавшувдор муҳим аст. Ҳамсадоҳон
лаҳӣ аз рӯи ин ҳусусиятҳо фарқ доранд. Аввал, ин ки ҳамса-
доҳои сонорӣ мисли ҳамсадоҳои шавшувдор дорои маҳраҷ ме-
бошанд (ва онҳо дар ин мавриди ба ҳамсадоҳо наздик меша-
ванд), vale монае дар талафузи онҳо то дараҷае заъиф аст,
ки он сонориҳоро ба садонокҳо наздик мекунад. Роҳи баромади
ҳаво низ дар талафузи сонориҳо нисбат ба шавшувдорҳо ку-
шодатар аст ва ин ҳолат ҳам ин гурӯҳи ҳамсадоҳоро ба садо-
нокҳо наздик месозад. Сониян, дар талафузи сонориҳо ҷа-
раёни ҳаво мисли садонокҳо сусту заъиф аст. Ниҳоят, дар тав-
лиди иш овозҳо монае мисли ҳамсадоҳо дар маҳраҷи муайян
бо вучуд меояд, қисматҳои дигари дастгоҳи нутқ шиддатнок
нестанд.

Аз рӯи ҳусусиятҳои **акустикӣ** дар байни садонокҳо ва ҳам-
садоҳои фарқи муайяне гузаштан душвортар аст, зоро ҳамсадоҳо
аз рӯи аломатҳои физикии худ якхела нестанд.

Ҳамсадоҳо аз рӯи ҳусусиятҳои физикиашон ба ду гурӯҳ:
ҳамсадоҳои шавшувдор ва сонорӣ ҷудо мешаванд. Агар аз
рӯи ҳусусиятҳои физикиӣ ин се гурӯҳи овозҳо (садонокҳо, ҳам-
садоҳои сонорӣ ва ҳамсадоҳои шавшувдор)-ро байни худ му-
коиса кунем, ҳамсадоҳои сонорӣ аз рӯи баъзе ҳусусиятҳо ба
садонокҳо, аз рӯи ҳусусиятҳои дигарашон ба ҳамсадоҳо наз-
дикӣ пайдо мекунанд. Масалан, ҳамсадоҳои сонорӣ аз рӯи
соҳти формантӣ ва лаҳнокию тамдид ба садонокҳо наздикта-
ранд, vale аз ҷиҳати шиддатнокӣ онҳо ба ҳамсадоҳои шав-
шувдор наздикӣ доранд. Аз рӯи лаҳнокӣ ҳамсадоҳои сонорӣ
ба садонокҳо ва ҳамсадоҳои ҷарангдор қаробату монандӣ до-
ранд ва дар якҷоягӣ бо ҳамсадоҳои шавшувдор мувофиқи кам-
шавии дараҷаи лаҳнокӣ: силсилаи: садонок — сонорӣ ҷаранг-
дор бечарангро ба вучуд меоранд. Ҳамин тарик, аломати фи-
зикие, ки ҳамсадоҳои сонорию шавшувдорро аз садонокҳо фарқ
кунад, вучуд надорад. Аз рӯи ҳусусиятҳои физикиӣ фарқӣ бай-
ни садонокҳо ва ҳамсадоҳо ҳусусияти дараҷагӣ дорад: садо-
нокҳо—ҳамсадоҳои сонорӣ—ҳамсадоҳои шавшувдор.

1. ҲАЙАТИ САДОНОКҲО

Масъалан ҳайати садонокҳои забони адабии тоҷик ҳанӯз ба
таври бояду шояд мавриди таҳқиқи илмӣ қарор пагирифтааст
ва аз ҳамин рӯ бисъёر паҳлуҳои ин категорияи овозҳо норав-
шану баҳсталаб мебошанд.

Бо вучуди анъанаи бисъёру қадимаи ҳат ва адабиёти катбии
тоҷикон зарурати таҳқиқу тафтиш ва муқаррар намудани са-
донокҳои забони адабии тоҷик дар ибтидои асри мо алоқаман-
дана бо реформаи ҳат ва гузаштан ба алифбои нав (лотинӣ)

ба миён омад. Пайдоиши ин масъала як баҳси доманадорро ба вучуд овард, vale он масъаларо ҳаллу фасл карда натавонист. Ин масъала дар солҳон баъдина ҳам мавриди омӯзиши чиддӣ карор нагирифт ва имрӯз ҳам тафтишу тадқикро такозо дорад. Сабаби асосӣ ҳамин аст, ки муаллифони китобҳои дарсӣ ва васонти таълим дар масъалаи микдори садонокҳо ҳамфирӯзӣ надоранд ва ҳайати гуногуни садонокҳоро пешниҳод мекунанд: баъзеҳо вокализми (лот. *vokalis* — садонок) забони тоҷикиро иборат аз ҳашт фонема (и, й; у, ў, у:, о, а, э)^{1/} дигарҳо иборат аз ҳафт фонема (и, й:, у, у:, о, а, э)^{2/} медонанд; гурӯҳи сеюм ба рӯйхати садонокҳо шаш фонема (и, у, ў, о, а, э)^{3/}-ро доҳил мекунанд.

Бо вучуди ихтилофи назари муаллифон имрӯз бештари забоншиносон системаи шашфонемагии садонокҳоро меписанданд ва дар китобҳои дарсии мактабҳои миёна ва олий меоранд.

Мушоҳиди нутқи адабии имрӯза ва баъзе тадқиқотҳои дар ин замана ба анҷом расидаи илмӣ ииз ҳамин фикрро тақвият медиҳанд. Ҳусусияти шашфонемагии вокализми забони аданбира тазодҳои зерин (ҷадвали 1) ҳам нишон медиҳад.^{4/}

Мустанқилияти фонемаҳои болоро бадалшавиҳон зерин ниҳ тасдиқ мекунанд:

a//у	о//у	у//ў
бар — бурд	супор — супурд,	гуфт — гӯй
шав — шуд,	шумор — шумурд,	шуст — шӯй ва ғайра.

2. ГУРӯҲБАНДИИ САДОНОКҲО

Садонокҳои забони тоҷикӣ мисли фонемаҳои ҳар забончи дигар бояд вобаста ба ҳусусиятҳои сегонаашон аз се ҷиҳат гурӯҳбандӣ ва тавсиф шаванд: тавлидӣ, акустикиӣ ва функционалиӣ.

¹ Л. Бузургзода. Фонетикии забони адабии тоҷик.— Столинобод—Ленинград.— 1940, с. 39—41; Забони адабии ҳозираи тоҷик.— К. І.— Лексикология, фонетика, морфология (китоби дарсӣ барон факультетҳои филологияи мактабҳои олий). Душанбе.— 1973, с. 92—93.

² Л. Бузургзода, Б. Ниёзмуҳаммадов. Грамматикии забони тоҷикӣ.— Столинобод.— 1949.— с. 21—22.

³ Растроғуева В. С. Краткий очерк фонетики таджикского языка (Учебное пособие для филологических факультетов таджикских вузов). Столинабад.— 1955; с. 24—25: Грамматикии забони тоҷикӣ. Фонетика ва морфология (китоби дарсӣ барон мактабҳои олий) — Душанбе, 1956, с. 20—23. Убайдуллоев Р. М. Таджикский вокализм.— Ученые записки ДГПИ.— т. 90, серия, иностранные языки.— Душанбе, 1974, с. 193—215.

⁴ Ба вучуди ин муаллифи китоб масъалан микдори садонокҳои забони адабии тоҷикро бебаҳс намедонад. Ҳалли ин масъаларо тадқиқотҳои илмиҳои дар замана маводҳои холати ҳозира ва давраҳои пешинан инқишифии забони адабӣ анҷом шаванд таъмин доҳад кард.

Чадвали тазодхой садонокхой тоцикӣ

аъзон дуюм аъзон якум	э	а	ӯ	ӯ	о
и	сир : сер шир : шер	сир : сар бист : баст	шир : шӯр дил : дӯл	пир : пур дид : дуд	тир : тор бим : бом
Э		бед : бад сер : сар	шер : шӯр рез : рӯз	хеш : хуш бед : буд	бед : бод дер : дор
А			кар : кӯр бар : бӯр	бар : бур пар : пур	бад : бод бар : бор
ӯ				ҳӯрд : хурд гӯл : гул	суз : соз тур : тор
ӯ					буд : бод буз : боз

Тавсири функционалии фонемаҳо дар фасли оянда оварда мешавад. Дар ин ҷо бо усули гурӯҳбандии тавлидӣ шинос мешавем.

Гурӯҳбандии тавлидии овозҳо ба ҳолату вазъияти узвҳои овозсоз (фаъол ва ғайрифаъол), тарзу тариқ ва маҳрачи ҳамоишу ҳамкории онҳо асос ёфтааст. Ҳолату вазъияти ва тарзи ҳамкории узвҳои овозсозро мушоҳида кардан нисбатан осонтар аст. Аз ҳамин рӯ гурӯҳбандии тавлидӣ қадимитар ва маъмултару машҳуртар аст. Гурӯҳбандии фонемаҳо дар аксарияти мутлақи васоити таълими асоси физиологӣ дорад. Бо вуҷуди маъмулию машҳуриаш гурӯҳбандии тавлидӣ нуқсони ҷидӣ низ дорад ва он ин аст, ки ин тасниф ҳамаи овозҳоро дарбар намегирад. Дар он танҳо типҳои асосии овозҳо инъикос мешаванд. Бинобар ин зарурати гурӯҳбандии акустикии фонемаҳо пеш меаяд.

Гурӯҳбандии акустикии овозҳо, ки асосан бо таснифи тавлидӣ мувофиқат мекунад, ба хусусиятҳои физикии овозҳо (тамдид, таин, интенсивӣ, лаҳннок: ва соҳтани формантӣ) асос меёбад. Дар ин гурӯҳбандӣ душвории асосӣ ин аст, ки он таҳқиқи пешакчи хусусиятҳои акустикии овозҳоро тақозо мекунад ва амалӣ гардонидани ин кор бе истифодаи воситаҳои техникий ва методҳои эксперименталӣ номумкин аст.

Хусусиятҳои физикии садонокҳои забони адабии тоҷик ҳанӯз таҳқиқ нашудаанд ва аз ҳамин рӯ гурӯҳбандӣ, асосан, дар заминай хусусиятҳои тавлидии онҳо оварда мешавад.

Дар забони тоҷикӣ дар соҳта шудани садонокҳо ду узв: за-

бон ва лабҳо иштирок мекунанд. Бинобар ин таснифи тавлиди садонокҳо дар асоси ҳамин ду узв сурат мегирад.

а) **Забон.** Забон ҳамчун узви фаъолу мутаҳаррик метавонад ба ду тараф ҳаракат кунад: а) аз пеш ба қафо ё аз қафо ба пеш (харакати уфукӣ) ва б) аз поён ба боло ё аз боло ба поён (харакати амудӣ).

Дар ҳаракати уфукии забон барои гуруҳбандии садонокҳо се нуқта; пеш, марказӣ (ё омехта) ва қафоро, ки онҳоро мувоғиқан қатори пеш, марказӣ (ё омехта) ва қафо меноманд, фарқ мекунанд.

Вобаста ба ҳамин се лаҳзаи ҳаракати уфукии забон садонокҳои забони тоҷикӣ ба се гуруҳча чудо мешаванд: 1) садонокҳои қатори пеш — и, э, 2) садонокҳои қатори қафо — у, о ва 3) садонокҳои қатори омехта ў, а.

Ҳангоми талаффузи садонокҳои қатори пеш (и, э) забон ба пеш ҳаракат мекунад ва дар натиҷаи ин дар паси решаванд забон холигие ба вучуд меояд. Нуғи забон ба пушти дандонҳои пеш такъя мекунад ва метавонад ба онҳо фишоре оварад.

Дар талаффузи садонокҳои қафо (у, о) забон ба қафо қашида мешавад ва дар қисми пеши забон холигие падид меояд. Нуғи забон ба пушти дандонҳои поён такъя намекунад, балки ба қафо майл дорад.

Дар мавриди соҳта шудани садонокҳои мобайни (ё омехта) (ӯ, а) забон ба қафо қашида мешавад, аммо ба дараҷаи тавлиди садонокҳои қатори қафо не. Рӯи забон ба боло, ба тарафи ком нигарон аст.

Дар ҳаракати амудии забон барои системаи садонокҳои тоҷикӣ фарқ кардан се дараҷаи бардошти муҳим аст:

1) бардошти паст (поён), 2) бардошти миёна ва 3) бардошти боло.

Аз рӯи ин се дараҷаи бардошташавии забон садонокҳои тоҷикӣ ба се гуруҳ таксим мешаванд:

- 1) садонокҳои бардошти поён — а,
- 2) садонокҳои бардошти миёна — э, ӯ, о,
- 3) садонокҳои бардошти боло — и, у.

Дар тавлиди садоноки бардошти поён (а) баробари ба поён фуроварда шудани ҷоғӣ (алаҳҷаи) поён забон каме ба боло майл мекунаду бас. Даҳон дар тавлиди а нисбат ба талаффузи ҳамаи садонокҳои дигари тоҷикӣ күшодатару фарохтар аст.

Дар талаффузи садонокҳои бардошти миёна (э, ӯ, о) ҷоғи поён дар муқонса бо садоноки а камтар ба поён фуроварда мешавад, дараҷаи күшодагии даҳон низ камтар аст. Ба туғайли ҷунун ҳолати даҳон забон дар тавлиди садонокҳои э, ӯ, о бештар ба боло бардошта мешавад. Ин бардошташавӣ дар тавлиди садоноки э намоёнтар аст.

Ҳангоми соҳта шудани садонокҳои бардошти бўло (и, у) забон бо шиддат ба боло бардошта мешавад ва ҷоғи поён имконияти ба боло ҳаракат кардан надорад. Аз ҳамин рӯ дара-

чаи күшодагии даҳон дар тавлиди овозҳои и ва у нисбати ду гурӯҳи аввали садонокҳо камтар аст. Сабаби «садонокҳо пӯшида» ё «садонокҳо баста» ном гирифтани ин овозҳо низ ҳамин аст.

б) **Иштироки лабҳо.** Лабҳо узви дуюмӣ мебошанд, ки дар соҳта шудани садонокҳои тоҷикӣ фаъолона иштирок мекунанд, яке иштироки онҳо дар тавлиди ҳамаи садонокҳо якхел нест. Агар онҳо дар тавлиди баъзе садонокҳо доирavor гирд шуда, ба дараҷаи кам ё зиёд ба пеш ҳаракат кунанд, дар талафғузи садонокҳои дигар бе ҳаракат мемонанд.

Вобаста ба иштироки лабҳо садонокҳо ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд:

1) садонокҳои лабӣ — у, ӯ, о,

2) садонокҳои файрилабӣ — и, э, а.

Лабҳо дар тавлиди ин садонокҳо ба таври гуногун амал мекунанд: агар дар соҳта шудани баъзе садонокҳо бештар гирд шуда, доираи тангтарро ба вучуд оранд (масалан, дар соҳта шудани садоноки у), ҳангоми соҳта шудани садонокҳои дигар онҳо камтар гирд шуда, камтар ба пеш ҳаракат мекунанд (масалан, дар тавлиди садоноки о). Аммо ин фарқи кори лабҳо барои гурӯҳбандӣ муҳим нест.

Чунон ки зикр шуд, ҳамаи ҳусусиятҳои акустии забони адабии тоҷик (тамдид, лаҳннокӣ, қувватнокӣ ва танин) то имрӯз мавриди омузиш қарор нағирифтаанд. Аз онҳо танҳо оиди тамдид баъзе маълумотҳо дар даст дорему ҳалос. Аз ҳамин рӯ гурӯҳбандии акустикии садонокҳо ба ҳамин ҳусусияти онҳо асос мейбад.

Бинобар тадқиқотҳои анҷомшуда¹, тамдид, ки дар давраҳои пешинан инкишофи забони тоҷикӣ арзиши фонематики дошта, барои фарқ кардани калима ва шаклҳои он истифода мешудааст², дар ҳолати имрӯзай инкишофи забони адабӣ ин саҳми ҳудро аз даст додааст: дар забони адабии имрӯза мо як ҷуфт калимае пайдо намекунем, ки онҳо танҳо бо дарозию қутоҳии ягон садоноки таркибашон фарқ кунанд. Имрӯз тамдид дар забони адабӣ ҳамчун нишонаи иловагӣ, дуюмдараҷа (илова ба нишонаи сифатӣ) сифати нав пайдо кардааст ва барои фарқ кунонидани фонемаҳои алоҳида не, балки барои ҷудо кардани як гурӯҳи садонокҳо аз дастаи дигари онҳо истифода бурда мешавад. Аз рӯи ин нишона садонокҳои забони адабӣ ба ду гурӯҳ тақсим мешаванд: 1) э, ӯ, о, ва 2) и, а, у.

Ҳусусияти муҳими садонокҳои гурӯҳи аввал ин аст, ки онҳо дар ҳамаи муҳитҳои фонетики (ҳиҷоҳои күшодаю баста, зада-

¹ В. С. Соколова. Фонетика таджикского языка.— М.— Л. № 1949. с. 20—22. Т. Н. Ҳасқашев. Ударение и длительность гласных в таджикском языке. Вестник ЛГУ.— 1972.— № 2, с. 111—118.

² Дар баъзе лаҳчаҳои шеваи шимолии забони тоҷикӣ тамдиҳи садонокҳо ҳусусияти пешинан ҳудро нигоҳ доштааст, аммо ин ҷо ҳам истифодаи он ба як-ду муҳити фонетики маҳдуд аст.

ноку безада, пас аз ҳамсадоҳои ҷаравдору бечаранг ва ғ.) тамдиҳи худро устуворона нигоҳ медоранд ва таҳифи намебанд. Бинобар ҳамин ҳусусияташон онҳоро садонокҳои устувор меноманд. Гурӯҳи дуюми садонокҳо (и, а, у) баръакси садонокҳои устувор моили таҳифи мебошанд ва дар муҳитҳои муайянни фонетикий то дараҷае ихтисор мешаванд, ки ҳусусиятҳои ҳоси худро гум мекунанд ё бартамон талафуз намешаванд, аз талафуз меафтанд. Таҳифи микдории садонокҳо дар ин маврид ба таҳифи сифатии онҳо ҷерасонад. Аз ҳамин ҷиҳат ин овозҳоро садонокҳои ноустувор мегӯянд.

Садонокҳои ноустувор аз ҳама бештар дар як муҳити фонетикий — дар ҳиҷои кушодаи пеш аз ҳиҷои заданок омада ва ҳусусан, пас аз ҳамсадоҳои бечаранг (чигар, сафед, чуқур) таҳифи мейбанд ва маҳз дар ҳамин муҳити фонетикий ба садонокҳои устувор, ки ҷандон (ё аслан) ихтисор намешаванд, муқобил менстанд, фарқ мекунанд. Дар муҳитҳои дигари фонетикий, алалхусус, дар ҳиҷои заданок дар талафузи ин ду гурӯҳи овозҳои тафовути назаррасе мушоҳида намешавад.

Аз гуфтаҳои болой ба ҳулосае омадан даркор нест, ки ҳодисаи таҳифи танҳо ҳоси садонокҳои ноустувор аст. Таҳифи яке аз ҳодисаҳои овозиест, ки ҳамаи садонокҳоро дарбар мегирад, аммо дараҷаи таҳифи ҳамаи садонокҳо як хел нест. Бехуда нест, ки дар забонҳои гуногун ҷанд дараҷаи таҳифи (масалан, дар забони русӣ се дараҷа) фарқ карда мешавад. Дар мавриди садонокҳои устувору ноустувори забони тоҷикӣ ҳам бо таҳифи нисбӣ сару кор дорем: таҳифи садонокҳои ноустувор нисбат ба устуворҳо бештар аст ва он танҳо дар ҳиҷои кушоди безада сабаби фарқи асосии онҳо мегардад.

3. СИСТЕМАИ САДОНОКҲО

Дар забони адабии тоҷикӣ, тавре ки дар боло (с. 61—62) зикр шуд, шаш фонемаи садонок мӯкаррар шудааст: и, э, а, у, ӯ, о. Ин фонемаҳо овозҳои алоҳидай бенизом нестанд. Онҳо дар якчоягӣ системаи вонализмро ташкил медиҳанд, ки дар он тобеи низоми муайян буда, ба ҳам вобастагӣ доранд. Низоми фонемаҳои садонокро ҳусусияти системанокии онҳо таъмин меманояд ва ин ҳусусияти онҳо тавассути нишонаҳои тафрикий (фонология) онҳо муайян карда мешавад. Туфайли ин нишонаҳо дар як фонема дар система мавқеи худро ишғол меманояд, аз фонемаи дигар фарқ мекунад ва бо ҳамин роҳ бо фонемаҳои дигар алоқаманд мегардад.

Фонемаҳои садоноки забони тоҷикӣ дар сатҳи фонетикий аз ҳамдигар бо чор ҳусусияти худ: қатор, бардошт, кори лабҳо ва тамдид фарқ мекунанд, аммо дар сатҳи фонологӣ ин ҳусусиятҳо саҳму арзиши гуногун доранд. Дар сатҳи фонология барои аз якдигар фарқ кардан садонокҳо ду ҳусусияти аввал (қатор ва бардошт) аҳамияти аввалиндарача дорад. Ин ду ни-

шона ҳамаи шаш фонемаро аз якдигар чудо карда, яклухтий системаи садонокҳоро таъмин менамояд. Ҳусусияти лабӣ дар системаи садонокҳои тоҷикӣ зиёдатӣ аст, зоро система ба он эҳтиёҷ надорад: нишонаи лабӣ фонемаҳоеро фарқ мекунад, ки онҳо ба воситаи нишонаҳои дигар (қатор ва бардошт) фарқ кунонида шудаанд. Ҳусусияти устуворӣ ва ноустуворни садонокҳо, ки дар давраҳои пешинai инкишофи забони тоҷикӣ ба сифати дигар (дарозӣ ва кӯтоҳӣ) воеъ гардида, барои фарқ кардани фонемаҳои кӯтоҳ аз дароз а аз а:, у аз у ва и аз и истифода мешудааст, дар ҳолати имрӯзаи забони тоҷикӣ ҳамчун воситаи фонемафарқкунӣ истифода намешавад, зоро мудар забони тоҷикӣ як ҷуфт калима пайдо карда наметавонем, ки онҳо ба воситаи дарозию кӯтоҳии ягон садонки таркиби ҳуд фарқ кунанд. Ҳусусияти устуворӣ ва ноустувории садонокҳо дар ҳолати қавӣ зоҳир намешавад. Вай дар муҳити заъиф пайдо гардида, садонокҳои устувори (э, ў, о)-ро аз ноустувор (и, а, у) фарқ мекунонад. Аз ин рӯ устуворӣ ва ноустувории садонокҳо бояд алоқамандона бо вокализм безада омӯхта шавад. Аз ҳамин сабаб нишонаҳои лабию ғайрилабӣ ва устуворию ноустуворӣ ҳангоми тавсифи садонокҳо, ки дар заминai муҳити қавӣ ва садонокҳои қавӣ сурат мегирад, сарфи назар карда мешаванд.

Ҳамин тарик, садонокҳои забони адабии тоҷикро дар система ду нишонаи тафриқӣ: бардошт ва қатор муттаҳид месозад. Ҳусусияҳои дигари онҳо (микдорӣ ва иштироки лабҳо)-ро метавон ҳамчун нишонаҳои иловагӣ ба эътибор гирифт ва ҳангоми тавсифи фонетикии садонокҳо истифода кард.

Ду нишонаи тафриқии садонокҳо тазодҳои гуногуни системаи вокализмро ба вучуд меорад (ҷадвали 2).

Ҷадвали 2

Нишонаҳои фарқкунандай садонокҳои тоҷикӣ.

бардошт катор	пеш	омехта	кафо
бolo	и		у
миёна	э	ӯ	о
поён		а	

Нишонаи фарқкунандай қатор (ҳаракати уфуқии забон) тазодҳои зеринро ба вучуд меорад, ки ба воситаи онҳо садонокҳо

1. садонокҳои қатори пеш (и, э),
2. кафо (у, о),
- 3) омехта (ӯ, а).

Тазоди пеш-кафо дар байни чор фонема: и ва у (дид: дуд) — дар бардошти боло, э ва о (бед: бод) — дар бардошти миёна ба назар мерасад.

Тазоди омехта—файриомехта танҳо барои садонокҳои бардошти миёна хос аст ва фонемаи ӯ-ро аз фонемаҳои о (рӯз: роз) ва э (зӯр: зер) фарқ мекунонад.

Нишонаи фарқкунандай бардошт (ҳаракати амудии забон) садонокҳои тоҷикиро ба се гурӯҳи микдоран нобаробар таксим мекунонад:

- 1) садонокҳои бардошти боло (и, у),
- 2) бардошти миёна (э, ӯ, о),
- 3) бардошти поён (а),

ки дар байни онҳо садонокҳои бардошти боло бо садонокҳои бардошти миёна ва садонокҳои бардошти миёна бо садоноки бардошти поён муносабати тазодӣ доранд.

Тазоди боло—миёна дар гурӯҳҳои садонокҳои қаторҳои пеш ва кафо дига мешавад ва чор фонема дар он иштирок мекунанд: дар қатори пеш фонемаҳои и ва э (шир: шер) ва дар қатори кафо фонемаҳои у ва о (бум: бом).

Тазоди миёна—поён танҳо барои садонокҳои қатори омехта хос аст ва фонемаҳои ӯ ва а (кӯр: кар)-ро аз ҳамдигар чудо месозад.

Ҳамин тарик, дар системаи вокализми забони тоҷикӣ ду нишонаи фарқкунанда (қатор ва бардошт) амал мекунанд, ки онҳо муносабатҳои системанокии садонокҳоро ба воситаи чор тазод ошкор месозанд. Нишонаҳои фарқкунандай садонокҳои тоҷикӣ дар ҷадвали З оварда мешаванд, ки дар он ҳар як фонема бо фонемаҳои дигар дар ду самт (уфукӣ ва амудӣ) муқобил меистад: дар самти уфукӣ и бо у, э бо ӯ ва о, ӯ бо э ва о, дар самти амудӣ — и бо э, ӯ бо а, у бо о.

4. ТАВСИФИ САДОНОКҲО

Тавсифи садонокҳои тоҷикӣ дар бештари мавридиҳо ба тобишҳои асосии онҳо асос мейбад. Тобишҳон асосии фонемаҳои садонок дар талафғузи алоҳидай садонокҳо воеъ мегардад. Ин тобишҳо ба тобишҳои дигари садонокҳо, ки дар муҳитҳои дигари фонетикий (масалан, дар ҳолати зâданокӣ, аввал, мобайҷ ва охири қалима ва гайра) зоҳир мешаванд, бисъёр наздик мебошанд. Тобишҳои дигари фонемаҳо, ки дар ҷараёни нутг падид меоянд, барои равшантар кардани тобиши асосӣ ва нишон додани доираи тағъири он оварда мешаванд.

а) Садонокҳои қатори пеш.

Фонемаи И садоноки қатори пеш, бардошти боло ғайрилабист. Ҳангоми талаффузи ин садонок нуғи забон ба поён моил буда дар паси дандонҳои поён қарор мегирад; забон ба пеш майл мекунад ва ба туфайли ҳамин ин садонок ба гуруҳи садонокҳои қатори пеш доҳил мешавад. Лабҳо дар тавлиди садоноки и гирд намешаванд ва ба пеш ҳаракат намекунанд, vale қунҷҳои онҳо ба тарафи чапу рост андаке кашид мешавад. Дар тавлиди и ковокии даҳон нисбат ба э тангтар аст (расми 9).

Садоноки и дар ҷараёни нутқ то-бишҳои гуногун пайдо мекунад, vale онҳо аз доираи овози қатори пеш, дараҷаи бардошти боло берун намебароянд. Тобиши асосии фонемаи и дар сабки возехи нутқ дар се ҳолат му-шоҳида мешавад: 1) дар ҳиҷои заданок (зин, пир, бин), 2) дар мавриди-хое, ки ин садонок як ҳиҷоро ташкил медиҳад (и-до-ра, Са-и-да ва и-да-о) ва 3) дар ҳиҷоҳои аввали калима: (ид, ил-ҳом, иш-ҳо). Дар гуфтугӯ садоноки и ба таъироти фонетики дучор шуда, тобишҳои сершумор пайдо мекунад. Фонемаи и аслан садоноки танг аст, vale дар ҳамнишинӣ бо ҳамсадоҳои й, ш, ж, ҷ, ҷ боз тангтар мешавад, ҷигар, ҷисм, шин. Тобиши нисбатан кушода и-ро дар охири калима (кӣ, ҷӣ) дидан мумкин аст.

Фонемаи И дар ҳамнишинӣ бо фонемаҳои ҳамсадои забон-чагӣ ва ҳалқӣ тобиши моил ба қафо пайдо мекунад: кир, хишт, хирман, ҳикоят. Тобиши нисбатан дарози и дар ҳиҷои охири калима (*ё синтагма*), пеш аз ист воқеъ мешавад: Зебой // зебони аҳлоқ аст. Ту омадӣ // vale... Дар ин маврид заданок ё безада будани ҳиҷо аҳамият надорад.

Тобиши кӯтоҳтарини садоноки и дар ҳиҷои кушоди безада (гирех, сифат, китоб, сиёҳ) зоҳир мешавад.¹

Садоноки и дар ҳамаи ҳолатҳо: дар аввал, охир ва мобайни калима истифода мешавад: имрӯз, ҷунбидан, сафедӣ.

Фонемаи Ҷ садоноки қатори пеш, дараҷаи бардошти миёна, ғайрилабӣ мебошад. Дар тавлиди Ҷ даҳон нисбат ба и бештар кушода шуда, рӯи забон ба ком бештар наздик мешавад. Нуғи забон ё ба дандонҳои поён мерасад ва ё дар пушти онҳо қарор мегирад. Лабҳо гирд намешаванд ва ба пеш майл намекунад.



Расми 9. Рентгенограмма садоноки и.

¹ Фонемаи и дар ҷанд калима тобиши устувор дорад (тир, пир, шир ва р.), ки он пасмондаи фонемаи таъриҳан дарози љ: аст, аммо дар забони имрӯза арзиши фонологии худро аз даст додааст.

нанд, vale гӯшаҳои онҳо то аидозаи дидани ба ду тараф қашида мешаванд, аммо на ба дарачаи тавлиди и (расми 10). Садоноки э устувор аст ва аз ҳамин рӯ, ба тағъироти сифатию миқдорӣ кам дучор мешавад. Бо вуҷуди ин баъзе тобишҳои онро қайд кардан мумкин аст. Тобиши асосии э дар ҳолатҳои зерин мушоҳида мешавад: а) дар ҳичои заданок (бед, рег, дег, бех, сел ва ғайра), б) дар аввали калима (элак, эмин, эм), в) дар ҳичои безада (беда, мева, пешин, девор).



Расми 10. Рентгенограмма садоноки э.

Дик мешавад ва ин ҳолат гоҳе сабаби пайдоиши вариантаҳои фонетикини калимаҳо (ҳеч // ҳиҷ, бадсъ // бадиъ, монеъ // мониъ) ва бадалшавии э ба и мегардад: неҳ — ниҳод.

Садоноки э дар авал, мобайн ва охири калима меояд: элак, беша, бед, шанбе.

б) Садонокҳои қатори омехта.

Фонеман ў садоноки қатори омехта, дарачаи бардошти майна, лабӣ мебошад.

Дар тавлиди ин садонок даҳон нисбатан ба садоноки у қӯшодатар ва нисбатан ба садоноки а тангтар аст. Забон бардошта мешавад ва қисми мобайнини он нуктаи баландтаринро ишғол менамояд. Нӯғи забон ба қафо қашида мешавад ва мествонад бо тамоми забон каме бардошта шавад (хусусияти омехтагӣ), vale ин бардошташавӣ ҳатмӣ нест. Дар тавлиди ў лабҳо гирд шуда, ба пеш ҳаракат мекунанд, vale доира ва дарачаи ба пеш ҳаракат кардани онҳо дар тавлиди ў нисбат ба у камтар ва назар ба о бештар аст. Расми 11). Болиштакҳои лабҳо каме ба берун майл мекунанд. Садоноки ў аз ҷиҳати сифат садоноки устувор аст, аз ҳамин рӯ нисбат ба садонокҳои дигар камтар тағъир мейёбад.

Садоноки ў дар забони тоҷикӣ истеъмоли маҳдуд дорад. Ин садонок дар аввали калимаҳо аслан тоҷикӣ истифода на-мешавад, vale дар мобайн ва охири онҳо кор фармуда мешавад: рӯбоҳ, абруӯ, рӯзона, хушбуӯ.


Аз ҷиҳати дарачаи бардошти садоноки э ду тобиш дорад. Тобиши нисбатан кӯшоди он дар охири калима равшантар мушоҳида мешавад: шанбе, се, не фарбе(ҳ). Тобиши нисбатан танги э: а) дар ҳамнишинӣ бо ҳамсадоҳон забончагӣ (мехча, рехта, тега); б) дар охири калима (сухане, касе) ва в) дар ҳамсоягӣ бо ҳамсадоҳои й, ж, ш, ч, ҷ (ҷеғ, пеша, шер, ҷенак) воеъ мешавад. Дар ҳичои баста ва дар ҳамнишинӣ бо ҳамсадоҳои байни забонию ҳалқӣ садоноки э бисъёртар кӯтоҳ шуда, ба фонемаи й назар дошад.

Фонемаи а садоноки ғайрилабии даръцаи бардошти поён ва катори омехта аст. Дар тавлиди садоноки а даҳон нисбат ба талаффузи ҳамаи садонокҳои дигари забони тоҷикӣ кушодатар аст (расми 12). Нӯги забон метавонад дар паси дандонҳои поён қарор гирад ва ё ҳамроҳи ҷоғи поён каме ба қафо қашида шавад, ки ин боиси пайдо шудани тобиши ба қафо моили а мегардад. Қисми пеши забон ба тарафи ком бардошта мешавад, вале ба сабаби кушодагии даҳон ба ком намерасад. Лабҳо дар тавлиди а иштирок намекуанд.

Садоноки а дорои вариантҳо буда, дар ҷараёни нутқ ба тағъироти сифатию миқдорӣ дучор гардида, тобишҳои басо гуногун пайдо мекунад. Тобиши асосии фонемаи а дар мавридҳои зерин ба назар мерасад: а) дар ҳҷои заданок (сар, бар, дар), ба шарте ки пас аз ин садонок ҳамсадоҳои забончагӣ наояд; б) дар мавридҳое, ки ин фонема дар танҳои ҳҷо созад: ба-а-даб, а-ро-ба, мат-ба-а.

Аз рӯи аломати қатор фонемаи а низ метавонад тобишҳои гуногун дошта бошад. Тобиши ба қафо моили садоноки а дар ҳамнишинӣ бо ҳамсадоҳои забончагӣ воқеъ мешавад. Таъсири ин ҳамсадоҳо ҳатто дар ҳҷои заданок ҳам мушоҳид мешавад: ҳанда, қад, ғарк. Тавлиди забончагии ҳамсадоҳои х, ф, қ тамоми забонро ба қафо мекашад ва ин ҳолат боиси пайдо иши тобиши ба қафо майли садоноки а мегардад. Тобиши ба пеш моили фонемаи а дар ҳамнишинӣ бо садонокҳои е ва и (ё-и ваҳдат, ё-и ишорату бандаки изофӣ) ва ҳамсадои й пайдо мешавад: ҳонаи дӯст, бачае, ки... Дар ин маврид садоноки а аз рӯи дараҷаи бардошт тағъир меёбад. Вай ғоҳе тобиши бисъёр танг пайдо карда, дараҷаи аз поён болотарро мегирад.

Садоноки а дар ҳҷои кушоди безада сифатан бештар тағъир меёбад. Дар ин ҳолат вай саҳт ихтисор мешавад ва ин ихтисоршавӣ фонемаи а-ро ба фонемаи и наздик мекунад. Ин ҳодиса ғоҳе боиси ҳамдигарро иваз кардан ин овозҳо мешавад: зимистон // замистон, бародар // биродар...



Расми 11. Рентгенограмма садоноки ӯ.



Расми 12. Рентгенограмма садоноки а.

Фонемаи а дар калима истеъмоли озод дорад: абр, бача, хона.

в) Садонокҳои қатори қафо.

Фонемаи у садоноки қатори қафои моил ба пеш, лабӣ, дараҷаи бардошти боло мебошад (расми 13).


Дар тавлиди у дараҷаи кушодагии даҳон нисбат ба ӯ камтар аст. Болиштакҳои лабҳо ба берун ва забон ба қафо майл мекунанд. Вобаста ба дараҷаи ба пеш ё қафо қашидан шудани забон садоноки у метавонад тобишҳои моили пеш ё қафо дошта бошад.

Аз ҷиҳати бардошт садоноки у ба тавлиди садоноки и баробар аст. Вай ба гурӯҳи танги садонокҳои бардошти боло дохил мешавад. Ин садонок дар ҷараёни нутқ моили тағъирот аст.

Садоноки у дар ҳолати заданок аз ҷиҳати қатор асосан ду



Расми 13. Рентгенограмм-
ман садоноки у.



Расми 14. Рентгенограм-
ман садоноки о.

тобиш — тобиши моили қафо (аз қатори маъмулӣ қафотар) ва тобиши моили пеш дорад.

Тобишҳои гуногуни у дар ҳолати заданоку безада, дар сабки гуфтугӯй дар се маврид пайдо мешавад: а) дар ҳиҷои заданоки баста ва кушода дар ҳамнишинӣ бо ҳаман ҳамсадоҳо ба чуз ж, ш, ҷ, ҷ, ғ, ҳ, к (суд, руд, дуд, бозу, зону, каду), б) дар ҳиҷои аввали калима, дар мавридҳое, ки садоноки у алоҳида ҳиҷо месозад: (у-мум, у-сул, у-қоб, у-фук).

Тобиши моили қафои садоноки у дар ҳамсоягӣ бо ҳамсадоҳои забончагӣ воқеъ мегарданд: қудо, қум, ғул, ғубор, ғурбат, ҳурмо, ҳулк. Дар ин маврид тавлиди у нисбат ба тобишҳон дигараш тавлиди қафотар дорад.

Фонемаи у дар ҳамнишинӣ бо ҳамсадоҳои ж, ш, ҷ, ҷ ва ӯ баръакси тобиши боло майли пеш дорад: шутур, шуш, шучъоъ, чувол, чудо, чумла. Ин садонок низ аз ҳама бештар дар ҳиҷои кушоди безада сифатан тағъир меёбад. Вай дар ин ҳолат,

максусан, байд аз ҳамсадоҳои бечараң метавонад то дараҷаи аз байн рафтан ихтисор шавад: шутур, чудо, шумо ва амсоли инҳо.

Дар сабки возеҳи гуфтор фонемаи у ҳусусиятҳои худро барқарор мекунад. Ин фонема дар ҳама ҳолатҳои калима истифода мешавад: устухон, каду, дору ва ғ.

Фонемаи о садоноки қатори қафои майли пеш, дараҷаи бардошти миёна ва лабист. Дар тавлиди о ковокии даҳон нисбат ба ӯ ва у күшодтар, vale нисбат ба а тангтар аст. (Расми 14). Нӯги забон як дараҷа аз дандонҳо дур ва забон бӯ устухони зераш ба қафо кашид мешавад. Ҳангоми талаффузи садоноки о лабҳо гирд шуда, ба пеш ҳаракат мекунанд. Доирии онҳо дар тавлиди о нисбат ба ӯ ва у калонтар, vale дараҷаи ба пеш майл кардани лабҳо ва у ва ӯ камтар аст. Болиштакҳои лабҳо каме ба берун майл мекунанд. Фонемаи о аз ҷиҳати дараҷа ба гурӯхи садонокҳои күшоди дараҷаи бардошти миёна мансуб аст. Садоноки о ба тағъирот кам дучор мешавад. Бо вуҷуди ин баъзе тобишон онро метавон нишон дод.

Вобаста ба ҳамнишиниаш бо ҳамсадоҳо садоноки о ду то-биш пайдо мекуниад: тобиши моили пеш ва тобиши моили қафо. Тобиши аввалий дар ҳамсоягӣ бо ҳамсадои лабию пешизабонӣ (бolo, подa, модaр, додaр) ва тобиши сонӣ дар ҳамнишиниӣ бо ҳамсадоҳои забончагӣ ва ҳалқӣ (қoқ, форат, ҳоқим) пайдо мешавад. Дар ҳолати дуюм тавлиди тобиши фонемаи о қафотар аст.

Тобиши нисбатан танги о дар ҳиҷои безада зоҳир мегардад: бо-бо, о-бӣ, до-дар, по-да.

Дар ҳиҷоҳои баста ва күшодае, ки бо ҳамсадо сар мешаванд, садоноки о тобиши күшодатар дорад: до-дар, до-ру, бод-бон, тоб-дор, vale фарқҳои зикршуда барои моҳияти фонетикии фонемаи о чандон қобили таваҷҷӯҳ нестанд. Ҳусусияти барҷастаи фонемаи о-и тоҷикӣ устувори сифатию миқдории он аст: ин фонема дар ҳама ҳолат дароз ва равшан талаффуз мешавад.

Садоноки о дар калима истеъмоли озод дорад: ободӣ, бобо.

Б. ҲАСАДОҲО.

1. ҲАЙАТИ ҲАМСАДОҲО

Масъалаи миқдори ҳамсадоҳои забони адабӣ низ бебаҳс нест. Баъзеҳо системаи консонантизми тоҷикиро иборат аз бисту се фонема (б, п, м, в, ф, д, т, з, с, ж, ш, ҷ, ҷ, л, р, н, й, қ, ғ, ғ, ҳ, қ, ҳ) медонанд. Гурӯхи дигари забоншиносон ба ин фонемаҳо фонемаи ц-ро илова карда, миқдори ҳамсадоҳоро ба бисту чор мерасонанд. Дар айни замон ҳар ду гурӯхи муаллифон овози ӯ-ро ба рӯихати фонемаҳо дохил намекунанд.

Аммо дар ҳар ду маврид ҳам масъалан микдори ҳамсадохон точикӣ ҳал намешавад. Аз як тараф, агар ҳангоми муайян на-мудани микдори ҳамсадоҳо таркиби овозии калимаҳои икти-босиро ба назар гирем, мо бояд на танҳо фонемаҳои ц ва ъ-ро, балки фонемаҳои щ, ы ва ҳамаи ҳамсадоҳои комин (мягкие) русиро ба системаи консонантизми точикӣ дохил намоем, аз тарафи дигар, агар фонемаи ъ-ро ба рӯйхати фонемаҳои то-чикӣ дохил накунем, мо таркиби фонемагии калимаҳои типи навъ, шамъ, лаъл, шуъла, баъд, раъд, лаълӣ ва амсоли он-хоро, ки бешубҳа унсурҳои ҳазинаи лугати забони точикӣ ме-бошанд, дуруст муайян карда наметавонем.

Ба фикри мо, ҳангоми муайян намудани микдори ҳамсадоҳи забони адабии тоҷик калимаҳои иқтибосии ҳазмшударо аз унсурҳои ҳазмпашуда чудо кардан зарур аст. Фарки асосии калимаҳои иқтибосии ҳазмшуда аз калимаҳои гуруҳи дуюм ин аст, ки ин калимаҳо хусусиятҳои талафузи миллни худро аз даст дода, талафузи тоҷикий пайдо кардаанд. Масалан, калимаи арабии **муаллим** на танҳо талафузи миллни овозҳои таркиби худро аз даст додааст, балки микдоран ва сифатан тағъир ёфтааст: дар талафузи тоҷикии имрӯза яке аз овозҳои таркиби ин калима — ҳамсадои ҷарангдори зини соддай ҳалқӣ (айн) аз байн рафтааст, задаи он, ки дар асл дар ҳичои дуюм аз аввал меомадааст, ҷои худро тағъир дода, тоҷикий шудааст ва мисли калимаҳои аслан тоҷикий ҳичои охири ин калима заданок воқеъ мегардад. Табиист, ки ин тағъирот калимаи **муаллим**ро тоҷикий кардааст. Барои ҳазм шудани овози бегона зарур аст, ки ин овоз ба нормаҳои талафузи забони иқтибоскунанда мутобик шавад ва дастгоҳи овозсозии ин забонро ба талафузи худ мувоғик созад, яъне барон тавлиди худ узви даркориро ёбад, бо фонемаҳои забони иқтибоскунанда алоқа карда, унсури система гардад.

Таркиби овозии калимаҳои ҳазмнашуда ҳанӯз ба нормаи талафғузи тоҷикӣ надаромадаанд ва дар дастгоҳи овозсозии забони тоҷикӣ узви тавлиди худро пайдо накардаанд. Сабаб ҳамин аст, ки гоҳо дар талафғузи калимаҳои наъти станция, цирк, цемент ва ғайра ҳамсадои ц ва с бадал мешавад: истанса, сирк, cement ё симон ва ғайра. Ин гуна калимаҳо ҳанӯз дар ҷараёни ҳазмшавӣ мебошанд. Аз ҳамин рӯ бояд таркиби овозии онҳо алоҳида, дар зерсистеман фонетикаи калимаҳои иқтибосӣ омӯхта шавад.

Агар таркиби овозии калимаҳои аслан тоҷикӣ ва уйсурҳо луғавии тоҷикишударо ба назар гирем, пеш аз садонокҳои а ё о бисту чор фонемаи ҳамсадо ва ҳамдигар фарқ мекунанд: б, п, м, в, ф, д, т, з, с, ж, ш, ҷ, ҷ, н, л, р, й, к, گ, х, ғ; қ; ҳ; ҷ. ъ.

Фарки ин хамсадохор тазодхой зер . сибиг менамоянд:
 а) пеш аз садоноки а бар : пар, бар : мар, варо : фаро, вар (аз
 ва агар) : фар, дар : тар, зар : сар, чой : чой, ранг ; ланг, дам :
 нам, ноз : йоз, йах : рах, ганда : канда, зам : кам, фарк ; карк,

қанд : ханд, ҳам : хам ва гайра); б) пеш аз садоноки о: бода : пода, бон ; мон, дор : тор, зор : сор, рон : нон, жола : шола, чох : чох (аз ҷоҳу ҷалол), гом : ком, ғор : хор, ҳой : хой, йор : нор, лошак : рошак ва гайра.

Дар ин ҳолат таинҳо фонемаҳои ж, ш, ъ туфайли он ки овози ъ дар аввали қалима истеъмол намешавад ва овози ж камистеъмол буда, маъмулан, ба ҳамсадои ҷ (жола // ҷола) табдил мешавад, бо ҷуфтҳои мувофиқи ҳуд — фонемаҳои ш ва ҳ дар тазодҳо иштирок намекунанд. Дар ҳолатҳои дигар ин фонемаҳо аз ҷуфтҳои ҳуд фарқ меқунанд: жола : шола, қаър : қаҳр ва гайра. Бинобар ҳамин ин овозҳоро ба рӯйхати фонемаҳои забони адабӣ даровардан зарур аст.

2. ГУРӯҲБАНДИИ ҲАМСАДОХО

Ҳамсадоҳон забони адабии ҳозираи тоҷик бо чор ҳусусияти асосӣ аз ҳамдигар фарқ меқунанд: а) аз рӯи кори узви фаъол (ё маҳраҷ), б) аз рӯи тарзи тавлид, в) аз рӯи иштироки резонаторҳо, г) кори садопардаҳо (иштироки шавшув ва лаҳн). Бинобар ҳамин гурӯҳбандии онҳо дар асоси ҳамин чор ҳусусият сурат мегирад.

а) Аз рӯи кори узви фаъол. Дар соҳта шудани ҳамсадоҳои тоҷикӣ лабҳо, забон, забонча ва ҳалқ саҳми бештар доранд ва узви фаъол ҳисоб мешаванд. Вобаста ба ҳамин чор узв ҳамсадоҳо ба чор гурӯҳ ҷудо мешаванд: 1) лабӣ, 2) забонӣ, 3) забончагӣ ва 4) ҳалқӣ.

1) Ба гурӯҳи ҳамсадоҳои лабӣ фонемаҳои б, п, м, в ва ф доҳил мешаванд. Дар тавлиди ин ҳамсадо узви фаъол лаби поён аст. Дар тавлиди як гурӯҳи онҳо лаби поён ба лаби боло (фонемаҳои б, п, м, дар ташкили гурӯҳи дуюм (ҳамсадоҳои в, ф) лаби поён ба дандонҳои боло ҳамкорӣ меқунад. Бинобар ҳамин ҳамкории узви фаъол бо гайрифаъол ҳамсадоҳои овардашударо боз ба ду гурӯҳ: а) лабулабӣ (б, п, м) ва б) лабудандонӣ (в, ф) ҷудо меқунанд. Дар тавлиди ин ҳамсадоҳо узви фаъол лаби поён аст, ки он бо узвҳои гайрифаъол (лаби боло ва дандонҳои боло) ин ҳамсадоҳоро месозад.

2) Ҳамсадоҳои забонӣ гурӯҳи калонтарини консонантизми тоҷикиро ташкил медиҳанд. Ин гурӯҳ ҷаҳордаҳои фонемаро дар бар мегирад: д, т, п, з, с, л, ж, ш, ҷ, р, ў, г ва к. Дар тавлиди ҳамаи ин фонемаҳо узви асосӣ забон аст, вале дар тавлиди фонемаҳои муҳталиф қисматҳои гуногуни он иштирок меқунанд. Дар забони тоҷикӣ барои аз якдигар фарқ кардани ҳамсадоҳо кори се қисми забон — пеши забон, байни забон ва беҳи забонро ба назар гирифтан муҳим аст. Ин се қисми забон ҳамсадоҳоро ба се гурӯҳ ҷудо меқунанд: а) ҳамсадоҳои пешизабонӣ: д, т, з, с, ж, ш, ҷ, р, л, н, б) ҳамсадои байнизабонӣ ў ва в) ҳамсадоҳон беҳизабонӣ: г ва к.

Агар дар ташкили ҳамсадоҳои гуруҳи аввал пешӣ забон бо дандонҳои боло ва милкҳои онҳо ҳамкорӣ дошта бошад, дар ташкили ҳамсадои й байни забон бо қисми пешӣ ком ва дар мавриди ҳамсадоҳои бехизабонӣ қисми қафои забон бо қисми охирини (баъдигуибадии) ком иштирок мекунад.

3) Гурӯҳи ҳамсадоҳои забончагӣ се фонема (**f**, **x**, **k**)-ро дарбар мегирад. Дар масъалаи ҷои тавлид ва узви фаъоли ҳамсадоҳои **k**, **f** ва **x** забоншиносӣ ҳамфир нестанд. Як гурӯҳи олимон ақида доранд, ки дар тавлиди ин ҳамсадоҳо узви фаъол қисми охир забон, бехи забон аст ва, аз ҳамин рӯ, онҳо ин ҳамсадоҳоро бо истилоҳҳои «пасизабонии чукур», «бехизабонӣ» ё «қақибизабонӣ» ва ғайра ном мебарад. Дигарҳо дар тавлиди ин овозҳо забонча ё пардаҷаи комро узви фаъол мепонанд ва ин ҳамсадоҳоро бо истилоҳи «забончагӣ» ном мебаранд. Сабаби ин ихтилоф душвории мушоҳидан бевоситаи ҷараёни тавлиди ин ҳамсадоҳо аст. Ҳалли ин масъала таҳқиқи эксперименталию фонетикиро талаб мекунад. Дар мавриди соҳта шудани ҳамсадоҳои **k**, **f** ва **x**, ба мушоҳидан мо, муаллифоне ба ҳакиқат наздиктаранд, ки забончаро узви фаъол доноста, ин ҳамсадоҳоро ҳамсадоҳои «забончагӣ» меноманд.¹ Ин фикрро бо ду далели зер метавон тақвият дод. Авва..., ин, ки забонча нисбат ба қисми охирӣ (ё бехи) забон мутахарриктар аст. Қисми бехи забон барои ҳаракат имконияти камтар дорад: вай озод нест, ғафсӣ ва вазнинӣ, ҳаҷму шакли он имконият намедиҳанд, ки серҳаракат бошад. Забонча ба туфайли ҳолату ҳаҷму вазнаш имконияти бештари ҳаракат дорад. Далели дуюм ва асосӣ он аст, ки агар мо забонро саҳт ба берун бароварда, ҷои маъмулӣ бехи забонро тағъир дихем ҳам, ҳамсадоҳои **k**, **f** ва **x**-ро талафғуз карда метавонем, дар сурате ки дар ниҳолат талафғузи ҳамсадоҳои бехизабонӣ имкониопазир аст: агар бехи забон узви фаъол мебуд, ҳангоми берун баровардани забон тавлиди ҳамсадоҳои **k**, **x**, **f** имкониопазир мешуд. Бинобар ин ҳамсадоҳои **k**, **f** ва **x**-и тоҷикиро «ҳамсадои забончагӣ» гуфтан ва дар соҳта шудани онҳо забончаро узви фаъол ва бехи забонро узви ғайрифаъол донистан беҳтар аст.

4) Ба гурӯҳи ҳамсадоҳои ҳалқӣ фонемаҳои Ҷ ва Ҳ дохил мешаванд. Ин фонемаҳо ба воситаи ба якдигар расидан ё наздик шудани девораҳои ҳалқ соҳта мешаванд. Фонемаи Ҷ ҳамсадои ҳалқии рӯяк ва Ҳ — ҳалқии чукур аст: ҳамсадои Ҷ дар натиҷаи ба Ҳ расидани девораҳои қисми болои гулӯ ва ҳамсадои Ҳ дар сурати ба Ҳам наздик шудани деворҳои қисми поёниҳои он воқеъ мегардад.

Гурӯҳандии мазкур ба кори узви фаъол (маҳраҷ) асос ёфтааст. Дар соҳта шудани ҳамсадоҳо иштироки узвҳои ғайрифаъол низ ҳатмист. Мувофиқи кори узви ғайрифаъол ҳамсадоҳои тоҷикӣ ба гурӯҳҳон: лабулаӣ, лабудандонӣ, дандонӣ,

¹ В. С. Соколова. Фонетика таджикского языка. М.—Л.—1949, с. 72.

Хамкории узвхой фаъолу гайрифаъол дар тавлиди ҳамсадоҳо

узви фаъол	лаби поён	пешни забон	байни забон	паси забон	забонча	Ҳалк
Узви гайрифаъол						
Лаби боло	б, п, м					
Дандонҳои боло	в, ф.	д, т, н				
Милкҳои дандонҳои боло		з, с, л				
Пешни коми саҳт		ж, ў, ҷ, ч, р				
Байни коми саҳт			й			
Паси коми саҳт				ғ, қ,		
Беҳи забон					ғ, ҳ, к	
ҳалк						ъ, ҳ

пешикомӣ, байникомӣ, пасикомӣ, беҳизабонӣ ва гайра чудо мешаванд. (ниг. чадв. 3).

Дар тавлиди лабулабиҳо лаби поён ба тарафи лаби боло майл мекунад. Ба гурӯҳи лабулабиҳо фонемаҳои: б, п, м доҳил мешаванд. Ҳангоми соҳта шудани лабудандониҳо (в, ф) лаби поён ба дандонҳои боло наздик мешавад. Ҳамсадоҳои пешизабонӣ аз рӯи узви гайрифаъол ба гурӯҳҳои дандонӣ (д, т, з, с, н, л) ва пешикомиҳо (ҷ, ч, ж, ў, р) чудо мешаванд. Дар тавлиди дандонҳои қисми пешни забон ба тарафи дандонҳои боло ҳаракат мекунанд, ҳангоми соҳта шудани пешикомиҳо нӯѓи забон ба боло бештар майл мекунад ва монеаро дар қисми ба дандонҳо наздики ком ба вучуд меорад. Дар тавлиди ҳамсадоӣ байникомии й қисми мобайнини ком бо қисми марказии рӯи забон ҳамкорӣ мекунад. Ҳангоми тавлиди беҳизабониҳо (ҳ, ғ, к) беҳи забон ба истиқболи забонча бардошта мешавад.

Аз рӯи тарзи тавлид. Ҳамсадоҳои тоҷикиӣ аз ҳамдигар бо шавшуви хоси худ низ фарқ мекунанд. Шавшуви ҳамсадоҳоро

монеаҳое, ки дар дами ҳаво дар ягон ҳои дастгоҳи овозсозӣ воқеъ мегардад, ба вуҷуд меорад. Ин монеаҳо дар натиҷаи се тарзи ҳамкории узвҳои овозсоз пайдо мешаванд: а) дар натиҷаи ба ҳамдигар расидан, б) дар сурати ба ҳамдигар наздиқ шудан ва в) ҳангоми ларзидани узвҳо. Мувофиқи ҳамин се тарзи падид омадани монеа ҳамсадоҳои тоҷикӣ ба се гурӯҳ чудо мешаванд: а) ҳамсадоҳои зич, б) ҳамсадоҳои роф ва в) ҳамсадоҳои ларзон.

Дар тавлиди ҳар як ҳамсадо се марҳилаи кори узвҳои овозсоз фарқ карда мешавад: **равиш** — аз ҳолати озод ё аз тавлиди ҳамсадои дигар гузаштани узвҳо ба ҳолате, ки барои тавлиди овози навбатӣ зарур аст; **ҳамоиш** — ҳамкории (ҳамомади) узвҳо дар тавлиди ҳамсадоҳо дар ҳолати омодагӣ ва раҳоиш — ҳолати аз ҳамдигар чудо шуда ба ҳолати аввали (озод) ё ба тавлиди ҳамсадои дигар гузаштани узвҳо. Ин се лаҳзай кори узвҳои овозсоз дар фонетика се **марҳилаи тавлиди овоз** ном гирифтааст. Дар пайдо шудани шавшуви ҳамсадоҳо ин се марҳилаи тавлид аҳамияти якхела надоранд. Аҳамияти ин се марҳилаи тавлид дар соҳта шудани ҳамсадоҳон зич. разшантар муайян мегардад ва муҳим мебошад.

1) Гурӯҳи ҳамсадоҳои зичи тоҷикӣ дувоздаҳо фонемаро дар бар мегирад: б, п, м, д, т, н, ҷ, ҷ, ғ, қ, қ, ӯ. Ҳамаи ин ҳамсадоҳо дар натиҷаи ба ҳамдигар расидани узвҳои овозсоз пайдо мешаванд, vale марҳилаи раҳоishi ҳамаи онҳо як сурат намегирад.

Ҳангоми соҳта шудани як гурӯҳи онҳо узвҳо баъди ба ҳамдигар расидан (баъди марҳилаи ҳамоиш) аз ҳамдигар якбора қанда мешаванд ва ҷараёни ҳаво башаст аз даҳон мебарояд. Ин ҳолат боиси пайдоиши таркиши узвҳо мегардад. Дар тавлиди ҳамсадоҳои дигари зич узвҳо баъди ҳамоиш оҳистатар ва тадриҷан аз ҳамдигар дур мешаванд ва дар натиҷаи ин баъд аз лаҳзай зичӣ як ҷаҳони ҳавобаро падид меояд. Аз ин рӯ дар тавлиди ҳамсадоҳои гурӯҳи дуюм ду монеа, ду унсур: унсурҳои зич ва роф мавҷуд аст. Алоқамандона бо ҳамин ду навъи зуҳури марҳилаи раҳоиш ҳамсадоҳон зичи тоҷикӣ боз ба ду гурӯҳ чудо мешаванд:

а) ҳамсадоҳои зичи тарканда: б, п, м, д, т, н, ғ, қ, ӯ ва б) ҳамсадоҳои зичи ҷаҳони ҳавобаро (ё мураккаб); ҷ ва ҷ. Фонемахон ҷ ва ҷ-ро гарчи ҳамсадои мураккаб меноманд, vale онҳо иборат аз ду овози мустақил нестанд, зеро: а) ин овозҳо таърихан аз як ҳамсадои зич пайдо шудаанд, б) ҳар ду ҷузъи онҳо ба воситаи як узви фаъол (пеши забон) соҳта мешаванд, в) ду марҳилаи тавлиди онҳо (ҳамоиш ва раҳоишни онҳо) дур марҳилаи як ҷараёни аст, ғ) дарозии ин ҳамсадоҳо аз дарозии ду овози мустақил (масалан, аз д ва ж ё аз т ва ш) камтар аст ва аз ҳамин сабаб д) соҳибони забон онҳоро чун як фонема дарк мекунанд.

2) Гурӯҳи ҳамсадоҳои роф ёздаҳ ҳамсадоро дар бар меги-

рад: в, ф, з, с, ж, ш, л, й, р, х, Ѹ. Ҳамаи ин ҳамсадоҳо дар на-
тичай ба ҳамдигар наздик шудани узвҳои овозсоз ва дар да-
ми ҷараёни ҳаво падид омадани рахнаи (роғии) ҳавобаро сохта
мешаванд. Ҷараёни ҳавои аз шуш бароянда ба девораҳои ин
рахна молиш ҳурда, аз даҳон ҳориҷ мешавад ва ба ин восита
шавшувӣ барои ҳамсадоҳои роғ ҳосил мегардад. Аммо
шакли рахна дар тавлиди ҳамаи ҳамсадоҳои роғ як ҳел нест
ва дар як ҷо вожеъ намегардад. Вобаста ба ҷои ба вучуд
омадани рахна ҳамсадоҳои роғи тоҷикӣ ба ду гурӯҳча таксим
мешаванд: а) ҳамсадоҳои пешраҳна (марказӣ ё пеш) — в, ф,
з, с, ж, ш, й, р, х, Ѹ, б) ҳамсадоҳои барраҳна (ё паҳлӯй) — л.

Фарки байни ин ду гурӯҳи ҳамсадоҳо дар он аст, ки дар
тавлиди ҳамсадоҳои гурӯҳи аввал рахна дар қисми пеши да-
ҳон ба вучуд меояд ва ҷараёни ҳаво ба пеш ҳаракат мекунад.
Вале дар тавлиди ҳамсадоҳои паҳлӯй бинобар бо нӯги забон бас-
та шудани қисмати пеш ҳаво аз ду тарафи забон мебарояд.

Ҳамсадоҳои роғ туфайли наздик шудани узвҳои овозсоз ба
ҳамдигар ва ба вучуд омадани рахнаи ҳавобаро сохта мешаванд,
аммо чунин рахна метавонад дар як ё ду ҷои ҳолигии даҳон ба
вучуд ояд ва ҳамсадоҳои метавонад як ё ду маҳрачи тавлид¹ дошта бошад. Аз рӯи ин ҳусусияташон ҳам-
садоҳои роғи тоҷикӣ боз ба ду гурӯҳ чудо мешаванд: ҳамса-
доҳои якмаҳрача — в, ф, з, с, л, р, х, й, Ѹ ва ҳамсадоҳои ду-
маҳрача — ж ва ш. Агар дар тавлиди ҳамсадоҳои якмаҳрача
монеа дар як ҷо, дар қисми пеши ҳолигии даҳон ба вучуд ояд,
ҳамсадоҳои думаҳрача ду маҳрачи тавлид дошта, бо як узв —
забон сохта мешаванд: маҳрачи якум дар қисми пеши қово-
кии даҳон, дар натиҷаи ба коми саҳт наздик шудани қисми
пеши забон ва маҳрачи дуюм дар қисми мобайни ҳолигии
даҳон, дар натиҷаи ба ком наздик шудани қисми мобайни за-
бон вожеъ мегардад. (Ниг. расми 21).

Аз рӯи иштироки резонаторҳо. Дар тавлиди ҳамсадоҳо иш-
тирок доштан ё ширкат наварзидани резонаторҳо ба ду ҳолати
забонча вобаста аст: агар забонча бардошта шавад, роҳи ҳаво
ба қовокии даҳон кушода мегардад ва ҳаво ба он ворид шу-
да, онро ба кор меандозад ва агар забонча фуроварда шавад,
як қисми ҳаворо ба димоғ мефиристад ва овоз тобиши димоғӣ
пайдо мекунад. Вобаста ба кори ин ду қовокӣ ду категорияи
ҳамсадоҳо ба вучуд меояд: ҳамсадоҳои димоғӣ — м, н ва ҳам-
садоҳои даҳонӣ (ё ғайридимоғӣ) — б, п, в, ф, ҷ, з, с, ж, ш,
ҷ, ҷ, л, р, й, к, г.

Аз рӯи иштироки шавшув ва лаҳн. Дар тавлиди ҳамсадоҳо
иштирок доштани шавшув ва лаҳн ба кори садопардаҳо во-

¹ Аз ҳамин рӯи ин ҳусусияти ҳамсадоҳоро алоқамандона бо маҳрачи
тавлид аз назар гузаронидан бехтар аст. (Ниг. Л. Р. Зиндер. Общая фоне-
тика. Изд. 2-ое, Л., 1979, с. 147. Дар ин ҷо гурӯҳандии ҳамсадоҳо аз рӯи
анъана алоқамандона бо тарзи тавлид оварда шудааст.

баста мебошад: агар ҳангоми овозсозӣ садопардаҳо таранг шуда, лаппишҳои мунаzzаму мураттаби даврагиро ба вучуд биёранд, лаҳи ҳосил мешавад ва агар онҳо номураттаб ларзанд, шавшув падид меояд. Ҳамсадоҳои тоҷикӣ метавонанд ҳамлаҳи ва ҳам шавшув дошта бошанд.

1) Шавшув ҳоси ҳамаи ҳамсадоҳои тоҷикӣ нест. Ин хусусият барои ҳамсадоҳои б, п, в, ф, д, т, з, с, ж, ш, ҷ, ҷ, ғ, қ, ғ, ҳ, қ, ҳ, Ҷ хос аст. Ҳамсадои м, н, л, р, й дар таркиби худ шавшув надоранд. Бинобар ҳамин ҳамсадоҳои гурӯҳи аввалро шавшувдор ва ҳамсадоҳои гурӯҳи дуюмро бешавшув (ё лаҳнӣ, ё сонорӣ) меноманд.

2) Дараваи лаҳннокии ҳамсадоҳои тоҷикӣ низ якхела нест. Вобаста ба дараваи лаҳннокиашон ҳамсадоҳои тоҷикӣ ба ду гурӯҳ тақсим мешаванд: а) ҳамсадоҳои лаҳндор: б, в, д, з, ж, ҷ, ҷ, ғ, м, н, л, р, й ва б) ҳамсадои белаҳн: п, ф, т, с, ш, ҷ, қ, ҳ, қ, ҳ, Ҷ.

Ҳамин тарик, вобаста ба иштироки лаҳн ва шавшув ҳамсадоҳои тоҷикӣ ба се даста тақсим мешаванд: а) ҳамсадоҳои лаҳнӣ, ки дар таркиби худ шавшув надоранд: м, н, л, р, й, б) ҳамсадоҳои шавшувӣ, ки аз лаҳн маҳрум мебошанд: п, ф, т, с, ш, ҷ, қ, ҳ, қ, ҳ, Ҷ, в) ҳамсадоҳое, ки аз омезиши шавшув ва лаҳн иборат мебошанд: б, в, д, з, ж, ҷ, ғ, ғ. Таносубу иштироки шавшув ва лаҳн дар тавлиди ҳамсадоҳои тоҷикӣ ба таври зер аст (ҷадвали 4).

Гурӯҳбандии ҳамсадоҳо аз рӯи лаҳн ва шавшув

Ҷадвали 4

бешавшув		шавшувдор (сонорӣ)
п, ф, т, с, ш, ҷ, қ, ҳ, Ҷ	б, (в), д, з, ж, ҷ, ғ, ғ	м, н, л, р, й, (в)
белаҳн (бечаранг)		лаҳндор (чарангдор)

Туфайли иштироки шавшув ва лаҳн дар тавлиди ҳамсадоҳо шонздаҳо фонемаи ҳамсадои забони тоҷикӣ дар ҳашт ҷуфги фонетикий муттаҳид мешаванд: б—п, в—ф, д—т, з—с, ж—ш, ҷ—ҷ, ғ—қ, ғ—ҳ. Фонемаҳои бечарангӣ қ, Ҷ, ҳ ва сонории м, н, л, р, й, (в) ҷуфти мувоғик надоранд.

3. СИСТЕМАИ ҲАМСАДОҲО

Тавре ки дар боло зикр шуд, дар забони адабии ҳозираи тоҷик бисту чор фонемаи ҳамсадо мавҷуд аст: б, п, м, в, ф, д, т, з, с, н, л, р, ж, ш, ҷ, ғ, қ, ҳ, Ҷ, ғ, ғ ва ҳ. Ин фонемаҳо байни худ алоқаи муайян доранд аз рӯи низоми муайян амал

Нишонақои фарқкунандай ҳамсадоҳои тоҷикий

		Маҳраҷи тавлид (иштироқи узви фаъол)											
		Забонӣ				Забонӣ							
РОФ	ЗИФ	Лабӣ		Пешизабонӣ		Байнезабонӣ		Пасизабонӣ		Забониагӣ		Ҳалқӣ	
		б	д	з	т	к	и	к	и	ъ	ъ	ч	ч
	сода												чарангдор
	мураккаб			Ҷ									чарангдор
	яқмаҳраҷа	в	з					ғ					бечаранг
	думаҳраҷа	ф	с					х		ҳ			чарангдор
			ж										бечаранг
			ш										чарангдор
ЗИФ		м	н										
РОФ			л	й									лаҳни
ларzon			р										

Иштироқи шавнӯз ва лаҳни

Шавнӯздор

¹ Бо мақсади соддатар кардани ҷадвал дар он нишонаи фарқкунандай тобиши диморӣ ки ҳамсадоҳои лабии м ва пешизабонии н-ро аз ҳамсадоҳои дигар фарқ мекунанд инъикос наёфтад.

мекунанд ва туфайли чунин муносибаташон муттахид шуда, як системаро ба вучуд меоранд. Муносибати байни фонемахоро шабоҳат ва фарқияти онҳо муайян менамояд. Шабоҳат ва фарқияти фонемахоро нишонаҳои тафриқи онҳо дар тазодҳои фонологӣ ошкор месозанд.

Хар як фонема ба воситаи нишонаҳои фарқкундандаи худ, аз як тараф, бо фонемаҳои дигар шабоҳату қаробат пайдо кунад, аз сӯи дигар, аз онҳо фарқ мекунад. Масалан, фонемаи б-и тоҷикӣ дорони нишонаҳои фарқкундандаи лабӣ, зичӣ, шавшувдорӣ, ҷарангдорӣ ва ғайридимоғист. Ин фонема аз рӯи нишонаи якум ба ҳамсадоҳои лабӣ (п, м, в, ф) наздиқ мешавад, vale аз ҳамсадоҳои ғайрилабӣ (д, ё, з, с, ч, ж, ў, г, к, х, ӯ, н, л, р, й), фарқ мекунад: аз рӯи нишонаи дуюм фонемаи б ба ҳамсадоҳои зичи дигар (п, м, д, т, ч, ӯ, г, к, ӯ) муттаҳид гардад, аз ҳамсадоҳои роф (в, ф, з, с, ж, ў, ў, х, ӯ, л ва р) чудо мешавад; аз рӯи нишонаи сеюм ин фонема бо ҳамсадоҳои шавшувдор (п, в, ф, д, з, с, ж, ў, ч, ӯ, г, к, ӯ, х, ӯ, л) наздиқӣ пайдо мекунад, vale аз ҳамсадоҳои сонорӣ (м, н, л, р, й) дур мешавад; нишонаи ҷорум ҳамсадои б-ро бо ҷарангдорҳо (д, з, ж, ч, г, ў) наздиқ кунад, аз бечарангҳо (п, ф, т, с, ў, ч, к, ӯ, л) чудо месозад; ниҳоят нишонаи ғайридимоғӣ ҳамсадои б-ро ба ҳамсадоҳои дигари ғайридимоғӣ (п, в, ф, д, т, з, с, ж, ў, ч, ӯ, г, к, ӯ, х, ӯ, л; р; й) ҳамроҳ карда аз ҳамсадоҳои димоғӣ (м, н) чудо месозад. Ҳамин нишонаҳои тафриқӣ ҳамчун торҳои алоқаю муносибатҳои байни фонемаҳо ҳамдигарро бофта, як матои яклухт — системаи фонемаҳои забони тоҷикиро ба вуҷуд меоранд.

Нишонаҳои тафриқии ҳамсадоҳо дар ҳамаи забонҳо якхелестанд ва арзишу аҳамият ва бори фонологни гуногун доранд.

Барои ошкор соҳтани хусусияти системанокии ҳамсадоҳси забони адабии тоҷик ба эътибор гирифтани нишонаҳои зерини консонантизм муҳим аст: а) маҳрачи тавлид, б) тарзи таъиид, в) иштироки резонаторҳо, г) иштироки лаҳи ва шавшув (хусусиятҳои акустикӣ). Туфайли ин нишонаҳо ҳамсадоҳо дар тазодҳои гуногун иштирок карда, шабоҳат ва фарқияти худро зоҳир менамоянд ва бо ин восита бо ҳамдигар алокаманд мегарданд. (Чадвали 5).

а) Нишонаи фарқунандай маҳраҷ яке аз нишонаҳое мебошад, ки моҳияти ҳамсадоҳоро ҳамчун овозҳои маҳраҷдор (дар муқобили садонокҳо чун овозҳои бемаҳраҷ) муйян мекунад. Маҳраҷи овоз ҷоест, ки дар он узвии фаъолу гайрифаъол боҳам омада, дар роҳи ҷараёни ҳаво монеаро ба вучуд меорад, ки он шавшуви хоси ҳамсадоро падид меорад.

Нишонаи тафрикии маҳраҷ ҳамсадоҳон тоҷикиро ба чор гурӯҳ чудо мекунад: 1) лабӣ (б, п, м, в, ф), 2) забонӣ, ки дар навбати худ ба гурӯҳҳои: а) пешизабонӣ (д, т, з, с, ч, ҷ, ж, ш,

л, р, н), б) байнизабонй (й) ва в) пасизабонй (г, к) тақсим мешаванд, 3) забончагй (г, х, к) ва 4) ҳалкй (ъ, х).

Муносибати фонемахоро дар ин гурӯҳҳо тазодҳои зерин нишоц медиҳанд.

1) Тазоди лаб-забонӣ даҳ фонемаҳои ҳамсадоро аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Ба воситаи ин тазод дар гуруҳи беҷа-рангҳо фонемаҳои **п**:**т** (пар:тар), **ф**:**с** (фол:сол), дар гу-руҳи ҷаравандорҳо **б**:**д** (бод:дод), **в**:**з** (вора:зор) ва дар дастаи сонориҳои **м**:**н** (мон:нон) фарқ мекунанд. Ҳамсадо-ҳои ш, ж, ч, ҷ, р, л дар ин тазод иштирок намекунанд, зоро дар гуруҳи лабиҳо ҷуфтӣ мувофиқ надоранд.

2) Тазоди лаби-халқы хоси чор фонемал бечаранг аст: п:ъ (дупо : дуъо), ф:х (фол : хол). Ҳамсадоҳон лабии м, в, б дар ин тазод иштирок намекунанд, зеро ҷуфтни ҳалқй надоранд.

3) Дар тазоди забонй-забончагй се фонемаи забончагй ба чуфтҳои мувофики забониашон иштирок намекунанд: з : f (зор : гор), с : x (сол : хол), т : k (ток : кок). Фонемаҳои дигари забонй (д, ш, ж, ч, ҷ, н, л, р, г, к) дар ин тазод иштирок намекунанд, зеро чуфтӣ мувофики забончагй надоранд.

4) Тазоди забончагй-халкй истеъмоли маҳдуд дошта, ду фонемаи ҳалқиро (ъ, x), ки дар гурӯҳи худашон чуфти муво-
фик надоранд, аз чуфтҳои забончагиашон (x, к) чудо меку-
над ва дар байни чуфтҳои зичи к : ъ (таксир : таъсир) ва
роғи x—x (хол—хол) мушоҳида мешавад.

5) Тазоди пешизабонй-байнизабонй хоси хамсадохой сонорий буда, хамсадои роғи байнизабоний й-ро аз чуфти пеши забониаш (л) фарқ мекунонад: й : л (йол : лол).

6) Тазоди пешизабонй-пасизабонй дар байни чор фонема: чарагндорхой д : г (дард—гард) ва бечагрангхой т : к (тунд—кунд) дига мешавад. Хамсадохой дигари пешизабонй чуфти пасизабонй надоранд.

б) Нишонаи фарккунандай тарз яке аз нишонаҳои дигари асосии консонантизми тоҷикист. Тарз дар якчоягӣ бо нишонаи маҳраҷ моҳияти ҳамсадоҳоро ҳамчун овозҳои маҳраҷдор ошкор месозад: агар маҳраҷ ҷои ба вуҷуд омадани монеа (шавшувӣ ба ҳамсадо ҳос)-ро нишон дихад, нишонаи тарз роҳи пайдид омадани монеаро ошкор месозад. Нишонаи тафриқии тарз ба тарики ба вуҷуд омадани монеа асос ёфтааст ва вобаста ба роҳҳои ба вуҷуд омадани монеа ҳамсадоҳоро ба се гурӯҳ чудо мекунад: 1) ҳамсадоҳои зич (б, п, м, д, т, н, ҷ, ҷ, г, к, ъ), 2) ҳамсадоҳои роф (в, ф, з, с, ж, ш, л, и, ғ, х, ҳ) ва 3) ҳамсадоҳои ларзон (р). Дар байни ин ҳамсадоҳо тазодҳои зерин дида мешаванд.

Тазоди зич-роf сераъзотарин тазод аст. Вай дувоздах фо-
немаро дар бар мегирад. Ин тазод дар гурӯхи лабиҳо ҷаранг-
дорҳои б : в (бора : вора), бечарангҳои п : ф (панд : фанд),
дар гурӯхи пешизабониҳо ҷуфтҳои ҳамсадоҳои ҷарангдори д : з
(дар : зар), бечарангҳои т : с (тана : сана), дар гурӯҳи забон-

чагиҳо бечараигҳои қ:х (күм:хум) ва дар гурӯҳи ҳалкиҳо — тъ:х (каър:каҳр)-ро аз ҳамдигар фарқ мекунонад. Дар гурӯҳи сонориҳо аз рӯй ин нишона фонемаҳои на ва л (нола:лола) ба ҳамдигар муқобил меистанд. Ҳамсадоҳои шавшувии г, к, ф ва сонории м, й аз ин муносибат маҳрум мебошанд, зоро дар гурӯҳи худ ҷуфти мувоғиқ надоранд. Ҳамсадоҳои ж, ш, ҷ, ҷ. ҷ. р дар тазодҳои дигар (поёнтар ниг.) иштирок доранд.

Нишонаи тарканд-рахнадер ҳамсадоҳои тоҷикиро боз ба ду гурӯҳ: а) ҳамсадоҳои зичи тарканд (б, п, д, т, г, к, қ, ъ, м, н) ва б) ҳамсадоҳои раҳнадор (аффикантҳо — ч ва ҷ) ҷудо мекунад. Фарқи тавлидии байни ин ҳамсадоҳо ба тарзи ба вучуд омаданашон асос ёфтааст. Ҳамаи ҳамсадоҳои зич (ва ҷумла ч ва ҷ), дар натиҷаи ба ҳам расидани узвҳои овозсоз ба амал меояд, вале ҳамоши узвҳо ҳанӯз овозро ба вучуд намеорад. Овоз баъд аз ҳамдигар ҷудо шудани узвҳо пайдо мешавад. Ҳамин лаҳза, раҳоиши узвҳо дар тавлиди ҳамаи зичҳо як хел сурат намегирад: дар тавлиди баъзе овозҳо узвҳо баъди ҳамоиш аз ҳамдигар якбора ва босуръат ҷудо мешаванд, ки ин боиси пайдоиши таркише мегардад, дар тавлиди ҳамсадоҳои дигар узвҳо оҳиста ва тадриҷан аз ҳамдигар ҷудо мешаванд ва дар натиҷа раҳнае ба вучуд меояд, ки ба воситаи он ҳаво аз даҳан хориҷ мешавад. Талаффузи аввал барои ҳамсадоҳои зичи тарканд ва тарзи талаффузи дуюм барои ҳамсадоҳои раҳнадор (ё аффикатаҳо) хос мебошад.

Тазоди тарканд-рахнадор дар байни чор фонема — чаарангдорхой д : ч (дом : чом) ва — бечарангхой т : ч (тор : чор) мушихида мешавад.

Нишонаи якмахрача-думахрача низ чор фонемаро аз ҳамдигар фарқ мекунад ва дар байни ҷаангдорхой з:ж (безан: Бежан) ва бечарангхой с:ш (сол:шол) мушоҳида мешавад. Ин тазод хоси ҳамсадоҳои роғаст ва ба тарзи тавлиди онҳо асос ёфтааст.

Хамаи ҳамсадоҳои роф дар натиҷаи ба ҳамдигар наздиқ шудани узвҳои овозсоз ба амал меоянд, аммо чунин наздиқшавии узвҳо метавонад дар як ё ду ҷои дастгоҳи овозсоз ба рӯҳи сонориҳо аз рӯи ин нишона фонемаҳои и ва л (нола—ловучуд ояд: дар тавлиди якмаҳрачаҳо узвҳои овозсоз монеъаро дар як ҷо—дар қисми пешӣ дастгоҳи овозсозӣ дар натиҷаи ба қисми пешӣ ком наздиқ шудани қисми пешӣ забон ба вучуд оранд, дар тавлиди думахрачаҳо онҳо ду монеаро дар ду ҷо—дар қисми пешӣ ва мобайни забон ба амал меоранд.

Нишонаи ларzon ҳамсадои р-ро аз фонемаҳои дигар фарқ мекунонад: р:н (рон:нон), р;л (ранг:ланг), р:й (рой; йёз) ва ғайра. Ин тазод низ ба тарзи тавлиди ҳамсадоҳо асос ёфтааст: агар ҳамсадоҳои ноларзон (зич ва роф) дар натиҷаи ба ҳамдигар расидан ё наздик шудани узвҳо пайдо шаванд, ҳамсадои р дар натиҷаи ларзиши узви фаъол (нӯги забон) ба амал меояд.

в) Дар тавлиди ҳамсадоҳо иштирок доштани шавшув ва лаҳн ба тарзи кори садопардаҳо асос ёфтааст. Агар садопардаҳо кашида шуда ба таври мураттаб ларзанд, мавҷҳои мунаzzами овози — лаҳн ё садо хосил мешавад ва агар номураттаб кор карда, мавҷҳои номуназзамро ба вуҷуд наоранд, шавшув падид меояд.

Ба иштироки шавшув ба лаҳн ду нишонаи фарқкунандай системай консонантизми забони тоҷикӣ асос ёфтааст: нисбӣ ва ҳамнисбатӣ.

Нишонаи фарқкунандай **нисбӣ** ҳамсадоҳои тоҷикиро ба ду гурӯҳи калон ҷудо мекунад: шавшувдорҳо (б, п, в, ф, д, т, з, с, ж, ш, ҷ, ҷ, ғ, қ, ҳ, қ, ъ, ҳ) ва бешавшувҳо (сонориҳо) — м, н, л, р, Ӣ, ва (в).

Ин ду гурӯҳи ҳамсадоҳо бо як силсила ҳусусияти ҳуд аз ҳамдигар фарқ мекунанд: в) дар тавлиди сонориҳо иштироки лаҳн (садо) аҳамияти фонологӣ надорад, зоро онҳо ҷуфтҳое, ки бо лаҳн фарқ кунаид ва бо онҳо муносибати тазодӣ дошта бошанд, надоранд: ҳамсадоҳои сонорӣ аз ҷиҳати тарзи ташаккул ҳамчинс нестанд, дар байни онҳо гурӯҳҳои ҳамсадоҳои зич (м, н, л), роф (л, Ӣ) ва ларзон (р) диде мешавад.

Фарқи акустикии сонориҳо аз шавшувдорҳо дар он аст, ки сонориҳо дорои соҳти муайянӣ формантӣ мебошанд ва аз ин рӯ, ба садонокҳо қаробат доранд. Шавшувдорҳо чунин ҳусусияти надоранд.

Фарқи ҳамнишинии сонориҳо ва шавшувдорҳо ин аст, ки сонориҳо ҳамнишинии озод доранд ва бо ҳамаи овозҳо ҳамсоя шуда метавонанд. Шавшувдорҳо (чарангдорҳо ва бечарангҳо) дар ҳамнишинӣ маҳдудият доранд: дар ҳолатҳое, ки чарангдорҳо меоянд, бечарангҳо истифода намешаванд ва баръакс.

Фарқи системавии сонориҳою шавшувдорҳо инчунин дар он аст, ки онҳо нишонаҳои фарқкунандай гуногун доранд. Сонориҳо дар ҳамнисбатии ҷаравандӣ-бечарандӣ иштирок намекунанд ва нисбат ба шавшувдорҳо як аломати фарқкунанда камтар доранд.

Тазоди сонорӣ-шавшувдорӣ дар ду ҳолати фонетикӣ: пеш аз ҳамсадои ҷаравандӣ ва дар охири қалима қувват дорад. Дар ин ду ҳолат ҳамсадоҳои шавшувдор (ҷаравандӣ) ҷаравангнокии ҳудро каму беш аз даст медиҳанд, vale ҳамсадоҳои сонорӣ ҳусусияти сонории ҳудро устуворона нигоҳ медоранд. Масалан, фонемаҳои сонории м, р, н ва (в) дар қалимаҳои **симкаш**, **тарс**, **танҳо** ва **ҳавф** пеш аз бечарангҳо омада, ҳусусияти сонории нигоҳ доштаанд, vale ҳамсадоҳои шавшувдор ҷаравангнокии ҳудро аз даст медиҳанд: **овозсоз** [овоссос] **шабчароғ** [шапчароҳ]. Дар ҳолатҳои дигар нишонаи сонорӣ-шавшувдор чун аломати дуюмдарча ҳамроҳи аломатҳои асосӣ мебошад.

Нишонаи ҳамнисбатии ҳамсадоҳои тоҷикӣ ҷаравангнокӣ-бечарандӣ мебошад. Ин фарқияти ҳамсадоҳои тоҷикӣ ба дараҷаи бо шавшув молик будан ё набудани ҳамсадоҳо асос ёфтааст.

Дар тавлиди ҳамаи ҳамсадоҳон шавшувдор шавшув иштирок дорад, аммо дараҷаи шавшувнокии ҳамсадоҳо гуногуни аст. Баъзе ҳамсадоҳо танҳо аз шавшув иборатанд ва дар таркиби онҳо лаҳи бартамоман диди намешавад, ҳамсадоҳон дигар дар таркиби худ ғайр аз шавшув лаҳи ҳам доранд, яъне пурра шавшувӣ нестанд. Аз ҳамин рӯ, метавонем ҳамсадоҳои гурӯҳи аввалро шавшувӣ ё беҷаранг ва гурӯҳи дуюмро ҳамсадоҳои шавшувии ҷарангдор ё муҳтасар ҷарангдор номем. Нишонаи ҷарангдорӣ-бекарангӣ (шавшувӣ) ҳамсадоҳои тоҷикиро ба ду гурӯҳи калон ҷудо мекунад: ҷарангдорҳо (б, в, д, з, ж, ҷ, г, ғ) ва бекарангҳо (п, ф, т, с, ш, ч, қ, ҳ, қ, Ҷ, Ҳ). Аз ин нуздаҳ ҳамсадо шониздаҳ фонема дар ин тазод иштирок карда, ҳашт ҷуфтӣ ҳамнисбатро ба вучуд меоранд, ки онҳо танҳо бо ҷарангнокию бекарангниашон фарқ мекунанд: б : п (бода : пода), д : т (дор ; тор), ҷ : ч (чанг : чанг), ғ : қ (галла : калла), в : ф (васл ; фасл), з : с (зар : сар), ғ : ҳ (фор : хор ва ж : ш (жола ; шола). Се ҳамсадо: қ, Ҷ, Ҳ, ҳ дар ин тазод иштирок надоранд, зеро аз ҷуфтҳои мувофиқи ҷарангдор маҳрум мебошанд.

Нишонаи ҳамнисбатии ҳамсадоҳои тоҷикӣ ҳамеша событу, устувор нест ва фарқи байни ҳамсадоҳоро таъмин наменамояд. Аломати мазкур танҳо дар муҳити қавӣ ҳамсадоҳои ҳамнисбатро фарқ мекунад. Дар муҳити заъиф ин аломат аз байн меравад ва аъзои нишонадори тазоди ҷарангнокӣ-бекарангӣ ба аъзои бенишона мубаддал мешавад. Барои ин нишона муҳитҳои дохил ва охири қалима, пеш аз садонок, ҳамсадоҳои сонорӣ ва ҳамсадои в қавӣ ҳисоб мешавад. Дохили қалима, пеш аз ҷарангнокҳо, бекарангҳо ва ист барои тазоди ҷарангнок-бекаранг муҳитҳои заъиф мебошад: бодпо [ботпо], бадтар [баттар], қабуд [қабут], миқдор [миғдор], асбоб [азбоб], аз сар [ассар], тоб [топ] ҳӯрдан ва ғайра.


г) **Нишонаи фарқкунандаи тобиши димоғӣ** низ яке аз унсурҳои системай фонологияи забони тоҷикист. Вобаста ба доро будан ё набуданашон бо ин нишона ҳамсадоҳои тоҷикӣ ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: димоғӣ (м, н) ва ғайридимоғӣ (ҳамаи ҳамсадоҳои дигар). Бо тобиши димоғӣ доро ё аз он маҳрум будани ҳамсадоҳо бо иштироки резонаторҳои даҳону бинӣ вобаста аст. Иштироки резонаторҳоро пардаҷаи ком (забонча) идора мекунад. Нишонаи фарқкунандаи тобиши димоғӣ тазоди димоғӣ-ғайридимоғиро ба вучуд меорад, ки дар он танҳо ҳамсадоҳои зич иштирок мекунанд. Тазоди димоғӣ-ғайридимоғӣ аз ҳамсадоҳои лабӣ дар байни фонемаҳон м ва б (мум : бум) ва дар гурӯҳи пешизабониҳо дар байни н : д (нон--дон) мушоҳид мешавад.

Бо нишонаи тобиши димоғӣ ҳамсадоҳои сонорӣ (м, н) моллиқ бошанд ҳам, ин нишона ба тамоми система даҳл дорад, зеро маҳз ба туфайли он фонемаҳои м, н бо тамоми система алокаманд мегарданд.

4. ТАВСИФИ ҲАМСАДОХО

а) Ҳамсадоҳои лабӣ

Фонемаҳои б ва п ҳамсадоҳои лабулабии зичи тарканда ва шавшувдору ғайридимоғӣ мебошанд. Онҳо дар натиҷаи ба лаби боло расидани лаби поён ба таври зер пайдо мешаванд: лаби поён то ба сатҳи дандонҳои боло ба истиқболи лаби боло, ки ҳамзамон ба поён моил аст, бардошта мешавад ва ба он мепрасад. Нуктаи расиши лабҳо тамоми болиштакҳои лабҳоро мепӯшонад ва дар байнин лабҳо сӯроҳӣ дида намешавад. Фишурдагии лабҳо ҳангоми пайдоиши п нисбат ба б бештар аст ва, аз ин рӯ, дар тавлиди п нуктаи расиши узвҳо лурратару қавитар мебошад. Ҷараёни ҳаво дар пеши даҳон ба монеаи лабҳо дучор шуда, баробари аз ҳам чудо шудани онҳо бошидат аз даҳон хориҷ мешавад. Чунин холат боиси пайдошавии дами иловагӣ дар тавлиди п мегардад.



Расми 15. Рентгенограммаҳои фонемаҳои б (1) ва п (2).

Дар ташаккули фонемаҳои б ва п забон дар ҷояш меҳобад, забонча роҳи ҳавои ба сӯи ҳолигии бинӣ равандаро мебандад. Садопардаҳо дар тавлиди б меларзанд, vale ҳангоми соҳта шудани п кор намекунанд. б ҳамсадои ҷарангдор аст, п — бечаранг. Ҳамсадои б сифати ҷарангнокии ҳудро бештар дар аввали калима, дар мобайни садонокҳо ва дар ҳамнишинӣ бо ҳамсадоҳои ҷарангдору сонорӣ нигоҳ медорад, vale дар охири калима ва дар ҳамнишинӣ бо бечарангҳо лаҳни ҳудро аз даст медиҳад ва ба ҷуфти бечарангӣ ҳудро бадал мешавад: **бобо**, абр, шабе, vale ҳоб [хоп], боб [боп] кардан, ҳобкаш [хопкаш].

Ҳамсадои п дар аввалу охир ва мобайни калима омада мегавонад. Вай аксар сифати бечарангии ҳудро устуворона нигоҳ медорад. Танҳо дар ҳамнишинӣ бо ҳамсадоҳои ҷарангдор дар доҳили калима ва марзаи морфемаҳо қисман ё комилан ҷарангнок мешавад: ҷағгард [ҷағгард], ҷонгар [ҷонгар].

Аз ҳамсадоҳои сонорӣ ба гурӯҳи дулабиҳо фонемаи м доҳил аст.

Фонемаи сонории лабулабии зичи м димоғӣ буда, аз рӯи узвҳон овозсоз бо ҳамсадоҳон б ва п ҳамузв мебошад. Ҳамса-

дои м ба воситай лаби поён ва лаби болъ сохта мешавад. Дар тавлиди м лаби поён бардошта мешавад ва лаби боло ба истикболи он меояд. Онҳо дар сатҳи дандонҳон боло ба воситай болиштакҳои дохилиашон ба ҳамдигар мерасанд. Дар як замон пардачаи ком фуроварда мешавад ва як кисми ҷараёни ҳаворо ба резонатори бинӣ мефиристад. Ин ҳолат боиси пайдоиши тобиши димонии м мегардад, ки ба воситай он аз фонемаҳои ҳаммаҳрачи худ б ва п фарқ мекунад.



Расми 16. Рентгенограмма на ҳамсадои м.

Рафи дандонҳон боло бардошта мешавад ва ба воситай тарафи даруни болиштаки худ ба пӯстан беруни нӯги дандонҳои боло мерасад, ваде дар айни замон лаби боло ҳам як дараҷа ба боло бардошта мешавад ва дар байнӣ лаби поёну лаби боло фосилаи муайяне пайдо мешавад, ки онро дидан мумкин аст. Расиши лаби поён ба дандонҳои боло ба дараҷае сусту камқувват аст, ки ҷараёни ҳаво аз нуқтаи расиши ба осонӣ ҳориҷ мешавад, ваде лаби поён дар сохта шудани ин ҳамсадоҳо аз шиддатнокӣ тамоман маҳрум нест. Шиддатнокӣ дар талаффузи ф дар муқоиса бо в равшантар мушоҳида мешавад.

Забон дар сохта шудани фонемаҳои в ва ф иштирок надорад. Пардачаи ком роҳи ҷараёни ҳаворо ба сӯи ковокии бинӣ мебандад. Ф ва в ҳамсадоҳои файридимоғианд.

Дар тавлиди в садопардаҳо ба таври мураттабу мунтазам



Расми 17. Рентгенограммаҳои ҳамсадоҳои в (1) ва ф (2).

кор мекунанд, vale дар сохта шудани **ф** иштирок надоранд. Ҳамсадои в ҷарагдор буда, **ф** бечаранг аст.


Фонемаи **ф** аз ҷиҳати шавшувнокии худ фонемаи нишбатан устувор аст. Вай дар аввал, мобайн ва охири калима омада, ҳусусияти бечарангии худро нигоҳ медорад: фардо, афсона, каф.

Фонемаи в ҳам дар ҳамаи ҳолатҳо мушоҳида мешавад, vale баръакси ҳамсадоҳои ҷарагдори дигар моили лаҳнокшавист. Вай дар аввали калима чун ҳамсадои шавшувдори ҷарагнок зоҳир шавад, дар ҳолатҳои дигар ба ҳамсадоҳои сонорӣ монандӣ пайдо мекунад.¹ Ин ҳусусияти ҳамсадои в дар мавридиҳои зерин зоҳир мешавад: а) пеш аз ҳамсадоҳои бечаранг ва дар охири калима: **навча**, **хавф**, **савсан**, **навтарош**, **нав**, **чав**, дав ва амсоли инҳо; б) дар байни ду садонок: ҳаво, бовар; в) дар охири калима, пас аз садоноки о ин фонемаи в тобиши лабулабӣ пайдо мекунад: гов (*row*), нов (*now*). Дар байни садонокҳои лабии о, у, ў ҳусусияти лабулабии фонемаи в равшантар зоҳир мешавад: гуваҳ (*gwox*), гуворо (*gworo*).

б) Ҳамсадоҳои забонӣ

Ҳусусияти барҷастаи ҳамсадоҳои забонӣ он аст, ки дар тавлиди ҳамаи опҳо забон ва қисмҳои гуногуни он ширкат доранд.

Дар тавлиди ҳамсадоҳои зичи д ва т пеши забон саҳми асосӣ дорад. Ин фонемаҳо дар натиҷаи ба қафои дандонҳои боло расидани рӯи нӯги забон сохта мешаванд. Нӯги забон ба боло бардошта мешавад ва рӯи он ба пӯстай доҳилии дандонҳои боло мерасад ва дами ҳаворо мебандад. Аз ҳамин рӯ ҳамсадоҳои д ва т рӯизабонӣ (дорсалӣ) мебошанд.



Рисми 18. Рентгенограммаҳои ҳамсадоҳои д (1) ва т (2).

Нуқтаи расиҷ милкҳоро ҳам мепӯшонад. Баробари аз ҳам чудо шудани ин узвҳо ҷаравёни ҳаво бо фишор аз даҳон хориҷ мешавад. Дар натиҷаи бардошта шудани нӯги забон дар қисми

¹ Ниг.: В. С. Растворгумеева. Краткий очерк фонетики таджикского языка. (Учебное пособие для филологических факультетов таджикских вузов). Стalinabad, 1955, с. 46.

мобайний забон як мағокий зинмонанд бә вүчүд меояд. Руи ду тарафи пеш забон низ ба милкхой ғайримарказиى дандонхоч пеш мерасад, vale ин расиши онҳо чандон устувор нест, зеро күвваи асосй ба нүги забон равона шудааст. Үзвхо дар тавлиди т нисбат ба бө бо күвваи зиёдтар ба ҳам мерасанд ва аз яқдигар чудо мешаванд, ки ин боиси пайдоиши тобиши таркишноки фонемаи т мешавад. Дар тавлиди д ва т лабхо озоданд. Забонча рохи ҹараёни ҳаворо ба ковокии бинй мебандад. Дар пайдо шудани фонемаи п садопардаҳо муназзам ё мураттаб ҳаракат мекунанд, vale дар тавлиди т садопардаҳо аз ин кор маҳруманд. Ҳамсадон д ҹарангдор ва т бечаранг мебошад. Фонемаи т дар аввал, мобайн ва охири калимаҳо дучор мешавад ва сифати худро нигоҳ медорад: тор, дутор, кат. Вай танҳо пеш аз ҳамсадоҳои ҹарангдор метавонад ҹарангнок шавад. Фонемаи д дар аввали калима дар байни ду садонок ва пеш аз ҳамсадоҳои ҹарангноку сонорй сифати худро нигоҳ медорад, vale дар охири калима ва пеш аз ҳамсадоҳои бечаранг метавонад ҹарангноки худро аз даст диҳад: калид [калит], бадтар [баттар] ва ғайра.

Ҳамсадон сонории пешизабонии зичи н мисли фонемаҳои ҳаммахрачи худ (д ва т) ба воситай нүги забон ва дандонхой боло (ё вораҳои онҳо) сохта мешавад. Монеаи ҳамсадон н дар натиҷаи ба иўстай дохилии дандонхой марказии пеш (ё вораҳои онҳо) расиддан рӯи нүги забон ба вүчүд меояд. Аз ин ҷиҳат н ҳамсадон апикалй мебошад. Ҳамсадон н димогист, зеро ҳангоми тавлиди он пардаачи ком фурварда мешавад ва рохи ҳаворо ба ковокии даҳон гирифта, як қисми онро сүи димог мефиристан. Аз ҳамин сабаб фонемаи н мисли м ду монеа — даҳонй дар қисми пеш резонатори даҳон ва димогий — дар резонатори бинй дорад. Ба туфайли ду қисм шудани ҳаво фишори он дар ҳар ду монеа камтару сүсттар аст. Дар сохта шудани н садопардаҳо ҳаракатҳои даврагй ва мураттаби худро анчом медиҳанд. Н ҳамсадон сонорист.

Ҳамсадон н дар аввал, мобайн ва охири калима меояд ва сифати худро устуворона нигоҳ медорад: ном, анор, мон. Вай танҳо пеш аз ҳамсадон зичи бехизабонии тобиши пасизабоний пайдо мекунанд, vale ин тобиши ҳарактери факультативй дорад. Дар ин ҳолат истеъмоли варианти пешизабонии он низ имконпазир аст. Масалан, калимаҳои ранг, ҹанг ва ангурро ҳам бо (н)-и нүгизабони ва ҳам бо (ң)-и забончагй талаффуз кардан мумкин аст ва ин талаффуз хилофи нормаи забони адабий



Расми 19. Рентгенограмма хамсадои н.

нахоҳад буд.

Дар тавлиди фонемаҳои пешизабонии шавшувдори роги з

ва с пеши забон ба тарафи дандонҳои боло бардошта мешавад. Монеаи барои ин ҳамсадоҳо ҳос ба воситай ба милкҳои дандонҳои боло наздик шудани рӯи нӯги забон ба вучуд мояд. Аз ҳамин сабаб ин ҳамсадоҳоро рӯизабонӣ (дорсалӣ) меноманд. Рӯи ду тарафи пеши забон ба милкҳои рӯ ба рӯяшон нисбат ба нӯги забон наздиктар мешаванд. Дар натиҷа ба воситай нӯги забон як навчай ба берун роҳ дошта ба вучуд мояд, ки ҷараёни ҳаво ба воситай он аз даҳон ҳориҷ мешавад. Аммо ҷараёни ҳаво пеш аз ҳориҷ шудан ба девори дохилии дандонҳои боло бар меҳӯрад ва фишори он суст мешавад. Аз сабаби он ки забон дар тавлиди с таранг аст, ба дандонҳо ҷафстар мешавад, новачаи с нисбат ба з тарангтар аст. Нуктаи ҳамоиши забон ба ком дар тавлиди с нисбат ба з қалонтар мебошад.



Расми 20. Рентгенограммаҳои ҳамсадоҳои з(1) ва с (2).

Дар тавлиди з ва с лабҳо иштирок намекунанд. Пардачаи комроҳи ҳаворо ба сӯи бинӣ мебандад. Дар соҳта шудани з садопардаҳо мураттаб меларзанд, вале дар тавлиди с онҳо лапишҳои мудавварро ба вучуд намеоранд. Ҳамсадои з ҷарангдор аст, с — беҷаранг.


Фонемаи с дар аввал, мобайн ва охири калима истифода мешавад ва баҷаражии худро нигоҳ медорад; сар, сара, шаст, бастан. Танҳо дар мобайнни калима, пеш аз ҷарангдорҳо метавонад қисман ҷарангнок шавад: пасгард [пазгард], досгар [дозгар]. Ҳамсадои з дар аввал, мобайн дар байни садонокҳо ва пеш аз ҳамсадоҳои ҷарангдор ҷарангнок аст, вале дар охири калима дар мобайн пеш аз беҷарангҳо ҷарангнокии худро қисман ё пурра аз даст медиҳад: соз [сос] кардан, бозкунанда [боскунанда].

Фонемаҳои ж ва ш ҳамсадоҳои пешизабонии роғи думарзашан шавшувдор мебошанд. Ҳангоми тавлиди онҳо қисми пеши забон ба тарафи коми саҳт бардошта мешавад ва ду тарафи қисми пеши забон ба ду тарафи (чапу рости) пеши ком, ба ҳиссаи наздики милкҳо мерасад. Нӯги забон ба милкҳои дапдоноҳои пеши боло намерасад. Нӯги забон қашида шавад ҳам, шиддатнокии асосӣ дар нутқаи расиши рӯяи паҳлӯи пеши

забон чамъ мешавад. Ҳамсадоҳои ж ва ш фонемаҳои рӯизабонӣ мебошанд. Бардошта шудан ва ба милкҳои дандонҳои боло расидани ду паҳлуи забон ва озод будани нӯги он боиси пайдоиши новачае мешавад, ки он гузаргоҳи ҷараёни ҳаво низ ҳисоб мёбад. Қисми пеши ин новачае мисли новачае, ки ҳангоми талаффизи з ва с пайдо мешавад, паҳни наздик ба ҳамвор аст, vale сурохии рӯги забон дар тавлиди ж ва ш нисбат ба сурохии з ва с қалонтар мебошад. Ҳаҳрачи тавлиди ж ва ш нисбат ба маркази соҳта шудани ҳамсадоҳои з ва с қафотар аст. Ҳаҳрачи дуюми ин ҳамсадоҳо дар қисми мобайни забон ба амал меояд. Ин қисмати забон ба коми саҳт наздик шуда, монеаи изофиеро ба вучуд меорад, ки боиси шавшуви иловагии ш ва ж мегардад. Ҳамсадои ш бо қувваи бештари узвҳои овозсоз соҳта мешавад ва аз ҳамин сабаб рофии он нисбат ба ж тарангтар аст.

Дар тавлиди ж ва ш лабҳо озоданд. Пардаҷаи ком бардошта мешавад ва ҳаво ба ковокии димоғ намеравад.

Дар соҳта шудани ҳамсадои ж садопардаҳо мунтазам ҳаракат мекунанд, vale ҳамсадои ш бе иштироқи онҳо соҳта мешавад.




Расми 21. Рентгенограм-маи ҳамсадоҳои ж (1) ва

Фонемаи ж ҷаравандор ва ҳамсадои ш бечаранг аст. Ҳамсадои ш дар аввал, мобайн ва охири калима истифода мешавад: шоҳа, душоҳа, ошно, мош. Дар ҳамаи ин ҳолатҳо бечарангии худро нигоҳ надорад, аммо дар ҳолати пеш аз ҳамсадоҳои ҷаравандор тобиши ҷаравандор пайдо мекунад: машғул [мажғул], донишгоҳ [донижгоҳ].

Фонемаи ж доираи маҳдуди истеъмол дорад: ин фонема дар аксар маврид ба фонемаи ҷ иваз мешавад: жола//чола, мижа//мича, қаждум//каҷдум.

Фонемаи Л ҳамсадои сонории пёшизабонии роги ғайриди-могист. Дар тавлиди л рӯи пеши забон ва милкҳои дандонҳои боло иштирок мекунанд. Рӯи пеши забон ба пӯстай дохилии дандонҳои пеши боло мерасад ва пеши забон як қисми решашоҳи дандонҳо ва милкҳоро то марзай пеши коми саҳт мепӯшонад, vale нуқтаи ҳамомӯши узвҳо қисмати ба бехи дандонҳо

наздик мебошад. Бехи забон ба пеш майл мекунад ва дар акиб як сатхи даврашакл пайдо мешавад. Чараёни ҳаво ба монеаи пеши забон бархурда, ба воситаи ду тарафи забон аз даҳон хориҷ мешавад. Ҳамин ду монеа: зичии пеши забон бо дандонҳо ва милкҳои онҳо ва кушодагии ду паҳлуи забонро дар ташаккули ҳамсадои л ба назар гирифта онро «ҳамсадои пахлӯй» низ меноманд.



Расми 22. Рентгенограмма ҳамсадои л.



Расми 23. Рентгенограмма ҳамсадон р.

Ҳамсадои л ғайридимофист, зеро дар тавлиди он роҳи ҳаво ба сӯи ковокии бинӣ баста мешавад. Садопардаҳо кор мекунанд. Ҳаракати мураттаби онҳо дар тамоми давраи талафузи л ва дар ҳамаи ҳолатҳо: аввал, мобайни ва охири қалима мушоҳида мешавад: лола, мол, малол. Џ ҳамсадои сонорист.

Ҳангоми тавлиди ҳамсадои сонории р қисми пеши забон ба тарафи милкҳои пеши боло бардошта мешавад. Дар ҷараёни ларзиш нӯги забон ба милкҳои дандонҳои пеши боло гоҳ мепрасад ва гоҳ наздик мешавад, ки дар натиҷаи он як силсилаи ларзишҳои иборат аз табдилшавиҳои зичу роғ пайдо мешавад. Баробари бардошта шудани пеши забон мобайни он низ боло мешавад ва ҳачми холигии дандонро танг мекунад. Ҳангоми тавлиди р пеши холигии даҳон кушода аст ва лабҳо дар ҳолати маъмулии худ мебошанд. Пардаҷаи ком бардошта мешавад ва роҳи ҳаворо аз шуш ба холигии бинӣ мебандад. Садопардаҳо мураттаб ларзида, зудиҳои мудавварро ҳосил мекунанд. Лаҳне, ки онҳо ҳосил мекунанд, каму беш бо шавшув ҳамроҳ аст, valee ин шавшув сифати р-ро тағтиир намедиҳад.

Фонемаҳои ч ва ҷ ҳамсадоҳои шавшувдори пеши забонии зичи раҳнадори (ё аффикатаҳои) ғайридимоғӣ мебошанд. Онҳо дар натиҷаи ба милкҳои дандонҳои боло ё қисми пеши коми саҳт расидани пеши забон соҳта мешаванд. Ҳамсадоҳои ч ва ҷ рӯйзабонӣ мебошанд.

Қисми пеши забон бардошта шуда ба қисми пеши коми саҳти наздики милкҳо мерасад. Дар айни замон ба ҳам омадани ин ду узв дар қисмати гунбадии байни милкҳо ва коми саҳт сурат мегирад. Дар паҳлуи пеши забон ҳам ба ҳамин қис-

мати миilkъои чап ва рост мерасанд, vale нүги забон мута-хариктарту шиддатноктар аст. Нүги забон ба миilkъо намерасад ва ба поён моил аст, танҳо қисми қафои рӯи нүги забон дар якчояй бо кому миilkъо садде ба вучуд меорад. Майдони умумии нуктаи ҳамоиш нисбатан калон аст. Вай аз миilkъо то қисми калони пеши коми сахтро дарбар мегирад.



Расми 24. Рентгенограммаи ҳамсадоҳон ҷ (1) ва ҷ (2).

Узвҳои овозсоз баробари ба ҳам расидан ва ба вучуд овардани монеа мисли ҳамсадоҳои тарканд якбора бо таркиш аз ҳам чудо намешаванд. Онҳо баъди ба ҳам расидан охиставу тадриҷан аз ҳамдигар чудо мешаванд. Аз ин рӯ, унсури охири тавлиди онҳо роф (ж ё ш) аст.

Дар ташкили ин ҳамсадоҳо лабҳо иштирок намекунанд. Роҳи ҷараёни ҳаво ба сун ковокии бинӣ бастааст. Ҷ ва Ҷ ҳамсадоҳои файрилабӣ ва файридимоӣ мебошанд.

Ҳамсадои ҷ бо иштироки садопардаҳо соҳта мешавад ва ҷараангнок аст. Дар тавлиди ҳамсадои ҷ садопардаҳо иштирок намекунанд. Фонемаи ҷ бечаранг аст.

Фонемаи ҷ дар ҳамаи шароитҳои фонетикий истифода мешавад ва сифати бечарангии худро нигоҳ медорад (чор, ноҷор, печ), ба ҷуз ҳолати пеш аз ҳамсадоҳои ҷараангдор. Дар ин маврид ҳамсадои ҷ метавонад тобиши ҷараангнок лайдо кунад: печдор [печдор], гачгар [гачгар].

Ҷараангнокии фонемаи ҷ бештару равшантар дар аввали калима, дар байни ду садонок ва пеш аз ҳамсадоҳои ҷараангдор, пеш ва баъд аз ҳамсадоҳои сонорӣ зоҳир мешавад. Дар охири калима ва пеш аз ҳамсадоҳои бечаранг ба туфайли шавшуви зиёдаш ҷараангнокии худро қисман ё пурра гум мекунад: панҷ [панҷ], ҳеч [ҳеч], ранҷ [ранҷ] ва ғайра.

Монеаи барои ӣ хос дар натиҷай ба тарафи қисми гумбадии коми саҳт бардошта шудани қисми мобайни забон ба вучуд меояд. Баробари бардошта шудани қисми мобайни забон нүги он ба поён майл мекунад. Дар натиҷа ду тангӣ: тангни мобайни забону ком ва тангии қисми пеши даҳон ба вучуд

меояд, вале барои й тангии якум асосист. Қисми решагии забон ба поён кашида мешавад ва ин боиси ба вучуд омадани гунбаде дар қисми марказии забон мешавад. Ҷараёни ҳаво аз ин гунбад гузашта, шавшуви барои й хосро ҳосил меқунад. Қисми пеши холигии даҳон боз аст, лабҳо ҳолати маъмулиро мегиранд. Роҳи ҳаво ба сӯи ковокии бинӣ баста мешавад. Садопардаҳо ба таври мураттаб дар ҳаракат мебошанд. Ҳамсадои й дар ҳамаи ҳолатҳо ҳусусиятҳои фонетикии худро нигоҳ медорад: ёрӣ, сайр, най ва ф.




Расми 25. Рентгенограмма хамсадои й.

бон ба ҳамвории жаме (нишеб) монандӣ пайдо меқунад.

Дар соҳта шудани овози к шиддатнокию қувватнокии узвҳо нисбат ба г бештар аст. Аз ҳамин рӯ, к дорои таркиши қавитар ва тобиши дамӣ мебошад. Дар тавлиди фонемаҳои г ва к лабҳо иштирок надоранд. Забонча роҳи ҳаворо ба сӯи димоғ мебандад. Фонемаҳои г ва к ҳамсадоҳои файридимоғӣ мебошанд.

Дар соҳта шудани ҳамсадои г садопардаҳо кор меқунанд. Ҳамсадои к бе иштироки садопардаҳо соҳта мешавад. Фонемаҳои г ҷарангдор ва к бечаранг аст.




Расми 26. Рентгенограммаҳои ҳамсадоҳои г (1) ва к (2).

Ҳамсадои к дар аввал, мобайн ва охирни калима истифода мешавад ва бечарангии худро нигоҳ медорад. Танҳо пеш аз ҳамсадоҳои ҷарангдор метавонад тобиши ҷарангнок пайдо кунад: чоқдӯз [чоғдӯз], токзор [тогзор].

Доираи истеъмоли г маҳдудтар аст. Вай дар аввал ва мояни калима дар байнин садонокҳо ва дар ҳамсоягӣ бо ҳамсадоҳои ҳамчинси худ — ҷарангдорҳо ва ҳамсадоҳои сонорӣ ҷарангнок аст, вале дар охири калима ва пеш аз ҳамсадоҳои бечаранг ҷарангнокиашро гум карда метавонад: дӯғтарош [дуктарош], тагшин [такшин].

в) Ҳамсадоҳои забончагӣ

Ҳамсадои шавшувдори зичи қ дар натиҷаи ба қисми охирини забон расидани забонча пайдо мешавад. Ҳаноми ба вуҷуд омадани ин фонема микдори зиёди ҳаво, ки аз ковокии бинӣ роҳи баромадан надорад (ин роҳро пардаҷаи ком мебандад), баробари аз ҳамдигар ҷудо шудани узвҳо бо фишори зиёд ҳориҷ мешавад, вале расиш ва таркиши ин фонема нисбат ба фонемаҳои дигар (масалан, п, т) сусттар аст.



Расми 27. Рентгенограмма ҳамсадои қ.

наздик шудани забонча соҳта мешаванд. Дар ин маврид узви файрифаъол — решай забон ба истиқболи забонча, ки бо суръати бештар ба поён фуроварда мешавад, бардошта мешавад, вале суръати он суст ва роҳи тайкардан он камтар аст. Ба ҳам наздик шудани ин ду узв боиси тангшавии роҳи гузари ҳаво мешавад. Ҳаноми гузаштан аз он фишори ҷараёни ҳаво тақвият пайдо мекунад ва забончаро ба ларза медарорад, ки дар натиҷа овози ҳосилшуда дар шунид тобиши гирифтагию ҳирри пайдо мекунад. Дар талаффузи ғ ва ҳ лабҳо иштирок надоранд. Роҳи ҷараёни ҳаво ба ковокии бинӣ баста мешавад. Дар тавлиди ғ садопардаҳо кор мекунад, вале дар соҳта шудани ҳ озод мебошанд. Ғ фонемаи ҷарағдор ва ҳ бечаранг аст.

Фонемаи ҳ дар ҳамаи шароитҳо (аввал, мобайн ва охири калима) истифода мешавад ва сифати бечарангии худро нигоҳ медорад, аммо дар ҳамнишинӣ бо ҷарангдорҳо тобиши ҷарангдорӣ пайдо карда метавонад: сиҳгуш [сиғгуш], ҷархгардон [ҷарғардон].


г) Ҳамсадоҳои ҳалқӣ

Фонемаи Ҷ ҳамсадои ҳалқии шавшувии зичи таркаандан бе-

лабҳо ва садопардаҳо кор намекунанд. Ҳамсадои қ бечаранг аст ва ҷуфтӣ ҷарангдор надорад, фонемаи қ дар ҳамаи ҳолатҳо фонетикий: дар аввал, мобайн ва охири калима меояд, вале вай ба туфайли сустии нуктаи расиш майли тағтиъёбӣ дорад ва дар нутки босуръат метавонад ба ҳамсадои роғи ҳ табдил шавад: вакт [ваҳт], максад [маҳсад], таксим [таҳсим].

Фонемаҳои ғ ва ҳ ҳамсадоҳои забончагии роғ мебошанд. Онҳо ба воситаи ба қисми охирини рӯи забон

чаранги ғайридимогист. Монеа дар тавлиди ин ҳамсадо дар натицаи ба якдигар расидани деворҳои ҳалқ ҳосил мешавад, ъ бечаранг аст. Ҳавои аз шуш бароянда ба монеаи ҳалқ бархӯрда, шавшуви ба ҳамсадои ъ хосро ҳосил меқунад. Забон ба туфайли ба қафо кашида шудани бехаш ба ақиб майл меқунад. Роҳи пеши резонатори даҳон күшодааст, лабҳо амалеро анҷом намедиҳанд. Роҳи ҳаво ба суи димоф бастааст. Ҳамсадои ъ ғайримогист.



Расми 28. Рентгенограммаи ҳамсадоҳои F (1) ва X (2).

Дар тавлиди ъ расиши бисъёр суст аст ва дар як они воҳид сурат мегирад. Ин ҳусусияти ъ сабаб мешавад, ки вай дар баъзе мавридҳо (дар аввали калима, пеш аз садонокҳо (иљм, умр, арз), дар байни ду садонок (муаллим, саодат) афтад, ваде дар лаҳзаҳои зарурӣ баркарор шуда метавонад.

Ҳамсадои ъ дар ҳолатҳои дигар: дар мобайн ва охири калима мустакилияти худро нигоҳ медорад: баъд, съба, шамъ, навъ, чамъ ва F.

Фонемаи ҳ ҳамсадои ҳалқии роф, бечаранг аст. Вай дар холигии ҳалқ ба воситай наздикишавии деворҳои он пайдо мешавад. Ҳамсадои ҳ нисбат ба ҳамаи ҳамсадоҳои дигар имконияти бештари садонокшавӣ дорад, зоро дар тавлиди ҳ роҳи ҷараёни ҳаво боз аст, узвҳои овозсоз кашида шуда, ҳаво аз байни онҳо ба осонӣ мегузарад ва чун дами сабуке, ки каме шавшув дорад, шунида мешавад. Дар тавлиди ҳ пеши резонатори даҳон боз аст, лабҳо иштирок надоранд. Ба туфайли ба қафо кашида шудани ҳалқ ҷоғи поён ба поён ва қафо кашида мешавад ва дар натиҷа резонатори даҳон күшодатар ва холигии ҳалқ тангтар мегардад.

Дар соҳта шудани ҳ ҳаво роҳи ба холигии димоф рафтани надорад. Ҳ бечаранг ва ғайридимогӣ буда, дар истеъмоли маҳдуд ва ноустувор аст. Ноустувории он бештар дар аввал ва охири калима (максусан, дар нутки



Расми 29. Рентгенограммаи ҳамсадон Ҳ.

бошитоб) мушоҳида мешавад. Ҳ дар ин ду ҳолат моил ба аф-
тодан аст: ҳезум [эзум], солех [соле ё солй].

Адабиёти боби III

1. Бузургзода Л. Фонетикаи забони адабии тоҷик.— Л.—1940.
2. Соколова В. С. Фонетика таджикского языка.— М.— Л.—1949.
3. Растворгузева В. С. Краткий очерк фонетики таджикского языка. Учебное пособие для филологических факультетов таджикских вузов. Сталинабад, 1955, с. 40—51.
4. Ҳасқашев Т. Н. Фонетикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. қ. I. Садонокҳо ва ҳамсадоҳо — Душанбе, 1984, с. 14—45.
5. Файзов М. Таджикское литературное произношение. — Душанбе.— 1985, с. 19—48. —

Б о б и IV.

ФОНЕМАХО ДАР ЗАНЦИРИ ГУФТОР

1. МАФҲУМИ ЗАНЦИРИ ГУФТОР

Нутқи мо ба шакли хаттиаш, ки дар он ҳар як овози нутқро бо ҳарфи алоҳида менависад ва дар мавриди даркорӣ як ҳарфро ба ҳарфи дигар иваз мекунад ё тарошида мегирим, кам шабоҳат дорад. Ҷараёни нутқ аз силсилаи овозҳои пай ҳам талаффузшаванд айборат нест, ки мо дар мавриди дилҳоҳ як овозро ба овози дигар иваз карда тавонем. Нутқ сел ё занцири овозиеро мемонад, ки дар он овозҳо чун ҳалқаҳои занцир ба таври ногусастани бо ҳам пайваст мебошанд ва чунин тарзи истеъмоли онҳоро моянти сарфакорӣ ва талаби осонии забон муайян менамояд: дастгоҳи гуфтори мо дар ҷараёни нутқ овозҳои аз лиҳози маҳраҷу тарзи тавлид гуногунро месозад ва табиати сарфаҷӯни забон имконият намедиҳад, ки узвҳои овозсоз тавлиди ҳар як овозро алоҳида амалий гардонанд, дар як они воҳид гоҳ як ҳолат, гоҳ ҳолати дигарро гиранд. Агар чунин мебуд, барои ҳондани як матни ҳурд ҷандин соат вакт лозим мешуд. Нутқи мо аз рӯи ҳамин ду қонуни забон (сарфакорӣ ва осоничӯй) амал мекунад: узвҳои нутқ дар як ҳарякати ҳуд як овозро сохта, барои тавлиди як ё якчанд овози минбаъда шароит фароҳам меоранд, дар як ҳолати ҳуд тавлиди ҷанд овозро таъмин менамоянд. Масалан, ҳангоми талағузи калимаи сўроҳӣ узвҳои нутқ вазъияту ҳолатеро, ки барои тавлиди [ӯ] хос аст (гирид шудан ва ба пеш майл кардани лабҳо), ҳанӯз ҳангоми тавлиди [с] мегиранд ва аз ҳамин рӯ ин ҳамсадо, ки лабӣ нест, дар ин калима тобиши лабӣ пайдо мекунад. Ҳамин раҷаи кори узвҳоро дар тавлиди овозҳои дигари таркиби калимаи сўроҳӣ мушоҳида кардан мумкин аст. Табиист, ки чунин тарзи кори узвҳои овозсоз дар занцири гуфтор овозҳои ҳамсояю ҳамшафатро бетағири намемонад.

Тағири фонемахо дар занцири гуфтор қонуни маъмули

фонетикист, ки онро системаи фонетикая забон идора мекунад. Система алоқамандона бо ин қонун доираи тағырьёбии фонема ва ҳадду худуди густариши тобишҳои онро муайян менамояд: фонема дар ҷараёни нутқ дар натиҷаи тағыри омилҳои гуногун метавонад саҳт тағыр ёфта, тобишҳои басе сершумору гуногун пайдо қунад, вале зимни ин тағырот мустақилияти худро нигоҳ медорад ва аз фонемаҳои дигар фарқ мекунад.

Тағырьёбии овозҳо дар ҷараёни нутқ дар асоси ду қонуни фонетика — мутобиқат ба бадалшавӣ сурат мегирад.

Мутобиқати овозҳо яке аз сабабҳои асосии пайдоиши тобишҳои фонема мебошад. Тобишҳои фонема (тобишҳои ҳамнишинӣ ва мавқей), ки дар натиҷаи мутобиқати тавлиди як овоз ба овози дигар пайдо мешаванд, байни худ муносибаги тазодӣ надоранд. Мутобиқат бо ҳамин ҳусусияташ аз бадалшавӣ, ки бо табдили фонемаҳо сару кор дорад, фарқ мекунад.

Дар ҷараёни нутқ мутобиқати ду гурӯҳи овозҳоро фарқ мекунанд: а) мутобиқшавии ҳамсадоҳо ба садонокҳо, б) мутобиқшавии ҳамсадоҳо ба якдигар. Дар мавриди аввал дараҷаи мутобиқшавии овозҳои гуногун, категорияҳои мухталифи овозӣ ба амал меояд ва табиист, ки овозҳои мухталиф наметавонад ба якдигар пурра мутобиқ шаванд. Онҳо метавонанд танҳо аз ягон ҷиҳат ба ҳамдигар монанд шаванд. Дар мавриди дуюм мутобиқат дар байни як категорияи овозҳо, овозҳои ба якдигар нисбатан наздик ба амал меояд ва барои ба ҳамдигар монанд шудани овозҳои мутобиқшаванда шароит мувофиқтар аст.

Мутобиқати овозҳои гурӯҳи аввал (ҳамсадо ва садонок) мувофиқат ва мутобиқшавии овозҳои гурӯҳи дуюм (ҳамсадоҳо) монандшавӣ ном дорад.

2. МУВОФИҚАТ

Овозҳо дар ҷараёни нутқ дар ду муҳити фонетикий ба ҳамдигар мувофиқат мекунанд: а) дар муҳити ҳамнишинӣ, б) дар муҳити мавқей — вобаста ба мавқеи худ дар калима, синтагма, муҳити заданокӣ ва безадагӣ ва ғ. Алоқамандона ба ҳамин ду муҳит мувофиқати ҳамнишинӣ ва мавқеии овозҳоро фарқ мекунанд.

Мувофиқати ҳамнишинӣ дар байни овозҳои ҳамнишин сурат мегирад ва вобаста ба навъи овозҳои ҳамсоя ду хел мешавад:

- а) мувофиқати садонок бо ҳамсадо (С. Х) ва
- б) мувофиқати ҳамсадо бо садонок (Х. С).

Дар мавриди аввал садонокҳо ба категорияҳои гуногуни ҳамсадоҳо аз ҷиҳати қатор (ҷой) мувофиқ мешавад. Ии ҳусусияти садонокҳо бештар дар мавридҳои зерин ба назар мерасад.

и. а) Агар садонок баъд аз ҳамсадоҳои пешизабонӣ ё лабӣ

омада бошад (вучуд, бүм, бобо, бодом), мувофиқати пешрав ба амал меояд ва ҳамсадои пешизабонӣ (ё лабӣ) садонокро ба пеш мекашад. Мувофиқати пасрави садонокҳо дар сурате барҷаста зоҳир мешавад, ки садоноки катори ғайри пеш дар байни ду ҳамсадои лабӣ ё пешизабонӣ омада бошад: бабр, боб, ба-дан ва ф.

б) Агар пеш аз садонок ҳамсадои пешизабонӣ омада бошад, садонок саҳт ба кафо қашида мешавад: гандум, қаҳ, гелос. Пеш аз садонок омадани ҳамсадоҳои забончагӣ ва ҳалкӣ ин ҳодисаро равшантар нишон медиҳад: қанд, ҳанда, ҳилла, хира, геша.

в) Агар пеш аз садонок ҳамсадои димоғӣ ояд (нур, домод, мавиз), садонок дар асари таъсири ҳамсадои димоғӣ тобиши димоғӣ пайдо мекунад. Тобиши димоғии садонокҳо дар байни ду ҳамсадоҳои димоғӣ бештар мешавад: ман, ном, мум, нун ва ғайра.

2. Мутобикшавии ҳамсадо бо садонок (Х. С) равшантар дар мавриди зоҳир мешавад, ки ҳамсадо пеш аз садоноки лабӣ омада бошад: кӯза, сӯзан, гувоҳ ва ф. Дар ин маврид ҳамсадо дар натиҷаи мувофиқати пешрав бо садонок аз рӯи кори лабҳо мувофиқ шуда, тобиши лабӣ пайдо мекунад.

Мувофиқшавии ҳамсадоҳо бо садонокҳо бештар барон ҳолати заданокӣ ҳос аст. Ин ҳодиса дар ҳолати безадагӣ мушоҳида шавад ҳам, ба туфайли таҳфизи саҳти садонокҳои ноустувор мувофиқати овозҳо бисъёр заъиф мебошад.

3. МОНАНДШАВӢ

Монандшавии фонемаҳо баръакси ҳодисаи мувофиқати ҳамтавлидӣ дар байни як категорияи овозҳо мушоҳида мешавад. Ҳодисаи аз ягон ҷиҳат ё комилан ба ҳамдигар монанд шудани овозҳои нутқро монандшавии фонемаҳо мегӯянд, ки дар ҷа-раёни нутқ дар натиҷаи мутобикшавии фонемаҳои ҳамнишин рӯй медиҳад. Масалан, дар таркиби овозии [нб] дар қалимаҳои шанбе, занбур, занбар, ҷанбар ҳамсадои сонории [н] аз ҷиҳати кори узви овозсоз (маҳраҷ) ба ҳамсадои [б] монанд мешавад: ҳамсадои [б] ҳамсадои зичи ҷаравандгорӣ лабулабии ғайридимоғӣ ва ҳамсадои [н] ҳамсадои зичи нӯгизабонии сонории димоғӣ мебошад, яъне ин ду фонема бо узвҳои гуногун — аввалий ба воситаи лабҳо ва дуюми ба воситаи нӯги забон сохта мешаванд. Аммо дар ҳамнишинӣ ҳамсадои [б] ҳамсадои [н]-ро ба худ аз ҷиҳати кори узви овозсоз (лабҳо) монанд мекунад ва, аз ҳамин рӯ, қалимаҳои боло ба шакли [замбур], [замбар] ва [ҷамбар] талаффуз мешаванд.

Монандшавӣ вобаста ба дараҷаи монанд шудани овозҳо ду наъъ мешавад: комил ва иокис. Мисолҳои боло монандшавии иокисро далолат мекунанд, зоро дар онҳо овози [н] ба [б] тан-

ҳо аз як чиҳат, аз рӯи кори узви овозсоз монанд шудааст. Аломати диморӣ ва сонории [н] бокӣ мондааст. Аломати зичӣ ба ҳар ду фонема умумӣ аст. Монандшавии нокис одатан дар ҳамнишиниҳо ҳамсадо бо садонок, садонок бо ҳамсадо ва ҳамсадо бо ҳамсадо дучор меояд, ки намунаи он дар боло оварда шуд.

Дар монандшавии комил овозҳо ба ҳамдигар комилан монанд мешаванд. Масалан, фонемаи д, ки аз т бо як аломат — ҷарангнокӣ, — беҷарангӣ фарқ мекунад (аломатҳои дигари зиҷӣ, пешизабонӣ ва ғайридимогӣ барои ҳар ду фонема умумӣ мебошанд) дар қалимаҳои бадтар ва **садто** дар ҳамнишини [дт] омада, ин аломатро аз даст додааст ва ба ҳамсадо беҷаранги [т] комилан монанд шудааст: [баттар], [сатто].

Монандшавии комил барои ҳамнишини овозҳои ҳамузв хос аст.

Монандшавӣ аз рӯи самташ ду навъ: пешрав ва пасрав мешаванд. Дар мавриди аввал самти монандшавӣ ба пеш аст, яъне овози баъдина ба овози пешина монанд мешавад. Ин навъи монандшавӣ барои забони тоҷикӣ характернок нест. Дар монандшавии пасрав овози баъдина овози пешинаро ба ҳуд монанд мекунад, яъне самти монандшавӣ ба кафо аст. Ин навъи монандшавии фонемаҳо ба забони тоҷикӣ серистеъмол аст.

Дар ҳамнишини ҳамсадо бо ҳамсадо (Х. Х) фонемаҳои ҳамнишин аз рӯи чор ҳусусияташон ба ҳамдигар монанд шуда метавонанд:

- а) аз рӯи кори садопардаҳо,
- б) аз рӯи кори узви фаъол (ё маҳраҷи овозсозӣ),
- в) аз рӯи тарзи тавлид,
- г) аз рӯи иштироки резонаторҳо.

Мавкеъ ва ҳолатҳои асосии монандшавии фонемаҳо аз рӯи ду аломати аввал дар фасли бадалшавӣ оварда мешавад.

Дар забони тоҷикӣ дар натиҷаи ба муҳити истеъмол мувоғиқ шудани овозҳо ду ҳодисаи маъмули фонетикий: а) таҳифи ва б) монандшавӣ ба амал меоянд. Ҳодисаи якум ҳоси садонокҳо ва дуюм — ҳоси овозҳои ҳамсадо мебошад. Монандшавии мавкеен ҳамсадоҳо дар фасли дигар аз назар гузаронида мешавад. Ин ҷо таҳифи садонокҳо муҳтасаран баён мешавад.

4. ТАҲИФ

Дар зери мағҳуми таҳифи тағъироти овозие фаҳмида мешавад, ки дар муҳити безадагӣ (зъиф) воеъ мегардад. Таҳифи бештар ба садонокҳо хос аст, зоро онҳо воситаҳои ҳиҷозсоз мебошанд. Садонокҳо дар ҷараёни нутқ метавонанд аз ҷиҳати сифат ва микдор (тамдид) тағъир ёбанд. Вобаста ба навъи тағъирот ду навъи таҳиф — сифатӣ ва микдорӣ, фарқ карда мешавад.

Дар тахфиfi микдорй вакте, ки бароъ тавлиди садонок лозим аст, кам мешавад. Масалан, садоноки [а] дар ҳолати заданок (қавӣ) дар қалимаи дар бо тамдиdi лозим талафуз мешавад, аммо дар ҳолати заъиф (сафед) тамдиdi худро хеле кам мекунад, тахфиf меёбад.

Камшавии тамдиdi садонок (тахфиfi микдорй) сабаби тахфиfi сифатии он мегардад: бинобар камии фурсати (вакти) кам (тахфиfi микдорй) узвҳои нутк тавлиди садонокро пурра ба амал оварда наметавонанд ва дар натиҷа яке аз марҳилаҳои тавлиди садонок аз миён меравад ва ин боиси хирагию номуайяни садонок мегардад.

Тахфиf яке аз ҳусусиятҳои воказизми безадан забони адабии тоҷикист, vale он ҳоси ҳамаи садонокҳо нест. Дар ҳолати безадагӣ баъзе садонокҳои тоҷикӣ ба тағъироти саҳт дучор гардида, аз ҷиҳати сифату микдор тағъир меёбанд. Барои садонокҳои дигар гӯё ин қоиди вучуд надорад. Истеъмоли ин гуна садонокҳо дар муҳити заданок ва безада кам фарқ мекунад. Аз рӯи ҳамин ҳусусиятҳоион садонокҳои тоҷикиро ба ду гурӯҳ чудо мекунанд: а) садонокҳои устувор (э, ў, о) ва б) садонокҳои ноустувор (и, а, у). Ин ду гурӯҳи фонемаҳо дар ҳичкои заданок фарқ намекунанд. Фарқи байнин онҳо дар ҳолати безада, дар ҳичкои кушоди мӯқабли ҳичкои заданок равшантар маълум мешавад. Ин гурӯҳҳои садонокҳо дар ин ҳолат ба якдигар мӯқобил меистанд: садонокҳои ноустувор аз ҷиҳати микдору сифат саҳт тағъир меёбанд, vale садонокҳои гурӯҳи устувор тамдиidу сифати худро нигоҳ медоранд ва гӯё ҳолати безада ба онҳо таъсире намерасонад. Аз ҳамин рӯ ҳодисаи тахфиfро ҳоси садонокҳои ноустувор медонанд.

Мувофиқи маълумоти мавҷуда, садоноки у, а, и дар ҳолати заданокӣ аз садонокҳои гурӯҳи устувор фарқе надоранд, яъне сабаби тахфиfi онҳо зада мебошад. Таъсири ин омил дар ҳамаи муҳитҳои безада (ҳичҳои кушоду баста, ҳамишинии ин садонокҳо бо ҳамсадоҳои ҷаравангӣ ва бечаранг) мушоҳида мешавад, аммо ин омил аз ҳамаи ин ҳолатҳо дида саҳттар дар ҳичкои кушоди безада амал мекунад. Дар ин ҳолат тахфиf садонокҳо то ба дараҷаи аз байн рафтани онҳо оварда мерасонад. Масалан, фонемаи и дар ин ҳолат аз ҷиҳати сифату микдор тағъир ёфта, дар амал дар ҳамсадон пешина зуҳур меёбад: китоб [кетоб] сифат (сепат). Дар нутки бошитоб ин тағъирот ба дараҷае мерасад, ки садонок гоҳо вазифаи ҳичкосозиашро ҳам аз даст медиҳад.

Садоноки у низ дар ҳолати безада тахфиf ёфта, мустақилияту муайяни худро аз даст медиҳад. Садоноки у ба туғайли тавлиди лабнаш дар ҳамсоягӣ бо ҳамсадоҳои ҷаравангдор сифати ҳоси худро нигоҳ медорад: гувоҳ (гувон), гумон (гумон), гурӯсна (гурӯсна), аммо дар байнин ҳамсадоҳои бечаранг то ба дараҷаи аз байн рафтани тахфиf меёбад: хушбаҳт (хшбаҳт), чуқри (чкри). Фонемаи а, ки нисбатан ба ду фонемаи аввали

устувортар аст, низ дар ҳолати безадагӣ ихтисор мешавад: са-
фед (сефед), қасам (кесам), чакидан (чекидан) ва ғайра.

Тахфифи садонокҳо и, а, у дар ҳолати безада онҳоро ба
ҳамдигар наздик мекунад ва гоҳо ин наздикӣ ба дараҷае ме-
расад, ки ин сесадонок ба як овоз [э] бадал мешаванд, валие ва-
зиғаи ҳичкосозӣ ва арзиши фонологии худро аз даст намеди-
ҳанд.

Бо вуҷуди тахфифи садонокҳо дар ҳолати безада ихтисор-
шавии садонокҳо и, а, у-ро маҳз натиҷаи таъсири омоли му-
ҳити безадагӣ дониста, онро ба миқдор (тамдид) алоқаманд
донистан душвор аст. Барои тасдиқи ин фикр баъзе мушкилот
дида мешавад: аввал ин, ки дароз ё кӯтоҳ талафғуз шудани
овозҳо ба муҳити заданокию безадагӣ вобаста нест. Садонокҳо
на танҳо дар ҳичои заданок, балки дар ҳичои безада (маса-
лан, дар ҳичои безадаи охир синтагма) низ метавонад бо там-
диди бештар талафғуз шаванд¹. Дар забони тоҷикӣ зада аз
дарозӣ чудост ва онҳо вазифаҳои гуногун доранд. Сониян, му-
воғики маълумоти мавҷуда², тахфифи садонокҳо дар як ҳо-
лати безада, дар ҳичои кушода равшантар зоҳир мешавад.
Агар тахфифи садонокҳо комилан ба задаю заданокӣ вобаста
мебуд, мебонист, ки ин ҳодиса дар ҳолатҳои дигари безадагӣ
низ мушоҳида шавад. Аз ҳамин рӯ тахфифи садонокҳои тоҷи-
киро бо сифати онҳо алоқаманд донистан бехтар аст. Валие дар
айни замон аз дарозӣ ҳам ҷашм пушондан лозим нест, зеро
барои ба вуҷуд овардани сифати муайян узвҳон нутқ эҳтиёҷ ба
замону вакти муайян доранд.

5. АФЗОИШ

Афзоиш акси ҳодисаи коҳиҷа аст. Дар ҷараёни нутқ дар
натиҷаи ҳамнишинии фонемаҳо таркибҳои овозие пайдо мешавад, ки бо ин ё он сабаб талафғузи онҳо барои соҳибони забон душворӣ мекунад. Аз ҳамин рӯ бо мақсади осон кардани талафғуз дар ҷунин таркибҳои овозӣ як овоз (садонок ё ҳам-
садо) знёд ё афзуда мешавад. Ҳамин ҳодисаро дар фонетика афзоиши овозҳо ё ихчамтар афзоиш меноманд.

Афзоиши фонемаҳо низ ду навъ аст: а) таъриҳӣ ва б) му-
осир. Дар қалимаҳои шаҳриёر ва мардикор, ки дар онҳо таъ-
риҳан ҳамнишинҳои сегона [ҳрӣ] ва [рдк] (шаҳръёр ва мард-
кор) мавҷуд будааст ва барои талафғуз мушкилӣ мекардааст,
садоноки [и] илова шуда, талафғузи таркибҳои овозиро осон-
тар кардааст. Садоноки [и] дар таркиби ин қалимаҳо ҷунон
мустахкам ҷой гирифтааст, ки шакли ҳаттӣ ҳам пайдо карда-

¹ Т. Н. Ҳаскашев. Словесное ударение и длительность гласных в таджик-
ском языке. Вестник ЛГУ,— 2, История, язык, литература. 1972, вып. 1, с. 118.

² В. С. Соколова.— Фонетика таджикского языка. М.—Л. 1949.

аст, ба имрӯз навишти ин калимаҳо бе ҳарфи нор-
май имло дониста мешавад. Ҳодисай афзоиши фонемаҳо мета-
вонад боиси ба вуҷуд омадани варианҷҳои фонетикии кали-
маҳо шавад. Масалан, дар калимаҳои зер иловашавии ҳамса-
доҳои [н] ва [т] боиси пайдоиши шаклҳои дигари ҳамин кали-
маҳо гардидааст:

қамчӣ // қамчи-н бозигар // бози-н-гар
қоли // қоли-н гӯштӣ // гӯшти-н

Дар ин маврид имло (ва орфоэпия) яке аз ин шаклҳоро ба
сифати норма интиҳоб мекунад.

Афзоиши мусосир дар талаффузи ҳозира дар ҷараёни нутк
мушоҳида мешавад. Дар афзоиши мусосир баръакси афзоиши
таърихӣ овози афзуда ҳанӯз дар ҳамнишинҳои фонемаҳо ҷои
мустанҳаму устувор надорад, вале рафта-рафта устувор меша-
вад ба тадриҷан ба нормаи талаффузи адабӣ доҳил гардида,
дар ҳат инъикос меёбад. Масалан, дар калимаҳои ҳавой [ҳа-
войӣ] ҳунук, биной [бинойӣ] нав дар талаффуз ҳамсадои [й]
афзуда мешавад ба ин ҳодиса мувоғики норма аст, вале дар
ҳат инъикос намеёбад. Аммо фонемаи в, ки дар калимаҳои
аввали таркибҳои саҳроу дашт, ҷову ҷалол афзудааст, муво-
ғики норма мебошад ба баръакси ҳодисай болӣ дар ҳат ба
воситаи ҳарфи мувоғик ифода мешавад. Афзоиши ин ё он
фонема дар аввал ҳусусияти озод дорад, яъне дар афзоиши
метавонанд фонемаҳои гуногун иштирок қунанд. Масалан, дар
таркибҳои овардашуда ба ҷои фонемаи й ва в метавонанд дигар
фонемаҳои ([й] ва [ҳ] — саҳрою дашт ва ҷоҳу ҷалол) иш-
тирок намоянд; аммо аз ин варианҷҳо нормаи талаффузи адабӣ
якero интиҳоб мекунад.

Афзоиши метавонад ҳам дар гурӯҳи садонокҳо ва ҳам дар
гурӯҳи ҳамсадоҳо воеъ гардад.

а) Афзоиши садонокҳо маъмулан дар ҳамнишинҳои ҳам-
садоҳо дучор мешавад. Дар ин гуна таркибҳо бо мақсади осон
шудани талаффуз соҳибони забон ё як ҳамсадоро талаффуз
намекунанд (ҳодисай коҳиш) ё як садонок илова менамоянд.
Масалан, дар калимаи соҳтмон талаффузи ҳамнишини сего-
наи ҳамсадоҳо [ҳтм] барои соҳибони забон вазнин аст ва ба-
рои осон кардани он ба ин таркиб як садонок одатан фоне-
маи у) илова мешавад ва ин калима ба шакли [соҳтумон] та-
лаффуз мешавад.

б) Афзоиши ҳамсадоҳо баръакси садонокҳо дар байни ҳам-
нишинҳои садонокҳо ба амал меояд. Масалан, ҳангоми ба исм-
ҳо илова шудани суффикси ҷамъбандии -он вобаста ба он ки
калима бо қадом садонок тамом мешавад, ҳамсадоҳои [г], [в],
[й] илова мешавад:

моҳн-〔й〕-он
бача-〔г〕-он
оҳу-〔в〕-он

Ба тавре ки дидо мешавад, ин се калимаро як суффикс (-он)

чамъ бастааст, аммо туфайли ҳодисай афзоиш ин суффикс се шакли фонетики (-ён, -гон ва -вон) пайдо кардааст.

Бояд кайд кард, ки ҳамаи фонемаҳо кобилияти афзоиш на-доранд. Масалан, фонемаҳои б, п, м, н, л, ф, ж, т, з, с, ғ, к, ъ, маъмулан, дар афзоиш иштирок намекунанд. Афзоиши ҳамсадоҳо бештар ба фонемаҳои й, в, г, ч хос аст: ҳонда-[ғ]-й, вахйо-[ҷ]-й, дарйо-[й]-й, мо-[в]-у шумо ва ғайра.

6. КОХИШ

Ҳодисай кохиши фонемаҳо акси ҳодисай афзоиш аст. Сабаби падид омадани кохиши фонемаҳо низ ҳамин принципи осон кардани талаффузи таркибҳои овозии душворталаффуз мебошад.

Кохиши фонемаҳо низ ду ҳел мешавад: а) таърихӣ, б) муосир (ё зинда).

Дар кохиши таърихӣ як воҳиди овози бо мурари замон ва вобаста ба қонунҳои инкишофи соҳти овозии забон аз занчири овозӣ меафтад. Масалан, кохиши таърихӣ сабаб шудааст, ки дар калимаҳои зерин, ки таърихан ба шакли **номак**, бандак ва **зардак** талаффуз мешудаанд, ҳамсадои охири онҳо кохиш ёбад ва онҳо имрӯз дар шакли **нома**, банда, зарда талаффуз шаванд ва ин тарзи талаффуз хилоғи меъёри забони адабӣ нест.

Кохиши муосири фонемаҳо тобеи қонунҳои ҳамнишинӣ ва талаффузи забони муосир аст. Масалан, дар талаффузи гуфтугӯии шакли **феълии меравам** аз асоси **феълии рав** ду фонема — а ва в кохиш ёфтааст ва ии шакли **феълӣ** дар се шахси танҳо ва ҷамъ ба таври зер талаффуз мешавад:

ме-р-ам,	ме-р-ем,
ме-р-ӣ,	ме-р-ед,
ме-р-а-нд,	ме-р-ад.

Ба тавре ки дида мешавад, дар натиҷаи кохиши фонемаҳо аз асоси **феълӣ** танҳо ҳамсадои [р] бокӣ мондааст.

Ҳодисай кохиши фонемаҳо бештар дар гуруҳи ҳамсадоҳо — овозҳои маҳраҷдор дучор мегардад ва барон ҳамнишинҳои мобайни ва охири ҳамсадоҳо хос аст. Дар ҳамнишинҳои мобайни кохиш бештар дар мавриҷҳое пеш меояд, ки се ҳамсадо ҳамнишин шуда бошанд. Дар ҳамнишинҳои сегона одатан яке аз фонемаҳо (маъмулан ҳамсадои зич) аз талаффуз меафтад: **хиштгар** [ҳишгар], кордча [корча], дастбурд [дасбурд].

Дар ҳамнишинҳои охир низ ҳамсадоҳои кохиш ёфта метавонанд; ҳез [ҳе], дех [те], кардан [кардан] ва амсоли инҳо.

Кохиши муосир хоси нутқи гуфтугӯӣ аст ва аз ҳамин рӯ мувоғики нормаи забони адабӣ воқеъ намегардад, вале метавонад тадриҷан донраи васеи истеъмол пайдо карда, вориди талаффузи адабӣ гардад.

Дар гурӯҳи садонокҳо ҳодисан кохиш чандон характериқ

нест. Садонокъо (одатан ноустуворх) тобеи қонуни тахиф (редукция) мебошанд.

Кохиши фонемаҳо аз кохиши ҳиҷоҳо, ки ин ҷо мавриди баҳс нест, фарқ мекунад.

7. ҶОЙИВАЗҚУНИЙ

Ҷойивазкунӣ (ё қалб — бо истилоҳи пешина) ҳодисан овозиеро мегӯянд, ки туфайли он ду овози ҳамсоя ҷои ҳамдигарро мегиранд, яъне ҳамсадои якум ҷои ҳамсадои дуюм ва ҳамсадои дуюм ҷои овози аввалиро мегирад.

Ҷойивазкунии фонемаҳо низ дар натиҷаи ҳамнишинии фонемаҳо ба амал меояд ва ба соддаву осон кардани талаффуз вобаста аст. Агар дар ҳамнишинии дугона талаффузи аъзои якум нисбат ба дуюм мураккабтар бошад, яъне узви овозсози фонемаи дуюм нисбат ба узви овозсози фонемаи якум мутаҳарrikтар бошад, аввал фонемаи дуюм, ки талаффузаш осонтар аст, талаффуз мешавад, баъд фонемаи якум тавлид меёбад. Масалан, дар ҳамнишиниҳои [бр], [фҳ], [фл], [зр], [фв] ва ғайра барои осон кардани ҷараваи овозсозӣ (талаффуз) аввал фонемаи дуюм, баъд фонемаи якум талаффуз мешавад ва дар натиҷа фонемаҳои ин таркибҳо ҷойҳои якдигарро иваз мекунанд: тубра — турба, сафҳа — саҳфа (ё саҳифа — бо афзозиши (и), қуфл — қулф, Назрулло — Нарзулло, афв — авф ва ғайра.

Ҷойивазкунии фонемаҳо низ ду навъ аст: таъриҳӣ ва муосир.

а) Ҷойивазкунии таъриҳӣ дар давраҳои пешинай инкишофи забон сурат мегирад ва тадриҷан мустаҳкам шуда, ба норма дохил мешавад ва дар хат инъикос меёбад ва шакли (талаффузи) аслии қалимаро танг карда, ҷои онро мегирад. Масалан, қалимаҳои қулф, қитф, сурфа, маҳсӣ ва авф дар асл дар шакли қуфл, қифт, суфра, масҳӣ ва афв будаанд, вале дар натиҷаи ҷойивазкунии фонемаҳои ҳамнишин тадриҷан мустақилият пайдо карда, шакли имрӯзаро гирифтаанд.

б) Дар ҷойивазкунии муосир ҳодиса ҳанӯз зинда аст ва танҳо барои пурӯзи гуфтугӯ ҳос аст. Дар ин маврид ҳар ду навъи талаффуз (бе ҷойивазкунӣ ё бо ҷойивазкунии фонемаҳо) ба таври мувозӣ вучуд дошта метавонад, вале рафта-рафта яке аз онҳо маъмултар мегирад ва дигареро танг карда, аз истеъмол ҳориҷ месозад. Барои ҷойивазкунии зинда қалимаҳои зерин мисол шуда метавонанд:

ҳалво — ҳавло, дарьё — дайро, ҷумъя — ҷуъма, ҷамъ — ҷаъм ва ғайра.

Чи тавре ки диде мешавад, ҷойивазкунии фонемаҳо дар забони тоҷикӣ дар ҳамнишиниҳои гуногун [бр], [фҳ], [фл], [зр], [фв], [-рӣ-], [лв-], [мъ-] ва ғайра воқеъ мегардад.

Ҷойивазкунӣ дар забони тоҷикӣ ҳоси ҳамсадоҳост.

8. БАДАЛШАВИ

Бадалшави гуфта ҳодисан ба ҳамдигар табдил шудани овоз-хоро дар таркиби як морфема дар мавридҳои гуногуни истеъмоли он (дар таркиби калима ва ибораҳои гуногун)-ро мефаҳманд. Аз ин рӯ бадалшавӣ дар фарқи фонемагии алломорфҳои як морфема, фарқи фонетикии байни шаклҳои як решаш ё суффикс, ё префикс, ё анҷона воеъ мегардад. Бадалшавии фонемаҳо ба ҳодисан мутобиқшавии овозҳо сабаби умумӣ дошта бошанд ҳам, дар байни ин ду ҳодиса фарқи ҷиддӣ дида мешавад. Аввал ин, ки дар бадалшавӣ фонемаҳои гуногун ба ҳамдигар бадал мешаванд. Дар ин маврид шабоҳати фонемаҳо шарт нест. Дар мутобиқшавӣ ва пайдоиши тобишҳои фонема шабоҳату монандии фонемагӣ ҳатмист. Сониян, бадалшавии фонемаҳо ба мавҷудияти шаклҳои гуногуни як морфема вобаста аст ва аз ҳамин рӯ, бадалшавӣ танҳо дар шаклҳои гуногуни як морфема ҷой дошта метавонад. Масалан, бадалшавии *a // u* дар ду шакли як морфема (паз // пухт) дида мешавад, аммо ин фонемаҳо дар таркиби калимаҳои (морфемаҳои гуногун) (масалан, дар, буд (бадал намешаванд). Ниҳояг, фарқи байни бадалшавӣ аз пайдоиши тобишҳои фонема дар он аст, ки пайдоиши ҳар як тобиши фонема ба шароити муайяни фонетикий вобаста аст ва дар байни тобишҳо муносибати истеъмоли такмилӣ мушоҳида мешавад. Агар шароити муайяни фонетикий таътиф ёбад, ба ҷон як тобиши тобиши дигар пайдо мешавад. Масалан, садонокии *a* дар ҳамсоягӣ бо ҳамсадоҳои пазизабонӣ тобиши моили кафо (кафас) дорад, аммо дар ҳамнишинӣ бо ҳамсадоҳои пешизабонӣ тобиши моил ба пеши он (дара) пайдо мешавад. Вале дар бадалшавии фонемаи *d* ба *t* дар калимаҳои [кабут] ва кабуд танҳо фонемаи ба ин ҳолати фонетикий (охири калима) вобаста *d* ҳамчун фонемаи ҷарангдор (нишонадор) дар охири калима истифода на-мешавад. Фонемаи *t* дар ин ҳолат озод аст.

Ҳамаи бадалшавиҳо ба шароитҳои гуногуни фонетикий алоқаманд мебошанд, аммо вобаста ба гузашти замон вобастагии онҳо ба шароиту ҳолатҳои фонетикий аз байни меравад ва бадалшавӣ ба ҳодисан мустақил табдил ёфта, аз рӯи анъана сурат мегирад. Дар гуруҳи дигари бадалшавиҳо ҳодисаҳои фонетикие, ки боиси бадалшавӣ мешаванд, зиндаанд ва онҳоро дар замини масолеҳи забони ҳозира шарҳ додан мумкин аст.

Вобаста ба ҳамин ду навъи бадалшавӣ: а) бадалшавии анъанавӣ ё таъриҳӣ ва б) бадалшавии зинда фарқ карда мешавад.

Бадалшавии таърихиро дар замини масолеҳи забони ҳозира шарҳ додан мумкин нест. Сабаби ин навъи бадалшавиро танҳо аз ҷиҳати таъриҳӣ метавони муайян намуд, зеро омилҳои пайдонши ин бадалшавӣ, ки дар давраи муайяни инкишофи

забон ба амал омада буданд, дар марҳилаи ҳозира аз байн рафтаанд. Вале сабаби бадалшавии фонетикиро дар асоси материалҳои забони ҳозира муайян кардан мумкин аст, чунки омилҳои фонетикие, ки бадалшавиро ба вучуд овардаанд, ҳануз зиндаанд. Ҳамин тарик, ҳаман бадалшавиҳо аз нуктai назари таърихӣ зинда (ё фонетикӣ) мебошанд, вале аз диди ҳозира фарқ мекунанд.

Фарқи дигари бадалшавии таърихӣ аз фонетикӣ он аст, ки бадалшавиҳои фонетикӣ вазифаи морфологӣ надоранд, аммо бадалшавии таърихӣ вазифаи морфологӣ дошта метавонанд. Масалан, ба воситаи бадалшавӣ фарқ кардани асосҳои (замонҳои) феъл, паз // пухт, сӯз // сӯҳт, хӯр // хӯрд ва ғайра.

Ниҳоят, бадалшавии таърихӣ аз бадалшавии фонетикӣ бо он фарқ мекунанд, ки бадалшавии таърихӣ дар ҳат ифода мебад, аммо бадалшавии фонетикӣ аз ин ҳуқуқ маҳруманд.

Бадалшавии таърихӣ яке аз мавзӯъҳои баҳси таърихи забон аст. Дар ин ҷо бо овардани ҷанд мисол маҳдуд мешавем.

а) Бадалшавии садонокҳо:

у // а : бурд // бар, пухт // паз, шуд // шав,
ӯ // о : сӯпурд // супор, шумурд // шумор, буд // бош, намуд //
намо

ӯ // у : шӯй // шуст, гӯй // гуфт.

б) Бадалшавии ҳамсадоҳо:

з // ҳт : дӯз // дӯҳт, сӯз // сӯҳт, паз // пухт, соз // соҳт,
гудоз // гудоҳт, навоз // навоҳт,

в // ф : ков // кофт, рав // рафт,

б // ғт : кӯб // қӯфт, рӯб // рӯфт, тоб // тофт,

р // шт : дор // дошт, гузор // гузошт,

ӯ // ст : шӯй // шуст, чӯй // ҷуст, рӯй // руст,

ҳ // ст : ҳоҳ // ҳост, ҷаҳ // ҷаст, раҳ // раств.

Бадалшавии зинда ё фонетикӣ дар забони ҳозираи тоҷик ду навъ дорад: бадалшавии ҳамнишинӣ ва бадалшавии мавкей.

а) Бадалшавии ҳамнишинӣ дар натиҷаи мутобиқату мувофиқати фонемаҳои ҳамнишин (ё узвҳои овозсоз) ба вучуд меояд. Дар ин маврид бадалшавӣ натиҷаи бевоситаи монандшавӣ мебошад.

Дар гурӯҳи ҳамсадоҳо бадалшавии ҳамнишинии фонемаҳо метавонад аз рӯи ҷорӣ аломат: а) кори садопардаҳо, б) узви овозсоз ё маҳраҷи овозсозӣ, в) тарзи ташаккул ва г) вазъияти пардаҷаи ком сурат гирад, аммо бадалшавии ҳамсадоҳои ҳамнишин аз рӯи ду аломати аввал равшантар зоҳир мешавад.

Бадалшавии ҳамсадоҳо аз рӯи кори садопардаҳо дар ҳамнишинии ҳамсадоҳои ҷарангноку бечаранг ба назар мерасад. Дар ин маврид бояд ду тарзи ҳамнишиниро фарқ кард:

б) бадалшавии ҷарангдор ба бечаранг ва б) бадалшавии бечаранг ба ҷарангдор.

Дар ҳар ду маврид бадалшавӣ дар натиҷаи монандшавии

пасрав ба амал меояд. Агар ҳамсадои якум ҷарангнок ва ҳамсадои дуюм бечаранг бошад, ҳамсадои якум дар зери таъсири ҳамсадои дуюм ҷарангноки худро аз даст медиҳад ва ба ҳамсадои бечаранг бадал мешавад.

мазкур [маскур],	зудтар [зуттар],
тазкира [таскира],	себча [сепча],
абтар [аптар],	бодпо [ботпо],
калидзос [калитсоз],	китобча [китопча].

Агар ҳамсадои аввали бечаранг ва баъдина ҷарангнок бошад, ҳодисаи монандшавии пасрав воқеъ мегардад ва ҳамсадои якум ба ҳамсадои дуюм табдил мешавад:

асбоб [азбоб],	афон [авфон],
машгул [мажгул],	асосгузор [асозгузор],
микдор [миғдор],	асғар [азғар],
ҳаш[т] даҳ [ҳаждах],	аспбандӣ [асбандӣ].

Бадалшавиҳои зикршуда метавонанд дар се мавриди: дар дохили қалима, дар ҳамнишинии қалимаҳои ёрирасон бо қалимаҳои мустақилмаъно ва дар ҳамнишинии ду қалима мустақил ба амал оянд. Дар мисолҳои боло бадалшавӣ дар дохили қалима ба амал омадааст. Бадалшавии ҳамсадоҳоро дар ду мавриди дигар мисолҳои зерин нишон медиҳанд:

1) бадалшавӣ дар ҳамнишинии қалимаи ёрирасон бо қалимаи мустақилмаъно:

аз сар [ассар],	об қатӣ [опкатӣ],
аз пас [аспас],	бод қатӣ [ботқатӣ],
аз худ [асхуд],	калид қатӣ [калиткатӣ]:

2) бадалшавӣ дар васлгоҳи ду қалимаи мустақилмаъно:

a) ҷарангдор ба бечаранг:

боз кун [бос] кун,
бод кард [бот] кард,
сад кас [сат] кас;

б) бечаранг ба ҷарангдор:

пас гирифтан [паз] гирифтан,
пеш бурдан [плеж] бурдан,
ҳок гирифтан [ҳог] гирифтан,
чок дӯхтан [ҷог] дӯхтан.

Аз ин ду навъи бадалшавӣ бадалшавии ҳамсадои ҷарангнок ба бечаранг дар забони тоҷикӣ маъмултар аст ва ба файр аз ҳамнишиниҳо бо фонемаҳои м, н, л, р, й ва в дар ҳамаи ҳамнишиниҳои ҳамсадоҳои ҷарангнок ва бечаранг ба назар мерасад. Ҳамсадоҳои шавшувдор, ки пеш ё баъд аз ин шаш фонема меоянӣ, аз ҷиҳати ҷарангнокӣ ва бечарангӣ ба таъириrote дучор намегарданд:

амсол,	аврат
атроф,	авқот,

алхол анкабут
арса, аркон ва ғайра.

Бадалшавии ҳамсадоҳо аз рӯи узви овозсоз (ё маҳрачи овозсозӣ) дар забони ҳозираи тоҷик чандон маъмул нест ва танҳо дар ҳамнишинии ҳамсадои зичи нӯгизабонии димофии [н] бо ҳамсадои зичи лабии (б) мушоҳида мешавад. Дар ин ҳамнишинӣ дар натиҷаи монандшавии пасрав ҳамсадои пешина ба ҳамсадои баъдина аз рӯи узви овозсоз монанд мешавад ва ба ҳамсадои лабии сонории зичи димофии (м) табдил меёбанд:

занбар [замбар],	чунбидан [чумбидан],
анбор [амбор],	дунба [думба],
танбур [тамбур],	шанбе [шамбе],
чанбар [чамбар],	танба [тамба],
анбур [амбур],	гунбад [гумбад] ва ғ.

б) Бадалшавии мавқей ба мавқеи ҳамсадо дар калима ва ба омилҳои дигари талафғуз вобаста аст. Дар забони тоҷики ҳамсадоҳои ҷаранѓдор дар ҷараёни нутқ дар охири калима, пеш аз ист ҷаранғнокии ҳудро аз даст дода, ба ҳамсадоҳои беҷаранг бадал мешаванд:

қасб [касп],	санҷид [санҷит],
қабуд [қабут],	қалид [қалит],
лагад [лағат],	сабад [сабат] ва ғайра.

Агар пас аз калима фосила ё ист набошад, ин бадалшавӣ ба бадалшавии ҳамнишинии ҳамсадоҳо дар васлгоҳи ду калимаи мустақилмаъно табдил мёబад ва бадалшавӣ ба фонемаи аввали калимаи дуюм вобаста аст (ниг. саҳ. 110).

Бадалшавии фонемаҳо метавонад дар натиҷаи **диссимиляция** ба вуҷуд ояд. Диссимиляция дар забони тоҷики чандон маъмул нест, аммо дар мавридиҳое, ки ин ҳодиса рӯй медиҳад, сабаби бадалшавии фонемаҳо мегардад. Бадалшавии диссимилятивӣ дар ҳамнишинии фонемаи қ бо ҳамсадоҳои беҷаранг мушоҳида мешавад.

иктиносод [иҳтиносод],	тақсим [таҳсим],
вакт [ваҳт],	тақдир [тағдир],
нақша [наҳша],	нақд [нағд].
мақсуд [маҳсуд],	
тақсир [таҳсир],	

Дар мисолҳои боло ҳамсадои [қ] ба фонемаи [ҳ] бадал шудааст.

Адабиёти боби IV

1. *Бузургзода Л.* Фонетикаи забони адабии тоҷик. Столинбод—Ленинград.—1940, с. 64—71.
2. *Расторгуева В. С.* Кратский очерк фонетики таджикского языка. Учебное пособие для таджикских вузов. Столинбад.—1955, с. 30—41.
3. *Хаскашев Т. Н.* Фонетикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. К. И. Садонокҳо ва ҳамсадоҳо.—Душанбе.—1983, с. 85—99.
4. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. Ҷилди I. Фонетика ва морфология.—Душанбе.—1985, с. 40—47.

Б о б и V

ХИЧО

1. МАФХУМИ ХИЧО

Дар забонҳои дорон сохти фонемагӣ (масалан, забонҳои ҳиндгуаврупой, туркӣ ва аксарияти забонҳои дунъё) дар таҳлили забоншиносӣ ҳадди охирин ва воҳиди хурдтарини таҷзия овози алоҳида, фонема мебошад, аммо дар талафғуз ҳадди охирини таҷзияи нутки овозӣ ҳичо аст. Масалан, ҷумлаи «Ҳичо яке аз воҳидҳои асосии фонетика аст» дар талафғуз ба порчаҳои овозии ҳи-ҷо — я-ке — аз — во-ҳид-ҳо-и — а-со-си-и — фо-не-т-и-к-а — аст ҷудо мешавад, ки ба воҳидҳои хурдтар тақсим кардан өнҳо имконнозазир аст. Ҳамин порчаҳои овозӣ ҳичо ном доранд. Бинобар ҳамин ҳичоро воҳиди хурдтарини талафғуз мегӯянд. Ин таъриф ҳусусиятҳои асосии ҳичоро ҳамчун воҳиди талафғуз инъикос кардааст.

Аввалан, ҳичо аз он сабаб воҳиди хурдтарин номида шуда-аст, ки мо, чи тавре ки дар мисоли боло дидем, ягон калима ё ҷумларо ба порчаҳои овозии аз ҳичо хурдтар ҷудо карда на-метавонем. Ин ҳусусияти ҳичо дар он зоҳир мегардад, ки нутқ (талафғузи ягон калима ё ҷумла) ҳар қадар сусту оҳиста карда шавад ҳам, вай ба порчаҳои аз ҳичо хурдтар тақсим намешавад: мо дар ҷавоби ҳоҳиши ҳамсӯҳбатамон ягон кали-маи ношиносро қасдан равшантар талафғуз карданӣ шавем ҳам, онро ба ҳичоҳо ҷудо карда талафғуз менамоем, ба пор-чаҳои овозии аз ҳичо хурдтар таҷзия ва талафғузи он номум-кин аст. Ғайр аз ин маълум аст, ки қӯдакон калимаҳоро ба фонемаҳо не, балки ба ҳичоҳо (бо-бо, да-да, ма-ма) ҷудо ме-кунанд. Ҷунин таҷзия дар нутки қӯдакон бешуурона сурат ги-рад ҳам, таҷзиянозазирин ҳичоро далолат мекунад.

Олимони соҳаҳои физиология ва психология низ қайд ме-кунанд, ки ҳангоми ба қасалии афазия гирифтор шудан, ки дар натиҷаи он мураттабии нутқ ва воҳидҳои он аз байн ме-

равад, ҳичноҳо ба порчаҳои хурдтар тақсим нашуда, яклухтии худро нигоҳ медоранд.

Сониян, мо ҳичноҳои воҳиди талаффуз номида таъкид мекунем, ки ҳично дар талаффуз пайдо мешавад ва маҳз дар нутки овозӣ вуҷуд дошта метавонад ва гуфтани ҳастем, ки: а) ҳично танҳо дар талаффуз воҳиди хурдтарин аст (дар таҳлили лингвистӣ ва дар шунид ҳично ба воҳидҳои хурдтар — овозҳо (фонемаҳо) тақсим мешавад) ва б) хусусиятҳои тавлидии ҳично муҳолифи хусусиятҳои акустикиаш нестанд, балки, баръакс, дар байни онҳо мувофиқати комил мушоҳида мешавад.

Ниҳоят, ҳично аз он сабаб воҳид ном гирифтааст, ки вай танҳо аз силсилаи овозҳои панҷамонада иборат нест, балки маҷмӯи овозҳои мебошад, ки онҳоро ягон хусусияти умумӣ мугтаҳид месозад ва ин хусусият программаи ягонаи талаффузи ҳично (овозҳои таркиби он) аст, ки тавассути он ҷараёни тавлиди нутқ, кори узвҳои овозсоз идора карда мешавад.

Табиист, ки тарзу таркии ҳамкории узвҳои овозсоз хусусиятҳои физикии овозҳои таркибии ҳично бетағъир намемонад, vale ин тағъироти хусусиятҳои физикии овозҳо, чи тавре ки болотар қайд шуд, бо хусусиятҳои тавлидии онҳо комилан мувофиқат мекунанд.

Ҳамин тарик, дар ҳар сурат нутқи мо аз нутқтаи назари талаффуз ба ҳичноҳо — таркибҳои гуногуни ҳамсадоҳою садонокҳо чудо мешавад ва ин таркибҳо дар ҳар шароити нутқ яклухтӣ ва тақсимназариҳои худро нигоҳ медоранд. Табиист, ки дар забон мавҷудияти ҳичнон аз як овоз иборат буда низ имконпазир аст (о-дам, са-о-дат, бо-о-доб ва ғайра), vale дар нутқи муттасил ин гуна ҳичноҳо кам дучор меоянд. Нутқи муттасил занчири овозҳост, ки дар он ҳичноҳо ба воситаи ҳамнишинии ҳамсадоҳою садонокҳо соҳта мешаванд ва занҷирҳои овозии сершумору гуногуни нутқи овозирио ба амал меоранд.

Ҳичноҳо вобаста ба таркибу хусусиятҳои овозиашон якчанд хел мешаванд. Вобаста ба он, ки ҳично бо садонок тамом мешавад ё бо ҳамсадо ҳичноҳо ду хел мешаванд: кушода ва баста. Агар ҳично бо садонок тамом шуда бошад (бо-бо, зо-ну, со-ро, са-да ва ғайра), онро ҳичнои кушода ва агар бо ҳамсадо ба охир расад (масалан, боф-бон, сад-барг, нар-гис, шоҳ-мот ва ғайра), онро ҳичсон баста меноманд.

1 Дар забонҳои дорон соҳти ҳичной (масалан, забонҳои бирмани, въетнами, чинӣ ва баъзе забонҳои Африқи ҷанубӣ) воҳиди хурдтарини таҷзияи лингвистӣ ҳично аст, ки он ба фонемаи забонҳои соҳти фонемагӣ монанд буда, қолаби муайяну устувор дорад. Қолаби ҳично чор унсурро дар бар мегирад: ҳамсадон аввал, садоноки ғайриҳичосоз, садоноки ҳичкосоз ва унсурни охир, ки метавонад ҳамсадо ё сонант бошад. Ин унсурҳо вобаста ба ҷояшон дар структуран ҳично мувофиқан инциаль, медиаль, централь ва терминалъ номида мешаванд. Гоҳо се унсурни охирро дар якҷояйӣ финаль низ меноманд. Дар ин забонҳо унсурҳои мазкурро ҳамеша лаҳн (тон) ҳамроҳӣ мекунад.

Хичоҳо вобаста ба он, ки бо қадом овоз оғоз мейбанд низду хел мешаванд: боз ва пӯшида. Агар ҳичо бо садонок саршавад (ор-зу, аб-рӯ, ўз-бак), ҳичои боз ва агар ба ҳамсадо оғоз ёбад (ба-хор, бо-ну, фо-зил), ҳичои пӯшида ном дорад.

Хичоҳо вобаста ба заданокиашон низ ду навъ мешаванд: заданок ва безада (шоҳ-мот, саҳ-ро). Ҳичое, ки зада дорад, ҳичои заданок ва ҳичое, ки зада надорад, ҳичои безада номида мешавад. Дар забонҳо ва, аз ҷумла дар забони тоҷикӣ, маъмулан, төъдоди ҳичоҳои безада нисбат ба ҳичоҳои заданок бештар аст.

Ҳичо дар структураи забон вазифаҳои ба ҳуд ҳосро адо мекунад. Вай ҳамчун воҳиди хурдтарини талафуз, пеш аз ҳама, шарту муҳити мавҷудияти воҳидҳои хурдтарини овозӣ — тобишҳои фонема аст. Тобишҳои гуногуни фонема дар ҳичо саҳт тафъир мейбанд, аммо бо тобишҳои фонемаҳои дигар омехта намешаванд ва соҳибони забон ин тобишҳоро аз тобишҳои фонемаҳои дигар фарқ мекунанд. Ҳичо вазифаи просодикий низ дорад, зеро ташкили просодикии нутқ ва воситаҳои фонетикии он маҳз дар ҳичоҳо зоҳир мегарданд. Ҳичо воситаи асосии ташкили мавзунияти нутқ (ритм) аст, чунки мавзунияти сухан ба бадалшавии ҳичоҳои дарозу кӯтоҳ ва заданокию безадагии онҳо асос мейбад.

Ҳичоро ҳамчун воҳиди хурдтарини нутқи овозӣ илмҳои гуногун: физика, физиология, психология, психолингвистика ва файра бо мақсадҳои муҳталиф меомӯзанд. Забоншиносӣ аз маълумоти ҳамаи ин илмҳо фаровон истифода барад ҳам, ҳичоро ҳамчун яке аз воҳидҳои асосии структураи забон ва бо мақсади забоншиносӣ мавриди таҳқик карор медиҳад.

Ҳангоми омузиши ҳичо чун проблемаи забоншиносӣ зарурати ҳалли ду масъалаи асосӣ пеш меояд:

а) ҳичосозӣ дар ин ё он забон чӣ тавр сурат мегирад, яъне чӣ тавр ва ба қадом восита овозҳои гуногун дар таркибҳои муайян (масалан, дех-кон, во-дӣ) муттаҳид шуда, як воҳид — ҳичоро ба вучуд меоранд?

б) ҳичочудокунӣ бо қадом роҳ амалий мегардад, яъне ҳудуди ҳичоҳоро дар таркиби ягон қалима (ё ҷумла) чӣ тавр муайян кардан мумкин аст?

Ин ду масъала ба ҳамдигар саҳт алоқаманд мебошанд, зеро, аз як тараф, агар вобаста ба тарзи муттаҳидшавии овозҳо таркиби ҳичо муайян карда шавад, тавассути он то дараҷае ҳудуди ҳичоҳоро таъин кардан имконпазир мегардад, аз тарафи дигар, агар мо қонунҳои ҳичочудокуниро донем, ба воситаи онҳо аз тарзу воситаҳои ҳичосоз боҳабар шуда метавонем. Аммо қабл аз ҳалли ин ду масъала табиату моҳияти фонетикии ҳичоро донистан зарур аст.

2. МОХИЯТИ ФОНЕТИКИИ ҲИЧО

Вакте ки аз ҳиҷо ҳамчун воҳиди фонетикии сухан меравад, одатан таркиби овозиен, ки аз ҳамсадоҳо садонок соҳта шудааст, дар назар дошта мешавад (масалан, ҳиҷоҳо бо ва об). Ҳангоми мукоисай онҳо гуфта мешавад, ки ин ду ҳиҷо аз ду овоз ҳамсадои [б] ва садоноки [о] соҳта шудаанд, аммо фарки ин ду ҳиҷо аз он чи гуфта шуд, бештар аст. Ҳиҷо ҳамчун воҳиди талаффуз танҳо ҳамшафатию ҳамнишинии овозҳои ҳамсадою садонок нест. Мавҷудияти ҳиҷо дар ташкили фонетикии он, дар тарзу тарики мувофиқату мутобикати байнҳамдигарии овозҳои таркибаш, ки яклухтии ҳичоро ҳамчун воҳиди талаффуз таъмин менамояд, мебошад. Муттаҳидшавии овозҳо дар таркиби ҳиҷо, яклухтии ҳичоро умумияти тавлиди овозҳо ва вобаста ба ҳамин шабоҳати хусусиятҳои физикии воҳидҳои фонетикии таркиби ҳиҷо муайян мекунад ва маҳз аз рӯи ҳамин хусусиятҳо мансубияти ин ё он овозро ба ин ё он ҳиҷо муайян мекунем.

Аз нуктаи назари тавлид (физиологӣ) таъсири байнҳамдигарии овозҳои ҳиҷосоз дар он зоҳир мешавад, ки тавлиду талаффузи овозҳои таркиби ҳиҷо алоҳида-алоҳида сурат на-мегирад, балки узвҳои гуфтор сарфаҷӯёна, бо роҳи кӯтоҳтариин аз соҳтани як овоз ба тавлиди овози дигар мегузарад ва дар натиҷа артикуляцияи як овоз як кисми тавлиди овози дигарро дарбар мегирад, ҳодисаи ҳамтавлидӣ рӯй медиҳад ва дар интиҳои кор овозҳон доҳили ҳиҷо омезиш меёбад. Масалан, дар талаффузи калимаи қӯҳна лабҳо холати талаффузи ўро ҳанӯз ҳангоми талаффузи овози [к] мегиранд ва ин боиси пайдо шудани тобиши лабии ин ҳамсадо мегардад. Чунин омезиши дар тарзи ташаккул, кори узви овозсоз (лабишавӣ, димоғишавӣ, ҳалқишавӣ ва д.) воқеъ мегардад. Табиист, ки омезишу таъсири байнҳамдигарии овозҳои бо ҳам саҳт алоқаманд (овозҳои таркиби як ҳиҷо) аз овозҳои аз ҳам чудою беиртибот (овозҳои ҳиҷоҳои гуногун) қавитар аст. Аз ҳамин рӯ ба ин ё он ҳиҷо мансуб будан ё нисбат надоштани овозҳои таркиби калимаро аз рӯи шабоҳату фарқияти тавлидии овозҳо муайян кардан имконнолазир мегардад: овозҳои ба ҳам таъсиридан мансуби як ҳиҷо ва овозҳои аз таъсири ҳамдигар холӣ ба ҳиҷоҳои гуногун нисбат дода мешаванд.

Яклухтии фонетикии ҳиҷо дар хусусиятҳои физикии овозҳон таркиби он низ зоҳир мешаванд. Масалан, тадқикотҳои озмонишигҳоӣ сабит намуданд, ки дар спектри фонемаи а дар мавридҳои ҳамишиниӣ бо ҳамсадон лабӣ як порчан хурди гузариш пайдо мешавад, ки дар он F I ва F II дорон лаҳнипокии камтар, зудиҳои пасттар мебошанд, ки ин аз диди тавлид ба кушодагии ками ибтидои садонок (пастшавии F I) ва лабишавии аввали он далолат мекунад. Дар соҳтмони формантни а ҳангоми бо ҳамсадоҳои дигар омаданаш ин ҳолат мушоҳида

намешавад ва лаҳзан гузариш шакли дигарро мегирад ва ғ.

Ҳангоми таҳқиқи моҳияти фонетикии ҳичо зарурати дар асоси хусусиятҳои физикию тавлидӣ муайян кардани дараҷаи муттаҳидии овозҳои таркибӣ ҳичо пеш меояд, ба таври дигар гӯем, бояд донист, ки а) дар тавлиди садоноки а таъсири қадом ҳамсадо (б ё ҳ) бештар аст ва б) ҳамсадоҳои интервонали ҳ ва р таҳти таъсири қадом садонок (а ё и) қарор гирифтаанд?: агар таъсири ҳамсадои ҳ **ба** садоноки а бештар бошад, ки ду овозро дар якҷоягӣ бо ҳамсадои б унсурҳои як ҳичо ҳисоб кардан мумкин аст ва агар дар тавлиди ин садонок аз ҳамсадои ҳ асаре набошад, бояд онҳоро ҳамчун унсурҳои ҳичоҳои гуногун ба қалам гирен.

Табиист, ки муайян кардани шабоҳату қаробати овозҳо бо методҳои озмунӣ имконпазир аст.

Табииати фонетикии ҳичои тоҷикӣ ҳанӯз таҳқиқ нашудааст ва аз ҳамин рӯ доир ба тарзу тарики ҳамкории овозҳо дар ташкили симон фонетикии ҳичои тоҷикӣ чизе гуфтан душвор аст. Аммо дар асоси назарияе, ки дар фаслҳои баъдина баён мешавад, соҳти фонетикии ҳичои тоҷикиро, тавсиф кардан имконпазир аст (саҳ. 118—124).

3. ҲИЧСОЗӢ

Дар масъалаи ҳичкосозӣ ва воситаҳои ҳичкосоз ихтилофи ҳазарӣ забоншиносон нисбатан камтар аст.

Аксарияти забоншиносони равияю мактабҳои гуногун, ки мавҷудияти ҳичоро чун воҳиди соҳти овозии забон икror мекунанд¹, садонокҳоро воситай асосии ҳичкосозӣ медонанд.

Дар забони тоҷикӣ ҳам воситай асосии ҳичкосоз фонемаҳои садонок мебошанд. Онҳо дар ҳудуди ҳичо истеъмоли озод дӯранд ва метавонанд дар тамоми ҳолатҳои ҳичо: дар аввал (ор-зу, ар-ча), мобайн (бод-бон, кор-гар, нар-гис, сад-барг) за охир (са-до, бе-да, бо-бо, хо-на) бе маҳдудият истеъмол шаванд. Садонокҳо ғайр аз қобилияти ба сифати воҳидҳои маънидор — морфема, қалима ва ҳатто чумла истифода шуданашон дар алоҳидагӣ, бе ҳуҷирики ҳамсадоҳо ҳичо месозанд: о-мад, о-хис-та, бо-о-доб, са-о-дат ва ғайра. Аксарияти ҳичкоҳои тоҷикӣ ба воситай садонокҳо соҳта мешаванд. Аммо дар забони тоҷикӣ дар сурати бо ҳамсадоҳо ҳамшрафат набудани садонокҳо ҳамсадоҳо низ вазифаи ҳичкосозиро адо карда метавонанд. Аз ҳамсадоҳо фонемаҳои сонории р, м, н, (в), л қобилияти ҳичкосозӣ доранд.

Ин қобилияти ҳамсадоҳои сонорӣ дар ду ҳолат: мобайн ва охири қалима ё синтагма зоҳир мешавад:

¹ Баъзе забоншиносон ҳичоро унсурни соҳтмони забон намешуморанд ва онро ба рӯйхати воҳидҳои фонетикии доҳил намекунанд: ниг. Қаспранский Р. Р. Очерк теоретической и нормативной фонетики. Горький.—1976, с. 57.

1) дар дохили калима:

сонанти Р:

а-бр-ҳо,
фи-кр-ҳо,
на-хр-ҳо,
за-хр-хан-да;

сонанти Н:

ма-тн-ҳо,
ру-кн-ҳо,
са-ҳн-ча,
ла-ҳн-дор;

сонанти М:

за-ҳм-ҳо,
ва-ҳм-нок,
та-ъм-ҳо,
са-ҳм-дор;

сонанти В:

ҳа-ҷв-гар,
са-ҳв-нок,
на-ҳв-ши-нос,
ма-ҳв-ку-нан-да;

сонанти Л:

ла-ъл-ҳо,
на-ъл-ҳо,
са-ҳл-гир,
на-сл-ҳо;

2) дар охири калима:

сонанти Р:

фи-кр,
на-хр,
за-хр,
ка-хр;

сонанти Н:

ма-тн,
ру-кн,
та-ън,
ша-ън;

сонанти М:

ва-ҳм,
за-ҳм,
ча-шм,
ту-ҳм;

сонанти Л:

на-ъл,
ла-ъл,
фа-сл,
на-сл;

сонанти В:

са-ҳв,
ҳа-ҷв,
ма-ҳв,
на-ҳв

ва ғайра.

Дар борай саҳми ҳичсосозии ҳамсадоҳои сонорӣ сухан ронда, ба ин қобилияти онҳо аз ҳад зниёд баҳо додан даркор нест. Дар ин маврид ҳамеша бояд ду шарти асосиро дар ёд дошт. Аввал ин, ки ҳамсадоҳои сонорӣ вазифаи ҳичсосозиро танҳо дар мавридҳое ба ҷо меоранд, ки дар ҳичо бо онҳо садонок ҳамشاфат набошад. Ҳамин ки садонок пайдо шуд, ҳамсадоҳои сонорӣ роли ҳичсосозиро ба овози садонок медиҳанд ва аз ин вазифа маҳрум мешаванд: фи-кр — фик-рӣ, ка-хр — қаҳ-рӣ, за-ҳм — заҳ-мӣ, ту-ҳм — тух-мӣ, ла-ъл — лаъ-лӣ, а-сл — ас-лӣ, ма-тн — мат-нӣ, ҳа-ҷв — ҳаҷ-вӣ ва ғайра. Сониян, роли ҳичсосозии ҳамсадоҳои сонорӣ барои сабки комили гуфтор хос аст. Дар сабки гуфтугӯй, маъмулан, яке аз овозҳои нисбатан ноустувору «зиёдатӣ» меафтад.

Ҳамин тариқ, дар ҳичсосозӣ саҳми ҳамсадоҳои сонорӣ ва садонокҳо якхела нест. Садонокҳо воситаи асосии ҳичсосозӣ мебошанд. Ҳамсадоҳои сонорӣ бошад, аҳъёнан ва факат дар мавридҳое ҳичо сохта метавонанд, ки дар ҳичо садонок ҳамнишини онҳо набошад.

Ҳамсадоҳои дигари забони тоҷикӣ мустакилона, ба иштироки садонокҳо ва ҳамсадоҳои сонорӣ ҳичо сохта наметавонанд. Онҳо дар ҳичсосозӣ саҳми дуюмдарава дошта, дар ин кор садонокҳоро ҳамроҳӣ мекунанд. Ҳатто дар баъзе мавридҳое, ки ҳамсадоҳои ғайрисонорӣ зоҳирان ҳичсосоз ба назар мерасанд (дар назм, ки калима мувоғики ҷаҳорчӯби вазн ба ҳичзоҳо ҷудо мешавад), садонокҳо (дар шакли ихтисорӣ бошад ҳам) ба онҳо ҳамроҳ мебошанд. Масалан, дар байти зерини Ҳусрави

Дехлави ҳамсадои [т] дар калимаҳои кошт ва бардошт:

Дарахти заҳр ҳар ҷо кошт натвон,
Чу корӣ, з-ӯ шакар бардошт натвон

мувофики ҷаҳорҷӯби арӯз ба ҳиҷоҳои алоҳида (кош-тэ ва бардош-тэ) ҷудо мешаванд, вале ба ин ҳамсадо як овози садонок ҳамроҳ аст.

4. ҲИҶОҶУДОҚУНИЙ

а) Назарияҳои ҳиҷоҷудокунӣ

Ҷудо кардани ҳиҷоҳо дар таркиби калима барои соҳибони забон кори душворе нест. Ҳар як шахси ба забони тоҷикӣ гап мезадагӣ ҷараёни нуткро ба осонӣ ба ҳиҷоҳо тақсим мекунад ва аввалу охири ҳар як ҳиҷоро бегалат нишон медиҳад. Аммо дар забоншиносӣ ин масъала яке аз проблемаҳои душвортарини фонетикаи умумӣ ҳисоб мешавад. Масъалаи ҳиҷоҷудокунӣ аз давраи антика то имрӯз борҳо мавриди баҳсу таҳқиқ қарор гирифтааст, вале имрӯз ҳам ҳалли қаноатбаҳш надорад. Дар ҳиҷоҷудокунӣ «...душворӣ дар он аст, — менависад Л. Р. Зиндер, — ки дар забонҳои дорои соҳти фонемагӣ воҳиди хурдтарине, ки бори маънӣ дошта метавонад, овози алоҳидаи нутқ (фонема) ҳисоб мешавад. Ҳиҷо бошад бо маъно алоқа надорад ва аз ин рӯ гӯё унсури бокимондаи давраи ҳиҷоӣ, давраи тофонемагии иникишофи забон аст»¹.

Воқеан, мо калимаи тоҷикӣ сунбул-ро ду хел ба ҳиҷоҳо ҷудо карда метавонем: сун-бул ва су-нбул, вале дар ҳар ду маврид ба маънои калима ҳалале намерасад. Аз ҳамин сабаб ҳангоми таҳқики масъалаи ҳиҷо гӯё меъёрҳои забоншиносӣ ба кор намераванд. Ин ҳолат забоншиносонро водор сохтааст, ки ҳиҷоро аз ҷиҳатҳои гуногун ва бо равиши муҳталиф мавриди таҳқиқ қарор диҳанд.

Ҳанӯз забоншиносӣ давраи антика Присман кӯшиш карда буд, ки ҳиҷоро ҳамчун ҳамнишинӣ овозҳо таъриф кунад. Филологҳои Рум ҳиҷоро аз нуқтаи назари арӯз мавриди таҳқиқ қарор дода буданд. Уламои машриқзамин низ масъалаи ҳиҷоро аз юпонихо иқтибос қарда, ба он аз диди арӯз наздик шуда, фикрҳои ҷолибе гуфта будаанд. Абӯрайҳони Берунӣ ҳатто истилоҳи «силлоб»-и юонониро истифода бурдааст. Ибни Сино ҳиҷоро «муқатталь» помида, онро ин тавр таъриф кардааст: «ҷун ҳарфҳоро (овозҳоро — Т. Х.) имконияти якбора адо кардан бошад, онро муқатталь меноманд»².

Масъалаи ҳиҷо дар асрҳои миёна ва, маҳсусан, аз солҳои

¹ Л. Р. Зиндер. Ук. соч., с. 251—252.

² Ислоҳи ҳиҷо бори аввал дар китоби «Мизон-уш-шეър фи арӯз-ул-араб-вал-аҷам» дучор омад.

60—70-уми асри XIX сар карда диқкати забоншиносонро ба худ бештар ҷалб кардан гирифт. Дар натиҷа ин ҷустуҷӯйҳо як силсила назарияҳои ҳичо пайдо шуд, ки мо дар поён бо мухимтарини онҳо муҳтасаран шинос мешавем.

1. Қадимтарин назарияи ҳичо назария антиқа мебошад, ки онро филологҳои давран антиқӣ пешниҳод карда буданд ва имрӯз ҳам дар байни забоншиносон тарафдорони зиёд дорад. Мувофики ин назария, воситаи асосии ҳичосозӣ садонокҳо мебошанд. Онҳо ҳамчун овозҳои ҳичосоз қуллаи ҳичоро ташкил медиҳанд ва худашон бе иштироки ҳамсадоҳо кодиранд ҳичо созанд. Донишмандони давраи антиқа дар асоси ҳамин таълимот ҳудуду микдори ҳичоҳоро муайян карданӣ шуда, тезиси «микдори ҳичоҳо ба микдори садонокҳо баробар аст»-ро пешниҳод кардаанд. Ифодан «дар калима ҳар қадар садонок бошад, дар он ҳамон қадар ҳичо мавҷуд аст», ки имрӯз ҳам дар бисъёр китобҳои дарсӣ дучор меояд, низ аз ҳамин тезис сар зодааст.

Ин назарияи ҳичо барон бисъёр забонҳо дуруст бошад ҳам, аз шуктани назари фонетикии умумӣ ноқис аст.

Аввал ин, ки дар бисъёр забонҳо дар қатори садонокҳо ҳамсадоҳои сонорӣ низ ҳичо сохта метавонанд: Масалан, дар забони ҷекӣ (vlk — «тург», Trп-ка исми ҳос), русӣ (корабль — ко-ра-блъ «киштӣ», смотр — смо-тр «азназаргузаронӣ»), английӣ (bottle battle «шиша», apple a-pple «себ») ва ғайра ҳамсадоҳои сонорӣ ҳичо месозанд.

Сониян, агар овозҳои садонокро ба назар ғирем ҳам, мо дар асоси онҳо танҳо микдори ҳичоҳоро муайян карда метавонем, воле ҳудуди ҳичоҳоро муайян карда наметавонем. Масалан, мувофики ин назария, дар калимаи тоҷикии **саҳтиғир** ду ҳичо мавҷуд аст, воле муайян кардан душвор аст, ки ҳичои якум бо қадом ҳамсадо ба охир мерасад ва ҳичои дуюм бо қадом ҳамсадо сар мешавад.

2. Назарияи **шиддатнокии ҷисмонӣ** яке аз маъмултарини назарияҳои ҳичо дар забоншиносни мусоир ҳисоб мешавад. Асосгузорони ин назария забоншиносони француз М. Граммон ва советӣ Л. В. Щерба мебошанд. Мувофики таълимоти ин олимон, калима аз рӯи ҳаракати мураттаби узвҳои овозсоз ба ҳичоҳо тақсим мешавад. Ҳар як ҳичои калима ба як навбати шиддатнок (таранг) шудан ва суст гардидан узвҳон нутқ баробар аст. Ҷараёни нутқ аз силсилаи ҳамин ҳел ҳаракатҳои (тарангшавию сустшавии) узвҳои нутқ ташкил мешавад. Ҳар як чунин ҳаракат се марҳила дорад: афзоиши тадриҷии шиддатнокӣ, авчи шиддат ва коҳиши тадриҷии он. Аз ҳа-



Расми 30. Ҳичоҷудокунин мувофики назарияи шиддатнокии ҷисмонӣ.

мин рү, چараёни нутқро метавонем ба шакли хатти мавчдор (расми 30) тасвир намоем, ки дар он қуллаҳо авчи шиддатнокӣ, қисми пешина афзоиши тадриции шиддатнокӣ ва қисми баъди на кохиши тадриции онро нишон медиҳанд¹.

Мувофикан ба ҳамин фикр, Л. В. Щерба овозҳоеро, ки бо онҳо ҳичо сар мешавад, ҳамсадоҳои оҳиравҷ, овозҳоеро, ки дар оҳири ҳичо меоянд, аввалавҷ номида буд. Агар сустшавии шиддатнокӣ дар мобайни овоз ба вуҷуд ояд, ҳамсадои дуавҷа пайдо мешавад, ки авчи якуми он ба ҳичои пешина ва авчи дуюм ба ҳичои баъдина нисбат дорад. Ҳамсадоҳои дуавҷа ҳамеша дароз (шаддадор) мебошанд ва талафғузи қашишноки онҳо ба задан калима вобаста аст.

Баъзан, овозҳо метавонанд дар ду ё ҳар се марҳилаи ҳичосозӣ қарор дошта бошанд, ба шарте ки дар ҳичосозӣ як садонок ё як садоноку як ҳамсадо иштирок намояд.

Мувофиқи ин назария, садонокҳо қуллаи (авчи) ҳичо буда, ҳамсадоҳо дар тегаҳои он қарор мегиранд. Ҷойгишавии ҳамсадоҳо нисбат ба садонок ба дарачаю тарзи алоқамандии ҳамсадо ба садонок вобаста аст. Часпиши ҳамсадо бо садонок метавонад қавӣ ё заъиф бошад: агар часпиши заъиф бошад, ҳамсадо ба ҳичои баъдина мансуб мешавад (масалан, қалимаҳои русии рӯ-қâ, у-шлâ, тоҷикии чо-лӯқ, са-рӯбр) ва агар часпиши қавӣ бошад, ҳамсадо ба ҳичои пешина мансуб мегардад (масалан, қалимаҳои русии: пâп-ка, фâк-ты, рôс-пись, тоҷикии: фâр-до, дî-рӯз ва гайра).

Л. В. Щерба дарачаи алоқамандии ҳамсадоҳоро бо садонокҳо бо ҷои зада дар калима вобаста медонад: агар зада пеш аз гурӯҳи ҳамсадоҳо омада бошад, вай ҳамсадои баъднаро ба тарафи худ мекашад ва ин ҳамсадо бо садоноки пешина саҳттар мечаспад ва аз ҳамин сабаб қалимаҳои навъи пâпка, фâкты, рôспись, фâрдо, дîрӯз ба таври дар боло зикршуда ба ҳичоҳо ҷудо мешаванд; агар зада баъд аз гурӯҳи ҳамсадоҳои интервокалий омада бошад, вай, баръакс, ҳамсадоҳоро ба оҳири калима, ба тарафи худ мекашад ва дар натиҷа ҳамсадоҳо бо садонокҳои баъдина нисбат бо садонокҳои пешина саҳттар мечаспанд ва қалимаҳои русии навъи рӯ-қâ, ушлâ, тоҷикии чо-лӯқ, сарӯбр ба таври рӯ-қâ, у-шлâ, чо-лӯқ, са-рӯбр ба ҳичоҳо ҷудо мешаванд.

Ба тавре ки аз мисолҳои тоҷикӣ дид мешавад, назарияи шиддатнокии ҷисмонӣ дар забони русӣ бомувафғият истифода шавад ҳам, дар забони тоҷикӣ қобили татбиқ нест. Агар ҳангоми ҳичоҷудокунӣ ҷои задаро дар калима ба инобат гирем, мо бояд қалимаҳои навъи гандӯм, хиштгâр, марзбон, роҳбâр ва амсоли сњҳоро ба таври га-ндӯм, хи-штгâр, ма-рзбон, ро-хбâр ба ҳичоҳо ҷудо кунем, вале бо ин ҳичоҷудокунӣ соҳибони забони тоҷикӣ ҳеч гоҳ розӣ намешаванд, зеро ин тарзи

¹ Л. В. Щерба. Фонетика французского языка. М. 1955, с. 87—89.

хичочудокунӣ ба хичочудокуни соҳибони забон шабоҳат на-
дорад.

3. Аз назарияҳои физикии ҳико маъмултаринашон назарияи қобилияти ҷарангос (ё сонорӣ) мебошад. Мувофики ин назария, ҳико аз маҷмӯи унсурҳои серҷараС (сонорӣ) ва камҷараС иборат аст. Садонок унсури ҳатмии ҳико нест. Барои ташкили ҳико танҳо мавҷудияти ду унсуре, ки бо дараҷаи ҷарангоси худ фарқ мекунанд, коғӣ аст. Овозҳои нутқ ҷарангоси гуногун доранд. Масалан, Otto Йесперсен (1860—1943) яке аз асосгузорони ин назария, овозҳои нутқро вобаста ба дараҷаи ҷарангосашон (аз кам ба зиёд) ба таври зер гурӯҳбандӣ кардааст.

1. ҳамсадоҳои зичи бечаранг — п, т, ч, к, ӯ,
2. ҳамсадоҳои роғи бечаранг — ф, с, ҳ, ҳ,
3. ҳамсадоҳои зичи ҷарангдор — б, д, ғ,
4. ҳамсадоҳои роғи ҷарангдор — в, з, ж, ғ,
5. ҳамсадоҳои димоғӣ — м, н,
6. ҳамсадои паҳлӯй — л,
7. ҳамсадои ларзон — р,
8. садонокҳои бардошти боло — и, у,
9. садонокҳои бардошти миёна — ә, о, ӯ,
10. садонокҳои бардошти поён — а.

Агар овозҳои таркиби ин ё он ибора ё ҷумларо вобаста ба дараҷаи сонориашон пай ҳам гузорем, мо аз рӯи дараҷаи ҷарангосашон микдори ҳиҷоҳоро муайян карда метавонем: микдори ҳиҷоҳо ба микдори қуллаҳои сонорӣ баробар ҳоҳад буд. Барои мисол овозҳои таркиби ибораи **денишҷӯи пешқадам**-ро аз рӯи дараҷаи ҷарангосашон дар расми зерин меорем (расми 31).



Расми 31. Силсилаи овозҳо аз рӯи ҷарангосашон.

Мувофиқи ақидаи тарафдорони ин назария, ҳар як калима аз тағьири мураттаби ҷарангоси овозҳо ва ҳар як ҳичо аз як мавчи ҷарангос иборат аст. Аз сабаби он ки ҳамеша садонокҳо ва сонориҳо нисбат ба ҳамсадоҳо ҷарангоси бештар доранд, онҳо авчи (куллаи) ҳичоро ба вуҷуд меоранд. Ҳамсадоҳо дар тегаҳои ин мавҷ ҷой мегиранд. Ба ҳамин равиш афзоиш ва коҳиши тадриции мавчи ҳичо аз ибтидо то интиҳои ҳичо таъмин мешавад.

Ба ҳичоҳо чудо кардани калимаҳо аз рӯи дараҷа ва афзоishi тадриции ҷарангоси овозҳо сурат мегирад. Масалан, калимаҳои бедорӣ, пода, хона ба ҳичоҳои кушода (по-да, хона, бе-до-рӣ) чудо мешаванд ва дар ҳар қадоми ин ҳичоҳо ҷарангос аз аввали ҳамсадо то мобайни садонок тадриҷан авҷ гирифта, пайдарпай баланд мешавад ва пас бо ҳамин тартиб паст мешавад. Агар дар байни садонокҳо ду ва ё зиёда ҳамсадо қарор гирад, ҳичо ба тавре ташкил мешавад, ки ҳамин афзоishi мураттаби ҷарангос аз аввали ҳичо то нуктаи авҷ вайрон нашавад. Масалан, калимаи **тарсидан** ба шакли тар-сидан ба ҳичоҳо чудо мешавад, зоро дар сурати ҳичоҷудокунии та-рси-дан афзоishi тадриции ҷарангос вайрон мешавад: пас аз ҳамсадои сонорӣ [р] ҳамсадои бечаранг [с] ва пас аз он садоноки (о) омадааст. Дар натиҷа ҷаранги ҳичо тадриҷан авҷ нағирифта, аввал баланд, баъд (дар бечарангӣ [с] паст ва боз дубора авҷ мегирад. Ба ин тартиб ташкил шудани ҳичо муҳолифи ин назария аст. Овозҳои [р] ва [с] метавонанд дар мавриҷҳои дигар (масалан, дар калимаҳои якҳичоӣ — тарс ё бисъёрҳичоии дорон соҳти дигар — та-сриф) дар ҳичосозӣ иштирок кунанд ва мутобики равиши мавчи ҳичосоз бошанд.

Назарияи ҷарангоси ҳичоро забоншиносони советӣ Р. И. Аванесов, А. Н. Гвоздев, А. Л. Трахтеров ва дигарон инкишоф дода, мукаммалтар кардаанд. Масалан, Р. И. Аванесов дар ҳичоҷудокунӣ фарқ кардани се дараҷаи ҷарангоси овозҳоро басандад медонад: а) ҳамсадоҳон шавшувдор (б, п, в, ф, д, т, з, с ва ғайра), б) ҳамсадоҳон сонорӣ (м, н, л, р, й, в) ва в) садонокҳои (и, э, а, ў, у, о).

Бояд қайд кард, ки ин назария дар бисъёр мавриҷҳо ҳудуди ҳичоҳоро дуруст муайян мекунад ва аз ҳамин сабаб бисъёр маъмул шуда, дар бисъёр забонҳо татбиқ гардидааст. Яке аз ду назарияи асосии ҳичоҷудокунӣ дар забони русӣ ҳамни назарияи ҷарангос аст. Бо вуҷуди ин назарияи ҷарангос камбуҷҳои ҷиддӣ ҳам дорад.

Аз диди фонетикаи умумӣ камбуҷӣ он аст, ки ин назария ба меъёри ноустувор асос ёфтааст. Даражаи ҷарангоси овозҳо, ки дар ин назария меъёри асосӣ ҳисоб мешавад, вобаста ба шароитҳои гуногуни фонетикии овозҳо ва муҳити нутқ метавонад тағъир ёбад: ҳар як овоз метавонад бо ҷарангоси гуногун талаффуз шавад ва ғайра.

Муноҳидаҳо нишон медиҳанд, ки назарияи сонорӣ ҳам дар

хичочудокунни точикӣ ба кор намеравад, зеро тарзи хичочудокуни ин назария бо равиши чудо кардани хичоҳо, ки дар байни точикон маъмул аст, рост намеояд. Масалан, мувофики назарияи ҷаравис, қалимаҳои точикии қурта, токзор, тақриз, шиква ва амсоли онҳо ба таври қурта, то-қзор, та-қриз, ши-квава ғайра ба хичоҳо чудо мешаванд, аммо соҳибони забони точикӣ ин қалимаҳоро ба таври қурта, ток-зор, тақ-риз шик-ва ба хичоҳо чудо мекунанд.

4. Нуқсонаҳои зикршудаи назарияҳои физиологӣ ва физикии хичочудокунӣ забоншиносонро водор соҳт, ки роҳҳои дигари ҳалли ин масъаларо ҷустуҷӯ кунанд. Дар натиҷаи ин ҷустуҷӯ дар солҳои охир назарияи нави хичочудокунӣ ба миён омад, ки он бо номи назарияи фонетикий ё назарияи комплексӣ маъруф аст. Асосгузори ин назария олимӣ ленинградӣ Л. В. Бондарко дар як силсила тадқикотҳои худ ҳусусиятҳои физикий, физиологӣ ва лингвистии хичоӣ забони русири мавриди омузиш қарор дода, ба ҷунин ҳулоса омад: дар нутқ хичоҳои кушода бар хичоҳои баста афзалият доранд, нутқ маъмулан ҳамчун занчири хичоҳои кушода воеъ мегардад, ҳамагуна хичоӣ баста дар занчири гуфтор ба хичоҳои кушода табдил мешаванд, зеро овозҳои таркиби хичоӣ кушода дорон яклухтӣ ва ҳамбастии бештар мебошанд. Ин ҳамбастии овозҳои таркиби хичо дар муносибати овозҳо аз рӯи тамдид, лаҳни асосӣ, қувва ва F II ошкор мегардад. Л. В. Бондарко дар асоси ин мушоҳидаҳо қайд мекунад, ки «...тачзия ба хичоҳо дар забонҳо... мутобики як қонуни оддӣ воеъ мегардад: ҳар як хичо баробари ба охир расидани талафузи садонок анҷом мепазирад ва ин қонун ба ҳамсадоҳои бâъдина ва зада вобастагӣ надорад»¹. Ин қонун, ба ақидаи муаллиф, ҳам барои қалимаҳои алоҳида, ҳам барои ҷарависи нутқ, ки дар он аз байн рафтани марзи морфологӣ имконпазир аст, содик аст.

Назарияи комплексии хичочудокунӣ имрӯз яке аз назарияҳои маъруф аст, vale ҳанӯз дар заминан маводи забонҳои гуногун тафтиш нашудааст. Маводи забони точикӣ, аз ҷумла, нишон медиҳад, ки ин назария дар забони мо кобили татбик нест. Аввалан, дар забони точикӣ низ хичоҳои кушода нисбат ба хичоҳои баста афзалият дошта бошанд ҳам (ҷадв. 5), хичоҳои бастаро истисно донистан мумкин нест, зеро микдори онҳо аз истисно зиёдтар аст. Аз ҳамин рӯ, сониян, садонокро интиҳои хичо дониста намешавад: қалимаи точикии соҳтмон-ро ҳеч кас ба таври со-ҳтмон ба хичоҳо чудо намекунад, зеро дар забони точикӣ хичо нест, ки бо се ҳамсадо оғоз ёбад. Ниҳоят, дар ин назария дар байнҳо ду масъалаи асосии хичо: табииати фонетикии хичо ва қонуҳои соҳта шудани хичо марзи муайян таъин нашудааст. Ин ду масъала ба ҳамдигар саҳт

¹ Л. В. Бондарко. Слоговая структура речи и дифференциальные признаки фонем.— Автореф... докт. филол. наук.— Л., 1969, с. 19.

алоқаманд бошанд ҳам, як чиз нестанд: вохидхон ҳичсоз (овозҳо) ба тарзи алоқамандий онҳо ду масъалаи алоҳида мебошанд, ки ду тарафи як масъаларо далолат мекунанд. Бинобар ҳамин барои таҷзияи ҷараёни нутқ ба ҳичоҳо барои забони тоҷикӣ роҳи дигаре ҷустуҷӯ бояд кард.

б) Ҳичҷӯдокунӣ дар забони тоҷикӣ

Ба тавре ки дидем, бо вуҷуди кӯшиши зиёди забоншиносони мактабу равияҳои гуногун аз давраи антика то имрӯз масъалаи ҳичо ва ҳичҷӯдокунӣ ҳанӯз ба таври бояду шояд ҳал нашудааст. Назарияҳои гуногуни ҳичо, ки дар ин муддат пайдо шудаанд (антикий, физиологӣ, физикий ва ғайра), ҷиҳатҳои гуногуни ҳичоро ошкор кунанд ҳам, масъалаи ҳичҷӯдокуниро то охир ҳал накардаанд.

Сабаби ҳал нагардидани ин масъала, ба фикри мо, дар он аст, ки: аввалан, аксарияти забоншиносон масъалаи ҳичҷӯдокуниро васеъ, аз диди забоншиносии умумӣ ҳал карданӣ шуда, меъёрҳоеро ҷустуҷӯ кардаанд, ки дар ҳамаи забонҳое ё лоақал дар як гурӯҳи забонҳо қобили татбиқ бошанд. Ба назари мо, масъалаҳои ҳичо ва аз ҷумла ҳичҷӯдокунӣ, масъалаи ҳусусӣ аст ва бояд барои ҳар як забони алоҳида ҷудогона ҳал шавад. Далели ин даъво воҳиди талафуз будани ҳичосг. Ҳичо воҳиди талафуз аст, vale талафузи овозҳо дар ҳамаи забонҳо як хел нест. Узвҳои овозсоз чун узви инсон (категорияи физиология) барои ҳамаи ирқҳо ва ҳалқҳо умумӣ бошанд ҳам, тарзи кору ҳамкории онҳо дар овозсозӣ дар забонҳо гуногун аст, зоро забонҳо дорон системаҳои фонемаҳои муҳталиф мебошанд. Малакаҳои талафузи овозҳо (ҳичоҳо) категорияи таъриҳӣ мебошанд, ки вобаста ба системони фонемаҳои забонҳои гуногун таъриҳан ба вуҷуд омада, баробари соҳти овозии забон инкишоф ёфта, тадриҷан барои ҳамаи соҳибони забон, намояндагони шеваҳои гуногуни як забони адабӣ умумӣ ва устувор мегарданд. Сабаб ҳамин аст, ки ҳангоми омӯҳтани таркиби овозии забони бегона (овозҳо, ҳичоҳо ва ғайра) мо бэ душворӣ дучор мешавем. Аз ҳамин рӯ, масъалаи ҳичсосизро барои якчанд забони гуногунсоҳту муҳталиф ҳал кардан басо душвор аст.

Сониян, қисми зиёди муаллифон кӯшидаанд, ки ҳичою ҳичсосизро аз дид ва бо методҳои ғайризабоншиносӣ (физикий ва физиологӣ) ҳал кунанд. Агар ҳичо воҳиди забонӣ бошад, бояд ҳичҷӯдокунӣ ҳам мисли ҳамаи масъалаҳои дигари забон бӯёни методҳои забоншиносӣ ҳал шавад.

Аз назарияҳои мавҷудаи ҳичо назарияи антика ҳичҷӯдокуниро бо роҳи забоншиносӣ ҳал мекунад. Аммо дар мавридиҳои мураккабтар ин назария бароӣ ҷудо карданӣ ҳичоҳо ба кор намеравад. Масалан, аз рӯи назарияи антика мо медонем, ки дар қалимаи марзбон ду ҳичо мавҷуд аст, зоро ки ин қалима ду садонок [а] ва [о] дорад, аммо ҳудуди ҳичоҳои онро муайян карда наметавонем. Ба таври дигар гӯем, дар асоси ин

назария фаҳмидан душвор аст, ки ҳамсадохой ҳамшафати иштервокалии [хтм] дар калимаи соҳтмон чӣ тавр ба ҳиҷоҳо чудо мешаванд ва ба қадом ҳиҷоҳо мансуб мегарданд, марзай байни ҳиҷоҳо дар кучост, ин калима ба таври соҳтмон ба ҳиҷоҳо чудо мешавад ё ба сурати соҳтмон ё соҳтмон ё соҳт-у-мон ва ё соҳт-мон.

Назарияҳои дигари забоншиносии имрӯза низ ин масъала-ро ҳал намекунанд: мувофиқи назарияи шиддати ҷисмонӣ қалимаи соҳтмон ба шакли соҳтмон ё соҳтмон ба ҳиҷоҳо чудо шавад, назарияи ҷаравони қалимаро ба таври соҳтмон ба ҳиҷоҳо чудо мекунад, аммо ҳеч қадоми ин таҷзияҳо ба таҷзияи соҳибони забон мувофиқат намекунад.

Барои бартараф кардани ин душворӣ дар ҳиҷоҷудокунии забони тоҷикӣ, ба фикри мо, аз ду омили бисъёёр муҳим истифода бурдан мумкин аст:

1) марзай морфологӣ, яъне хусусиятҳои таркиби овозии қалима ва морфемаҳои якҳиҷоӣ ва

2) қонунҳои фонотактика, яъне қонуниятҳои ҳамнишинии овозҳо. Ин ду омили ду амали пай дар пай, ду қадам дар Ҳалли як масъала мебошанд. Аввал, ба воситаи марзан морфологӣ мо ҳиҷоро чудо мекунем, баъд, тавассути меъёри ҳамнишинии овозҳо ин таҷзияро месанҷем.

Барои истифода бурдани меъёри якум мо ду асос дорем:

а) он ҷизе, ки соҳибони забони тоҷикӣ ба сифати ҳиҷо чудо мекунанд, аз лиҳози таркиби овозӣ бо қалима ва морфемаҳои якҳиҷоӣ комилан монанд аст ва аз ҳамин ҷо метавони таҳмин кард, ки б) воҳидҳое, ки таркиби овозии якхела доранд, тобеи як қонуни талаффуз мебошанд, яъне онҳо дар ҷаравони нутқ бо як роҳ аз воҳидҳои ҳамчинсашон чудо мешаванд.

Агар таркиби овозии қалима ва морфемаҳои якҳиҷоиро бодиккат аз назар гузаронем, хусусиятҳои зерини таркиби овозии онҳоро ошкор ҳоҳем кард:

1. қалима ва морфемаҳои якҳиҷоӣ дар таркиби худ аз як тоҷ овоз дошта метавонанд: ў, бо, бод, барг;

2. қалимаҳои якҳиҷоӣ аз як овоз иборат шуда метавонанд, вале ин овоз ҳатман садонок аст: ў (ҷонишин) о (асоси феъли омадан);

3. дар қалимаҳои якҳиҷоӣ мавҷудияти як овози садонок ҳатмист: ў, бе, бад, бурд;

4. агар қалимаҳои якҳиҷоӣ бо ҳамсадо сар шаванд, бо як ҳамсадо оғоз мейбанд: бод, дард, сар, дар, зар ва ғайра;

5. агар қалимаҳои якҳиҷоӣ бо ҳамсадо ба охир расанд, бо як ё ду ҳамсадо ба анҷом мепазирад: сар, сард, дар, дард.

Ҳангоми аз назар гузаронидани таркиби овозии он ҷизе, ки соҳибони забон ба сифати ҳиҷо чудо мекунанд, мо айнан ҳамин панҷ хусусияти зикршударо дучор мекунем:¹

¹ Дар ин маврид баъзе тафовутҳо

азар мешаванд.

1) дар таркиби ҳичои тоҷики то чор овоз омада метавонад: о-з-дӣ, бо-рон, санг-пушт;

2) ҳичо аз як овоз иборат мешавад, вале ин овоз ҳатман садонок аст: бо-о-доб;

3) дар таркиби ҳичо омадани як садонок ҳатмист¹: садаф ор-зу, баҳт;

4) ҳичо бо як ҳамсадо сар мешавад: ба-ро-дар, зе-бо, нар-гис;

5) агар ҳичо бо ҳамсадо ба охир расад, бо як ё ду ҳамса-до анҷом меёбад: дос, даст, роз, раст.

Чунин мувофиқати таркиби овозии калимаҳои якҳичоӣ ва он ҷизе, ки соҳибони забон ҳамчун ҳичо чудо мекунанд, ба мо имконият медиҳад, ки дар асоси аломатҳои зикршудаи онҳо ҳамагуна калимаи тоҷикиро ба ҳичоҳо чудо кунем. Дар ин маврид шарти асосӣ ин аст, ки дар ҳичоҷудокунӣ ҳамаи панҷ ҳусусияти зикршуда риоя шавад. Фарз мекунем, зарурати чудо кардан ҳичоҳои калимаи **марзбон** пеш омад: дар асоси ало-мати якум ва дуюм ба қароре меоем, ки ин калима якҳичоӣ нест, зеро дар таркибаш ҳафт овоз дорад, вале ҳичоҳои тоҷикий то чор овоз дошта метавонанд, ки яктои онҳо ҳатман са-донок аст. Пас тасмим мегирем, ки ин калима иборат аз ду ҳичост. Дар ин сурат чудо кардан ва ба ин ду ҳичо нисбат додани ҳамсадоҳои ҳамнишини интервокалии [рзб] пеш ме-ояд: мо ин ҳамсадоҳоро ба таври ма-рзбон ё мар-зbon, марзбон ба ҳичоҳо нисбат дода наметавонем, зеро дар забони тоҷикий ҳичо бо ду ё се ҳамсадо сар намешавад (нишонаи чо-рум) ва бо се ҳамсадо ба охир намерасад (аломати панҷум). Ягона роҳе, ки мемонад, тарзи ҳичоҷудокунии **марз-бон** аст ва ҷунин тарзи ҳичоҷудокунӣ ба ҳамаи панҷ талаботи зикршудаи ҳичои соҳибони забон комилан мувофиқ аст.

Аmmo ҳанӯз ин тарзи ҳичоҷудокуниро дуруст ҳукм кардан мумкин нест, зеро мо намедонем, ки тарзи дар боло чудо кар-дан ҳамсадоҳои ҳамшафати [рзб] ба қонунҳои ҳамнишинии забони тоҷикий мувофиқат мекунад ё не. Ба таври дигар гӯем, овозҳои [р] ва [з] дар забони тоҷикий дар охири ҳичо ва кали-маҳои якҳичоӣ ҳамнишин шуда метавонанд ё не ва ҳичоҳои тоҷикий бо ҳамсадои [б] сар мешаванд ё не. Калимаҳои якҳи-чиои: дарз, бурз, гурз, бод, бомдод ва ҳичоҳои дарз-дӯз, барз-гарӣ, бом-дод, бо-да нишон медиҳанд, ки ҳамсадоҳои [р] ва [з] дар охири ҳичо ва калимаҳои якҳичоӣ ҳамнишин шуда метавонанд ва ҳамсадои [б] низ дар аввали ҳичо меояд. Пас ба ҳулосае меоем, ки тарзи ҳичоҷудокунии марз-бон дуруст аст.

Ду омили зикршуда ва панҷ аломати асосии ҳичои тоҷикий

¹ Дар ин ҷо масъялан дифтонг ва трифтонг пеш меояд, аmmo аввал, ин қи дифтонгу трифтонгҳо хоси забони тоҷикий нестанд, сонин, агар ин масъяла пайдо шавад (дар шакли дифтонгонд), онро ҳам бо ёрин марзан мор-фологӣ ҳал кардан мумкин аст.

имконият медиҳан идаҳои зерини ҳичочудокунии забонни точикиро муайян.

1. агар дар калима дар байни ду садонок як ҳамсадо мавҷуд бошад, вай ҳамеша ба ҳичои баъдина мансуб аст: о-доб, о-ди-лӣ, са-фед, ка-буд, ка-бу-дӣ, ҳа-ма ва ғайра;

2. агар дар байни ду садонок ду ҳамсадо омада бошад, ҳамсадои аввал ба ҳичои пешина ва ҳамсадои дуюм ба ҳичои баъдина мутааллик мебошанд: наргис, сух-бат, боғ-бонӣ. Иштарзи ҳичочудокунӣ дар мавриди калимаҳои иқтибосии арабӣ, ки дар таркибашон фонемаи ӯ истеъмол мешавад, низ содик аст: мас-Ҷа-ла, кит-Ҷа, шӯъ-ла, шӯъ-ба ва ғайра;

3. агар дар байни ду садонок се ҳамсадо истифода шуда бошад, ду ҳамсадои аввал ба ҳичои пешина ва ҳамсадои сеюм ба ҳичои баъдина мансуб мебошад: мард-ҳо, гарм-рӯ, чашм-си-ёҳ, санг-пушт;

4. агар дар байни ду ҳамсадо як садонок омада бошад, вай ҳамеша ба ҳичои пешина мансуб аст: бо-дом, бе-го-на-гӣ, да-ле-рӣ, мар-дӣ;

5. агар дар байни ду ҳамсадо ду садонок омада бошад, садоноки аввал ба ҳичои пешина ва садоноки дуюм ба ҳичои баъдина мутааллик аст: бо об-рӯ, бе-о-зор, бо-а-даб, са-о-дат-ман-дӣ ва ғайра;

6. агар дар байни ду ҳамсадо се садонок омада бошад, садоноки якум ба ҳичои пешина, садоноки сеюм ба ҳичои баъдина мансуб буда, садоноки мобайнӣ дар алоҳидагӣ ҳичо месозад: сарватҳои та-би-и-и..., мат-ба-а-и...

Меъёрҳо ва қондаҳои дар боло овардашуда на танҳо ҳангоми ба ҳичоҳо таксим намудани калимаҳои содда, балки ҳангоми таҷзияи ҳичоҳои калимаҳои сохтаю мураккаб низ ба кор меравад. Марзан морфологии байни калимаҳои ёрирасону мустақилмаъно (дар калимаи фонетикий) ва ду калимаи мустақилмаъно ба ҳичочудокунӣ халал намерасонанд. Масалан, дар рубоии:

Як бор бигуфтамат, ки себ ор ба ман,
Аз боги латофат ду себ ор ба ман,
Се бор бигуфтамат, наовардӣ себ,
Эй ваъда хилоф карда се бор ба ман.

таркибҳои се бор ва себ ор бо вучуди марзан морфологи ба таври се-бор ва ҳичоҳо чудо мешаванд. Танҳо дар марзан синтагмаҳо таҷфис намегузорад, ки овози охири синтагмаи пешина бо овози аввали синтагмаи баъдина муттаҳид шуда, як ҳичоро ташкил диҳанд. Аз ҳамин рӯ марзан ҳичоҳо тобеи марзан синтагмаҳо мешавад, вале агар дар мобайнӣ калимаҳо таҷфис набошад ва онҳо дар як синтагма талаффуз шаванд, меъёрҳои ҳичочудокунӣ амал мекунанд. Масалан, агар ҷумлаи «Дирӯз омадам» дар як синтагма гуфта шавад, ба таври Ди-рӯ-зо-ма-дам ба ҳичоҳо чудо мешавад, вале агар дар ду

синтагма талаффуз шавад, ба шакли ди-рӯз о-ма-дам ба ҳи-
ҷоҳо таксим мегардад. Аз ҳамин сабаб метавон гуфт, ки меъёр
ва қоидаҳои мазкури ҳичочудокунӣ дар ҳудуди синтагма амал
мекунанд¹.

5. СОХТ ВА АНВОИ ҲИЧОИ ТОЧИКИ

Агар ҷараёни нутқро дар асоси меъёрҳои ҳичочудокунии дар
болово кайдардида ба ҳичоҳо таксим намоем, ду навъи асосии
ҳичои тоҷикӣ (күшода ва баста) ба даст меояд. Ин ду навъи
ҳичо дорои хелҳои зерин мебошанд (ҷадв. 6).

Ҷадвали 6

Навъҳои ҳичои тоҷикӣ

Күшода		Баста	
Навъи ҳичо	Мисолҳо	Навъи ҳичо	Мисолҳо
С ҲС	о-бод бо-а-даб бо-бо бе-да	СХ СXX ҲСХ ҲСXX	ор-зу асп, орд кор-гар мард-ро

Ба тавре аз ҷадвали боло бармеояд, дар забони ҳозираи
тоҷик шаш навъи ҳичо мавҷуд аст. Ин шаш навъи ҳичо ду
формулаи асосиро ба вучуд меоранд: [(Х (С))] ва [Х (СХ) Х],
формулаи аввал мансуб ба ҳичои күшода буда, ду навъ дорад:
С ва ҲС.

Формулаи дуюм формулаи ҳичои баста аст ва ҷорӣ доро-
дад: СХ, СXX, ҲСХ ва Х С XX.

Таносуб ва бори забони (басомади) ин навъҳои ҳичо дар
забони тоҷикӣ то имрӯз таҳқиқ нашудаанд. Дар асоси баъзе
маълумотҳои пешакӣ метавон гуфт, ки маъмултарин ҳичои то-
ҷикӣ навъҳои ҲС (дар ғурӯҳи ҳичоҳои күшода) ва ҲСХ (дар
ҳичоҳои баста) мебошанд, вале таносуб ва дараҷаи ис-
теъмоли онҳо як хел нест. Масалан, дар матни иборат аз
18.500 калима таносуби ҳичоҳои күшодаву баста ≈ 1 : 2 аст.

Он ҷо ки дар боло зикр шуд, ба қалимаҳои аслан тоҷикӣ
ва қалимаҳои иқтибосии ҳазмшуда даҳл дорад. Дар забони
адабии ҳозираи тоҷик тесъоди зиёди қалимаҳои русӣ ва сове-
тию интернационалӣ низ мавҷуд мебошанд, ки мафҳумҳои за-

¹ Муфассалтар ниг.: Т. Ҳаскашев. Морфологическая граница как средст-
во слоговой сегментации в западно-иранских языках.// Proceeding of the XI
of the International Congresses of Phonetic Sciences (August 1—7, Tallinn), Tal-
lin, 1978, p. 205—209.

рурии ҳаётро ифо... а, дар нутки точикон баробари калимаҳои гурӯҳи аввал¹ съемол мешаванд. Структураи ҳичгой ва қоидаҳои ҳичҷоҷудокунин ин гурӯҳи калимаҳо аз калимаҳои точикӣ фарқ мекунад. Ин калимаҳои иқтибосӣ дар забони тоҷикӣ ҳусусиятҳои асосии худро нигоҳ доштаанд ва мутобики қоидан ҳичҷоҷудокунин забони русӣ, ки дар адабиёти забоншиносӣ батагасил баён шудааст¹, ба ҳичкоҳо ҷудо мешаванд. Аз ҳамин рӯ, аз баёни тақрории ин қоидаҳо дар ин дастур ҳуддорӣ шуд.

Адабиёти боби V

1. *Бузургзода Л.* Фонетикаи забони адабии тоҷик. — Столинобод — Ленинград.— 1940, с. 56—60.
2. *Расторгуева В. С.* Краткий очерк фонетики таджикского языка. Учебное пособие для филологических факультетов таджикских вузов. — Столинабад — 1955, с. 57—58.
3. *Щерба Л. В.* Фонетика французского языка.— М.—1955, с. 87, 89.
4. *Аванесов Р. И.* Фонетика русского литературного языка. М.—1956 с. 41—58.
5. *Бобомуродов Ш.* О распределении слов по качеству слогов в таджикском языке. — Ахбороти АФ РСС Тоҷикистон (Шӯъбаи фанҳои ҷамъияти). 1974. — № 7.
6. *Бобомуродов Ш.* Соҳти овозии калимаҳои якҷиҷогӣ ва баъзе масъалаҳои ҳичро. Мактаби советӣ.—1974, № 12.
7. *Ҳаскашев Т. Н.* Фонетикаи забони адабии ҳозираи тоҷик.— К. П. Продсодика.— Душанбе.—1984, с. 5—22.
8. *Ҳаскашев Т. Н.* Морфологическая граница как средство слоговой сегментации в западно-иранских языках. // Proceeding of the XI the International Congresses of Phonetic Sciences (August 1—7, Tallinn), Tallin, 1978, vol. 6, p. 205—209. 1987. 6.— Р. 205—209.

¹ *Л. В. Бондарко.* Звуковой строй современного русского языка. М., 1977, с. 122—145; *Л. В. Бондарко, Л. А. Вербицкая, М. В. Гордина.* Основы общей фонетики. Л., 1983, с. 73—81.

дар чараёни нутқ (матн) маъмулан калимаҳои мустақилмаъно (якхичой, духичой ва ф.) зада қабул мекунад. Калимаҳои ёрирасон (пешояндҳо, пасояндҳо ва ф.) дар чараёни нутқ бе-зада талафғуз мешаванд. Онҳо бо калимаҳои пешинаю баъ-динаи мустақилмаъно ҳамроҳ шуда, якчоя чун воҳиди яклухт талафғуз мешаванд.

Аз гуфтаҳои боло маълум мегардад, ки калима танҳо аз овозҳо ва ҳичоҳо иборат нест. Овозҳо ва ҳичоҳои паиҳамомада танҳо дар сурате ягон маъноро ифода намуда, чараёни мубодилаи афкорро мусоидат мекунанд, ки тавассути зада ба таври фонетикий муттаҳид шаванд. Бинобар ҳамин задаро з ун-сурӣ ҳатмии фонетикии калима мешуморанд¹. В. Ҳавли забоншиносӣ машҳури советӣ И. А. Бодуэн де Кур «це-ментест», ки овозҳо ва ҳичоҳоро бо ҳам часпонда, як воҳиди яклухти овозӣ-калимаро ба вучуд меорад.

Ҳамин тарик, задаю заданокӣ дар ин фаҳмиш падидай нисбист ва ба воситаи мукоисаи (нисбати) як ҳичо ба ҳичоҳои дигар ошкор мегардад.

Дар забоншиносии имрӯза зада фаҳмиши дигар ҳам дорад. Донишмандони тарафдори ин фаҳмиш ақида доранд, ки зада на танҳо ҳодисаи нисбист, балки ҳусусияти мутлақ дорад. Онҳо гумон мекунанд, ки дар забонҳо ду типи гуногуни ҳичоҳо — заданок ва безада, мавҷуд аст. Ҳичои заданок ба ҳусусиятҳое молик аст, ки аз онҳо ҳичои безада маҳрум мебошад. Аз ҳамин рӯ мо ҳичои заданокро на танҳо дар мукоиса бо ҳичоҳои бе-зада, балки дар мавридҳое ҳам, ки дар калима ҳичои безада мавҷуд нест ва ҳичоҳои заданок бо ҳичоҳои безада ҳамнишин намешаванд (масалан, дар ҷумлаи «Вай себ дод»), низ фарқ мекунем ва мешиноsem.

Задаи калима бо ҳусусиятҳои худ аз задаҳои синтагма ва фраза, ки дар сатҳи синтагма ва фраза зоҳир шуда, барои ташкили фонетикии онҳо хизмат мекунанд ва задаи таъкид (мантиқӣ), ки дар ҷумла барои калимаи аз ҷиҳати маъно муҳимро аз калимаҳои дигар чудо кунонидан истифода мешавад, фарқ мекунад. Ин навъҳои зада (синтагматикӣ, фразагӣ ва таъкидӣ) унсурҳои фонетикии синтагмаю фраза мебошанд ва дар фаслҳои баъдина (с. 166—177 аз назар гузаронида мешаванд).

2. МОҲИЯТИ ФОНЕТИКИИ ЗАДА

Дар фасли гузашта гуфта шуд, ки тафовути ҳичои заданокро аз ҳичоҳои безадаи калима ҳусусиятҳои тавлидию акустикии овозҳои таркиби ҳичо таъмин менамоянд. Ин воситаҳо инҳоянӣ:

¹ Доир ба таносуби ин се унсур дар таркиби калима мур. шав.: Т. Ҳас-кашев. Фонетикан забони адабии ҳозираи тоҷик. Қ. И. Садонокҳо ва ҳамса-доҳо. Душанбе, 1983, с. 10.

Боби VI.

ЗАДАИ ҚАЛИМА

1. МАФҲУМИ ЗАДА

Ҳар як қалимаи фонетикий аз овозҳо ва ҳичоҳо ташкил мешавад, vale өвоздо ва ҳичоҳо дар таркиби он як хел талаффуз намешавад. Масалан, дар ҷумлай «Шоҳин дари ҳонаро пӯшид» ҷор қалима мавҷуд аст, ки ҳар қадоми онҳо аз ду ё се ҳичо ташкил шудаанд, аммо ин ҳичоҳо талаффузи мухталиф дошта, бо сифати гуногун дарк мешаванд: дар қалимаи аввал (Шоҳин) ҳичоҳи дуюм, дар қалимаҳои дуюм (дари) ва ҷорум (пӯшид) ҳичоҳои якум ва дар қалимаи сеюм (ҳонаро) ҳичоҳи (-на-) нисбат ба ҳичоҳои дигар равшантар ва шунавотар талаффуз мешаванд.

Дар қалимаҳои фárdo, dírӯz, ҳámchunin, ҳámchunon, bále, ámmo ва amсоли онҳо ҳичоҳи аввал нисбат ба ҳичоҳои дигари он равшантару шунавотар гуфта мешавад. Чунин тавофути талаффузи ҳичоҳои қалима дар қалимаҳои аввал ва охири байти зерини устод Рӯдакӣ равшантар зоҳир гаштааст:

Мардӣ набувад фитодаро пой задан,
Гар дasti фитодае бигирӣ, мардӣ.

Чи тавре ки дида мешавад, ин ду қалима шаклан як хел навишта шаванд ҳам, ба таври гуногун талаффуз мешаванд: агар дар қалимаи аввал ҳичоҳи дуюм (-дӣ) равшантар талаффуз шавад, дар қалимаи дуюм ҳичоҳи якум (мар-) баландтар садо медиҳад. Ҳамин гуна тафовути талаффузи ҳичоҳои таркиби қалимаро задаи қалима меноманд. Тафовути ҳичоҳи заданок аз ҳичоҳои безада дар ҳусусиятҳои тавлидӣ ва акустикӣ овозҳои таркиби ҳичоҳи зоҳир мегардад. Аз ҳамин рӯ дар зери мафҳуми зада тавассути воситаҳои фонетикий (тавлидию акустикӣ) фарқ карда шудани яке аз ҳичоҳои қалимаро мефаҳманд.

Ҳамаи қалимаҳо дар алоҳидагӣ, яъне дар шакле, ки дар луғатҳо оварда мешаванд, заданок талаффуз мешаванд. Аммо

дар чараёни нутк (матн) маъмулан калимаҳои мустақилмаъно (якхичой, дуҳиҷои ва ғ.) зада қабул мекунад. Қалимаҳои ёрирасон (пешояндҳо, пасояндҳо ва ғ.) дар чараёни нутк бе-зада талаффуз мешаванд. Онҳо бо калимаҳои пешинаю баъ-динаи мустақилмаъно ҳамроҳ шуда, якчоя чун воҳиди яклухт талаффуз мешаванд.

Аз гуфтаҳои боло маълум мегардад, ки калима танҳо аз овозҳо ва ҳичоҳо иборат нест. Овозҳо ва ҳичоҳои пайҳамомада танҳо дар сурате ягон маъноро ифода намуда, чараёни мубодилаи афкорро мусоидат мекунанд, ки тавассути зада ба таври фонетикий муттаҳид шаванд. Бинобар ҳамин задаро яке аз унсурни ҳатмии фонетикии калима мешуморанд¹. Вай ба қавли забоншиносӣ машҳури советӣ И. А. Бодуэн де Куртене, «цементест», ки овозҳо ва ҳичоҳоро бо ҳам часпонда, як воҳиди яклухти овозӣ-калимаро ба вучуд меорад.

Ҳамин тарик, задаю заданокӣ дар ин фаҳмиш падидай нисбист ва ба воситаи муқоисаи (нисбати) як ҳичо ба ҳичоҳои дигар ошкор мегардад.

Дар забоншиносии имрӯза зада фаҳмиши дигар ҳам дорад. Донишмандони тарафдори ин фаҳмиш ақида доранд, ки зада танҳо ҳодисаи нисбист, балки ҳусусияти мутлак дорад. Онҳо

— мекунанд, ки дар забонҳо ду типи гуногуни ҳичоҳо — занок ва безада, мавҷуд аст. Ҳичои заданок ба ҳусусиятҳои молик аст, ки аз онҳо ҳичои безада маҳрум мебошад. Аз ҳамин рӯ мө ҳичои заданокро на танҳо дар мукоиса бо ҳичоҳои бе-зада, балки дар мавриҷҳо ҳам, ки дар калима ҳичои безада мавҷуд нест ва ҳичоҳои заданок бо ҳичоҳои безада ҳамнишин намешаванд (масалан, дар ҷумлаи «Вай себ дод»), низ фарқ мекунем ва мешиноsem.

Задаи калима бо ҳусусиятҳои худ аз задаҳои синтагма ва фраза, ки дар сатҳи синтагма ва фраза зоҳир шуда, барои ташкили фонетикии онҳо ҳизмат мекунанд ва задаи таъқид (мантиқӣ), ки дар ҷумла барои калимаи аз ҷиҳати маъно муҳимро аз калимаҳои дигар чудо кунонидан истифода мешавад, фарқ мекунад. Ин навъҳои зада (синтагматикӣ, фразагӣ ва таъқидӣ) унсурҳои фонетикии синтагмаю фраза мебошанд ва дар фаслҳои баъдина (с. 166—177 аз назар гузаронида мешаванд.

2. МОҲИЯТИ ФОНЕТИКИИ ЗАДА

Дар фасли гузашта гуфта шуд, ки тафовути ҳичои заданокро аз ҳичоҳои безадаи калима ҳусусиятҳои тавлидию акустикии овозҳои таркиби ҳичо таъмин менамоянд. Ин воситаҳо инҳоянд:

¹ Доир ба таносуби ин се унсур дар таркиби калима мур. шав.: Т. Ҳас-кашев. Фонетикай забони адабии ҳозираи тоҷик. Қ. І. Садонокҳо ва ҳамса-доҳо. Душанбе, 1983, с. 10.

а) вақте, ки дар тавлиди овозҳои ҳичо сарф мешавад (ё тамдиди онҳо),

б) суръати ҳаракати узвҳои овозсоз (ё лаҳнокӣ),

в) кувваи ҳаракати узвҳои овозсоз (ё интенсивӣ),

г) шаклу ҳачми резонаторҳо ҳангоми овозсозӣ (ё танин).

Унсурҳои зикршуда дар якҷояй ҳишонаҳои заданокӣ (дар сурати бо ин воситаҳо афзалият доштани ҳичо) ва безадагӣ (дар мавриди қоҳиши онҳо) номида мешаванд.

Зада падидан нисбист. Вай дар таносуби ҳамкории унсурҳои зикршуда дар ҳичоҳои калима, дар қобилияти дору будани (ё набудани) ҳичоҳо бо ҳамин воситаҳои заданокӣ ошкор мегардад. Ба таври дигар гӯем, зада ва заданокӣ воситай (ё маҷмӯи воситаҳои) фонетикиест, ки ҳичоҳои заданок бо молик будан бо он (онҳо) аз ҳичоҳои безада фарқ мекунад. Аз ҳамин рӯ моҳияти фонетикии зада дар мукоисаи ҳичоҳои калима аз рӯи таносуби алломатҳои заданокӣ ва таъин намудани саҳми воситаҳои мазкур дар ташаккулу фарқ кунонидани ҳичоҳои заданок ошкор мегардад. Мавҷудияти ин ё он навъи зада дар забонҳо низ тавассути ҳамин воситаҳо муайян карда мешавад, вале ин воситаҳо дар забонҳо саҳми якхела надоранд. Вобаста ба саҳми ин ё он унсур дар ташаккул ва фарқ кардан ҳичоҳои заданок, яъне аз рӯи алломати асосии заданокӣ чор хели зерини задаи калимаро фарқ мекунанд:

а) задаи миқдорӣ (ё квантативӣ),

б) задаи лаҳнӣ (ё навой, ё мусиқавӣ),

в) задаи қуввагӣ (ё динамикиӣ),

г) задаи сифатӣ.

Зимни зикри навъҳои зада бояд хотиррасон кард, ки унсурҳои зикршуда дар ташаккул ва фарқ кунонидани ҳичоҳои заданок ҳамдигарро инкор намекунанд. Баръакс, воситаҳои фонетикии зада дар фарку ҷудо кардан ҳичоҳои заданок якдигарро ҳамроҳӣ мекунанд ва аз ҳамин сабаб зада дар аксари забонҳо ҳусусияти омехтагӣ дорад. Масалан, дар забони франсавӣ ҳичоҳои заданок бо се унсури аввала, дар забони олмонӣ ҳичоҳои заданок аз ҳичоҳои безада, маъмулан, яке аз унсурҳо нисбат ба воситаҳои дигар фаъолонатар иштирок мекунад ва унсурҳои дигар ба сифати воситай ёрирасон ба ҳамин унсури асосӣ хизмат мекунанд. Маҳз бо ҳамин сабаб навъи задаи забонро ҳамин унсури асосӣ муайян мекунад.

Аз доницимандони қадими шарқ, ки бо забонҳои арабӣ ва тоҷикӣ сару кор доштаанд, маълумоте дар боран зада ба мӯнарасидааст. Онҳо ба саҳму роли зада дар соҳти овозии забон таваҷҷӯҳ накардаанд ва аз ҳамин сабаб дар осори онҳо истилоҳи «зада» ё истилоҳи дигаре бо ҳамин маъно дучор намеояд.

аълумотҳои аввалине, ки донишмандони аврупой доир ба зада додаанд, ба нимаи дуюми асри нуздаҳ мутааллик мебошанд. Ҳамаи ин муаллифон моҳияти фонетикии задаи форсиро (точикиро) дар «қувватнокии талаффузи ҳичои заданок» ва «аз лаҳну лаҳннокӣ чудо будани он» диданд¹.

Истилоҳи «зада» ё «зарба» ё «зарб» дар забони тоҷикӣ ба наздикӣ — дар аввалҳои солҳои сиёми асри бист пайдо шуд², валие моҳияту табииати фонетикии задаи калимаи забони тоҷикӣ то солҳои охир мавриди баҳс карор пагирифта буд. Бо вуҷуди ин дар қитобҳои дарсӣ ва васоити таълимӣ задаи калимаи забони тоҷикӣ задаи «қуввагӣ» ё «динамикӣ» номида мешуд ва онро ҳамчун «қувватноктар гуфта шудани яке аз ҳичоҳо дар калима» таъриф мекарданд.

Тадқикоти солҳои охир, ки маҳз ба ошкор соҳтани моҳияти фонетикии задаи калимаи забони адабӣ баҳшида шуда буданд³, нишон доданд, ки се аломати асосии заданокӣ (тамдид, қувва ва лаҳн) дар фарқу чудо кардани ҳичои заданок дар забони тоҷикӣ саҳми гуногун доранд.

Тамдиди овозҳо дар фарқ қунонидани ҳичои заданок иштирок намекунад, зеро овозҳо ба заданокию безадагии ҳичоҳояшон нигоҳ накарда метавонанд тамдиди гуногун дошта бошанд. Тамдиди овозҳо ба табииати фонетикии худи овозҳо (устуворӣ ва ноустуворӣ) ва мавкеи онҳо дар синтагма (тамдиди мавқей) вобаста аст.

Тамдиди садонокҳои устувор ва овозҳои ҳичои охири синтагма (тамдиди мавқей) ба заданокию безадагиашон нигоҳ накарда ҳамеша аз тамдиди садонокҳои дигари синтагма бештар аст.

Тамдиди овозҳо дар забони адабии ҳозираи тоҷик яке аз үнсурҳои хеле муҳимми таҷзияи синтагмантикий гуфтор буда, барои ташаккули фонетикии синтагма ҳизмат мекунад ва дар айни замон яке аз аломатҳои ҳудуди он ҳисоб мешавад. Ин вазифаи тамдид дар он зоҳир мешавад, ки ҳичои охири ҳар як синтагма нисбат ба ҳичоҳои дигарааш (ҳоҳ заданок бошад, ҳоҳ безада) бо тамдиди бештар, қашидатар талаффуз мешавад. Масалан, дар ҷумлаи «Марди ношиносе ба саҳна баромад» синтагмаи якум (Марди ношиносе) бо ҳичои безада ба охир расидааст, аммо тамдиди ин ҳичо нисбат ба ҳичоҳои дигари заданоку безадаи ҳамин синтагма бештар аст.

Маълумотҳои мавҷуда нишон медиҳанд, ки задаи калимаи забони тоҷикиро қуввагӣ (ё динамикӣ) низ ҳукм кардан раво

¹ A. Millet. La deetinaincon l'aceent de intensity en perse // J. A., mars-avril, 1900, R. Quthion. De l'aceent de mteucite' iranien//MSL. 1915, t. XIX, fase 3.

² Т. Ҳаскашев. Оид ба таърифи зада.—Дар: «Маҷмӯаи филологӣ» (мақолаҳои аспирантҳои факультетҳои филологии тоҷик ва шарқ) Душанбе, УДТ, 1971, саҳ. 77—87.

³ Т. Н. Ҳаскашев. Фонетическая природа словесного ударения в современном таджикском литературном языке. Душанбе, 1983, с. 24—54.

нест, зеро кувва (интенсив) дар фарк кунонидани ҳиҷои заданок ҳамеша иштирок намекунад: интенсивии ҳиҷои заданок метавонад аз интенсивии ҳиҷои безада зиёдтар, ба он баробар ва ҳатто аз он камтар бошад. Масалан, дар калимаи зада аз ҷумлаи «Задаро бояд омӯхт» интенсивии садоноки безада дар талафузи се диктор мувофиқан ба 5 мм, 6 мм, 5 мм баробар бошад, садоноки ҳиҷои дуюм 5 мм, 5 мм, 4 мм интенсивӣ дорад, яъне дар талафузи ду диктор садоноки безада нисбат ба садоноки зададор бо қувваи бештар талафуз шудааст. Сабаби қуввагӣ номида шудани *задан* калимаи забони тоҷикӣ он аст, ки муаллифон зада ва заданокиро бо роҳи субъективӣ муайян карда, баланд гуфта шудани ҳиҷои заданокро (ё дарки бехтари ҳиҷоҳоро) бо қувва алоқаманд донистаанд. Таҳқикотҳои таҷрибию озмоншоҳӣ нишон доданд, ки баландтар дарк шудани ҳиҷои заданок ҳамеша ба қувваи талафуз вобаста нест. Баландии ҳиҷои заданок, пеш аз ҳама, ба ҳусусиятҳои садонокҳои ҳиҷосоз — ба қушодагӣ ва бастагии онҳо вобаста аст: садонок ҳар қадар қушода бошад, баландии он ҳамон дараҷа зиёдтар аст. Масалан, дар сурати якхела будани шароитҳои фонетикий баландии садоноки [a] аз [e] ва [i] бештар аст: ин садонокҳо дар калимаҳои дада, шанбе ва бибӣ шароити якхелаи фонетикий (ҳиҷои қушоди заданок, пас аз ҳамсадои зичи ҷаравандор доранд, vale интенсивии онҳо, аз рӯи материалҳои мо, мувофиқан: 9 мм, 6 мм ва 4 мм аст; сониян, баландӣ ва қувватнокии ҳиҷо ё садоноки ҳиҷосоз ба мавкеи ҳиҷо дар калима ва синтагма (ҳиҷо ҳар қадар ба аввали калима ё синтагма наздиқтар бошад, қувватнокӣ ва баландии он ҳамои андоза зиёдтар аст), баландии умумии нутқ (бо овози баланд ё паст гап задан ё ҳондани матн), услуби фардии нутқи гӯянда ва ғайра вобастагӣ дорад.

Бо вуҷуди ин интенсивиро аз ҳисоби воситаҳои заданокни забони тоҷикӣ баровардан раво нест. Далели ин ақида он аст, ки дар баъзе мавридиҳо садонокҳо дар ҳиҷоҳои заданок нисбат ба ҳиҷоҳои безада бо интенсивии бештар талафуз мешаванд. Вале қувва дар забони тоҷикӣ үнсури асосии заданокӣ нест. Вай метавонад ҳамчун воситаи ёрирасон дар фарк кунонидани ҳиҷони заданок танҳо дар як ҳолат — дар ҳиҷони охири синтагмаи ниҳоии ҷумла иштирок кунад, ба шарте ки ин синтагма бо шакли тасрифи ғеъл ба охир нарасад.

Воситаи асосии ташаккулу чудо кардани ҳиҷои заданоки забони тоҷикӣ лаҳӣ аст, зеро ҳиҷои заданок дар аксари мутлаки мавридиҳо нисбат ба ҳиҷоҳои безада бо лаҳнискии бештар гуфта мешавад. Ин қонунияти ҳиҷои заданок дар бештари шароитҳои фонетикий ва дар тамоми анвои синтагма: дохилӣ (ҳамаи синтагмаҳои ҷумла ғайр аз синтагмаи ниҳоӣ) ва ниҳоӣ, синтагмаҳои яктаркиба, дутаркиба, сетаркиба ва ғайра зохир мегардад, ба ҷуз синтагман охирини ҷумлаҳое, ки ҳабари онҳо бо ҳиссаҳои номии нутқ ифода мешавад. Дар ин тип ҷумлаҳо

ҳичои заданок дар охири синтагмаву чумла меояд. Дар чумлаҳои ахборӣ лаҳнокии ҳичои заданок ба тарҳи умумии оҳангӣ чумла, ки хусусияти пастишавӣ (афтонӣ) дорад, тобеъ шуда, аз лаҳнокии ҳичоҳои безада фарқ намекунад. Дар ин маврид ва дар баъзе ҳолатҳои нодири дигар, ки дар синтагмаҳои ғайриниҳои диде мешаванд, ҳичои заданокро интенсивӣ фарқ мекунад. Бояд гуфт, ки ин ҳодисаи зикршуда барои забони тоҷикий ҳарактернок нест, зоро ба туфайли тартиби устувори қалимаҳо ва қолибҳои хоси чумлаи забони тоҷикий ҳабар дар аксарияти мутлаки чумлаҳо дар охир омада, ба воситаи феъл ифода мейбад. Дар феълҳои тоҷикий (ҳоҳ содда бошанд, ҳоҳ соҳта ва ҳоҳ таркибӣ) дар охири чумла зада, маъмулан, дар ҳичои ғайриоҳир меояд ва ҳичои заданок аз таъсири ҳодисаҳои просодӣ, ки дар ҳичои охири чумла зуҳур мейбанд, нисбатан озод аст ва аз ҳамин рӯ қонунияти дар боло зикршудаи заданокии овозҳо риоя мешавад. Метавон гуфт, ки бо **лаҳни зиёд** фарқ карда шудани ҳичои заданок хусусияти асосии акцентуацияи забони адабии тоҷик аст.

Ҳамин тарик, аз се унсури заданокӣ (тамдид, қувва ва лаҳн) тамдид дар ташаккул ва фарқ кардани ҳичои заданок бартамом иштирок намекунад; ширкати қувва дар ташаккули ҳичои заданок низ доимӣ ва устувор нест; ягона воситаи устувори фонетикие, ки бо он зада ва заданокӣ саҳт вобастагӣ дорад, лаҳнокӣ мебошад. Аз ҳамин рӯ, лаҳнро унсури асосии фонетикии зада ҳисобида, навъи задаи қалимаи забони тоҷикиро лаҳнӣ ё оҳангӣ донистан ба ҳақиқат наздиктар аст.

3. ҚОЛАБҲОИ ЗАДАНОКӢ

Масъалан муайян намудани ҷои зада дар қалима, муқаррар қардани қолабҳои заданокӣ дар мавридиҳон мутолиаи қалимаҳо пеш меояд, ки дар таркибашон аз як ҳичо бештар доранд.

Қалима дар забон ду меҳвари истеъмол дорад: дар алоҳидагӣ, яъне дар шакле, ки дар фарҳангҳо оварда мешавад (меҳвари ҷонишини ё шакли луғатӣ) ва дар алокамандӣ бо қалимаҳои дигар, дар ҷараёни нутқ (меҳвари ҳамнишини ё шакли грамматикий). Қалима дар ин ду тарзи истеъмоли худ шакли ягонай истеъмол надорад: агар дар баъзе мавридиҳо дар шакли луғатӣ (дар алоҳидагӣ ва дар ҷараёни нутқ), будуни тағъирот истифода шавад, дар мавридиҳои дигар дар натиҷаи ба шакли луғатӣ илова шудани нишондиҳандаҳои грамматикий шакли худ, таркиби овозии худро тағъир медиҳад. Табиист, ки ин тағъироти шаклии қалима ҷои задаро дар қалима бетағъир намемонад. Агар ҳамин ду тарзи истеъмоли қалимаи тоҷикиро ба назар гирем, маълум мешавад, ки задаи қалимаи забони тоҷикий ҷои муайяну ягона надорад: дар шакли луғатӣ дар бештари қалимаҳо зада дар ҳичои охир воқеъ мегардад, аммо дар

мехвари ҳамнишинӣ зада метавонад дар ҳичои якум, дуюм а аввал ё охири калима ояд; баъзе калимаҳо дар як мавриди истеъмол дар ҳичои охирашон зада доранд (сесад, нӯҳсад аммо дар мавриди дигар ҳичои дигари онҳо заданок талафу мешавад: ҳазору нӯҳсаду ҳаштод ва ғайра; ба эътибор гирифтани гурӯҳҳои лексикию грамматикии калимаҳо (ҳиссаҳои нутқ) ҳам, масъаларо ҳал намекунад, зоро калимаҳои мансуби як хиссаи нутқ метавонанд тобеи 2—5 қолаби заданокӣ бошанд. Бо вуҷуди ин чанд қолаби маъмули заданокии калимаи тоҷи киро нишон додан мумкин аст. Ин қолабҳоро хоси ин ё он ҳиссаи нутқ донистан норавост. Онҳо мансуби забони тоҷикиян, дар забони тоҷикӣ мисли қолабҳои дигар (масалан, қолабҳои калимасозию ҷумлабандӣ) мавҷуд мебошанд ва соҳибони забон метавонанд дар мавриди даркорӣ яке аз онҳоро истифода баранд.

Агар ду тарзи истеъмоли калимаҳои аслан тоҷикӣ ва иқтифасии ҳазмшударо ба эътибор гирем, қолабҳои зерини заданокии забони тоҷикиро метавон нишон дод.

Маъмултарин қолаби заданокии забони тоҷикӣ қолаб (— — — □)¹.

Ин қолаби заданокӣ гурӯҳҳои зерини лексикию грамматикии калимаҳоро дарбар мегирад.

1) Ҳамаи гурӯҳҳои лексикии исмҳоро дар шакли луғатӣ саҳро, паҳтачинӣ, хонӣш, сафедӣ, мардӯм, паҳтакор, донишҷӯи савдогар вадар чумла, ба шарте ки аломатҳои морфологӣ ҳамон ҷадидӣ бул накунанд: Анор ширин буд. Аз ин қоида баъзе исмҳои ҳамони задаи дигар доранд вадар тобеи қолаби дигар ҳастанд, истиғонаанд.

2) Ҳамаи гурӯҳҳои лексикии сифатҳоро дар шакли: а) луғатӣ (сафед, қадбаланд, оҳанин, абрукамон, бисъёрошъёна) вадар чумла, ба шарте, ки онҳо нишондиҳандаҳои морфологӣ қабул накарда бошанд: Ҳонаи сафед, марди қадбаланд ва ғайра, в) ҳамаи сифатҳои аслие, ки суффикси -тар ва -тарин ҳамон ҷадидӣ бул кардаанд, вадар нишондиҳандаҳои дигари морфологӣ надонанд: оқилтарин мард, заҳматкаштарин одам, бозаҳматарин донишҷӯи.

3) Ҳамаи гурӯҳҳои маънои шумораҳо: а) дар шакли луғатӣ ҳазор, дувоздаҳ, сесад, панҷсад, нуздаҳ, ҳафтум, шонздаҳум, сеяқ, чоръяк ва б) дар чумла, ба шарте ин нишондиҳандаҳои морфологӣ қабул накарда бошанд: ҳонаи панҷум, дувоздаҳ ки тоб ҳазор аскар ва ғайра.

4) Баъзе ҷонишиҳои гурӯҳҳои зер:

а) шахсӣ: моён, моҳо, шумоён, шумоҳо,

¹ Дар қолаб қавсҳои ҳилол ҳудуди калима, ҳатчаҳои борик, ҳичоҳои бешада ва ҳатчаи ғафс ҳичои заданокро нишон медиҳад. Дар қолаб барон осони байни масъала калимаҳои панҷҳои оварда мешаванд. Дар мавриди калимаҳои дигар ҳам (дуҳиҷоӣ, сеҳиҷоӣ ва р.) қолаб содик аст.

- б) саволӣ: киҳӯ, чиҳӯ, чандӯм, кадом, кадомин,
- в) ишоратӣ: ҳамин, ҳамон, чунин, чунон,
- г) номуайянӣ: кадом, яғон, фалон, фалонӣ, чандин,
- д) муштарак: яқдигар, ҳамдигар ва ғайра.

5) Ҳамаи гуруҳҳои маъноии масдарҳо:

- а) дар шакли луғатӣ: хондân, дидân, омадân, гузаштân, хобидâн,
- б) дар ҷумла бидуни нишондиҳандаҳои морфологӣ: хуб хондâн ҳунар аст.
- 6) Ҳамаи шаклҳои сифати феъли:
- а) замони гузашта: хондâ, навиштâ, баромадâ, гирифтâ, омадâ, додâ;
- б) замони ҳозира: равандâ, шунавандâ, бинандâ, гирандâ, хонандâ,
- в) замони ҳозира — оянда: мерафтагӣ, меомадагӣ, медидағӣ, меҳондагӣ;
- к) замони оянда: рафтаний, омаданий, диданий, шуниданӣ, хонданӣ, навиштаний.

7) Феъли ҳол: бозикунонӣ, роҳравонӣ, табассумкунонӣ, сӯҳбаткунонӣ.

8) Баъзе зарфҳои гуруҳҳои зер:

- а) зарфҳои ҳолат: далеронâ, хушҳолонâ, мардонâ,
- б) зарфҳои замон: рӯзонâ, бегоҳӣ, пагоҳӣ, нисфириӯзӣ, пешинӣ,
- в) зарфҳои макон: поён, берӯн, қафоб, наздик, доҳил,
- г) зарфҳои тарзи амал: оҳистâ, саворâ, паснокӣ, рӯнокӣ, бейст ва амсоли инҳо.

Дар ҳамаи гуруҳҳои лексикию грамматикии калимаҳои номбаршуда ба таркиби ҳичони онҳо нигоҳ накарда (дуҳиҷоӣ, сеҳиҷоӣ, ҷорхӣҷоӣ ва ғайра), зада дар нутқи маъмулӣ (бидуни обуранги баденю экспрессивӣ)¹ дар ҳичони охир меояд.

Калимаҳое, ки аз ҳиссаҳои дигари нутқ ба гуруҳи исмҳо ва сифатҳо гузаштаанд ва мегузаранд низ тобеи қолиби зикршу-да мебошанд. Ҳангоми ба исм ва сифат гузаштани ҳиссаҳои дигари нутқ як гуруҳи калимаҳо, ки қолаби заданокиашон аз қолаби заданокии исм ва сифат фарқ мекунад, қолаби пештара (аслии) худро гум карда, қолаби заданокии исмҳо ва сифатҳоро қабул мекунанд. Мисол: боло гӯзар ва гузарӣ боло. Дар мисоли аввал калимаи гузар феъл аст ва қолаби дигари заданокӣ дорад (□ —), аммо ҳангоми ба исм гузаштан қолаби худро аз даст дода, қолаби исмро (— □) қабул кардааст.

Ҳангоми ба исм, сифат ва шумораҳо илова шудани морфе-

¹ Баъзе гуруҳҳои лексикию грамматикии калимаҳо метавонанд тобишҳои иловагии экспрессивиро ифода кунанд ва дар ин маврид ҷои зада дар онҳо тағиъир мейбад: боадаб-бӯадаб, бисъёр-бисъёр ва ин тағиъирӯбин ҷои зада маънои калимаро ба дараҷаи ба он ҳамроҳ шудани зарфҳои: ниҳоят, хеле, басе, ва ғайра (боадаб-бисъёр боадаб), бисъёр—ниҳоят бисъёр ва тағиъир мединад, валие ин гуна зада задаи калима нест. Ин зада задаи таъкидӣ ва экспрессивист.

маҳои калимасоз (шаклсоз не) низ қолаби зикршуда тағыир намеёбад. Дар ин маврид ҳам зада ҳамеша дар ҳичои охир меояд: хонагӣ, подабоӣ, баодоб, донишманд.

Дар мавриди исмҳо ва сифатҳои мураккаб низ қолиби дар боло овардашуда содиқ аст, vale дар ин сурат дар шароитҳои муайян бо задаи асосӣ задаи **фаръӣ** ё иловагӣ ҳамроҳ мешавад. Гап дар сари он аст, ки ҳичои заданок дар атрофи худ микдори муайяни ҳичоҳои безадаро ҷамъ карда метавонад, vale қобилияти муттаҳидкуни ҳичои заданок дар забонҳо бо микдори муайяни ҳичоҳо (дар забони тоҷикий ҷор-панҷ ҳичо) маҳдуд мешавад, зоро инсон қодир нест, ки пай ҳам ҳичоҳои микдорон зиёди безадаро талафуз кунад¹. Бинобар ҳамин дар мавридҳое дар калима задаи иловагӣ пайдо мешавад (аз навсозӣ, пахтатайёркунӣ ва ғ.).

2) Қолаби заданокии (□ — — —) ҳамаи гурӯҳҳои лексикию ғрамматикии калимаҳоеро дар бар мегирад, ки ҳичои якумашон аз аввал заданок талафуз мешавад.

Ин қолаб дар талафузи гурӯҳҳои зерини лексикию ғрамматикии калимаҳо воқеъ мегардад.

1) Баъзе номҳои ҷуғрофӣ, ки задаҳои қадимаи худро нигоҳ доштаанд:

- а) дар шакли лугатӣ: Вӣштҳарв, Пёте, Поршнев, Сокчор, Тиҷорӣ, Тиҷорӣ-шор,
- б) дар ҷумла бидуни нишондиҳандаҳои морфологӣ: қишлоқи Вӣштҳарв, деҳаи Пёте.

2) Баъзе ҷонишинҳои гурӯҳҳои зерин:

- а) ҷонишинҳои саволӣ: чӣ ҳел, чӣ гуна, чӣ ҷаво, чӣ тарз,
- б) ҷонишинҳои ишоратӣ: йи ҳел, он ҳел, йиҷунин, онҷунин, ҳамҷунин, ҳамҷунон,
- в) ҷонишинҳои номуайянӣ: баъзе, ким-ки, ким-чи, ким-кадом,

3) Ҳамаи шаклҳои тасрифии феълҳои беёридиҳанда (гайритаркибӣ) дар ҳамаи сираҳо:

- а) шаклҳои мусбат: гирифтам, ҳондам, дидам, омадам, ҳандидам, гирондам, ҳондондам, равондам, фахмондам.
- в) шаклҳои ҳикоягӣ: мёдидам, мёдидагист, мёхондаам, мёдиддаам,
- г) шаклҳои нақлӣ: мёхондаам, ҳондаам, додаам, гирифтаам, фахмидаам,
- д) шаклҳои амрӣ: ҳонед, ҳононед, нависед, нависонед, бред, баред.

4) Баъзе зарфҳои гурӯҳҳои зерин:

- а) тарзи амал: даррав, ноҳост, ҷобаҷо, беихтиёр, ғӯрри,
- б) замон: дирӯз, имрӯз, дйна, фардо, пасфардо, порсол, дарҳол, ноғоҳ, навакак,
- в) микдору дараҷа: йи қадар, онқадар, якқадар, андак ва ғайра.

¹ Задан иловагӣ ба аломати (—) нишон дода мешавад.

- 5) Баъзе пайвандакҳои гурӯҳҳои зайл:
- а) сабаб: зёро, зёро ки, чаро ки, чун ки,
 - б) хилофӣ: аммо, вालе, лёкин, набошад,
 - в) шартӣ: гárчӣ, xárчанд, xárчанде ки,
 - г) замон: вákте ки, dâме ки,
 - д) монандӣ: гуё, гуё ки.

6) Баъзе ҳиссачаҳои ин гурӯҳҳо:

- а) ишоратӣ: áна, máна,
- б) тасдиқӣ: óре, бáле, майлаш,
- в) саволӣ: бё, náход, náход ки,
- г) модалӣ: kóшкӣ, mábodo, shóяд, bóяд, bíгузор, kánӣ, bíé.

7) Ҳамаи нидоҳо: xúше, xóппа, óббо, dóде, чávre, áло, бáле, бóракалло, ўра, бáсе, ýxý.

8) Калимаҳои арабии типи: алқисса, мйнчумла, мйнбáд, лóақал, фйлчумла ва амсоли онҳо.

3) Колаби заданокии (— — — □ —) гурӯҳҳои лексикию грамматикии калимаҳоро дар бар мегирад, ки ҳичон дуюми онҳо аз охир заданок талаффуз мешавад.

1. Испҳоро дар бофтаҳои гуногун дар ҳолати ба онҳо илова шудани морфемаҳои безада:

а) Ҳамаи испҳои цинс дар ҷумла дар ҳолати ба онҳо илова шудани морфемаҳои безада: рóҳи дур, xонаи баланд,

б) фамилияҳои мардона бо суффикси ов (-ев) дар алоҳидагӣ ва дар ҷумла: Оев, Аҳмадов, Нозимов, инженер Саркóров, муаллим Нурмаҳаммáдов, Нурназáров рафт.

2. Сифатҳо дар ҷумла, дар мавридҳое, ки нишондиҳандаҳои морфологӣ қабул кунанд: Қалами сúрҳи..., хонаи бисъёртаба-қáи гузари..., марди қоматбалáнде... ва ғайра.

3. Шумораҳо дар ҷумла ҳангоми ба онҳо илова инудани морфемаҳои безада: Ҳазбрӯ нӯҳсаду ҳафтóду нӯҳ, даҳъяки... шонздаҳуми... дувоздаҳуми...

4. Баъзе ҷонишинҳои гурӯҳҳои зер, ки дар ҷумла нишондиҳандаҳои морфологӣ қабул мекунанд:

- а) ҷонишинҳои шахсӣ: моénро..., шумоénро..., ўро...,
- б) ҷонишинҳои нафсӣ: xúди ман, xúдам,
- в) ҷонишинҳои номуайянӣ: фалониро,
- г) ҷонишинҳои муштарак: яқдигárро... ҳамдигárро...

Баъзе зарфҳои замон: парерӯз, перорсол, ҳамоно.

6. Пешояндҳои:

- а) изофӣ: ҷониби..., пéши..., лаб-лáби..., қад-қáди...,
- б) номӣ: назáр ба..., доир ба..., роҷéъ ба... .

7. Баъзе пайвандакҳои:

- а) замон: ҳамйн ки, пеш аз он ки, баъд аз он ки,
- б) монандӣ: мисóли..., монанди... ва амсоли инҳо.

4) Колаби заданокии (— □ — — □), ки доираи танги истеъмол дорад, гурӯҳи калимаҳоеро дарбар мегирад, ки зада дар онҳо дар ҳичон дуюм аз аввал меояд.

Қолабхон заданоккии забони адабии тоҷик

Хиҷои заданок		Хиҷон оҳир	Хиҷон аввал	Хиҷон дуюм аз оҳир	Хиҷон дуюм аз аввал	Хиҷон сюм аз оҳир
Гурӯҳҳои лексикию грамматикии калимаҳо						
1. Исмҳо:	а) исмҳои хос б) исмҳои ҷинс	++	+	+	+	+
2. Сифатҳо:		+	-	-	-	-
3. Шумораҳо:		+	+	-	-	-
	а) ҷонишинҳои шаҳсӣ б) ҷонишинҳои нафсӣ	+	-	-	-	-
4. Ҷонишинҳо:	в) ҷонишинҳои саволӣ г) ҷонишинҳои ишоратӣ д) ҷонишинҳои таъкий е) ҷонишинҳои манғӣ ё) ҷонишинҳои номуайяни ж) ҷонишинҳои муштарак	+	+	+	+	+
5. Феълҳо:	а) шакли тасрифнашаванда б) шакли тасрифи а) зарфҳои замон б) зарфҳои макон в) зарфҳои ҳолат г) зарфҳои сабаб	+	+	+	+	+
6. Зарфҳо:	д) зарфҳои мақсад е) зарфҳои микдору дарача ё) зарфҳои тарзи амал	+	+	+	+	+
7. Пешоянҳо:	а) пешоянҳои номии изоғӣ б) пешоянҳои номии таркиби	+	+	+	+	+
8. Пайвандакҳо:	а) пайвандакҳои ҳилоғӣ б) пайвандакҳои сабаб в) пайвандакҳои мақсад г) пайвандакҳои замон д) пайвандакҳои тарзи амал е) пайвандакҳои монандӣ ё) пайвандакҳои шарти ж) пайвандакҳои микдору дарача	+	+	+	+	+
9. Ҳиссачаҳо:	а) ҳиссачаҳои ишорӣ б) ҳиссачаҳои маҳдудӣ в) ҳиссачаҳои таъкидӣ г) ҳиссачаҳои тасдиқӣ д) ҳиссачаҳои саволӣ е) ҳиссачаҳои модалӣ	+	+	+	+	+
10. Нидоҳо:	а) нидоҳои эмоционалиӣ б) нидоҳои амрӣ	+	-	-	-	-

Ба ин қолаб гурӯҳҳои зерини лексикию грамматикии калимаҳо тобеъ мебошанд.

1. Баъзе зарфҳои:

- а) микдору дараҷа: ҳамӣ қадар, ҳамон қадар,
- б) замон: перӯрсол, ҳамбӯно, парёрӯз,

2. Баъзе пайвандакҳои гурӯҳҳои зер:

- а) замон: ҳамӣ ки, ҳангоме ки,
- б) микдору дараҷа: ба тárзé ки, ба ҳáдде ки, ба қáдре ки, ба тáвре ки,
- в) сабаб: азбáски, агárчи, модом ки,
- г) тарзи амал: ба тárзé ки, ба ráxе ки,
- д) монандӣ: чунón ки, чунón чи ва fайra.

5) Дар забони тоҷикӣ баъзе калимаҳои вомехӯранд, ки ҳичрои сеюмашон аз охир (— — □ — —) заданок талаффуз мешавад. Ин тарзи талаффуз дар се маврид мушоҳида мешавад.

1. Дар исмҳои хос:

а) фамилияҳои занона, ки бо суффикси -овна (-евна) соҳта шудаанд, Боббевна, Мирзокаримовна, Мирфозиловна,

б) фамилияҳои мардонӣ бо суффикси -ов (-ев) сурат ёфта, дар сурате ки яке аз морфемаҳои грамматикиро қабул кунанд: Салимови..., Мирбоббевро...,

2. Дар талаффузи пайвандакҳои замони ҳангоме ки, лаҳзáе ки, вакте ки ва f., ки ҷузъҳои маънодорашон задаи худро нигоҳ доштаанд.

Колабҳои зикръёфтаи заданокӣ ва гурӯҳҳои лексикию грамматикии марбути онҳоро ҷадвали 7 нишон медиҳад.

Колабҳои дар боло аз назар гузаронидашуда феълҳои тартибиро дарбар намегираанд. Бинобар ҳусусияти хоси акцентологиашон ин шаклҳои феълиро алоҳида аз назар гузаронидан лозим аст.

Феълҳои таркибӣ дар забони тоҷикӣ метавонанд аз ду то панҷ унсур (феъл)-ро дарбар гиранд, vale аз диди акцентологӣ ҳамаи аъзоҳои феъли таркибӣ баробарҳукук нестанд. Бори акцентологии унсури феъли таркибӣ ба вазни маъноии он мутаносиб аст: вазни маъноии унсури таркиби феъл ҳар қадар зиёд бошад, аз лиҳози анцентологӣ ҳамон андоза равшантар ва барҷастатар зоҳир мешавад ва баръакс. Вазни маъноии унсури феъли таркибӣ дар навбати худ ба бори маънои феъл дар соҳтмони маъноии ҷумла вобастагӣ дорад: феъл ҳар қадар ба маркази муҳобиротии (маъноии) ҷумла наздик бошад, ҳамон андоза бори маъноии он меафзояд. Барои намуна ду мисол:

1. Умед óмад.

2. Умед тéз óмад.

Дар мисоли аввал феъли омадан ҳамчун рещаи ҷумла маркази муҳобиротии гуфтор аст. Аз ҳамин рӯ мустақилияти томи маъноӣ дорад ва бо задаи комилан возех, ки дар ҳичрои аввал омадааст, талаффуз мешавад. Аммо дар ҷумлан дуюм маркази муҳобиротии гуфтор ба калимаи тез кӯнидааст (дар ин

маврид максади гүяңда омадани Умед нест, балки тарзи омадани ў аст) ва дар натица бори маънони омад хира шудааст. Ин хирагии маъно задаи ин калимаро низ заъиф кардааст ва аз ҳамин рӯ он ба задаи дуюмдарача талаффуз мешавад.

Ҳамин коида дар феълҳои таркибӣ ҳам мушоҳида мешавад. Бо вуҷуди таркиби мураккаби феълҳои таркибӣ танҳо як ҷузъи онҳо мустақилияти маънӣ дорад ва ин ҳамон ҷузъест, ки мо онро маъмулан «ҷузъи маънӣ» (номӣ ё феълӣ) меномем. Дар феълҳои таркибӣ ҳамин ҷузъи маънӣ ё маънодор заданок талаффуз мешавад. Аз сабаби он ки дар ҷузъҳои маънодори феъл дар шакли аслӣ, берун аз таркиби феъл (дар шакли ҳиссаҳои номии нутқ ё сифати феълӣ) зада дар ҳичои охир меояд, дар таркиби феъл ҳам ин ҷузъҳо бо ҳамин задаҳои худ талаффуз мешаванд: Ҳондā шуда истода буд, тайёр карда шуд. Ҷузъҳои ёвари феълҳои таркибӣ туфайли суст шудан ё комилан аз байн рафтани маънӣ луғавиашон ба морфемаҳои грамматикий табдил ёфта, ин ё он маънӣ грамматикий шакли феълӣ (нотамомӣ, замон, тарз ва ғ.)-ро ифода мекунанд. Онҳо мисли морфемаҳои дигари безада дар атрофи унсурни заданок муттаҳид шуда, дар якъоягӣ як калимаи фонетикиро ба вуҷуд меоранд ва бо як зада (задаи ҷузъи асосӣ) талаффуз мешаванд.

Сабаб ҳамин яклухтии маънӣ ва фонетикии шаклҳои таркибии феъл аст, ки мо унсурҳои онро бо танфис ва ҷудо-ҷудо талаффуз намекунем. Дар акси ҳол шаклҳои феъли таркибӣ маънӣ аслии худро аз даст медиҳад ва ё маънӣ нав пайдо мекунад, ки он аз маънӣ яклухту ягонаи шакли феълӣ саҳт фарқ мекунад.

Масалан, таркиби феълии «мутолия карда истода буд» (аз ҷумлаи «Ҳангоми ба хона даромадани ман ў мутолия карда истода буд») агар дуруст — яклухт талаффуз шавад, як зада дошта амали дар як лаҳзаи замони гузаштаи дур воқеъ гардидаро меваҳмонад. Вале агар ин таркибро нодуруст тақтеъ кунем, қолиби заданокӣ вайрон мешавад, яклухтии маънӣ дар боло зикршудаи он аз байн меравад ва маънӣ дигар пайдо мешавад ва ё ба маҷмӯи калимаҳои боҳамдигар алоқа надошта табдил мешавад. Таркиби феълии зикршударо боз чор хел тақтеъ кардан мумкин аст.

а) Дар мавриди мутолия карда истода // буд қисми аввалий маънӣ феълиҳолӣ пайдо мекунад, феъли ёвари «будан» маънӣ луғавӣ пайдо карда, ба феъли мустақил табдил мейёбад ва дар натица маънӣ аслии таркиби феълӣ аз байн меравад. Ин ду порчаи шакли феълӣ ба ду синтагмаи таркиби бозӣ карда истода // гап мезад шабоҳат пайдо мекунанд.

б) Дар тақтеи мутолия // карда истода буд ин таркиб ба ҷумла табдил мейёбад, ки дар он қисми якум (мутолия) мубтадо ва ҳиссаи дуюм (карда истода буд) хабар мешаванд, вале аз маънӣ аслии феъл чизе боқӣ намемонад.

в) Дар тацзияи мутолиа карда // истода буд ин таркиб мувофики хиссаҳо ба ду феъл табдил ёфта, ду амалро: мутолиа кардан ва истодан»-ро ифода мекунад, ки ба маъни аслии феъл қаробате надорад.

г) Дар мавриди ба таври мутолиа // карда // истода // буд талаффуз кардани ин таркиб ба чор калима табдил мейбад, ки ҳар кадоми онҳо дорон задаю маъни мустакил мебошанд, вале бо ҳамдигар ҳеч алоқае надоранд ва аз маъни шакли феълии мутолиа карда истода буд дар онҳо асаре нест.

Шарти ягонаи нигоҳ доштани яклухти маъно ва соҳтмони фонетикии феъли таркиби дар якчоягӣ ва бо як задаи асосӣ талаффуз кардани ҷузъҳои он аст. Риоя нашудани ин шарти асосӣ боиси пайдо шудани тобишҳои гуногуни модалию экспрессивӣ ва ё бартамон вайрон шудан ва аз байн рафтани соҳти акцентологӣ ва маъни асосии шакли феълӣ мегардад.

Лаҳзаи дигаре, ки ҳангоми аз назар гузаронидани қолаби заданокии шаклҳои таркибии феъл дар назар бояд дошт, ин аст, ки задаи ҷузъҳои маъниони феъл метавонад суст шуда ба задаи дуюмдарача табдил ёбад. Ин ҳолат дар мавридҳое воеъ мегардад, ки калимаи пеш аз шаклҳои феълӣ омада задаи таъкид гирад.

Зарфҳо табиатан (чун аломати амал) моили ифодай тобишҳои гуногуни эмоционалий ва экспрессивию модалий мебошанд ва аз ҳамин рӯ онҳо гӯё ҳамеша задаро ба тарафи худ мекашанд. Ҳамин ки зарф пеш аз феъл омада задаи таъкид ё экспрессивро қабул кард, задаи ҷузъи асосӣ мисли феълҳои содда суст шуда ба задаи дуюмдарача табдил мейбад:

Салим // хондā истодā буд

Салим // бād хондā истодā буд

Дар мисоли аввал ҷузъи маъни (хонда) бо задаи асосӣ, ки дар ҳичои охири он омадааст, талаффуз мешавад, вале дар мисоли дуюм изофа шудани зарфи бад, ки бо задаи мантиқӣ талаффуз мешавад, боиси суст шудани задаи ҷузъи асосӣ гардидааст. Дар ин маврид задаи унсури асосии феъл аз задаи феъли ёвари истодан фарқ намекунад.

Ҳолати зикршуда танҳо бо зарфҳои пеш аз шакли феълӣ меомадагӣ маҳдуд намешавад. Ин ҳолат дар ҳамаи мавридҳое, ки калимаи пеш аз шакли феълӣ (садда ва таркиби) меомадагӣ задаи мантиқӣ қабул мекунад, ба назар мерасад. Мукоиса шавад:

Салим // хондā истодā буд,

Салим // китоб хондā истодā буд,

Салим // мéхонд,

Салим // китоб мéхонд ва гайра.

Ба тавре ки дар боло дидем, зада дар забони тоҷикӣ метавонад дар ҳичоҳои гуногуни калима: ҳичои аввал, охир, дуюм аз аввал, дуюм ё сеюм аз охири калима ояд. Ба туфайли ин гуногунҷоии зада дар забони тоҷикӣ якчанд қолаби заданокии

калимаҳо ба вучуд меояд. Ин қолабҳӯ дар якъоягӣ парадигма қолабҳои заданокӣ ё системаи қолабҳои заданокии забони тоҷикиро ба вучуд меоранд.

б) Калимаҳои иқтибосӣ

Дар таркиби луғавии забонамон миқдори зиёди калимаҳои иқтибосӣ (бегона) мавҷуд мебошад. Ин калимаҳо мағҳумҳои зарурию ҳаётIRO ифода менамоянд ва дар мавҷудияту истифода шудани забони тоҷикӣ ҳамчун воситаи алоқа саҳми арзанде доранд. Аз ҳамин рӯ омӯзиши хусусиятҳои акцентуации онҳо яке аз вазифаҳои фонетикаи забони тоҷикӣ мебошад.

Маълум аст, ки «симои овозӣ», соҳти грамматикий ва маънои лексикии калимаҳои иқтибосӣ мувофиқи қонунҳои дохилии забони иқтибоскунанда тағъир мейбанд, ба хусусиятҳои фонетикий, лексикий ва грамматикии забони иқтибоскунанда мувофиқату мутобиқат карда, дар забон «хукуки гражданий» пайдо мекунанд.

Ба таркиби луғавии забони тоҷикӣ дохил шудани калимаҳои бегона ба давраҳои гуногуни забони тоҷикӣ, ба ҳодисаҳои муҳими таъриҳӣ ва алоқаҳои давлатӣ-сиёсӣ, иқтисодӣ, савдо ва маданию илмӣ алоқаманданд.

Ин амр боиси он шудааст, ки калимаҳои иқтибосӣ дар марҳилаҳои гуногуни мутобиқшавӣ ва мувофиқат ба қонунҳои фонетикий ва грамматикии забони тоҷикӣ қарор гиранд.

Баъзе калимаҳои иқтибосии ба забони тоҷикӣ барвакттар дохил шуда, дар давоми асрҳо дар нутки шифоӣ ва ҳаттии тоҷикон дар истеъмол будаанд, хусусиятҳои миллии худро аз даст дода ва ба дараҷае тоҷиконида шудаанд, ки мо онҳоро аз калимаҳои аслан тоҷикӣ фарқ карда наметавонем. Ба ин гурӯҳ калимаҳои арабӣ, туркӣ, ўзбекӣ, ҳиндӣ, юнонӣ ва ғайра дохил мешаванд.

Калимаҳои арабӣ аз назари миқдор ва доиран истеъмол дар забони тоҷикӣ мавқеи маҳсус доранд. Ҳамаи калимаҳои арабӣ қолаби заданокии миллии худро гум карда, бо қолабҳои тоҷикӣ ва мувофиқи нормаҳои он талаффуз мешаванд: дар калимаҳои арабии олим, қодир, котиб, содик, соҳиб, Собир ва ғайра, ки дар забони арабӣ зада дар ҳичои аввали онҳо мемодааст, калимаҳои муаллим, садоқат, тариқат, маърифат, мунозира, мубориза, музокира ва ғайра, ки дар забони арабӣ ҳичои дуюми онҳо аз аввал заданок буд, задаи арабии худро аз даст дода, задаи тоҷикӣ қабул кардаанд ва ба шакли: олӣм, қодир, котиб, содик, соҳиб, собир, муаллӣм, садоқат, тариқаг, маърифат, мунозира, мубориза ва музокира талаффуз мешаванд. Ин қонуният дар мавриди калимаҳои юнони: қафас, таръек, Афлотӯн, Арастӯ, қонӯн, қалам, Сукрӯт, уқъёнӯс, Иқлидӯс, лотинии: Қайсар, дақъёнӯс, сандал, сандалӣ ва ҳиндии тӯпӣ, товӯс, шатрӯнҷ ва ғайра содик аст. Ин калимаҳо ҳоло бо задаи тоҷикӣ, ки дар ҳичои охири онҳо меояд, талаффуз мешаванд.

г) агар ба чои суффиксҳои русӣ компонентҳои тоҷикӣ илова шавад: газёта — газетаҳон, ракёта — ракетасоз, артистка — артистдухтâр.

4. ҚАЛИМА ВА МОРФЕМАҲОИ БЕЗАДА

Чунон ки гуфтем, дар талаффузи алоҳида, берун аз бофтаҳои гуногун на танҳо қалимаҳои мустақилмаъно, балки қалимаҳои ёрирасон, морфемаҳо ва ҳатто фонемаҳо мисли қалимаҳои мустақилмаъно дорои зада мебошанд, vale онҳо дар матн, дар таркиби воҳидҳои аз худашон қалонтар (фонемаҳо дар таркиби ҳичоҳо, морфемаҳо дар таркиби қалимаҳо ва қалимаҳо дар таркиби синтагмаҳо) ҳамеша дорои мустақилияти фонетикии якхела нестанд ва бо зада талаффуз намешаванд. Дар бофтаҳои гуногуни забонӣ як гурӯҳи қалимаҳо ва морфемаҳо задаҳои худро суст мекунанд, гурӯҳи дигари онҳо гоҳо задашонро аз даст медиҳанд ва гурӯҳи сеюм бартамом безада талаффуз мешаванд. Онҳо ба ҳичоҳо, морфемаҳою қалимаҳои заданок часпида, як воҳиди яклухти фонетикий — қалимаи фонетикиро ташкил медиҳанд.

Вобаста ба ҷояшон нисбат ба қалимаи мустақилмаъно унсурҳои безада ба ду гурӯҳ ҷудо мекунанд: а) қалима ва морфемаҳое, ки пеш аз қалимаи асосӣ меоянд (проклитикаҳо) ва б) қалима ва морфемаҳое, ки баъд аз қалимаи заданок истифода мешаванд (энклитикаҳо).

Дар забони имрӯзai тоҷикӣ ба гурӯҳи проклитикаҳо морфемаҳои зерин доҳил мешаванд:

- а) пешояндиҳои аслии содда: аз, бар, бо, ба, бе, бар, то, дар: аз ҳона, бо қалам, бе заҳмат, дар рӯҳ, то Душанбе,
- б) пайвандакҳои паҳам на, на... на, чи... чи.

Дар ин наздикиҳо на дехâ буд, на девор, на дараҳт буд, на киштзор (*С. Айнӣ*). Ҷӣ дар лафзу чи дар фйкру ки дар кӯр;

- в) Пайвандаки ҷудоии ё... ё:

Агар пул ба даст орад, камтар орди ҷуворимакка ё ҷâв, лаблабу ё сабзӣ... ҳарида мемонд (*Улугзода*)¹.

Ба гурӯҳи энклитикаҳо морфемаҳои зерин мансуб мебошанд:

- а) «е»-и ваҳдат: мâрде, шâхсе, гûле ва ғайра,
- б) ё-и ишорат: Mârde, ки ин гапро мегуфт...,
- в) О-и нидо: шойро, ёро, ўстодо,
- г) суффиксҳои фамилиясози -ов (-ев), -ова (-ева), -овна (-евна), евич: Аҳмадов Салим Каримович, Азиизова Азиза Азимовна,

¹ Преффиксҳо ба гурӯҳи проклитикаҳо доҳил намешаванд, зоро онҳо ҷузъи қалимаи заданок (мустақилмаъно) мебошад. Ин ҳусусияти онҳоро имло низ инъикос мекунад.

- д) бандаки изоғй: китоби нодир, марда оқил,
 е) бандакчонишингҳо: -ам, -ат, -аш, -амон, -атон, -ашон: дұстам, номааш, фармоишатон,
 ё) бандакхони феълй: -ам, -й, -ем, -ед, -анд: хондам, хондй, хонданд,
 ж) бандакхони хабарй: -ам, -й, -аст, -ем, -ед, -анд: хондаам, хондай, хондааст,
 з) феълҳои ёридиҳандай будан, шудан, намудан ва амсоли онҳо, ки маънои лексикии худро аз даст додаанд: Ү дар пешин ман калон шуд, кор кард ва то ба дараҷаи раиси ҷамоа боло бардошта шуд. (*С. Улуғзода*). Он номаро дұстам навишта буд,
 и) пасояндиҳои -ро, -барин, -боз, -катй // катй: барф барин, хонаро, дер боз, дұстам катй,
 к) ҳиссачаҳои саволии -мй, -чй, -а: Ин мард шинос-мй?
 — Аҳмад бародари дүсти шумо-чй? Муаллимро мешиносед-а? — профессор Тоҳирй;
- л) ҳиссачаҳои эмоционалии -дия, -да, -е, -ку, -куя: Ин мард бо шумо шинос-ку? Шумо ҳам гуфтед-дия! Ин гапро дигар нағүед-е!

м) пайвандакҳои панҳами у (ю, ву), ва:

Мо бисъёр кӯчаву пасткӯчаҳоро бурида гузашта, оқибат ба ҳавлй расидем (*Айнӣ*).

Калима ва морфемаҳои зикршуда дар ҷараёни нутқ зада надоранд ва зада ҳам гирифта наметавонанд. Вале дар забони тоҷикӣ як гурӯҳи калимаҳои дидо мешаванд, ки метавонад заданок талаффуз шаванд, аммо вобаста ба шароитҳои гуногуни грамматикий, ифодай тобишҳои муҳталифи маънои мудалий ё задаҳои худро ниҳоят суст мекунанд ба задаи дуюмдараҷа табдил мейбанд. Ду мисол: Ү дар назди ман истод. Ақбар ҳонда истода буд. Дар мисоли аввал феъли «истодан» мустақил аст ва заданок талаффуз мешавад, vale дар мисоли дуюм ин феъл мустақилиятро аз даст додааст ва мисли феъли ёридиҳандай «будан» безада гуфта мешавад. Дар ҷумлаи «Коргарон ба намоиш тайёрӣ дидо истода буданд» задаи асосӣ дар ҳиҷои охирни калимаи «тайёрӣ» омадааст, задаи феъли дидо суст шуда, ба задаи фаръӣ табдил ёфтааст ва ду феъли охир бе зада талаффуз мешаванд.

Дар ҷараёни нутқ калима ва морфемаҳои безада муттаҳид шуда порчаҳои мавзунро ба вучуд меоранд, ки аз силсилаи онҳо ритм ё мавзунияти гуфтор ташкил мешавад.

5. ВАЗИФАИ ЗАДАИ КАЛИМА

Задаи калима ҳамчун яке аз воҳидҳон соҳти овозни забон дар ҷараёни мубодилаи афкор иштирок карда, вазифаи ба ҳудаш хосро адо мекунад.

Зада, пеш аз ҳама, дар якчоягӣ бо фонемаҳо ва ҳиҷоҳо ба-

рои ташкили таркиби овозии воҳидҳои маънодори забон — қалимаҳо, синтагмаҳо, фразаҳо ва умуман ташкили ҷараёни нутқ истифода мешавад. Фонемаҳо, ҳиҷоҳо ва ғ., пай ҳам омада таркиби овозии воҳидҳои маънодори забонро месозанд, аммо силсилаи фонемаҳо ва ҳиҷоҳо дар сурате таркиби калимаро ташкил медиҳанд, ки бо як зада муттаҳид карда шаванд, вагарна чун силсилаи бемаъни овозӣ дар забон истифода намешаванд. Масалан, мо овозҳои ҳ, о, д, к, э ва н-ро метавонем ба тарзи гуногун (доҳкен, ҳедқон ва ғ.) пай ҳам гузорем, вале онҳо танҳо дар силсилаи деҳқон, ки бо як зада муттаҳид шудааст, маъни муайянро ифода карда, ҳэтиёчоти моро дар ҷараёни муҳобира таъмин менамоянд. Зада дар ин вазифааш, ба қавли забоншиносӣ номии советӣ И. А. Бодуэн де Куртене, ба «цементе» шабоҳат дорад, ки фонемаҳо ва ҳиҷоҳоро бо якдигар часпонда, бинои калимаро ба вучуд меорад. Ин вазифаи задаи калима вазифаи ташкилий (калиматашкилдиҳӣ ё калимасозӣ) ном дорад.

Вазифаи ташкилии задаи калима дар он амалӣ мешавад, ки яке аз ҳиҷоҳои калима бо барҷастагию равшанин талаф-фузи худ аз ҳиҷоҳои дигари ҳамин калима фарқ мекунанд, ҳиҷоҳои дигарро чун унсурҳои дуюмдарачаи нисбатан норавшан дар атрофи худ муттаҳид соҳта, як воҳиди яклухт — калимаи фонетикиро ба вучуд меорад. Ҳамин тарик, зада дар вазифаи ташкилиаш (калимасозиаш) воситаи дар калима муттаҳид соҳтани овозҳо ва ҳиҷоҳо буда, тавассути фарқ кунонидани ҳиҷои заданок аз ҳиҷоҳои безадаи калима зоҳир мегардад.

Дар забоншиносии имрӯза вакте ки аз вазифаи калимафарқ-кунии (ё калимасозиши) зада сухан меравад, одатан ҷуфтни калимаҳоро, ки бо ҷои зада фарқ мекунанд (масалан, омад : омад, гӯзар : гузар, барор : барор, киро : киро, ҷаро : ҷаро ва ғайраро) мисол меоранд, аммо ин фаҳмиши танги масъала аст: «Вазифаи калимафарқкунии задаро, — менависад Л. Р. Зиндер, — васеъ фаҳмидан лозим аст. Дар ин маврид бояд низ танҳо имконияти ба воситаи ҷои зада фарқ кунонидани калимаҳои муҳталиф, балки тафовути шаклҳои гуногуни як калимаро ҳам дар назар дошт. Ғайр аз ин бояд фаромӯш накард, ки вазифаи калимафарқкунӣ на танҳо дар мавридҳои ба воситаи ҷои зада фарқ кардани калимаҳо (масалан: ҷаро : ҷаро), балки беҳтару бештар дар мавридҳое зоҳир мегардад, ки ба-рои мавҷудияти ҳар як калима зада дар яке аз ҳиҷоҳои он ҳатмӣ мебошад»¹. Ҷуфтни калимаҳое, ки танҳо ба воситаи ҷои зада фарқ мекунанд, дар забонҳо, алалхусус, дар забони тоҷикӣ, ниҳоят кам дучор меоянд, аммо калимаҳое, ки мустакилияти фонетикини онҳо ҳамчун воҳиди лексикӣ ба мавҷудияти зада дар яке аз ҳиҷоҳояшон вобаста аст, ғарзарияти мутлақи ҳазинаи луғавии ҳар як забонро ташкил медиҳанд. Тағъир до-

¹ Л. Р. Зиндер. Общая фонетика, с. 259—261.

дани чои зада дар ин гуна калимаҳо ба чое оварда мерасонад, ки ин калима мустакилияти фонетикии худро аз даст дода, ё ба калимаи дигар табдил мейбад ва ё ба маҷмӯи овозҳои бемаъно бадал шуда, тамоман аз байн меравад. Масалан, агар мо чои задаро дар калимаҳои тоҷикӣ модар ва ҳамкор тағъир дихем, ин калимаҳо ба таркиби мо дар ва ҳам кор табдил мейбанд. Тағъир додани чои зада дар калимаҳои давом, моёни, сафед, назар онҳоро ба калимаҳои бегонае, ки таркиби фонемагашон ба калимаҳои тоҷикӣ монанд аст, табдил медиҳад.

Ҳамин тарик, вазифаи **воҳидфарқунӣ** зада дар он амалӣ мегардад, ки мавҷудияти зада дар яке аз ҳиҷоҳои калима ҳатмӣ мебошад. Зада унсури зарурӣ соҳти фонетикии калима аст, ки бе он фарқ кардану шинохтани калима ва фаҳмидани он мушкил аст. Аз ҳамин рӯ ин вазифаи задаро гоҳо **вазифаи калимашиносӣ** низ меноманд.

Вазифаҳои калимасозӣ ва калимаварқунии зада барои ҳамаи забонҳое, ки задаи калима доранд, умумӣ мебошанд. Гайр аз ин ду вазифаи асосӣ вобаста ба қонунҳои дохилии фонетикии забонҳои алоҳида зада метавонад вазифаҳои хусусӣ низ дошта бошад.

Фарқ накардани вазифаҳои умумӣ ва хусусии зада аз моҳияти забон чун воситаи мухобира, ки дар катори хусусиятҳои умунибашариат ҷиҳатҳои миллӣ ҳам дорад, сар мезанд.

Фарқ накардани вазифаҳои умумӣ ва хусусии зада ба он оварда расонидааст, ки забоншиносон ба задаи калима даҳҳо вазифаро аз қабили: калимасозӣ, маъноФарқунӣ, ташкилий, семантикий, фонологӣ, грамматикий, фонетикий, муқобилгузорӣ, лексикий, ҳудудмуайянкунӣ, кулласозӣ ва гайраро инсабат додаанд. Чунин ҳолат дар шарҳи масъалаҳои назариявии зада душворӣ ба вучуд меорад.

Албатта, задаи калима чун унсури калима дар сатҳои гүногуни забон зоҳир мешавад ва ин ё он ҳодисаи забонро мусоидат мекунад, аммо дар ҳар маврид мо бояд фаромӯш накунем, ки зада воҳиди сатҳи фонетика аст ва вазифаи асосии худро дар ҳамин сатҳ иҷро мекунад. Вазифаҳои дигари зада туфайли мебошанд ва хусусияти иловагӣ доранд. Аз ҳамин рӯ ин вазифаҳо барои зада ҳатмӣ нестанд, аммо вазифаҳои умумӣ ҳатмианд ва агар зада дар забон мавҷуд бошад, (забонҳои ҳам ҳастанд, ки задаи калима надоранд, масалан, забони французӣ), вай ҳатман бо ин вазифаҳо молик аст. Вазифаи асосии зада аз моҳияти мухобиротии забон ва саҳми ҷиҳати овозӣ дар он сар мезанд: вазифаи задаи калима мисли дигар ҳодисаҳои овозӣ фароҳам овардани мубодилаи афкор, яъне ташкили воҳидҳои мебошад, ки ба воситаи онҳо мухобира амалӣ мегардад. Вазифаҳои хусусии зада, чи тавре ки зикр шуд, хусусияти миллӣ доранд ва ба қонунҳон дохилии забонҳои конкретӣ вобастаанд.

Яке аз ҳамин вазифаҳои хусусии задаи тоҷикӣ вазифаи ҳу-

дудмуайянкунӣ (таҳдидӣ) мебошад, ки онро бисъёр муаллифон қайд кардаанд.

Чи тавре ки маълум аст, зада дар баъзе ҳиссаҳои нутқ: исм, сифат, шумора, ҷонишин, феъл (шаклҳои гайритасрифӣ), баъзе зарфҳо дар ҳичои охир, дар шаклҳои тасрифии феъл, баъзе зарфҳо ва ғ. дар ҳичои аввал меояд ва бинобар ҳамин метавонад ҳамчун нишонаи фонетикий барои муайян кардана ҳудуди (охир ва аввали) калимаҳо истифода шавад. Аммо задаи калимаи тоҷикӣ дар ин вазифа кам истифода мешавад, зеро дар ҷараёни нутқ калимаҳои ҳичои охирашон заданок морфемаҳои гуногуни безада қабул карда, задаро аз ҳичои охир дур мекунанд ва иҷрои вазифаи худудмуайянкуниашро имконнозӣ мегардонанд. Масалан, порчаи зеринро мегирем: «Қашфи ҳаматарафай мөҳияти асоси (заминай) тасвири шоирона чун калиде ҳизмат ҳоҳад намуд, ки ба туфайли он олами дониш ва ҷаҳонбинӣ дараҷаи маҳорат ва ҷигунағии завқи эстетикии суханвар ҳувайдо мегардад»¹.

Ба тавре ки дида мешавад, дар ин порча 23 калимаи мустақилмаъни дуҳичною бисъёрҳичои истифода шудааст, вале дар ҳеч қадоми онҳо задаи калима чун нишонаи ҳудуди онҳо истифода нашудааст: дар сездаҳ калима зада дар ҳичои дуюм аз охир омадааст, калимаҳои дигар, ки дар ҳичои охирашон зада доранд (шоирона, дониш, ҷаҳонбинӣ, маҳорат ва суханвар) бо задаи синтагматикий талаффуз мешаванд ё чун ҷузъҳои номии ҳабар (ҳизмат ва ҳувайдо) дар ин матн маркази маънони ҷумларо ташкил дода задаи фразаро қабул кардаанд. Вазифаи худудмуайянкуниро дар забони тоҷикӣ бештар задан синтагма адо мекунад.

Вазифаи ҳусусии задаи калимаи забони тоҷикӣ дар он зоҳир мегардад, ки вай барои **фарқ** кардани **гурӯҳҳои лексикий** ва **грамматикии калимаҳо** истифода мешавад. Ин саҳми задаи тоҷикӣ бештар дар мавридиҳои зер ба назар мерасад.

1. Дар фарқ қуонидани воҳидҳои лексикий аз грамматикий:

а) калимаи мураккаб аз ибора:

калимаи мураккаб:

- а) исм:
инсонӣ,
ҷормâғз,
мардикӯр,
ҷорсӯ;

ибора:

- ибораи номӣ:
йн сонӣ,
ҷор мâғз,
мâрди кӯр,
ҷор сӯ;

б) исм:

- дилбâр,
номанавис,
бозубâнд,

ибораи феълӣ:

- дайл бâр,
нома навис,
бозу бâнд;

в) сифат:

ибораи номӣ:

¹ Р. Мусулмонқулов. Фурӯғи шеъри ҷаҳонпарвар. Душанбе, 1984, с. 5.

чортабака,	чор табака,
яқдайл,	як дил,
сегуша,	се гуша,
дучон,	ду чон,
яктан,	як тан ва гайра.
г) сифат:	феъли амр:
сурудхон,	сурӯд хон,
хадшинос,	ҳад шийнос,
кадрдон,	кадр дон,
гилембоб,	гилем боф ва диг.
д) чонишин:	ибораи чонишинӣ:
ҳамин,	ҳам ин,
ҳамон,	ҳам он,
чунин,	чун ин,
чунон,	чун он ва ғайра.

Дар мисолҳои боло зада ба сифати яке аз воситаҳои асосии фарқ кардани ибора аз калимаи мураккаб истифода шудааст: агар ду ҷузъи мустақилмаъно бо як зада талаффуз шаванд, як калимаро ташкил медиҳанд ва агар ҳар ду ҷузъ бо зада гуфта шаванд, ибора ба вуҷуд меояд.

Зада дар забони тоҷикӣ барои фарқ кардани ҳиссаҳои нутқи низ истифода мешавад. Ин ҳусусияти зада дар фарқ қунонидани ҳиссаҳои нутқи зер зоҳир мегардад:

1. Барои фарқ кардани исм ва феъл:

a) исм:	феъли замони гузашта:
омад (омади кор)	омад (Барот омад),
сурӯд (суруди ҳофиз)	сурӯд (ҳофиз суруд),
бозгашт (бозгаشتни мо)	бозгашт (ӯ бозгаشت),
гузашт (гузашти рӯзгор)	гузашт (дарс гузашт) ва диг.
b) исм:	сиғаи амр:
гузар (гузари поён)	бáрор,
барор (барори кор)	гúзар,
дарав (дарави гандум)	дарав,
андоз (андози ҳарсола)	а́ндоз ва амсоли ин.

2. Барои фарқи сифат аз феъл:

сифат:	сиғаи амр:
равон (сарви равон)	рâвон,
сӯзон (дили сӯзон)	сӯзон,
тобон (моҳи тобон)	тобон,
хандон (гули хандон)	ҳândон,
ларzon (дасти ларzon)	лárzon ва диг.

3. Барои фарқ намудани феъли ҳол аз феъли амр:

феъли ҳол:	феъли амр:
бозикунён	бозӣ кўнон,
роҳравон	роҳ рâвон,
табассумкунён	табассум кўнон,

тапзанён
ишоракунён

тагъ занон,
ишора күнон ва ғайра.

Ҳамин саҳми задаро дар фарқ кунонидани исм ва ҷонишин (кирӯ : кіро, ҷарӯ : ҷаро), сифат аз ниҳо (алӯ : алӯ), исму аз ниҳо (оғарӣ : оғарин), сифат аз зарф (расӯ—рâso) ва ғайра мушоҳида кардан мумкин аст¹.

Адабиёти боби VI

1. *Бузургзода Л.* Фонетикаи забони адабии тоҷик.—Л. 1940, с. 61—63.
2. *Расторгуева В. С.* Краткий очерк фонетики таджикского языка. Учебное пособие для филологических факультетов таджикских вузов.—Сталинабад. 1955, с. 60—63.
3. *Трубецкой Н. С.* Основы фонологии.—М.—ИИЛ.—1960, с. 301—321.
4. *Зиндер Л. Р.* Общая фонетика.—Изд. 2.—М.—1979, с. 258—267.
5. *Ҳасқашев Т. Н.* Фонетическая природа словесного ударения в современном таджикском литературном языке.—Душанбе, 1983.
6. *Ҳасқашев Т. Н.* Фонетикаи забони адабии ҳозираи тоҷик.—Қ. П. Просидика.—Душанбе.—1984, с. 22—38.
7. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик.—Ҷилди I.—Фонетика ва Морфология.—Душанбе.—1985, с. 50—56.

¹ Дар ин бора муфассалтар ниг. *Т. Ҳасқашев*. Роль ва вазифаи задаи қалима дар забони тоҷикӣ.—Масъалаҳои забон ва адабиёт.—Қ. I—II. Душанбе.—1975, с. 275—286.

Боби VII

ОҲАНГ

1. МАФҲУМИ ОҲАНГ

Дар боло (боби I) қайд шуд, ки воҳиди хурдтарини мухобира — мубодилаи фикри аъзоёни ҷамъият, гуфтор аст. Гуфтор воҳидест, ки як фикри томро ифода мекунад ва аз лиҳози грамматикию фонетикий комилан муташаккил аст. Аммо ҳамагуна силсилаи қалимаҳо ё ибораҳо ин ҳусусиятро дошта наметавонанд. Масалан, қалимаҳои пай ҳам омадаи ҷумлаи Занг зада шуд ҳанӯз маъноеро ифода намекунанд ва гуфторро ба вучуд наовардаанд, зоро аз силсилаи ин қалимаҳо мақсади гӯяндаи онро фаҳмидан мумкин нест, маълум нест, ки гӯянда саршавии дарсро ҳабар медиҳад ё фаҳмидан меҳоҳад. Силсилаи қалимаҳои овардашуда танҳо дар сурати муташаккилии маънӣ ва бо яке аз се оҳанги дар ин ҷумла имконпазир (ахборӣ, саволӣ ва хитобӣ) пайдо мекунанд, мақсади гӯяндаро ошкор мена-моянд ва гуфторро ташкил медиҳанд:

1. Занг зада шуд.
2. Занг зада шуд?
3. Занг зада шуд!

Воситаи ягонаи фарқ кунонидани се ҷумлаи боло, ки таркиби комилан монанди лексикию грамматикий доранд, оҳанг аст. Оҳанг дар ин маврид воситаи ягонаи забонист, ки мақсади гӯяндаро ба шунаванда равшан сохтааст. Туфайли оҳанг аз се қалимаи паҳкам омада се тип гуфтор (ахборӣ, саволӣ ва хитобӣ) ба вучуд омадааст, ки ҳар қадоми онҳо дорои тарҳи хоси оҳангӣ мебошанд. Оҳанг дар ҷумлаҳои навъи боло асоси ягонаи китобати (аломатгузории) ин ҷумлаҳо аст.

Оҳанг маъни ҷумла ва мароми гуфторро тағтиир медиҳад:

4. Ман аз шумо мепурсам.
5. Ман аз шумо мепурсам.
6. Ман аз шумо мепурсам.

Вобаста ба тағыр ёфтани мароми гүфтор ва маркази маъною оҳанги чумла (задаи таъкид) ин чумлаҳо бо пурсишҳои гуногун: Ман чӣ кор мекунам? (... мепурсам). Ман аз кӣ мепурсам? (... аз шумо ...) ва Қӣ аз шумо мепурсад? (Ман ...) ҷаъвоб дода, маъноҳои муҳталифро ифода мекунанд.

Чумлаҳои дорои таркиби лексикию грамматикии гуногун метавонанд оҳанги монанд дошта бошанд:

7. Дарс сар шуд.
8. Маҷлис ба охир расид.
9. Дониш қувваи бузург аст.

Чунин новобастагии оҳанг ба таркиби лексикию грамматики гүфтор хусусияти мустакилияти (муҳтории) онро дар ниҳозми фонологии забон далолат мекунад.

Тағыри (баланду пастшавии) наво, қувва, тамдид ва танини овозҳо ҳангоми талаффузи гүфтор (чумла) оҳанг номида мешавад.

Оҳанг аз чумлаи воҳидҳои забарзанчирии фонетика аст. Вай хусусияти пайдарпай надорад ва гӯё ба болои воҳидҳои тайёр — чумлаҳо «илова» шуда, онҳоро аз нуктаи назари фонетикию муҳобиротӣ муташаккил месозад. Вале чунин «иловашавӣ» ҳатмист, зоро мавҷудияти чумла ҳамчун воҳиди томи муҳобира ба оҳанг вобаста аст.

Оҳанг дар ҳар ду шакли мавҷудияти гүфтор (шифоҳӣ ва ҳаттӣ) зоҳир мегардад.

Дар нутқи шифоҳӣ ба туфайли шакли овозиаш оҳанг развшантар зоҳир мешавад ва гуногурангу бойтар аст. Ҳар як чумла дар нутқи овозӣ метавонад тобишҳои гуногуни маъноро ифода карда, хелҳои сершумори оҳангӣ дошта бошад, аммо ҳамеша тобишҳои оҳангии як чумла аз тобишҳои оҳангии чумлаи дигар фарқ мекунанд. Сабаб ҳамин аст, ки баъзе забоншиносон оҳангро хоси нутқи овозӣ медонанд. Аммо чунин фаҳмиши оҳанг маҳдуд ва яктарафа аст, зоро ҳар як чумлаи матни ҳаттӣ имконияти дер ё зуд ба шакли овозӣ табдил шудан дорад. Дар ин маврид чумла (матн) танҳо дар сурате дуруст фаҳмида мешавад, ки хонанда маъно ва оҳанги дар он ҷо кардаи нависандаро дуруст фаҳмад ва хонад.

Дар нутқи ҳаттӣ оҳанг ба воситаи аломуатҳои китобат (нукта, вергул, аломуатҳои пурсиш, амр, аҳбор ва ф.) ифода мешавад, зоро «... ҳамаи аломуатҳои китобат мувофики вазифаи худ аз зарурати таҷзияи ҷараёни нутқ ва оҳанг пайдо шудаанд»¹. Имрӯз барои таҷзияи ҷараёни нутқ на танҳо нукта, вергул, нуктавергул, қавсҳо, сари ҳат, тире, дунукта, аломуатҳои аҳбор, пурсиш, амру ҳитоб, ҳатто ҳарфҳои калон (ки таъриҳан бо сари ҳат алоказаманд буданд ва имрӯз ҳам чун яке аз восита-

¹ П. В. Щерба. Теория русского письма. Л., 1983, с. 128.

хой чудо кардан як чумла аз чумлаи дигар истифода мешаванд) ба кор бурда мешаванд. Масалан, тире метавонад чумларо ба ду кисм — мубтадои психологи (тема) ва хабари психологи (рема) чудо созад:

10. Китоб — манбаи дониш ё

11. Манбаи дониш — китоб.

Аломатҳои китобат ваҳдати синтаксисии порчаҳои гуногунро ифода мекунанд. Барои ифодай яклухтии воҳидҳои хурдтар вергулу нукта истифода шавад, барои муттаҳид соҳтани воҳидҳои калонтар (чумлаҳои мураккаб, бандҳои синтаксисӣ) нукта ва абзац хизмат мекунанд. Ҳар ду навъи воҳидҳои синтаксисӣ ҳамчунин метавонанд тавассути қавсҳо, нуктавергул, дунукта, аломатҳои саволу хитоб ва ғайра муттаҳид гарданд ва чудо шаванд.

Баъзе аломатҳои китобат хусусияти умумии воҳидҳои синтаксисӣ: хусусиятҳои ахборӣ (ба воситаи аломати нукта), пурсишӣ (аломати савол), амрӣ ва эҳсосоти гуногунро (аломагӣ хитоб) ифода мекунанд ва ғайра. Танҳо ба воситаи оҳанг, ки дар хат инъикос намешавад, мо нуктаҳои оҳири чумлаҳои таркиби бандро аз нуктаҳои оҳири банд фарқ мекунем. Маҳз оҳанг бофти (контексти) овозии чумларо, яъне он чизеро, ки дар унсурҳои лексикию грамматикий инъикос намешавад, ба вучуд меорад, зоро модалияти чумла, ақидаю андеша ва муносабати гуногуни гӯянда нисбат ба предмету мавзӯи баҳс, нисбат ба ҳамсӯҳбат маҳз ба воситаи оҳанг ифода мешаванд. Аз ҳамин рӯ маъниое, ки оҳанг ифода мекунад, баъзан акси маъниои умумии воҳидҳои лексикию грамматикии таркиби чумла аст: Китобро овардӣ? — Ҳа, овардам! (Яъне, не, наовардам). Дар чунин мавриҷҳо мухим он нест, ки кӣ мегӯяд ва чӣ мегӯяд, балки мухим он аст, ки чӣ тавр (бо кадом оҳанг) мегӯяд.

Ба туфайли имкониятҳои фаровонаш дар ифодай тобишҳои муҳталифи модалӣ оҳанг навъҳои гуногун дорад. Ҳар як чумларо бо оҳангҳои пурсиш, ахбор, хоҳиш, амр, хитоб, ангезиш, накл, тааҷҷубу таҳайюр, таъқиду хоҳиш, огоҳию таҳдид, илтиҷою супориш, маслиҳат, бетарафию ҳавасмандӣ, нидо, инкор, даъват, мукоиса ва ғайра гуфтани мумкин аст. Бо вучуди сершуморӣ ва рангорангии навъҳои оҳанг ҳамаи онҳо чанд типи асосиро ташкил медиҳанд. Ин типҳои асосӣ барои ҳамаи соҳибони забон комилан фаҳмо ва умумӣ буда, мубодилаи афкори байни онҳоро таъмин менамоянд. Тобишҳои дигари оҳанг, ки ба хусусиятҳои фардии нутқ, мухиту матни нутқ ва ғайра во-баста мебошанд, зуҳуроти гуногуни ҳамин типҳои асосианд. Мавҷудияти типҳои асосӣ имконият медиҳад, ки мо онҳоро аз зуҳуроту тобишҳои сершуморашон чудо карда, тазодҳои простириро дар низоми оҳангии забон ошкор созем ва системаи фонологии забонро пурратар баён кунем.

Оҳанг ҳамчун ҳодисаи овозии забон ду ҷиҳати омузиш до-

рад: а) чиҳати мухобиротӣ (коммуникативӣ) ва б) чиҳати эҳсосӣ (эмфатикӣ).

Агар дар чиҳати мухобиротӣ саҳм ва имкониятҳои оҳанг дар ифодай маъноҳои гуногуни мухобира (хабар, пурсиш, амр, нотамомии фикр) ва воситаҳои фонетикии ташкили онҳо таҳқиқ шавад, дар чиҳати эҳсосӣ имконияти ба воситан оҳанг ифода шудани эҳсосоти рӯҳии гӯянда — қаҳр, ғазаб, хурсандӣ, тааҷҷуб ба ғайра омӯҳта мешавад.

Чиҳати дуюми оҳанг ҳамеша бо маънои умумии чумла во-баста нест, зеро бо вучуди маъно ва оҳанги умумиаш (масалан, мисоли Маҷлис сар шуд) чумла метавонад бо тобишҳои таассуф, қаҳр, тааҷҷуб, таъкид, хурсандӣ ва ғайра талаффуз шавад ва ин ба маънои умумии чумла ҳалале намерасонад. Ба чунин мустакилияти чиҳати дуюмаш нигоҳ накарда аспекти ифоданокии оҳангро мавзӯи баҳси илми забоншиносӣ медонанд, зеро он бо категорияи модалият, ки ҳеч як навъи чумла аз он фориф нест, вобастагӣ дорад.

Бо вучуди тафовути бисъёر возеҳи ин ду чиҳат баъзе забоншиносон оҳангро ҳодисай субъективӣ мешуморанд ва мегӯянд, ки ҳар кас оҳанги хоса дорад, зеро як матнро хонандагони гуногун ба таври муҳталиф меҳонанд.

Аммо бояд дар хотир дошт, ки хониши гуногуни матн на-тичаи фаҳмиши муҳталифи он аст. Ҳар як чумларо бо чанд оҳанг талаффуз кардан мумкин аст, vale дар чунин мавридҳо маъно бетағири намемонад. Ғайр аз ин оҳангҳои гуногуни фардии талаффузи чумла (мисли талаффузи фонемаҳо, ҳичкоҳо ва д.) моҳияти фонетикии типи асосии оҳанги умумии онро тағири дода наметавонад. Онҳо танҳо бо оҳангӣ асосӣ, ки барои ягон забон хос аст, илова мешаванду бас.

«Оҳангро ҳодисай субъективӣ пиндоштан, — менависад Л. Р. Зиндер, — ба инкори вазифаи забонии он бурда мерасонад, зеро ҳодисай субъективӣ, ҳодисае, ки моҳияти ҷамъияти надорад, арзиши забоншиносӣ дошта наметавонад. Комилан возеҳ аст, ки инкори вазифаи забонии оҳанг номумкин аст, зеро ин амр муҳолифи ҳакикат аст. Агар наво ҳодисай субъективӣ мебуд, мо онро фаҳмида наметавонистем, вакте ки мо онро дарк ме-кунем ва мефаҳмем, яъне онро бо маънои муайян алоказанд медонем, мавҷудияти вазифаи (маънои) объективию лингвистии онро низ тасдиқ мекунем»¹.

2. ВАЗИФАҲОИ ОҲАНГ

Оҳанг аз чумлаи ҳодисаҳои сервазифаи фонетикӣ мебошад. Вай, пеш аз ҳама, яке аз воситаҳои асосии фарқ қунонидани типҳои асосии гуфттор аст. Вобаста ба мақсади гуфттор се типи асосии он фарқ карда мешаванд.

¹ Л. Р. Зиндер. Общая фонетика. Изд. 2. М., 1979, с. 268.

12. Қишту кори баҳорӣ ба охир расид (гуфтори ахборӣ).
13. Шумо аз таътил кай баргаштед? (гуфтори пурсишӣ).
14. Машғулиятро соати даҳ сар кунед! (гуфтори амрӣ).

Оҳанг дар фарқ кунонидани типҳои гуфтор бо воситаҳои лексикию ғрамматикий ҳамкорӣ мекунад, аммо гоҳо ин вазифо мустакилона низ иҷро карда метавонад:

15. Кашидани сиғорро тарк кард.
16. Кашидани сиғорро тарк кард?
17. Кашидани сиғорро тарк кун!

Воситаи ягонаи фарқ кунонидани ин се навъи гуфтор оҳанг (дар мисоли сеюм дар якҷояй бо сиғаи хабарӣ) мебошад.

Дар фарқ кунонидани типҳои асосии гуфтор ҳамаи унсурҳои оҳанг иштирок дошта бошанд ҳам, роли асосиро наво мебозад. Навъҳои гуногуни гуфтор на танҳо аз рӯи баландни умумии лаҳни асосии овоз, балки аз рӯи тарзу ҷои тағъиръёбӣ, самту суръати дигаргуншавии наво фарқ мекунанд. Тағъиръёбии наво тарҳҳои гуногуни оҳангро ба вучуд меорад.

Се типи асосии муҳобира — хабар, пурсиш ва амр аз рӯи тарҳҳои оҳанги худ фарқ кунанд ҳам, дар байни типҳои оҳангуту типҳои чумла мувоғиқати том дида намешавад.

Оҳанг ба сифати воситаи ифодаи алоқаи синтаксисӣ низ истифода мешавад. Вазифаи синтаксисии оҳанг дар чумлаҳои мураккаб равшантар зоҳир мешавад. Дар ин маврид оҳанг дар якҷояй бо воситаҳои дигари ғрамматикий дараҷаи алоқамандии компонентҳои чумларо ифода мекунад. Агар воситаҳои ғрамматикий тарзи алоқа, яъне муносибатҳои маъноиӣ байни компонентҳои чумларо ифода намоянд (муносибатҳои замон, сабаб ва гайра), оҳанг ин алоқаҳоро бевосита ифода намекунад, балки дараҷаи алоқамандии компонентҳои чумларо нишон медиҳад. Алоқаи наздики қисмҳои чумлаи мураккаб (вобастагии бештари байни онҳо) дар баландшавии наво дар ҳичои охири синтагмаи ибтидой ва мавҷудияти танғиси кӯтоҳмуддат, алоқаи систами қисмҳои чумлаи мураккаб (вобастагии камтари қисмҳо) дар пастшавии наво дар охири компоненти якум ва танғиси нисбатан тӯлонӣ зоҳир мешавад:

18. Занг зада шуд. Ҳама ба синф даромаданд.
19. Занг зада шуд, ҳама ба синф даромаданд.
20. Занг ки зада шуд, ҳама ба синф даромаданд.

Саҳми оҳанг дар ифодаи алоқаи синтаксисии калимаҳо маҳз дар мавридҳое калон аст, ки омонимияи ғрамматикий фахмиши чумларо душвор месозад. Дар чунин мавридҳо оҳанг алоқамандона бо контексти умумӣ маънои чумла ва ҳамзамон бо он шабакаи муносибатҳои алоқаҳои синтаксисиро муайян менамояд.

Оҳанг яке аз воситаҳои муҳими ифодаи муносибатҳои мантиқии чумла аст. Аз нуқтаи назари оҳанг дар ҳар як чумла маркази маъноӣ мавҷуд аст ва ин қисми чумла ҳамчун қисми муҳими он ба қисмҳои дигараш муқобил меистад. Ду чумлаи

аз нүктай назари мароми гуфтор ва таркиби лексикӣ монанд вобаста ба таҷзияи маънӣ (вобаста ба он ки қадом аъзояшон хабари маълум ва қадомашон хабари навро ифода мекунад) семантикаи гуногунро молик мегарданд.

Дар чудо кардани хабари маълум аз хабари номаълум воситаҳои дигари грамматики (масалан, тартиби қалима) иштирок мекунанд, аммо дар ҳар сурат дар чудо кардани маркази маъноии гуфтор (предикати мантиқӣ) ва фарқ кардани он ҷизисматҳои дуюмдарава (субъекти мантиқӣ) оҳанг воситаи асосӣ мебошад. Оҳанг ин вазифаи ҳудро ба воситаи яке аз унсурҳояш — задаи таъкид (ниг. с. 175) ичро мекунад. Задаи таъкид ба воситаҳои дигари грамматики нигоҳ накарда метавонад хабари навро (маркази маъноиро) аз хабари маълум чудо кунад. Дар ин маврид тартиби қалима тағъир намеёбад:

22. **Ман** аз дӯстам нома гирифтам.
23. **Ман** аз дӯстам нома гирифтам.
24. **Ман** аз дӯстам нома гирифтам.
25. **Ман** аз дӯстам нома гирифтам.

Дар ин мисолҳо воситаи асосие, ки ин ҷумлаҳоро фарқ мекунад, оҳанг, яъне ҷои гуногуни задаи таъкид ба вобаста ба он тағъиръёбии тарҳи умумии оҳангӣ онҳо мебошад.

Ташкил ва таҷзияи ҷараёни нутқ вазифаи дигари оҳанг мебошад.

Ҷараёни муттасили нутқ аз воҳидҳои гуногуни оҳангӣ (синтагма, фраза ва гайра) ташкил мешавад. Оҳанг, аз як тараф, ин воҳидҳоро ба таври фонетики муташаккил мекунад, аз тарафи дигар, онҳоро аз ҳамдигар чудо месозад¹. Ин вазифаи оҳанг дар он зоҳир мешавад, ки ҳар як навъи гуфтор, фраза бо ёрии воситаҳои муайянӣ оҳангӣ ташкил мешавад ва ба туфайли ҳамин тафовути оҳангниаш аз фразаи дигар фарқ мекунад, чудо мешавад. Дар ташкил ва таҷзияи синтагмаҳо низ оҳанг саҳми асосӣ дорад.

Оҳанг яке аз воситаҳои ташкили нутқи ифоданок аст.

Ҳар як типи асосии гуфтор гайр аз маънои умумии ҳуд (аҳбор, пурсиш ё амр) муносибати гӯяндаро ба предмети гуфтор низ ифода менамояд. Гӯянда метавонад дар бораи ин ё он факт бо ҳурсандӣ ё андӯҳ нақл кунад ё пурсад, шунавандаро ба ичрои коре бо шикеб ё мулоимат водор намояд. Воситаи асосии ифодан муносибати гӯянда ба предмети гуфтор оҳанг аст.

Тобишҳои маънои эмоционалие, ки ба воситан оҳанг ифода мешаванд, басо гуногун ва сершуморанд, аммо ҳамаи онҳо ду ғурӯҳи асосиро ташкил медиҳанд: а) маъноҳои гуногуни эмоционалий: шубҳа, афсус, ҷиддият, даъват ва маъноҳои дигар; б) тобишҳои маъноии ҳолати рӯҳӣ. Фарқи байни ин ду навъи маънои эмоционалий ғоҳо ба ёрии воситаҳои лексикӣ ифода ме-

¹ Ин масъала дар фаслҳои баъдина батафсилтар баён мешавад.

шавад: маъноҳои эмоционалиро бештағ ҳиссачаҳою ни доҳо: афсус, э кош, албатта, ҳатман, баҳ-баҳ, э, вой, э, вое, хайрияте-е, ура, воҳ, оббо, ачаб ва амсоли инҳо ифода кунанд, тобишҳои маъни эмоционалий дар ремаркаҳои муаллиф ифода мешаванд. Ман уро кайҳо боз фаромуш кардаам! — гуфт бў овози маҳзун Саттор.

Фарки дигари ин ду навъи маъно дар он аст, ки маъноҳои эмоционалий ҳусусияти миллӣ доранд ва дар забонҳои гуногун бо ёрии воситаҳои мухталиф (лексикӣ, фонетикий) ифода мешаванд, аммо тобишҳои эмоционалий умумӣ мебошанд.

Аз ҷиҳати ташкили оҳангӣ низ ин ду навъи маъно фарқ мекунанд. Маъноҳои эмоционалий ба туфайли семантикаи хосашон дорон типҳои маҳсус (навъҳои эмоционалии типҳои асосии оҳанг) мебошанд. Тобишҳои эмоционалий, ки ба таври ногаҳон пайдо мешаванд, дар тарҳи умумии оҳанг тағтириот ба амал меоранд. Дар ташкили оҳангҳои маъноҳои эмоционалий ҳамаи унсурҳои оҳанг: танин, тамдид, наво ва ғ., саҳм доранд, аммо оҳангҳои тобишҳои эмоционалий бештар тавассути танин, интенсивӣ ва тамдид ташкил мешавад.

Дар фраза калимаҳо дараҷаи гуногуни ифоданокӣ доранд. Барои фарқ кунонидани калимае, ки бо сабабе бори бештари ҳҳоссӣ дорад, задаи эмфатикий истифода бурда мешавад. Задаи эмфатикий хоси нутки эмоционалий буда, бо унсурҳои фонетикии худ аз задаҳои дигари фраза фарқ мекунад.

3. УНСУРҲОИ ОҲАНГ

Оҳанг моҳиятган воҳиди мураккаб аст. Вай маҷмӯи воситаҳои фонетикие мебошад, ки дар ташкили оҳангҳои типҳои асосии гуфтор (ахбор, амр, ангезиш ва хитоб) ширкат варзида, онҳоро аз ҳамдигар фарқ мекунонанд.

Забоншиносон дар масъалаи миқдори ин воситаҳо ҳамфирӯз нестанд, аммо аксарияти онҳо дар ташкили оҳангҳои навъҳои асосии мухобира иштироки панҷ унсури зерро қайд мекунанд: а) наво — зуди лаппиши садопардаҳо ё ҳаракати (пасту баландшавии) лаҳни асосии овоз ҳангоми талаффузи ягон чумла (унсури савтӣ ё лаҳнӣ), б) суръат ё тамдид — вакте, ки дар талаффузи ин ё он порчай овозӣ сарф мешавад (унсури суръат), в) танфис — катъ гардидан талаффуз бинобар эҳтиёҷоти физиологӣ (нафасгирӣ), г) қувва — тавоне, ки дар талаффузи овозҳо сарф мешавад (унсури қуввагӣ ё динамики) ва д) танин — сифати талаффузи овозҳо (унсури сифатӣ).

Воситаҳои зикршуда унсурҳои фонетикии оҳанг номида мешаванд.

Унсурҳои фонетикии оҳанг алоҳида амал намекунанд. Ҳамаи онҳо бароӣ адои як вазифа — ташкили оҳангҳои нутқӣ, хизмат мекунанд. Оҳангҳои типҳои асосии мухобира дар натиҷаи

ҳамкории бисъёр мураккаби ҳамаи унсурҳо ташкил мешавад. Ҳамаи унсурҳои оҳанг (ғайр аз танфис) ҳамеша дар мухобира мавҷуд мебошанд, зеро талаффузи ҳар як порчаи овозӣ бе танину наво ва қувваю вакти муайян имконнозазир аст.

Ҳамкории унсурҳои оҳанг дар такмили истеъмоли ҳамдигар ҳангоми амалӣ шудани ягон вазифаи оҳанг ошкор мегардад. Масалан, барои таҷзияи оҳангии матн танфис воситаи асосӣ мебошад, аммо дар амалӣ гардонидани ин вазифа танфисро маъмулан тамдид ва наво ҳамроҳӣ мекунанд: ҳар як синтагмаи тактеъшуда ба ҷуз танфис бо дарозии бештар ва навои баландтари (ё пасттари), ҳичои оҳири заданокаш фарқ мекунад. Тағъироти муҳимтарини тарҳи оҳанг одатан дар ҳичои заданоки фраза (ё синтагма) ба амал меояд, valee ин ҳичоро дар бештари мавриҷҳо навои баланд ҳамроҳӣ мекунад. Бо вучуди вазифаи муштарак ва ҳамкории бисъёр зичашон унсурҳои оҳанг дар ҷараёни нутқ дорои мустакилият буда, хусусияти хос доранд ва вазифаҳои гуногуиро адо мекунанд.

a) Наво

Наво ё пасту баландшавии лаҳни гуфтор ҳангоми талаффузи ягон фраза (чумла) — муҳимтарин унсури оҳанг аст. Наво дар забонҳои ғайрилаҳӣ (ғайритонӣ), ки забони тоҷикӣ аз чумлаи онҳост, барои фарқ кунонидани воҳидҳои занҷирӣ (фонемаҳо) бисъёр истифода намешавад. Наво хусусияти умумибашарӣ (универсалӣ) дошта, ҳамчун унсури оҳанг дар забонҳои сершумору гуногун истифода мешавад. Сабаб ҳамин аст, ки баъзе забоншиносон дар зери мағҳуми оҳанг (дар фахмиши танги оҳанг) танҳо наворо мефаҳманд.

Ба туфайли имкониятҳои фаровонаш наво дар забонҳо вазифаҳои зиёдеро адо мекунад.

1) Вай дар якҷоягӣ ба танфис яке аз воситаҳои асосии таҷзияи ҷараёни нутқ аст. Сарҳади синтагмаҳо ба воситаи шинкасти тарҳи умумии наво (аз авҷ ба пастшавӣ ва аз пастшавӣ ба авҷигирӣ майл кардан, аз ибтидои паст ба интиҳои баланд табдил ёфтани) муайян карда мешавад. Наво дар алоҳидагӣ (дар сурати мавҷуд набудани танфис) ни сарҳади синтагмаҳо ро муайян мекунад. Масалан, дар чумлаи «Мачлис ба охир расид» синтагмаи аввал (мачлис) тавассути авҷи навои ҳичои заданокаш аз синтагман баъдина ҷудо мешавад. Дар ни мавриҷид наворо танфисе, ки баъд аз синтагман якум воеъ мегардад, ҳамроҳӣ мекунад.

2) Наво яке аз воситаҳои асосии алоказанд карданни кисматҳои гуногуни нутқ (фразаҳо ва синтагмаҳо) низ мебошад. Масалан, баландшавии наво дар оҳири ягон синтагма (ё фраза) на танҳо оҳангни пурсишро далолат мекунад, балки шоҳиди нотамомӣ ва алоказандии ин синтагма (ё фраза) бо синтагмаи (фразаи) баъдина низ мебошад:

26. Айчоми кор — соати шаш.

27. Китоб манбаи дониш аст.

3) Наво воситан асосии фарқ кунонидани типҳои асосии мухобиротии чумла мебошад. Чумлаҳон: 28. Қитобро хонд. 29. Қитобро хондӣ? 30. Қитобро хон! таркиби якхелан грамматикию лексики доранд (ба истиснои бандакҳои феълӣ), аммо ба туфайли гуногуни наво онҳо маъноҳои мухталиф — ахбор (28), пурсиш (29) ва амр (30)-ро ифода мекунанд.

4. Наво дар якҷоягӣ бо унсурҳои дигари оҳанг барон ифодаи муносибатҳои мантиқии чумла, фарқ кунонидани хабари маълум аз нав ва ташкили маркази маънои оҳангии чумла истифода мешавад. Маркази маънои чумла дар ҳар қисмати чумла, ки қарор гирад, ҳамеша навон баланд дорад:

31. Модар аз духтар пурсид.

32. Модар аз духтар пурсид.

33. **Модар аз духтар пурсид.**

Наво дар ифодан тобишҳои гуногуни модалию эҳсосотӣ низ саҳми қалон дорад.

Дар ташкили оҳангҳои типҳои асосии мухобира гайр аз самти ҳаракати наво қисмҳои гуногуни тарҳи умумии он, ҳусусиятҳои дигари тарҳи умумии наво низ иштирок кардӣ, вазифаҳои гуногуиро адо мекунанд. Муҳимтарини ин ҳусусиятҳо инҳо мебошанд: а) самти ҳаракати наво; б) шакли ҳаракат; в) фосилаи байни нуктаҳои авҷ ва паствашавии наво дар тарҳи умумӣ, фосилаҳои мусбат (авҷигарии наво) ва манғӣ (паствашавии наво); г) доманаи (диапазони) авҷигарӣ ва паствашавии наво дар ягон порчани нутқ, д) суръати паству баландшавии наво ва гайра.

Самти ҳаракати наво одатан барон фарқ кунонидани типҳои асосии мухобира истифода мешавад. Дар ин маврид наво метавонад болорав, паствав, болорави паствав ва ғ. бошад. Ҳаракати наво ба боло ё поён метавонад дар шаклҳои гуногун (барҷаста, гунбадшакл, зинномонанд ва ғ.) сурат гирад. Чунин шаклҳои ҳаракати наво бо мақсадҳои гуногуни истифода мешаванд. Масалан, чумлаҳон: 34. Салим омад? 35. Аҳмад чӣ? бо оҳангҳои пурсиш гуфта мешаванд, аммо шакли (тарзи) авҷигрии наво дар онҳо як хел нест.

Агар навон ду чумла самт ва шакли монанд дошта бошад, онҳо метавонанд бо фосила фарқ кунанд. Масалан, дар бисъёр забонҳо, аз чумла дар забони русӣ, оҳангҳо ипотомом аз оҳангҳои пурсиш бо фосилаи камтари навон ҳуд, бо авҷи камтари наво дар ҳиҷон заданок фарқ мекунад.

Доманаи (диапазони) авҷигарию паствашавии наво дар тӯли воҳидҳои нисбатан қалонтар (масалан, дар ҳудуди синтагма, фраза ва ғ.) ба назар гирифта мешавад. Маъмулан, наво дар синтагмаҳои аз нуктан назари ягон лаҳзан нутқ (маъно) муҳим ҳудуди васеи тағъириёбӣ дорад, аммо дар аъзоҳои иловагии чумла ҳудуди тағъириёбии наво тангтар мешавад.

Суръати тағъириёбии наво бонси ба таври ҳамвор ё нишеб сурат гирифтани ҳаракати наво мегардад. Масалан, яке аз ҳусусиятҳои оҳангҳои пурсиши умумӣ ин аст, ки наво дар ҳиҷон

заданоки предикати пурсиш якбора авч мегирад. Масалан, чумлаи 36. Мудир омад? дар забони тоҷикӣ ду тарзи талаффуз дорад: вобаста ба мақсади пурсиш наво метавонад дар ҳичрои аввал (дар сурати тасдик кардани омадани мудир) ё дар ҳичрои дуюм (ҳангоми муайян кардани омадан ё наомадани мудир) баланд шавад. Ӯнгари ин чумла дар мавриди дуюм бо он фарқ мекунад, ки наво бо суръати бештар ва якбора баланд мешавад.

Ӯнсурҳои зикршудаи наво дар ташкили оҳалиги забонҳои мухталиф саҳми гуногун доранд.

Хусусиятҳои фардии гүянда, муҳиту лаҳзан нутқ, контекст, бешубҳа, ба наво ва ӯнсурҳои зикршудааш таъсир расонида, тархи умумии онро гуногурангу сершумор мекунанд, аммо ҳамаи навъҳои сершумори наво ду типи асосиро ташкил мебиданд. Навъҳои дигари наво зуҳуроти гуногуни ҳамин ду типи асосӣ мебошанд:

1) навои том, ки моили пастишавӣ буда, хоси синтагмаи ниҳоӣ (охир) аст ва бештар дар оҳирги гуфткорҳои аҳборӣ, амрӣ ва дар баъзе навъҳои пурсиш истифода мешавад;

2) навои потамом, ки хусусияти болоравӣ дошта, хоси синтагмаи ибтидой (аввалий ва дохилӣ) буда, бештар дар аввали мобайн ва гоҳо (дар гуфткорҳои пурсишини потамом) дар оҳирги фразаи истифода мешавад.

б) Танфис

Танфис гуфта бурида шудани талаффуз ё танаффусеро мегӯянд, ки дар ҷараёни нутқ дар байни ду порҷаи нисбатан мустакили он (синтагма, фраза ва ғ.) воеъ мегардад. Танфис дар ҷараёни нутқ аз зарурати нафасигири (аз ҳаво пур кардани шушҳо) ба амал меояд, vale ҷои пайдоиши он комилан тобеи маъноз: танфис дар он нуктаи ҷараёни нутқ падид меояд, ки дар он ҷо буриши ҷараёни нутқ мумкин бошад ва ба маъноҳо ҳалале нарасонад. Ҳамин тарик, танфис аз зарурати физиологӣ пайдо мешавад, аммо — нуктаи ба вуқӯъ пайвастани онро маъною муайян мекунад.

Танфис вобаста ба сабабҳои гуногун (ҳаҷму таркиби порҷаҳои тактеъшуда, муносабати маънои байни ин порҷаҳо, ифодати тобишҳои гуногуни маъноҳои эҳсосӣ, модалӣ ва ғайра) дарозии (мӯҳлати) мухталиф дошта метавонад.

Танфис ду навъ дорад: ҳатмӣ ва имконпазир.

Танфиси ҳатмӣ аз зарурати ташкили фонетикии воҳидҳои нисбатан мустакил: синтагма, фраза, бандҳо ва ғайра пайдо шуда, ду вазифаи ба ҳам алоқамандро адо мекунад: вай аз як тараф, ҷараёни нутқро ба порҷаҳои нисбатан мустакил ҷудо кунад, аз тарафи дигар, ин порҷаҳоро бо ҳам алоқаманд месозад. Масалан, танфис бандҳои ҳаҷман гуногуно (ки аз як ё якчанд чумла иборат мешаванд) дар таркиби матн, чумлаҳои алоҳидаро дар таркиби чумлаҳои мураккаб ва синтагмаҳоро дар таркиби чумлаҳои содда ҷудо месозад ва дар айни

замон онҳоро алоқаманд менамояд. Аммо танфиси байни ин воҳидҳо (синтагмаҳо, фразаҳо ва ф.) як хел нест. Маъмулан танфиси байни фразаҳо нисбат ба танфиси байни синтагмаҳо, танфиси байни бандҳо (абзаҷҳои фонетикий) нисбат ба танфиси байни фразаҳо тӯлонитар аст. Умуман, танфиси байни фразаҳо ва бандҳо нисбатан монанд ва ҳамвазифа мебошанд, зеро онҳо ҳудуди воҳидҳои нисбатан мустақилу томро ифода мекунанд.

Аз нуктани назари оҳанг танфисҳои доҳили фраза (гуфттор) рангорангуну диккатчалбунанда мебошанд, зеро онҳо на танҳо таҷзияи фраза (ё гуфттор)-ро таъмин менамоянд, балки ҳусусияти алоқаи маънои порчаҳон таҷзияшударо низ инъикос мекунанд.

Мӯҳлати танфисҳои зикршуда гуногуни аст. Тамдиidi онҳо метавонад ба тамдиidi овози алоҳида ё ҳиҷо (ҳадди поёнӣ) ё замони талаффузи синтагма ё фраза баробар бошад. Вобаста ба тамдидашон се навъи танфисро фарқ мекунанд: кӯтоҳ, миёна ва тулонӣ. Ин се навъ танфис бо унсурҳои дигари оҳанг, ки таҷзияи маънои умумин оҳангро таъмин менамоянд, мувофиқат мекунанд¹.

Танфис то ҳадде ба дараҷаи алоқамандии порчаҳои тактеъшуда вобаста аст: алоқамандии байни ин порчаҳо ҳар қадар зичтар бошад, танфис ҳамон қадар кӯтоҳтар мешавад ва баръакс. Масалан, дар ҷумлаи мураккаби тобеъ танфиси байни сарҷумла ва ҷумлаи пайрав нисбат ба танфиси байни ду ҷумлаи мустақил дар гуруҳи ҷумлаҳои мураккаби пайваст кӯтоҳтар аст, зеро алоқаи байни сарҷумла ва ҷумлаи пайрав нисбат ба алоқаи ду ҷумлаи мустақил зичтар мебошад:

37. Агар ту намеомадӣ, ман мерафтам.

38. Ту наомадӣ ва ман нарафтам.

Танфиси имконпазир алоқамандона бо сабабҳои гуногуни: лаҳзан нутқ, сабку ифодай тобишҳои гуногуни маъно ва файра падид меояд. Масалан, агар нутқ дар шароити мавҷуд будани садон зиёди бегона ба вуқӯъ пайвандад, гӯянда маҷбур мешавад, ки қобилияти шунавони нутқро зиёдтар кунад, яъне неруи талаффузро тақвият дода, ҳар як воҳиди овозиро равшантар талаффуз намояд. Дар натиҷа гӯянда микдори зиёди заҳираи ҳаворо сарф мекунад ва эҳтиёчи нафағсирий пеш меояд. Дар ҷунни шароити ҷараёни нутқ ба порчаҳои нисбатан кӯтоҳтар таҷзия ва мувофиқан микдори танфисҳо зиёд мешавад. Ин ҳолат дар мавридҳои махсус (митинг, маҷлис ва ф.) рӯй медиҳад. Гӯянда бо мақсади таъкиди маънои синтагма пас аз талаффузи равшани оп лаҳзасе тавакқуф мекунад.

Пайдонши танфис ба бори маънои порчан нутқ низ вобастагӣ дорад. Маъмулан, он порчан нутке, ки бори бештарин

¹ Ниг.: Т. М. Николаева. Интонация сложного предложения в славянских языках. М., 1969, с. 242.

нисбат ба дигар унсурхой оҳанг осонтар дарк мешавад ва инъикоси он низ саҳлтар аст¹.

4. ФРАЗА ВА СИНТАГМА

Нутқ ё ягон матн (масалан, матни маъруза, лекция) маъмулан аз якчанд чумлаи (фразай) аз нуктаи назари маъно бо ҳам алоқаманд ташкил мешавад.

Воситай фонетикии алоқамандии ин чумлаҳо дар матн (нутқ) оҳанг мебошад. Оҳанг алоқамандона бо маънои умумии нутқ (матн) ин чумлаҳоро бо ҳам пайваст карда, шабакаи оҳангии ҷараёни нутқ (матн)-ро ба вучуд меорад. Аммо чунин шабакаи оҳангии шутк таҷзияпазир аст, зеро ҳар як чумлаи таркиби матн дорон оҳангни ба худ хос буда, тавассути он аз чумлаҳои дигар фарқ мекунад. Оҳанг ҳар як типи чумларо аз лиҳози фонетикий муташаккил сохта, ба ҳамин восита онҳоро аз ҳамдигар чудо мекунад ва таҷзияи ҷараёни нутқ (матн)-ро ба воҳидҳои маънодори том: фразаҳо (чумлаҳо) имконпазир мегардонад.

Ҳамин тарик, ҷараёни нутқ, пеш аз ҳама, ба порчаҳон аз ҷиҳати маъною оҳанг тому муташаккил чудо мешавад, ки онҳоро дар фонетика **фраза** меноманд.

Фразаи фонетикий ҳамеша бо чумла рост намеояд. «Шарт нест, — менависад С. О. Карцевский, — ки фраза шакли чумларо дошта бошад. Фраза умуман бо грамматика муносибате надорад. Фраза воҳиди муҳобироти амалигардида аст. Вай соҳти грамматикий надорад, вале дорон соҳтмони ба худ хоси фонетикий, дорон оҳангни хоси худ аст. Маҳз оҳанг фразаро ба вучуд меорад»².

Муташаккилии ҳар як типи фраза (ахборӣ, амрӣ ва пурсиши) дар он зоҳир мегардад, ки ҳар қадоми онҳо дорон тарҳи оҳангни муайян, маънои том ва аз лиҳози грамматикий комилан шаклъёфта буда, маркази навою қувва (динамикӣ) дорад. Маркази маъною оҳангни фраза ба унсури аз ҷиҳати маъно ва оҳанг муҳим — ба қалимае, ки задан қавитари фразаро кабул кардааст, рост меояд. Маркази муттаҳидкунандай фраза ҳамаи унсурҳои дигари фразаро ҳамчун унсурҳои аз ҷиҳати

¹ Дар тавсифи типҳои оҳанг ҷор ҷатҳи он ба назар гирифта шудааст, ки онҳо ба воситаи ададҳон 1, 2, 3, 4 нишон дода мешаванд:

² S. O. Karcevskiy. Sur la phonologie de la phrase // TCL p., 1931, vol. IV, p. 190.

1) Ҷатҳи поёни, ки ба лаҳни пасттарини овоз баробар буда, ба ҷатҳи тамомшавин навон гуфтари ҳабари ахборӣ рост меояд ва навон томро даролат мекунад. 2). Ҷатҳи баланд — дараҷаи баландтарини лаҳни овоз, ки маъмулан дар пурсиши истифода мешавад. 3). Ҷатҳи миёнай аввал, ки ба ҷатҳи поёни наздиктар буда, мувофиқи лаҳни миёнай овоз аст. 4). Ҷатҳи миёнай дуюм, ки ба ҷатҳи баланд наздиктар буда, баландшавин лаҳни овозро дар дохири гуфтари (навон ипотамомро) инъикос мекунад.

маъною оҳанг дуюмдача ба худ тобеъ сохта, тарҳи умумии оҳанги фразаро ба вучуд меорад¹.

Ҳамин тариқ, ташкилкундандаи маркази маъною оҳангӣ ва тарҳи умумии оҳанги ҳар як типи гуфтор задаи фраза мебошад. Калимае, ки ҳамчун маркази оҳанг задаи фразаро қабул мекунад, дар аксар мавридҳо навои баландтар, қувватпокиу кашиши бештар дорад.

Худуди фразаҳоро танфисҳои байнифразагӣ ва тағъири тарҳи умумии оҳанг муайян мекунад. Маъмулан дар сарҳади фразаҳо сустшавии унсурҳои оҳанг мушоҳид мешавад. Ба таври схематикии соҳти оҳангии фразаро метавон ба шакли «камони оҳанг» нишон дод. Одатан фраза бо тақвияти тадриҷии унсурҳои оҳанг сар мешавад. Ин унсурҳон то маркази маъною оҳанг тадриҷан тақвият (афзоиш) ёфта, дар марказ ба авҷ мерасанд, баъд аз он тадриҷан суст шуда, дар оҳир барои танфис замина тайёр мекунанд.

Маркази маъною оҳангии фраза чои доимии устувор надорад. Дар фразаҳои гайриэмоционалии аҳборӣ, ки бо тартиби маъмули сараъзоҳо омадаанд, мавқеи асосиро хабар (феъл) ишғол мекунад, зеро вазни хабаррасонии (информативии) он бештар аст. Аз ҳамин рӯ хабар (ё гурӯҳи хабар) синтагман алоҳидаро ташкил дода, задаи фразаро ба худ мекашад ва маркази маъною оҳангии фразаро ба вучуд меорад:

40. Донишҷӯён имтиҳонотро **тамом кардан**.

Вале агар тартиби сараъзоҳо риоя нашавад (мисоли 43) ё барои ягон лаҳзаи нутқ маънои калимаи (синтагмаи) дигари фраза мухимтар бошад (мисоли 40), маркази оҳангии фраза чои худро **тағъир медиҳад**:

41. Обу ҳавои имсола хуб набуд. 42. Бригадаи Шоҳии планашро иҷро карда бошад?

43. — Иҷро кард планашро бригадаи Шоҳин.

44. Модар дуҳтар дорад.

45. Модар дуҳтар дорад.

Дар мавридҳои дигари гуфторҳои аҳборӣ ва дар навъҳои дигари фраза (пурсишиӣ, амрий) маркази маъною оҳангии фразаро задаи таъкид муайян мекунад:

46. Салим аз саёҳат **кай** баргашт?

47. Салим аз саёҳат **ҳафтai** гузашта баргашт.

48. Чумларо **хонед!**

49. Чумларо **аз** нав хонед!

50. **Аз** нав хонед чумларо!

Фразаҳо аз як ё якчанд синтагма иборат мешаванд. Аз ҳамин рӯ ду навъи фраза: яксинтагмагӣ (ё содда) ва чанд-синтагмагӣ (ё мураккаб) фарқ карда мешаванд.

Фразаҳо вобаста ба алоқаю муносибатҳои мантиқии бай-

¹ Задаи фразаро бо задаҳои синтагма ва таъкид, ки поёнтар баън мешаванд, омехта даркор нест.

ни компонентҳо ва тарҳи умумии оҳангашон яктаркиба ва дутаркиба мешаванд. Ҳар як фразаи аз ду ва ё зиёда компоненти мустакилмаъно соҳташуда метавонад яктаркиба ё дутаркиба талафуз шавад. Талафуз ва оҳангӣ яктаркибаю дутаркибай фраза ба муҳити нутқу мароми гӯянҷа ва таҷзияи маънои он вобаста аст. Масалан, фразаи 50 «Дусти ман // ҷарроҳи хуб аст» дутаркиба буда, аз гуруҳи мубтадо (дусти ман) ва ҳабар (ҷарроҳи хуб аст) ташкил шудааст.

Фраза чун воҳиди нутқ маҷмӯн оддии калимаҳон панҷамомада нест ва дар он ҳамаи калимаҳо вазни яхелан маънӣ надоранд. Дар фраза яғон калима бо вазни маънонаш фарқ мекунад, калимаҳон дигар чун унсури дуюмдараҷа хипратар мемонад.

Муттаҳидии маъною оҳангии унсурҳои таркиби фразаро задан фраза таъмин менамояд. Задан фразаро, пеш аз ҳама, аз задан синтагма, ки дар фасли оянда аз пазар гузаронида мешавад, фарқ кардан зарур аст. Дар зери мағҳуми задан фраза задан синтагмаи оҳирини фраза фаҳмида мешавад.

а) Фарқи ин зада аз задан синтагмаҳон дигар дар он аст, ки он дар заминан задан синтагма зоҳир шавад ҳам, ба ти моми фраза мансуб аст ва типи фразаро муайян карда, вазифаи фразасозӣ (ё ташкили фраза)-ро адо менамояд. Задан синтагмаҳои дигар воситаи ташкили синтагмаи алоҳида буда, ба синтагмаи худ мансуб мебошанд.

б) Задан синтагма дар соҳтмони фраза ҷои доимӣ дорад, аммо ҷои задан фраза вобаста ба лаҳзан нутқ, мақсади гӯянҷа тағъир меёбад. Масалан, синтагмаи «пешқадамони истеҳсолот» дар қадом кисмати ҷумла ки ояд, дар он зада дар ҳичои оҳири компоненти дуюм қарор мегирад:

51. Пешқадамони истеҳсолот // дирӯз // ба тамошон намоишгоҳ рафтанд.

52. Дирӯз // пешқадамони истеҳсолот // ба тамошон намоишгоҳ рафтаанд ва ғайра. Аммо задан фраза вобаста ба мақсади гуфтор ҷояшро тағъир медиҳад:

53. Баҳодур омад.

54. Баҳодур омад.

в) Фарқи дигари задан фраза аз задан синтагма ин аст, ки задан синтагма то дараҷае вобастан задан фраза мебошад: тағъиръебии ҷои задан фраза ва ташкили типҳон гуногуни оҳангӣ гуфтор метавонанд ба ташкили оҳангӣ синтагма ва задан он таъсир расонад.

Ба тавре ки гуфтем, ҷои задан фраза дар фраза доимӣ нест. Задан фраза вобаста ба мақсади гӯяндаву гуфтор, навъҳои гуфтор ва таҷзияи маънӣ ҷояшро тағъир медиҳад. Бо вуҷуди ин баъзе қондаҳои ҷойгиршавии онро дар соҳтмони фраза нишон додан мумкин аст.

Дар фразаҳои пурсишиӣ ва амрӣ муайян кардани ҷои фра-

за кори душвор нест, зеро худи тарзи гуфтор чои онро муайян месозад:

55. Шумо аз кор кай омадед?
56. Ман аз кор соати шаш омадам.
57. Дари берунро күшөд!
58. Шумо китоби навро ба ман дихед!

Дар гуфторхой ахборие, ки ягон калимаи аз ҷиҳати маънои мухими онҳо ба воситаи задаи таъкид чудо карда мешавад, муайян кардани чои задаи фраза ва маркази оҳангии чумла низ мушкил нест, зеро мисли фразаҳои пурсиш ва амр маркази маънои фразаро задаи таъкид муайян мекунад, ки он дар айни замон задаи фраза ҳисоб мешавад:

59. Бобо бебои пир дорад.
60. Бобо бобои пир дорад.

Муайян кардани чои зада маҳз дар гуфторхой ахборие душвортар аст, ки бо оҳангӣ маълум, бидуни таъкиди маънои калимае гуфта мешаванд. Дар ин маврид бояд ду навъи фразаҳоро фарқ кард:

1) фразаҳои ахборие, ки бо тартиби маъмули (объективӣ ё ғайриэмфатикии) аъзоҳои чумла (калимаҳо) гуфта мешаванд;

2) фразаҳои ахборие, ки бо тартиби чаппаи (инверсионии) аъзоҳои чумла талаффуз мешаванд.

Аз нуктаи назари задаи фраза боз ду хели гуфторхой гурӯҳи аввалро бояд чудо кард:

- а) гуфторҳои хуллас ва б) фразаҳои тафсилъёфта.

Ҳар як гуфтори хуллас дар ҷараёни нутқ ду тарзи талаффуз дошта метавонад: бетаҷзия (яксинтагмагӣ) ва ботаҷзия (дусинтагмагӣ). Дар мавриди аввал субъект ва предикати чумла ба воситаи зада (оҳанг) чудо карда намешаванд, ба ҳамдигар муқобил намеистанд ва ба воситаи як задаи муттаҳидкунанда дар як синтагма ҳамроҳ мешаванд.

Дар мавриди дуюм субъект ва предикати чумла ба воситаи оҳанг чун синтагмаҳои алоҳида чудо гардида, бо ҳам муқобил меистанд. Бо вучуди ин дар ҳар ду маврид маркази оҳангро хабар ба вучуд меорад ва задаи фразаро қабул мекунад. Чои задаи фраза вобаста ба қолаби заданокию таркиби морфологии хабар ба таври зер аст.

а) Дар хабарҳои соддаи феълӣ задаи фразаро ҳичои заданоки (аввал) феъл қабул мекунад:

61. Зимистон' гузашт.

62. Ҷамшед омад.

- б) Дар хабарҳои соддаи (ва тафсилии) номӣ зада дар 62. Ҷамшед' омад.

Ҳаво — бегубор. Мирзо — қаҳрамони гӯштингирӣ. Ба ҳабар илова гардидани бандакҳо (-ам, -ӣ, -аст, буд, мебошад, -ем, -ед, -анд) чои задаро тағъир намедиҳад.

63. Дӯсти ман дуҳтур аст.

в) Дар хабархой таркибі (феълі вә номі) зада дар ҳаң-
чи охири қузъи асосы меояд:

64. Борон борида истодааст.

65. Барф тамом шуд.

Дар ин мавридхо микдори компонентхой хабар ба қолаби
зданокий фраза халал намерасонанд.

66. Қарор ҳонда шуд.

67. Қарор ҳонда шуда истодааст.

68. Қарор ҳонда шуда истода будааст.

Ба таркиби хабар нигоҳ накарда зада ҳамаи унсурхой
таркиби онро дар як воҳиди фонетикӣ муттаҳид месозад, ки
дар доҳили он танғис имконнапазир аст. Танғиси бемаврид
яклюхти маркази маъно ва оҳанги фразаро халалдор карда,
фаҳмиши онро душвор мегардонад.

6) Дар фразаҳои тағсилӣ (таҷзияшуда ё бетаҷзия) задаи
фразаро аъзои ҷумлае қабул мекунад, ки пеш аз хабар ома-
дааст ва ҷои зада ба қолаби зданокии ҳамин аъзо вобаста
аст. Чунин аъзои ҷумла метавонад мубтадо, пуркунанда ва ё
ҳол бошад. Аъзои пеш аз хабар омада ба воситай задаи фра-
за бо хабар муттаҳид шуда, як синтагмаро ба вучуд меоранд.

69. Эълонро бародари ман ҳонд.

70. Раҳим рӯзнома меҳонад.

71. Директор эълонро тез ҳонд.

Вале таҷзияи чунин синтагма имконпазир аст. Дар ин су-
рот вазни маъною инфомативии хабар бештар гардида,
мустакилнӣ пайдо мекунад ва чун синтагмаи алоҳида ҷудо
мешавад. Ин ҳолат ба фраза тобиши нави маъно — тобиши
таъкидӣ мебахшад. Масалан, агар дар фразаи (88) хабар
алоҳида талаффуз шавад (Раҳим // рӯзнома // меҳонад), он то-
биши нави маъно пайдо карда, рӯзнома ҳондани Раҳимро
тасдиқу таъкид мекунад. Мукоиса шавад:

1. Раҳим // рӯзнома меҳонад.

2) Раҳим // рӯзнома // меҳонад.

Аммо чунин задаи маъмулии фраза нест, балки як
навъи задаи таъкид аст.

2. Дар гуфткорҳое, ки аъзоҳои ҷумла бо тартиби чаппа ома-
даанд, задаро хабар қабул мекунад. Ҷои зада низ ба қолаби
зданокии хабар вобаста аст. Тағовути ин навъ фразаҳо
танҳо дар он аст, ки хабар аз ҷои маъмулии ҳуд ба дарунтар
ё аввали ҷумла мекӯчад. Аз нуктаи назари зада ин навъ фра-
заҳо аз мавридҳои зикршуда фарқ намекунанд.

3. Дар фразаҳои инкор задаро ҳиссачаи инкорӣ қабул мекунад. Зада баръакси қондан зикршуда ба аъзоҳои пеш аз
хабар омада намегузараад:

72. Раҳим наомад.

73. Раҳим рӯзнома намехонад.

74. Раҳим эълонро тез наҳонд.

Ин навъ задаи фраза низ як навъ таъкидро ифода карда,

ба задаи таъкид табдил меёбад, ки сўхбаташ дар пеш аст.

Фраза ҳам бо вучуди воҳиди томи маъною оҳангӣ буда-наш бурида шуда, ба воҳидҳои хурдтар, ба синтагмаҳо чудо мешавад. Синтагма воҳиди хурдтарини оҳанг аст. Масалан фразаи 75. «Дар ҳамин асно // марди тануманди сафедмӯе // ба гап ҳамроҳ шуд» ба се синтагма чудо мешавад.

Таҷзияи синтагматикӣ аз чудо кардани фразаҳо фарқ ме-кунад. Дар фразаҷудокунӣ мо бо воҳидҳое сару кор дорем, ки дорон маънои том ва муташаккилии пурраи грамматикию оҳангӣ мебошанд. Ба туфайли муташаккилии маънӣ, грам-матикӣ ва оҳангиишон фразаҳо ҳамчун воҳидҳои тайёр амал мекунанд, аз ҳамдигар фарқ мекунанд ва ба осонӣ чудо мешаванд. Аммо синтагмаҳо дар шакли тайёр вучуд надоранд. Онҳо ҳамеша дар ҷараёни нутқ-фикр вобаста ба муҳити нутқ, мароми гӯянда ва контекст пайдо мешаванд. Аз ҳамин рӯ сарҳади синтагмаҳо дар ҷумла доимию устувор нест ва гӯянда метавонад як фразаро ба таври гуногун ба синтагмаҳо чудо кунад. Масалан, фразаи зеринро ин тавр ба синтагмаҳо чудо кардан мумкин аст:

76. Вай // чун ҳамеша // дар ғами дигарон аст.

Вай чун ҳамеша // дар ғами дигарон аст.

Бо вучуди ноустувории сарҳади синтагмаҳо синтагмаҷудо-куниро амри субъективӣ донистан норавост, зоро гӯянда дар чудо кардани синтагмаҳо комилан озод нест: вай вобаста ба муҳити нутқ метавонад фразаро ба таври дилҳоҳи худ ба син-тагмаҳо чудо кунад, ба шарте ки ии тарзи синтагмаҷудокунӣ муносибату алоқаҳои маъною грамматикии калимаҳои тар-киби онро ҳалалдор накунад ва хилофи нормаи забон набо-шад. Сабаб ҳамин аст, ки гӯянда ҷумлаи болоиро ба таври:

Вай чун // ҳамеша дар ғами // дигарон аст.

Вай // чун ҳамеша дар // ғами дигарон аст ва ғайра ба син-тагмаҳо чудо карда наметавонад. Дар акси ҳол ягонагии маъ-ною оҳангии ҷумла ҳалалдор шуда, дарку фаҳмиши он муш-кил мегардад.

Дар таҷзияи синтагматикӣ алоқаи маъною грамматикии байни калимаҳо ва ташкили оҳангии онҳо басо муҳим аст. Маъмулан, алоқаи унсурҳои як синтагма нисбат ба алоқаи унсурҳои синтагмаҳои гуногун (алоқаи байни синтагмаҳо) қавитар аст. Табиист, ки сарҳади синтагма бо нутқаи заъифи алоқа рост меояд, аммо худуди синтагмаро ҳамеша аз рӯи дараҷаи алокамандии калимаҳо муайян кардан мумкин нест. Худуди синтагмаро мисли аввали охири фраза танфис муайян мекунад, аммо танфиси синтагма нисбат ба танфиси фраза кӯтоҳтар аст.

Таҷзияи синтагматикии ҷараёни нутқ, чи тавре ки зикр шуд, мавриди муайян дошта, ба контекст ва муҳити нутқу мақсади гӯянда вобаста аст. Аз ҳамин сабаб таҷзияи синтаг-матикӣ қоидан устувору доимӣ надорад ва тарзу қоидан таҷ-

зияи синтагматикии ин ё он фразаро дар заминаи ягон матни (шифоҳӣ ё ҳаттии) конкретӣ муайян мекунанд. Бо вучуди ин баъзе омилҳои умумиеро, ки метавонанд нишонаи таҷзияи синтагматикӣ бошанд, зикр кардан мумкин аст. Барои таҷзияи синтагматикӣ омилҳои зер сабаб шуда метавонанд.

а) Талаффузи дутаркибаи фраза, ки дар он яке аз таркибҳо баёни таркиби дигар аст: Аҳмад // пешқадами гурӯҳи мост. 77. Пешқадами гурӯҳи мо // Аҳмад аст.

б) Вобаста ба муҳити нутқ зарурати чудо кардани яке аз калимаҳои ҷумла ҷун үнсури аз ҷиҳати маъно муҳим: 78. Мурод аз саёҳат баргашт. 79. Мурод аз саёҳат // баргашт. 80. Мурод // аз саёҳат баргашт.

в) Тафсильёбии ҷумла ба воситаи ворид кардани воҳидҳои тафсилдиҳандаи структураи ҷумла: 81. Саркор омад, 82. Дириӯз // саркор омад.

г) **Мавҷудияти баёниҳо**, калимаи ибораҳои туфайлию иловазагӣ, муҳотаб: 83. Меҳнаткашони Тоҷикистон // байраки мусобиқаи социалистиро баланд бардоред! 84. Умедам ба шумо, // амакҷон!

Баръакси қоидаҳои синтагмаҷудокунӣ воситаҳои таҷзияи синтагматикӣ дар забон доимианд ва ҳангоми синтагмаҷудокунӣ ҳамчун нишонаҳои синтагма зоҳир мешаванд.

Синтагма воҳиди хурдтарини оҳанг аст. Тамоми типҳои асосии навъҳои гуфтор (аҳбор, пурсиҷ, амр ва ҳелҳои гуноғуни онҳо) дар заминаи синтагма ташкил мешаванд. Синтагма як порҷаи оҳангӣ гуфтор аст, ки дорои яклухтию муташаккилии маънӣ, синтаксисӣ ва оҳангӣ мебошад.

Аз ҷиҳати маъно синтагма ҳамеша як порҷаи овозии таҷзияи солим буда, лоақал як мағҳуми мураккабро ифода мекунад:

85. Дастан саёҳон // пагоҳии барвақт // ба роҳ даромад.

Табиист, ки воҳиди аз ҷиҳати маъно саҳеҳ таҷзияшуда дорон муташаккилии грамматикӣ низ мебошад. Ҷумлаи овардашуда ба се синтагмаи дорон маънӣ яклухту мустақил чудо шудааст, ки онҳо бо се аъзои ҷумла (мубтадо, ҳол ва ҳабар) мувофиқат мекунанд. Аммо бояд дар хотир дошт, ки дар байнҳи аъзоҳои ҷумла ва синтагма мувофиқати доимӣ мавҷуд нест. Масалан, ҷумлаи «Офтоб баромад» аз ду аъзо (сараъзоҳо) иборат аст, аммо метавонад ҷун як синтагма талаффуз шавад.

Муташаккилии фонетикии синтагмаро үнсурҳои оҳанг таъмин менамоянд. Муҳимтарин воситаи фонетикие, ки синтагмаро ҳамчун воҳиди яклухти фонетикӣ муттаҳид месозад, задаи синтагма мебошад.

Чунин ҳусусияти зада дар он зоҳир мегардад, ки ҳиҷон оҳири (гоҳо аввали) заданоки синтагма нисбат ба ҳамаи ҳиҷоҳои дигари он қавитару памоёнтар воқеъ гардида, ҳиҷоҳои дигари заъифтарро дар атрофи худ муттаҳид месозад ва ба ин восита синтагма дар ҷараёни нутқ аз синтагмаҳои дигар

чудо шуда, чун воҳиди мустакил амал мекунад. Масалан, фразаи 86 «Мачлиси фаълон» // соати дувоздаҳ // оғоз шуд» ба синтагма ҷудо шуда метавонад, ки ҳар кадоми онҳо дорои задаи худ мебошанд. Задаи синтагма яке аз унсурҳои муҳими оҳанг аст. Вай меҳварест, ки тамоми тағъироти оҳангии гуфтор дар заминаи он ба амал меояд.

Дар забони тоҷикӣ дар истеъмоли задаи синтагма дар структураи фраза ду тамоюли асосии ҳилофи якдигар мушоҳида мешавад:

а) дар як гурӯҳи синтагмаҳо зада маъмулан дар компоненти (калимаи) охир меояд. Ба ин гурӯҳ одатан синтагмаи мубтадо, пуркунанда ва умуман синтагмаҳои ибтидоӣ (номӣ) дохил мешаванд:

87. Аз насими форами бомдодӣ // сайёҳон // ҳаловат мебурданд.

б) Дар гурӯҳи дигари синтагмаҳо зада ҳамеша дар компоненти аввали синтагма меояд. Ба ин гурӯҳ синтагмаҳои предикативии феълӣ ва зарфӣ (интиҳоӣ) дохил мешаванд, ба шарте ки як синтагмаро ташкил диханд:

88. Ҷаҳонгардон // баргаштанд.

89. Ҷаҳонгардон // дирӯз баргаштанд.

Дар тамоюли зикршуда ба ду ҳолати асосии синтагмаҳо дар ҷумла вобаста аст.

Тамоюли якум (синтагмаҳои ибтидоӣ) одатан (ба истиснои ҳабарҳои номии содда) дар ҳолатҳои ғайриохир фраза мушоҳида мешавад. Тамоюли дуюм ҳоси синтагмаи охири (ниҳоии) фраза мебошад. Агар аз баъзе ҷузъиёт сарфи назар қунем, метавонем тамоюли аввалро ҳоси задаи синтагматикий дониста, синтагмаҳои ибтидоиро ноҳияи фаъолияти он ҳисобем ва тамоюли дуюмро ба задаи фраза нисбат дода, синтагмаи ниҳоиро (предикативиро) ҷои амалиёти он шуморем.

Чои задаи синтагма дар забони тоҷикӣ ҳамеша бо ҷои задаи қалима рост меояд ва тавассути тақвият пайдо кардани он амалӣ мешавад. Аз ҳамин рӯ ҳичкои заданоки синтагмаро аз рӯи қолаби заданокии қалима муайян кардан мумкин аст.

Моҳияти фонетикии задаи синтагмаи тоҷикӣ ҳанӯз таҳқиқ нашудааст. Аммо ба туфайли он ки задаи синтагма ба воситаи тақвияти воситаҳои фонетикии задаи қалима амалӣ мегардад, дар асоси ҳусусиятҳои фонетикии задаи қалимаи тэҷикӣ метавон оид ба воситаҳои фонетикии задаи синтагма маълумоте ба даст овард.

Дар забони тоҷикӣ унсурҳои физикии задаи қалима лаҳну кувва мебошанд. Ин воситаҳо дар ҷудо кардани ҳичкои заданоки синтагма низ иштирок мекунанд. Фарқ танҳо дар он аст, ки ҳангоми ҷудо кардани ҳичкои заданоки синтагма ин воситаҳо равшантару барҷастатар намоён мешаванд. Ҳамин таърик, ҳангоми задаи синтагмаро қабул кардани қалима қолаби заданокии он тағъир намеёбад, вале вобаста ба вазни маънои

калима дар чумла дарацаи заданокии он тағыр мейбад, таквият пайдо мекунад.

Вазифай асосии задаи синтагма ташкили мебошад. Вай, аз як тараф, унсурхой нутқи овозиро дар як воҳиди яклухт — синтагма муттаҳид кунад, аз тарафи дигар, ҳамин порчай яклухти овозиро аз порчаҳои дигаре, ки бо чунин зода муттаҳид шудаанд, чудо месозад. Задаи синтагма дар якчояй бо назова тамдику танфис воситаи таҷзияи синтагматикии ҷараёни нутқ мебошад. Ба туфайли зада ҳар як синтагма дорои колаби заданокии муайян мегардад. Зада синтагмаро ҳамчун порчай яклухти овозӣ ташкил дода, онро ба воҳиди зарб (ритм) табдил медиҳад.

Нишонаи дигари муташаккилии синтагма ягонагии тарҳи навои он мебошад. Тарҳи умумии навои синтагмаро муносибатҳои маънӣ ва то дараҷае ҷои синтагма дар соҳтмони оҳангии фраза муайян мекунад.

Синтагмаҳо вобаста ба ҷояшон дар тарҳи оҳангӣ фраза ду хел мешаванд: а) ибтидой (ё доҳилӣ), ки дар қисми болорави тарҳи оҳанг дар авал ё мобайни чумла истифода мешавад ва б) ниҳодӣ, ки дар қисми пастшави (оҳири) тарҳи оҳангӣ чумла меояд.

Синтагмаи ибтидой дар забони тоҷикӣ оҳангӣ умумии болорав (авҷгир) дорад. Вай аз аввали чумла (синтагма) саркарда то ҳичои оҳири заданок тадриҷан баланд мешавад, аммо фосилан навои ҳичоҳои заданоку безада калон нест. Гоҳе чунин фосила дидо намешавад ва тарҳи умумии навои синтагма ҳатти ростеро мемонад, ки дар оҳираш ба боло майл мекунад. Наво дар ҳичоҳои заданоки доҳили синтагма низ метавонад баланд шавад.

Синтагмаи ниҳоии тоҷикӣ дар фразаҳои аҳборӣ навои умумии пастшав дорад. Наво аз аввали синтагма тадриҷан паст мешавад. Ҳичоҳои заданок аз ҳичоҳои безада бо навои ҳуд фарқ кунанд ҳам, ин тағовути онҳо барҷаста ва доимӣ нест. Агар дар навои умумии пастшави синтагмаи ниҳоӣ тағыироте дидо шавад, он нишонаи иловашавии ягон тобиши маъност.

Тағыироти ҷузъии тарҳи умумии навои синтагмаҳо ба қолабҳои заданокин компонентҳои синтагма, ҷои задаи синтагма ва тобишҳои гуногуни маънӣ вобаста мебошанд.

Дар забони тоҷикӣ таъмид (дарозӣ) низ яке аз унсурҳои синтагма мебошад. Ҳичои оҳири ҳар як синтагмаи тоҷикӣ (доҳилӣ ё ниҳодӣ) нисбат ба ҳичоҳои дигараш қашидатар талаффуз мешавад ва як навъ танфиси овозиро ба хотир меорад. Дар ин маврид заданокию безадагии ин ҳичо аҳамият надорад: 90. *Ин китобро // бародараш овард.*

Хусусияти дигари синтагма тақсимнӯзазирӣ он аз ҷиҳати оҳанг мебошад. Синтагма воҳиди хурдтарини оҳанг аст. Дар доҳили синтагма танфис имконнӯзазир аст.

Бо вуҷуди мустақилияти нисбии маъногиу оҳангӣ син-

Дар мавриди (91) маҳз писанд омадани намоишнома (чизи дигар не), дар мавриди (92) маҳз ба мо писанд омадани он (шояд ба тамошбинони дигар писанд наомада бошад) ва дар мисоли (93) маҳз писанд омадани намоишнома таъкид карда мешавад. Фарки маънони мисолҳои болоиро унсурни дигари оҳанг — задай таъкид таъмин менамояд.

Задай таъкид задае мебошад, ки тавассути он калимаи барои ин ё он лаҳзаи нутқ аз ҷиҳати маъно муҳим аз калимаҳои дигар чудо карда мешавад.

Задай таъкид барчастатар дар ҷумлаҳои пурсиши зоҳир мешавад, ки калимаи савол ӣадоранд. Дар ин мавриди калимае, ки пурсида мешавад, задай таъкид мегардад ва ҷавоби пурсиш ба ҳамин калима мансуб аст:

94. Китобро ту овардӣ?
95. — Ҳа ман овардам.
96. Китобро ту овардӣ?
97. — Ҳа, овардам.

Дар гуфторҳои пурсиши, ки бо иштироки калимаи саволӣ ташкил мешаванд, задай таъкидро маъмулан (вале ҳамеша не) калимаи саволӣ қабул мекунад. Дар ҷавоби чунин пурсишҳо задай таъкид ба калимаи ҷавоби пурсиш меафтад.

98. Падарат кист?
99. Падарам коргар аст.

Фарки задай таъкид аз задаҳои дигари фраза (задаҳои фраза ва синтагма) дар лаҳзаҳои зер ошкор мегардад.

а) Задай синтагма ва фраза ҳамеша синтагма ва фразаро ҳамроҳӣ мекунанд, аммо задай таъкид дар муҳит ва контексти муайян падид меояд.

б) Задаҳои синтагма ва фраза ҳамеша дар соҳтмони фраза ва синтагма ҷои муайян доранд, лекин ҷои задай таъкид ба муҳити нутқу калимаи барои ин муҳити нутқ муҳим вобаста аст. Ин калима метавонад дар аввали, мобайн ва ё охири фраза қарор гирад ва вобаста ба ҷои он задай таъкид низ ҷояшро ишғол менамояд.

в) Задай синтагма барои як қисми фраза, як синтагма (дар фразан серсинтагма) хос аст. Задай таъкид як калима зоҳир шавад ҳам, ба тамоми фраза мансуб аст.

г) Задаҳои фраза ва синтагма барои ташкили зарбу мавзунияти (ритми) нутқ, равшантару осонтар карданни дарки он хизмат кунанд, задай таъкид ба фраза тобиши иловагии маъно медиҳад.

д) Задаҳои фразаю синтагма ҳусусияти объективӣ доранд ва ба мақсаду мароми гӯянда вобастагӣ надорад. Задай таъкид бошад, комилан ба контекст ва мақсади гуфтуру гӯянда вобаста аст. Гӯянда дар мавриди задай синтагма ва фраза озод нест. Вай маҷбур аст, ки синтагма ва фразаро бо задаҳое, ки ҷои онҳо барои ҳамаи соҳибони забон маълум аст, таляффуз намояд. Аммо дар мавриди задай таъкид вай дар

пештари мавридҳо нисбатан озод аст ъа метавонад калимаи дилхоҳашро (вобаста ба талаби муҳити нутқ) бо задаи таъкид талаффуз намояд.

е) Задаи таъкид маъмулан барои муқобилгузорӣ истифода мешавад, аммо задаи синтагма чунин хосият надорад.

ж) Задаи таъкид дар ташкили хабари психологии ҷумла иштирок мекунад, вале задаи синтагма аз ҷунин вазифа маҳрум аст.

з) Задаи таъкид дар фразаҳои пурсишӣ барои ташкили савол ёрӣ мерасонад, аммо задаи синтагма ва фраза дар ташкили савол иштирок мекунад.

Задаи таъкид аз задаҳои дигар бо моҳияту унсурҳои фонетикии худ низ фарқ мекунад.

Задаи таъкид табииати мураккаби фонетикий дорад. Вай дар натиҷаи ҳамкории унсурҳои оҳанг падид меояд. Дар ташкили задаи таъкид пеш аз ҳама саҳми қувваю шиддатиёй ва павою тамдид калон аст. Ин унсурҳои оҳанг дар ташкили задаи таъкид ба воситаи задаи калима иштирок мекунанд. Дар сурати ба калима илова шудани задаи таъкид ҳамаи унсурҳои задаи он тақвият пайдо мекунанд, вале маҳсусан шиддатнику қувватнокии он бештар мегардад. Задаи таъкид навъҳои гу ногун дорад.

Вай яке аз воситаҳои асосии ҷудо кардани хабари наъ аз маълум, муҳим аз ғайримуҳим мебошад. Задаи таъкид дар ин вазифааш дар шароити муайян пайдо шуда, пеш аз ҳама, вазифаи муқобилгузориро адо мекунад.

Дар муқобилгузорӣ метавонанд ҳар ду ҳодиса иштирок дошта бошад:

100. Ман имтиҳонро имрӯз не, дирӯз супурдам. Дар мисоли зер як аъзои тазод зикр шуда, аъзои дуюмаш дар назар дошта шудааст.

101. Ман китобро аз Москва овардам (аз ҷои дигар не — дар назар дошта шудааст). Пайдоиши задаи таъкид ба истифодани калимаҳои қабили албатта, ҳатман, ҳусусан, бешубҳа, бале, оре, маҳз, ҳама, ки ба воситаи онҳо муносибати гӯянида ифода мегардад, низ вобаста аст. Мавҷудияти ин калимаҳо дар ҷумла нишонаи задаи таъкид аст. Дар ҷумла задаи таъкидро ё ҳамин калимаҳо (агар заданок бошанд) ё калимаҳо ба онҳо алоқаманд (агар ин калимаҳо безада бошанд) қабул мекунанд.

102. Шумо ин китобро, албатта, хонед!

6. ОҲАНГИ НАВЪҲОИ АСОСИИ ГУФТОРИ ТОҶИКӢ

Системаи оҳанги забонро бо ду роҳ метавон тавсиф кард:
а) дар асоси тазодҳои оҳангӣ, яъне дар асоси қолабҳои оҳангӣ ва зикри мавридҳои истеъмоли онҳо ва б) дар асоси типҳои фраза, қолабҳои синтаксисӣ ва оҳанги онҳо.

Аз нүктай назары фонетика роҳи аввал ба мақсад мувофиқтар аст, зеро бо ин роҳ чиҳати соғ фонетикии оҳанг, типҳои асосии он ва воситаҳои ташкили онҳо равшан намоиш дода мешавад. Аммо дар ҳолати имрӯзай омӯзиши оҳангги тоҷикӣ, ки на танҳо қолабҳои асосии оҳанг ва мавридиҳои ис-теъмол, семантика ва тағъироти онҳо дар ҷараёни гуфтор муайян карда нашудаанд, балки оддитарин маълумоте дар бораи он дар ихтиёр нест, бо роҳи аввал таъсир кардани оҳангги тоҷикӣ басо мушкил аст.

Дар ҷунин ҳолат тавсифи оҳанг бо роҳи дуюм ба мақсад мувофиқтар аст. Оҳангги тоҷикиро дар заминаи қолабҳои синтаксисӣ тавсифи карда истода, мо бояд ҳамеша ду лаҳзai мухимро фаромӯш накунем. Аввал ин, ки маъноҳое, ки ба воситаи қолабҳои синтаксисӣ ифода мегарданд, ҳамеша бо маъноҳои типҳои асосии оҳанг рост намеоянд. Маъноҳои оҳанг нисбат ба маъноҳо ва муносибатҳои синтаксисӣ умумитар мебошанд ва аз ҳамин рӯ бисъёر маъноҳо ва муносибатҳои синтаксисӣ (масалан, муносибатҳои алоқаҳои байни қалимаҳо, аъзоҳои чумла) дар тавсифи оҳанг инъикос намешаванд. Сонияц, қолабҳои асосии чумла (фраза) бо типҳои асосии оҳанг мувофиқат намекунанд. Фразаҳои аз чиҳати соҳти синтаксисӣ гуногун (масалан, чумлаҳои мураккаби тобеъ, пайваст, соддани тағсилӣ) метавонанд оҳангги якхела дошта бошанд ва ё баръакс фразаҳои аз чиҳати соҳтмони синтаксисӣ монанд бо оҳангҳои гуногун талаффуз шаванд.

Мубодилаи афкор дар се навъи асосӣ амалӣ мешавад: а) ба ҳамсӯҳбат хабаре расондан, б) аз ҳамсӯҳбатро ба иҷрои коре барангехтан (водор кардан). Вобаста ба ҳамин се навъи гуфтор ва ташкили оҳангии онҳо се типи асосии оҳанг фарқ карда мешавад: а) оҳангги аҳборӣ (ё ҳабар), б) оҳангги пурсиш, в) оҳангги ангезиш (водоркунӣ).

Ҳар қадоми ин типҳо навъҳои гуногун дорад. Масалан, гуфтори аҳборӣ метавонад дар шакли накл ё ҳикоя, аҳборот, ҷаъвоби пурсиш, номбаркунӣ, эълон ва ғайра зохир шавад, ки ҳар қадоми онҳо дар навбати худ ҳелҳои гуногуни услуби дорад. (Масалан, аҳбор метавонад дар шакли рапорт, арз, шикоят, огоҳӣ, огоҳии ҷиддӣ ва қатъӣ ва ғайра зохир шавад).


Баъзан ба туфайли семантика, соҳти грамматикий ва оҳангги хосаш хитоб низ чун як типи маҳсуси гуфтор чудо карда мешавад. Хитоб дар ҷараёни мубодилаи афкор аз типҳои асосӣ фарқ мекунад. Хитоб, бешубҳа, категорияи оҳанг аст, аммо вай ҳамеша бо тобишиҳои маъноҳои экспрессивиу эмоционалий ҳамроҳ мебошад. Сабаб ҳамин аст, ки ҳар се навъи асосии гуфтор (аҳбор, пурсиш ва ангезиш) бо оҳангги хитоб амалӣ шуда метавонанд.

а) Оҳангги аҳбор

Оҳангги аҳбор навъҳои гуногуни хабар — хабари соғ, накл, шикоят, рапорт ва ғайраро дар бар мегирад. Навъҳои гуногун

туни ахбор аз чиҳати услуби фонетикий (фоностилистика) фарқ кунанд ҳам, аз лиҳози ташкили соҳти оҳанг тобеи як типи маъмултарини оҳанг — оҳанги ахбор мебошанд. Муҳимтарин нишонаи ҳамаи навъҳои хабар оҳанги томи баҳиррасанда мебошад.

Оханги ахбор вобаста ба овози гүянда (овози паст ё баланд) метавонад аз сатҳи дуюм ё сеюм сар шавад ва дар тӯли талаффузи фраза ба тағъироти бешу кам дучор гардад, vale вай ҳамеша майли пастшавӣ дорад. Тарҳи оханги фразаи бо тартиби маъмулии калима ва бе тобишҳои эҳсосӣ талаффузшудан тоҷикӣ ба таври зер аст: оҳанг ва сатҳи миёна сар шуда, то маркази маъно нисбатан ҳамвор меравад. Дар маркази маъною оҳангӣ унсурҳои оҳанг тақвият пайдо мекунанд ва оҳанг ба авҷ мерасад. Баъд аз ин қисми марказӣ унсурҳои оҳанг рӯ ба сустшавӣ мекунанд ва оҳанг то сатҳи поёнтарии паст шуда, барои ба вуҷуд овардани танғис шароит фароҳам меоварад (расми 32). Қисми томарказӣ ва баъдимарказии оҳанг хатти мавҷдорро мемонад, ки дар он мавҷҳо ҳichoҳои заданокро далолат мекунанд: наво бо навбат дар ҳichoҳои заданок баланд шуда, дар ҳichoҳон безада паст мешавад (расми 33). Дар ин маврид навою қувва метавонанд ҳамдигарро тақмил диханд: он ҷо, ки наво паст аст, қувва тақвият пайдо мекунад ва баръякс. Чунин ҳусусият бештар барои қисми томарказии фраза ҳос аст. Дар қисми баъдимарказӣ дар сурати мавҷӯд будани якчанд калима оҳангӣ пастшавӣ умумии ҷумла задаи калимаро мутобики худ месозад.



Расми 32. Тонограмман цумлаҳои Бобо омад. Баҳор гузашт.

Гүфтори ахборы ду навъи асосй дорад: яктаркиба ва дутаркиба, ки хар кадоми онҳо дорон шаклҳои тасдиқӣ ва инкорӣ мебошанд.


Дар фразаи яктаркибаи ахборӣ ягон факти ҳаёти моддӣ тасдиқ ё инкор карда мешавад. Оҳанги яктаркибани ахборӣ бо он фарӯ мекунад, ки тархи умумии оҳангаш яклуҳт аст.

Фразай яктаркибай ахборй ин ё он ҳодиса ё вокеали ҳаётро

зикр мекунад ва бештар ҳангоми тавсифи ин ё он вokeа, ходиса, эълонҳо, дар хондан истифода мешавад. Дар чунин мавридҳо предметҳо, ҳодисаҳо, вokeаҳо эҳтиёҷ ба ҷудо кардан надоранд. Дар ин гуна гуфтторҳо мӯқобилгузории субъект ва предикати мантиқӣ мушоҳида намешавад. Аз ҳамин рӯ ин навъи фразаҳо навои нисбатан ҳамвор ва тарҳи яклюҳти оҳангӣ доранд. Тарҳи умумии оҳангӣ фразан дутаркиба болорави пастшав аст.

Фразан дутаркибаи ахбории тоҷикӣ аз ду қисми оҳангӣ иборат аст: болорав ва пастшав (расми 33). Шникасти тарҳи умумии оҳанг ва ҷудо шудани ин қисматҳо дар ҳичои задоники калимае ба амал меояд, ки қисми болорав бо он тамом мешавад. Дар фразаҳои ахборие, ки бо тартиби маъмули қалима талаффуз мешаванд, қисми болорави оҳанг ҳамеша пеш аз қисми пастшав меояд. Қисми болорави оҳанг як навъ ҳабаре мебошад, ки интизорӣ (маъталро) талаб мекунад ва бо навои баландтарин талаффуз мешавад. Пас аз қисми болорав танфис ба вуҷуд меояд, ки он ё дар шакли қатъи талаффуз (танфиси беовоз) ё ба сурати кашиши садоники оҳир қисми болорав (танфиси овозӣ) зоҳир мегардад. Қисми пастшави оҳангӣ ахборӣ як навъ ҷавобе ба қисми аввали он мебошад. Ин қисм аз навои баланд (вале аз қисми болорав пасттар) сар шуда, бо навои паст ба оҳир мерасад.

Тазоди байни ин қисматҳо ҳар қадар равшан бошад, унсурҳои оҳанг пеш аз танфис ҳамон дараҷа тақвият пайдо мекунанд ва равшантар зоҳир мегарданд.



Расми 33. Тонограммаи чумлаи Бобо бобо дорад.

Аммо мавҷудияти танфис ҳамеша шарт нест. Ин ду қисми фразаро шникасти тарҳи оҳанг метавонад фарқ кунонад. Сатҳи умумии навои қисми пастшавии фраза ҳеле паст аст. Аз ҳамин сабаб дар байни қисматҳои фраза фосилаи қобили таваҷҷӯҳӣ навои мушоҳида мешавад.

Қисматҳои болораву пастшави фразан ахбории дутаркиба метавонанд як ё якчанд синтагмаро дарбар гираанд, вале онҳо

тобеи як тарҳи умумии оҳанг мебошанд: синтагмаҳои кисми болорав бо навои болорав ва синтагмаҳои қисми пастшав бо навои пастшав гуфта мешаванд.

б) Оҳанги пурсиш

Гуфтори пурсиш дар забони тоҷикӣ қолаби маҳсуси синтаксисӣ надорад ва оҳанги пурсиши тоҷикӣ дорои тарҳи ягонаю доимӣ нест. Тарҳи умумии оҳанги пурсишро навъ ва мақсади пурсиш, иштироки воситаҳои лексикию грамматикий дар ташкили пурсиш, дараҷаи заданокӣ ва мавқеи онҳо дар (аввал, мобайн ва охир) соҳтмони фразаи пурсишӣ муайян менамояд. Бо вучуди роҳҳо ва тарзҳои гуногунаш воситай асосии ташкили пурсиши тоҷикӣ оҳанг мебошад. Вай гоҳо мустақилона, гоҳо дар якҷоягӣ бо воситаҳои дигари лексикию грамматикий дар ташкили пурсиш иштирок намуда, хелҳои гуногуни ин оҳангро ба вучуд меорад.


Дар забони тоҷикӣ пурсиш аз ҷиҳати соҳти синтаксисӣ навъҳои гуногун дорад ва онҳо ба таври зер ташкил мешаванд.

Пурсиши умумӣ бе иштироки воситаҳои лексикий ташкил мешавад ва ҷавоби тасдиқӣ («ҳа») ё инкори («не»)-ро талаб мекунад. Ин навъ пурсиш ду хел дорад: а) бо тартиби маъмулии (объективии) калимаҳо: 103. Падару модар дорӣ, —пурсид Олег Иванович. (Ю. Акобиров), 104. Давлат Сафоев тӯй? (Ф. Ниёзӣ).

б) бо тартиби чаппаи (инверсионии) калимаҳо: 105. Сар кунем маҷлисро? Бас кунам ҳонданро?

Воситай асосии ташкили ҳар ду навъни пурсиш оҳанг мебошад, аммо тарҳи умумии оҳанг дар ин ду навъни пурсиш фарқ мекунад. Фарқи байни ин ду навъни пурсиш ва оҳанги онҳоро маркази маъноии фраза муайян мекунад. Дар пурсиши маъмулии ғайриинверсионӣ маркази маъноии фраза ҳабар аст, ки дар охир чумла ҷой мегирад ва аз ҳамин рӯ оҳанги ин типи пурсиш болорав аст. Оҳанги болорав аз сатҳи якум ё дуюми миёна сар шуда, нисбатан ҳамвор (ё бо баъзе тағириoti ҷузъӣ) то маркази маъно давом мекунад. Дар маркази маъно якбора баланд мешавад, аммо нуктаи (ҳиҷои) авчи оҳанг метавонад фарқ кунад. Оҳанг дар ду ҳиҷои ҳабар: ҳиҷои аввал (заданок) ё охир баланд шуда метавонад. Вобаста ба ҳиҷои авчи оҳанг ду шакли оҳанги пурсиш умумӣ ба вучуд меояд: а) оҳанги болорави холис, б) оҳанги болорави пастшав. Дар оҳанги болорави пастшав қисми асосии фраза бо навои болорав талаффуз мешавад. Ҷузъи пастшави он қисми нисбатан хурди фразаро дар бар гирифта, танҳо бо қисми безадаи ҳабари феълий маҳдуд мегардад. Қисми безадаи ҳабари феълий вобаста ба микдори компонентҳо ва таркиби ҳиҷогиашон аз як ё якчанд ҳиҷо иборат шуда метавонад (расми 34). Бо вучуди ин ҳатти умумии оҳанг болорав аст ва ин навъни оҳангро як навъни оҳанги болорав ҳисобидан бехтар аст.

Ин навъни оҳанги болорав пурсиши холисро бе тобишҳои



Расми 34. Тонограммаҳои чумлаҳои Сардор омад. Борон гузашт.

иловагии маънӣ ифода мекунад ва барои фразаҳое хос аст, ки дар онҳо гурӯҳи предикативиро хабари феълӣ ё хабарҳои номие, ки бо бандакҳои хабарӣ (ам, -ӣ, -аст (буд, мебошад), -ем, -ед, -анд) омада бошанд, ташкил медиҳад.

Дар пурсишҳои умумӣ оҳанги болорави соф дар мавридиҳое ба амал меояд, ки ба пурсиш тобиши маънои иловагии ҳавасмандӣ (ё тобиши дигар) илова шавад. Муқ. шавад:

106. Сардор омад? (пурсиши холис).


107. Сардо омад? (пурсиши бо тобиши ҳавасмандӣ).

Дар пурсиши бо тобиши ҳавасмандӣ (ё интизорӣ) тарҳи оҳанг аз аввали фраза то хабари феълӣ мисли пурсиши соф аст, аммо дар хабар оҳанг аз ҳичкои аввали он сар карда, то ҳичкои охириаш тадриҷан боло меравад ва дар ҳичкои охир ба авҷ мерасад (расми 35).

Фразаҳои пурсишие, ки хабари онҳо ба воситаи ҳиссаҳои номии нутқ ифода шуда, бандакҳои хабариро нағирифтааст, низ бо оҳанги болорави холис талаффуз мешаванд ва пурсиши умумро бе тобишҳои иловагии маъно ифода мекунанд:

108. Ин дасхати шумо?

109. Падарат муаллим?



Расми 35. Тонограммаҳои чумлаҳои Сардор омад? Мачлис сар шуд.

110. Бобоят дұхтур?

111. — Барот?

112. — Бистум?

113. — Сафед?

Пурсишиңғои умумие, ки дар ташкили онқо ҳиссачақои -мӣ, -чӣ иштирок мекунанд, низ бо оғанги бolerав талаффуз мешаванд.

Ҳиссачақои -мӣ ва -чӣ мустақилияты маънӣ надорад, зада қабул намекунанд ва аз ҳамин рӯ алоҳида маркази маъниою оғанги фразаро ба вучуд оварда наметавонанд. Маркази маънии чумларо унсури пеш аз ин ҳиссачаҳо омадаи фраза ташкил медиҳад. Ин ҳиссачаҳо чун энклитикаҳо ба унсури асосӣ ҳамроҳ шуда, якҷоя талаффуз мешаванд:

114. Дарс сар шуд-мӣ?

115. Ба хона дароем-чӣ?

Бо вучуди ин ин ҳиссачаҳо (алалхусус -мӣ) дар бисъёр мавридҳо дар нұктай авчи оғанғ қарор мегиранд. Дар пурсишиңғое, ки ин ҳиссачаҳо иштирок мекунанд, тарҳи оғанғ мисли навъҳои оғанги бolerав то маркази маъно нисбатан ҳамвор аст, аммо дар маркази маъно ба авҷ мерасад ва баробари ба ин ҳиссачаҳо расидан якбора ба боло мечаҳад. Дар натиҷа як тарҳи оғанғи сезинадори дорон қисмҳои ҳамвор, авҷ ва ҷаҳиш ба боло пайдо мешавад.

Ин ҳиссачаҳо дар ташкили маъниои асосии пурсиши саҳме надоранд ва як навъ воситаи зиёдатӣ ба назар мерасанд, зеро аз набудани онқо маъниои пурсиши зарар намебинад:


116. Дарс сар шуд-мӣ?

117. Дарс сар шуд?

Оғанге, ки дар ташкили он ин ҳиссачаҳо иштирок мекунанд, оғанғи пурсиши умумиро бо тобишҳои иловагии ҳавасманӣ, интизорӣ ва амсоли инҳо ба хотир меорад.

Оғанғи пурсишиңғои умумии инверсионӣ акси оғанғи зикршуда аст. Дар гуфтторҳои инверсионӣ ба туфайли инверсия маркази маънии гуфттор (ҳабар) ҷояшро тағъир дода, ба аввали (ё мобайни) фраза мекӯчад. Ҳабари феълии чумла дар ин ҳолат задаро танҳо дар ҳичои (ё ҷузъи) якумаш қабул мекунад. Аз ҳамин рӯ оғанғи ин навъи чумлаҳо аз нұктай баландтарин (ҳичои аввали ҳабар) сар шуда, тадриҷан паст мешавад. Қисми оҳири оғанғи ин навъи пурсиши оҳири гуфттори ахбориро ба хотир меорад (расми 36).

Пурсиши ҳусусӣ бо иштироки воситаҳои ёрирасони грамматикий (бештар бо ёрии ҷонишинҳои саволӣ ва зарфҳои ҷонишинӣ) ташкил шуда, ҷавоби муфассалро талаб мекунанд. Дар ташкили пурсишиңғои ҳусусӣ бештар ҷонишинҳои саволӣ ва зарфҳои ҷонишинӣ: чӣ, чӣ, кучо, аз кучо, ба кучо, дар кучо, то кучо, кай, то кай, аз кай, боз, барои кӣ, барои чӣ, чаро, аз чӣ сабаб, ҷанд, чӣ қадар, чӣ андоза, чӣ хел, қадом ва амсоли инҳо истифода мешаванд. Семантикаи асосии ҳамаи ин навъ



Расми 36. Тонограммаи чумлаҳои Омаданд меҳмонон? Сар шуд маҷлис?

калимаҳо бо пурсиш алокаманд бошад ҳам, онҳо мэъни хусусии гуногуни пурсишӣ доранд ва ҷиҳатҳои муҳталифи предметҳо, ҳолату аломат ва амалро далолат меқунанд:

- барои пурсиши шахсу гайришахс чонишинҳои — ӯй, ӯй,
- пурсиши объект — киро, чиро, кадом,
- пурсиши замон — кай, то кай, кай боз, аз кай,
- пурсиши макон — кучо, дар кучо, аз кучо, ба кучо, то кучо;
- пурсиши сабабу мақсад — чаро, барои ӯй, аз ӯй сабаб, бо кадом сабаб,
- пурсиши аломату амал — ӯй хел, ӯй тавр, ӯй гуна, ӯй ранг, ӯй зайл,
- пурсиши миқдору андоза — чанд, ӯй қадар, ӯй андоза ва ғайра истифода мешаванд.

Ин калимаҳо дар соҳтмони фразаи пурсишӣ ҷои муайян надоранд. Аксарияти мутлаки онҳо метавонад дар аввал, мобайн ва охири чумла оянд ва ё алоҳида пурсишро ташкил диханд. Ҳамаи ин калимаҳо дар ҷараёни нутқ дар бештари мавридҳо заданок (бо задаи таъкид) талаффуз шуда, маркази мэънии гуфторро ташкил медиҳанд. Аз ҳамин рӯ, вобаста ба ҷои ин калимаҳо дар соҳтмони фраза тарҳи умумии оҳангӣ он низ тағтиир меёбад.

Вобаста ба ҷои калимаҳои саволӣ дар соҳтмони фраза се навъи тарҳи оҳангӣ пурсиши хусусӣ ба вуҷуд меояд:

Агар калимаи саволӣ дар аввал қарор дошта бошад, фраза бо оҳангӣ пастшав талаффуз мешавад.

118. Барои ӯй ҳестӣ? — бо таҳдид пурсид Микола (Ю. Акобиров).


119. — Ӯй гуфтӣ? Ҳоло ту маро саг гуфтӣ?! — таҳдидомез шӯрид доруға (С. Улуғзода).

Агар калимаи саволӣ дар мобайн ояд, фраза бо оҳангӣ болорави пастшав талаффуз мешавад (расми 37). 120. Ту аз кай боз дар Тоҷикистон кор меқунӣ? (Ю. Акобиров). 121. — Ас-

пони киро меорӣ? (С. Улуғзода). 122. Ту хушбахтии шахсии одамро чӣ гуна мефаҳмӣ? (Ю. Акобиров).

Агар калимаҳои саволӣ дар охир оянд, тарҳи умумии оҳанги фраза болорав мешавад: 123. — Хуб, зиндагӣ чӣ ҳел? — ба пиёла чой рехта пурсиҷд котиби партком (Ю. Акобиров). 124. — Ҳа, боз ин кист? (С. Улуғзода).

Оҳанги болорав ва пастшав ба ду навъи оҳанги пурсиши умумӣ (расмҳои 37 ва 38) монанд аст, аммо оҳанги болораву пастшав дигар аст.



Расми 37. Тонограммаи чумлаи Ту аз кай боз дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунӣ?

Оҳанги болораву пастшави пурсиши умумӣ, чӣ тавре ки зикр шуд, барои фразаҳои пурсишие хос аст, ки дар онҳо калимаи саволӣ дар мобайн меояд. Дар ин гуна фразаҳо оҳанг аз аввал то маркази маъно — калимаи саволӣ тадриҷан баланд мешавад (ё ба таври ҳамвор давом мекунад). Дар ҳичои заданоки калимаи саволӣ якбора баланд шуда, тез (дар худути ду-се ҳичо) паст мешавад ва шакли қисми охири пурсиши ахбориро мегирад. Гумбази тарҳи оҳанг маъмулан бо калимаи саволӣ маҳдуд мешавад. Калимаи саволӣ дар соҳтмони чумла вобаста ба таркиби лексикию синтагматикиаш дар марказ ё наздиктар ба аввал, ё ба охири чумла қарор мегирад. Вобаста ба ҳамин гунбази оҳанги чумла ҷои худро тафъир медиҳад ва қисмҳои томарказӣ ба баъдимарказии оҳанг ҳаҷму андозаи худро дигар мекунад (расми 37).

Оҳанги болораву пастшави пурсиши ҳусусӣ бо ҳамин ҳусусият аз оҳанги болорави пурсиши умумӣ, ки қисми баъдимарказӣ низ дорад, фарқ мекунад.

Дар ташкили гуфтторҳои пурсишӣ метавонанд ду ё зиёда калимаҳои саволӣ истифода шаванд: 125. У аз кӣ ҳаридаст ва ба кӣ чӣ фурухтааст (С. Айнӣ). Дар ин маврид дар байни пурсишҳо муносабати тазоди пайдо шавад ҳам, яктои онҳо (пурсиши дуюм) маркази маъниӣ қарор мегирад ва оҳанги фраза ба навъи тавсифшуда монанд мешавад.

Дар хусуси саҳми калимаҳои пурсишӣ сухан роҷда, бояд дар хотир дошт, ки дар ҷараёни нутк онҳо ҳамеша заданок нестанд ва маркази оҳанги маънои фразаро муайян карда наметавонанд ва ба тарҳи умумии оҳанг таъсир намерасонанд. Масалан, дар чумлаи 138 «Чаро ҳудат бардошта овардӣ, отай Ҳасан? (С. Улуғзода) ба тифайли мукобилгузорӣ задаи таъкидро калимаи ҳуд қабул кардааст, ки он маркази маъноиро ташкил медиҳад. Пурсиҷонишини «чаро» бошад, мисли унсурҳои дигари фраза тарҳи умумии оҳанг мебошад.

Пурсиши мӯқоисавӣ ба воситаи мӯқоисаи ин ё он предмет, амалу аломат ва ҳолати номаълум бо ин ё он предмет, амалу аломат ва ҳолати аз гузашта маълум сохта мешавад:

126. Ту шеър менависӣ, 127. **Мусиқӣ ҳам менавозӣ?** 128. Парвиз ҳамаи имтиҳонҳоро бомувафқият супорид. 142. **Аммо Шоҳин? (Шоҳин? ё Шоҳин-ҷӣ?).**

Хусусияти хоси ин навъ пурсишҳо ин аст, ки онҳо бе контексти ҳуд — чумлаи пешина вучуд дошта наметавонанд. Чумлаи пурсишӣ гӯё давоми мантиқии чумлаи пешина буда, як навъ чумлаи нотамомро ба хотир меоранд, ки ба чумлаи та момшуда (ахборӣ) мукобил меистад. Хусусияти дигари ин навъи пурсишҳо ин аст, ки дар онҳо ҳиссачаҳои -ку, ҳам ва -ҷӣ дар ҳар ду чумла ба таври чуфт истифода мешаванд. Маъмулан ҳиссачаи -ку дар чумлаи пешина, «ҳам» ва «ҷӣ» дар чумлаи саволӣ меоянд:

129. Ту шеър-ку менависӣ. 130. **Мусиқӣ ҳам менавозӣ?**

131. Ту ба театр-ку рафтан намехоҳӣ. 132. **Кино равем-ҷӣ?**

Муқобилистии чумлаи пурсишӣ бо чумлаи пешина дар оҳанги онҳо низ мушоҳида мешавад. Вобаста ба максади гуфтор ин ҳиссачаҳо дар ҳар ду чумла ҷои ҳудро озодона тағиیر медиҳанд. Онҳо калимаҳои мукобил гузашташударо ҳамроҳӣ карда, дар аввал, мобайн ва охири чумла омада метавонанд, аммо онҳо ба оҳанги умумии чумла тағиироти ҷолиби қайд дароварда наметавонанд. Тарҳи умумии оҳанги ин тип пурсишҳоро ҳабар муайян мекунад. Ҳабари ин навъ пурсишҳо дар оҳир меояд ва оҳанги умумии чумлаи пурсишӣ мисли як шакли оҳанги пурсиши умумӣ болорав аст ва он бо оҳанги пастшави чумлаи аввал мукобил меистад.

Пурсиши хилофӣ ба воситаи мукобилгузории ду ё зиёда предмет, амал, ҳолат ва аломати номаълуми бо ҳам зид ташкил мешавад ва аз ду ҷавоби муҳолифи якдигар якеро талаб мекунад. Дар ташкили пурсишҳои хилофӣ ҳиссачаи «ё» ҳамкорӣ мекунад. Ин ҳиссача дар ин маврид дар байни аъзоёни тазод ҷо мегирад. Муносабати тазод дар байни аъзоёни гуногуни чумла зоҳир шуда метавонад.


133. Шумо гармиро дӯст медоред ё сардиро?

134. — Вай ҳамин вартиш буд-мӣ ё дигараш? (С. Улуғ-

зода). 135. — Отаи Ҳасан, ҳобӣ ё бедор? (С. Улугзода). 136. Ин чандумин бор? Садум ё саду якум? (Ю. Акобиров).

Пурсиши хилофӣ аз ҷиҳати маъно ва соҳти синтаксисӣ ба пурсиши умумӣ монандӣ дорад. Вай танҳо бо қисми дуюми ҳуд, ки бо қисми якум бо пайвандаки «ё» пайваст мешавад, фарқ мекунад.

Қаробати маъною синтаксисии пурсиши хилофӣ бо пурсиши умумӣ дар оҳанг низ инъикос мешавад. Қисми аввали пурсиши хилофӣ (то пайвандак) мисли оҳангии пурсиши умумӣ дорон оҳангӣ болорав аст, vale қисми дуюми он бо навои пастшав талафғуз мешавад. Тарҳи умумии оҳангӣ ин навъ пурсишҳо болорави пастшав аст. Ин навъ оҳанг бо оҳангӣ фразаҳое, ки маркази маънои онҳо дар мобайн аст, монандӣ дорад. Мазмуни асосии пурсиши хилофӣ дар қисми якум (пеш аз пайвандак) ифода мешавад. Қисми дуюм як навъ илова ба мазмуни қисми аввал аст. Бо вуҷуди ин тарҳи умумии оҳанг муносибати тазоди чунин пурсишҳо дар шакли ду марказ дар қисми якум ва дуюм фраза ҳамеша маълум аст (расми 38). Ин ду марказ вобаста ба лаҳзай нутқ аз ҷиҳати вазни маъною оҳангӣ бо якдигар табдил шуда метавонанд.



Расми 38. Тонограммаи ҷумлаи Мехмонон имрӯз меоянд ё фардо?

Агар маркази дуюм ҳам бо оҳангӣ баланд талафғуз шавад, оҳангӣ фраза дутаркиба мешавад. Дар чунин фраза маънои хилофии ҷузъҳо мемонад, аммо ба туфайли оҳангӣ болорав маркази якум шакли нотамомро мегирад.

Пурсиши такрорӣ ба воситаи такрори пурсиш ташкил ме гардад. Пурсиши такрорӣ метавонад бо ёрии қалимаи саволӣ ё бе иштироки он соҳта шавад.

Дар пурсиши такрорӣ қалимаҳои саволӣ ширкат дошта метавонанд.

137. Шумо чандсолаед? — 138. Ман чандсолаам? 139. — Чилсола. 140. Ин асари кист? 141. — Ин асари кист? 142. — Асари Аҳмади До ниш. 143. Шумо чӣ хел ўро намениносед? — 144. Ман чӣ хел ўро намениносам? 145. — Ман ўро надидаам.

Чумлаи аввали пурсиші мисли чумлаҳои маъмулии саволӣ (бо калимаи савол) вобаста ба мақсади пурсиш ва ҷои калимаи саволӣ оҳангӣ болорав, пастваш ё болорави пастваш дорад, аммо пурсиши тақрорӣ одатан бо оҳангӣ болорав талафуз мешавад. Наво дар ҷунин пурсишҳо дар ҳичои оҳир авҷ мегирад. Оҳанг аз аввали чумла то ҳичои оҳирӣ он — нуқтаи авҷ нисбатан ҳамвор давом мекунад. Ин тип оҳанг ба навъи дуюми оҳангӣ пурсиши умумӣ, ки тобиши ҳавасмандию мунтазириро ифода мекунад, шабоҳат дорад.

Пурсишҳои тақрорие, ки бе калимаи саволӣ сохта мешаванд, низ бо ҳамин хел оҳанг талафуз мешаванд;

146. Доруро ёфтед? 147. — Доруро ёфтам? 148. — Не, наёфтам. 149. Операи нау маъқул шуд? 150. — Операи нау маъқул шуд? 151. — Ҳа, операи хуб!

Шакли мураккабтари пурсиши тақрорӣ пурсиши навъи зер аст:

152. План иҷро шуд? 153. — План иҷро шуд? 154. — Барғу боронро надидӣ?

Дар ҷунин фразаҳо маънои асосӣ (пурсиш ва ҷавоби он) дар ҷумлаи якум ва сеюм мунтамарказ мешавад, ки онҳо бо ҳам муносибати тазод доранд: ҷумлаи якум пурсиш ва ҷумлаи сеюм ҷавоби он аст. Аз ҳамин рӯ, ин ду ҷумла талафузӣ равшани саволӣ доранд. Ҷумлаи дуюм аз рӯн тарҳи оҳангаш ба оҳангӣ нотамон монанд аст, вале сатҳи навои он паствар ва ба оҳангӣ аҳборӣ наздиктар аст. Ин фраза ҷун як қисми (нотамомӣ) ҷумлаи сеюм зоҳир мегардад.

в) Оҳангӣ ангезиш

Оҳангӣ ангезиш ё амр барои фразаҳои хос мебошад, ки гӯянда ба воситаи онҳо шунавандаро тавассути навъҳои гуногун амр (амр, фармон, илтимос, ҳоҳиш, маслиҳат, оғоҳӣ ва ғайра) ба иҷрои коре бармеангезонад, водор мекунад.

Дар забони тоҷикӣ оҳангӣ ангезиш дар се типи асосии ҷумлаҳо равшантар зоҳир мешавад:

1) ҷумлаҳои амрие, ки ҳабари онҳо бо шакли сифаи амрии феъл ифода мешавад: 155. Бандед ӯро! 156. Қитобро хонед!


2) ҷумлаҳои амрие, ки дар онҳо барои ифодай амр ҳиссачаҳо, феълҳои ифодакунандай маъноҳои иродавӣ ба кор бурда мешаванд: 157. Қани, тезтар сар кунед! 158. Бигузор, ӯ аз ин до равад!

3) ҷумлаҳои нопурраи амрие, ки дар онҳо ҳабар истифода намешавад, вале дар назар дошта мешавад: 159. Тезтар! 160. Ҳомӯш! 161. Бас! 162. Марҳамат, як пиёла чой!

Дар забони тоҷикӣ оҳангӣ ангезиш низ баръакси оҳангӣ аҳбор тарҳи ягонаву муайян надорад. Тарҳи оҳангӣ ангезишро мисли оҳангӣ пурсиш маркази маъноӣ муайян мекунад. Вобаста ба маркази маъноӣ дар ҷумлаҳои амрий ду навъи асосии оҳангӣ ангезишро метавон қайд кард.

1) Оҳангӣ пастваш барои ҷумлаҳои амрие хос мебошад,

ки бо шакли амрии феъл сар мешавад. Дар ин шаклҳон феълӣ, ки маркази маънӣ ва оҳангии чумларо ташкил медиҳанд, задаи фраза дар ҳичои аввал меояд. Аз ҳамин сабаб оҳангӣ амр бо навои баландтари чумла, аз сатҳи чорум сар шуда, зина ба зина паст мешавад ва бо сатҳи пасттарин мерасад, ки он аз интиҳои чумла дарак медиҳад. (Расми 39).




Расми 39. Тонограммаи чумлаҳои Гиред ўро! Хонед мактубро.

Ибтидои баланд ва интиҳои бисъёр пасти оҳангӣ ангезиш ва вобаста ба ҳамин фосилаи калони оҳанг ин навъи амрро аз оҳангӣ ахбор фарқ мекунонанд, вале, ба оҳангӣ пурсиш, ки бо калимаи саволӣ оғоз мешаванд, наздик месозад. Аммо оҳангӣ амр аз оҳангӣ ин навъи пурсиш фарқ мекунад: дар чумлаҳои амрӣ оҳанг аз сатҳи баланд сар мешавад ва тадриҷан, ба таври ҳамвор паст мешавад; дар чумлаҳои пурсиший оҳанг аз сатҳи баланд сар мешавад, аммо бисъёр тез, дар тӯли як-ду ҳичо поён мефарояд ва баъд нисбатан бетафъир то оҳир давом мекунад.

2) Оҳангӣ болорави пастшав барои чумлаҳои амрие хос аст, ки бо тартиби маъмулии калима талаффуз мешаванд. Дар чунин чумлаҳои хабар дар ҷои маъмулни худ, дар охири чумла меояд ва оҳанг аз сатҳи паст (дуюм) сар карда, то хабар — маркази оҳангӣ чумла, баланд мешавад. Дар ҳичои заданоки калима ё синтагмае, ки маркази маънӣ фразаро ташкил медиҳад, ба авҷ расида, пас аз он рӯ ба пастшавӣ мекунад (расми 40). Қисми пастшавии ин навъи оҳангӣ амр вобаста ба таркиби ҳичогии хабар (шакли феълӣ) ва ҷои задаи фраза аз як ё якчанд ҳичо иборат мешавад. Ин навъи оҳангӣ ангезиш ба оҳангӣ ахборӣ шабоҳат дорад.

3) Оҳангӣ болорави ангезиш донраи нисбатан маҳдуди истеъмол дорад ва танҳо барои чумлаҳои амрие хос аст, ки дар онҳо хабар бартамом истифода нашудааст ё қисман омадааст. Масалан, дар чумлаи амрии «Марҳамат, як пиёла чой» хабар мавҷуд нест, вале дар чумлаҳои навъи Ҳомӯш! Бас! ва амсоли онҳо факат ҷузъи номии хабар омадааст: (Ҳомӯш бо-




Расми 40. Тонограммаи чумлаи Тараддуатро дидан гир!

шед! Бас кунед!) Бинобар мавчуд набудани хабар ё қисми феълини он (қисми поёнрави оҳанг) оҳангни ин тип фразаҳо болорав аст ва оҳангни нотамомро ба хотир меоварад (расми 41).

Агар дар чунин чумлаҳо (феъл ё ҷузъҳои феълӣ) барқарор шаванд, оҳангни онҳо болорави пастшав мешавад, Ҳомӯш болед! Оҳиста гап занед! Як пиёла чой гиред!

Дар чумлаҳои амрӣ низ истифодай задаи таъкид имкон-пазир аст. Истифодай задаи таъкид тархи умумии оҳангҳои зикршударо тағъир медиҳад. Масалан, агар чумлаи Гапро бас кунед!-ро бо оҳангни маъмулии амр гӯем, дорои оҳангни болорави пастшав мешавад ва агар калимаи аввали онро ба воситаи задаи таъкид чудо кунем, ин чумла бо оҳангни пастшав талаффуз мегардад.

Чумлаҳои амрӣ ба туфайли семантикаи хосашон дар нутқ моили талаффузи ифоданоку эмоционалӣ мебошанд. Иловашавии тобишҳои гуногуни маънои эҳсосӣ низ тархи умумии оҳангро тағъир медиҳад. Масалан, оҳангни амри қатъӣ, ки радионопазир аст, (Тез дастонашро бандед! — фармон дод сардор) аз оҳангни амри навозишкорона (163. Бигир садқаат шавам, дұхтари ноошно!) фарқ мекунад.



Расми 41. Тонограммаи чумлаҳон Ҳомӯш! Оҳиста! Як пиёла чой!

г) Оҳанги муроциат

Оҳанги муроциат (мухотаб) — калима ва ибораҳое, ки адресати (ба кӣ равона карда шудани) нутқро ифода мекунад, аз соҳти оҳангии қисмҳои дигари чумла фарқ мекунад. Вай бештар ба оҳанги калима ва ибораҳои иловагии чумла шабоҳат дорад.

Дар муроциат бештар исмҳо, ки номи шахс, предметҳои ҷондору бечон, ҳодисаҳои воқеаҳои гуногуни табиатро ифода мекунанд, истифода мешаванд. Ин гуна калимаҳо ва ибораҳо дар қисмҳои мухталиф (аввал, мобайн ва охир)-и чумла истеъмол шуда, тарҳи оҳанг гуногун доранд.

Муроциат аз як ё якчанд калима иборат шуда, синтагмаҳои яккалимагӣ ё ҷандкалимагиро ба вучуд меовараад. Оҳанги муроциат ба ҷои калима ва ибораи ифодакунандай муроциат дар тарҳи умумии оҳанг вобаста аст.

Агар мухотаб бо калимаҳои ифодакунандай муносибатҳои хешутаборӣ, дӯстона ҳамроҳ ояд, ин калимаҳо ба синтагмаҳои гуногун ҷудо намешаванд, балки дар якчоягӣ бо калимаҳои асосӣ як синтагмаро ташкил медиҳанд.


164. Додарам Салимҷон, шумо аз ин кор ҳабар надоред?

165. Акои Мирзо, ба шумо чӣ шуд?

Агар ин гуна калимаҳо баъд аз мухотаб оянд, низ бо он як синтагмаро ташкил медиҳанд ва унсурҳои оҳанг дар ҳичои заданоки ҳамин калима афзалият пайдо мекунанд, вале маркази маънии чумла дар ҷои дигар аст.

166. Саид-ако, шумо ин гапҳоро нагӯед!

Агар муроциат дар аввали чумла ояд, вобаста ба таркибаш дар як (ё бештар) синтагма талаффуз мешавад. Дар чунин мавридиҳо баъди муроциат танфиси нисбатан тӯлонӣ падид меояд, задаи охири (ё аввали) синтагма бештар таквият пайдо мекунад, садоноки ҳичои заданок қашидатар талаффуз мешавад. Дар ҷудо карданси синтагмаи муроциат маҳз саҳми қувваю шиддатнокӣ қалон аст. Навои муроциати аввали чумла нотамон ва болорав аст. (Расми 42).



Расми 42. Тонограммаи чумлаи Дӯстони азиз, ман бароятон ҳабари хуш овардам.

Агар калимаи (синтагмаи) муроциат дар охири чумла ояд, оҳанги он тобеи тарҳи умумии оҳанги чумла гардида, бо оҳанги нотамом (дар чумлаи саволӣ) ё том (дар чумлаи ахборӣ ва ангезишӣ) талаффуз мешавад.

Унсурҳои оҳанги мухотаби охири чумла нисбат ба мухотаби аввали гуфтор заъифтар аст. Наво паст, танфис кутоҳтар мешавад ва ин ҳолат гоҳо боиси он мешавад, ки мухотаби охири чумла ба қисми пеш аз худаш омада муттаҳид гардида, як синтагмаро ташкил медиҳад.

Мухотаб метавонад тарҳи умумии оҳанро шикаста, дар мобайни он қарор гирад. Вай дар ин маврид чун синтагмач алоҳида аз ду тараф бо танфис чудо мешавад. Навои он нисбат ба сатҳи умумии оҳанги чумла пасттар ва нотамом аст, суръати талаффузи он тезтар мегардад. Дар ин маврид оҳанги муроциат ба оҳанги калима ва ибораҳои иловагӣ шабоҳат пайдо мекунад.

Муроциат дар талаффуз майли ба қисми пешина чумла ҳамроҳ шудан дорад, аммо ба қисми баъдинаи чумла ҳеч гоҳ ҳамроҳ намешавад.

Агар мухотаб чида шавад, оҳанги он аз аъзои якум тадриҷан боло меравад ва дар ҳичои заданоки аъзои охир ба авҷ мерасад. Дар ин маврид ба оҳанги чида тобишҳои эмоционали ҳамроҳ мешаванд:

167. Азизам, ҷонакам, ширинакам, ту гуноҳҳои маро бубаҳш!

Дар нутки маъмулӣ дар чумлаҳои мухотабдор (пурсиҷӣ, амрӣ, ахборӣ) тобишҳои гуногуну сершумори эҳсосӣ ифода мешаванд. Дар бештари мавридҳо ин тобишҳо ба воситаи мухотаб ифода мегарданд. Вобаста ба тобишҳои эҳсосотӣ оҳанги мухотаб тағъир меёбад:

168. Дӯсти ман, муаллим, шуморо мешиносад.

169. Ана ҳамин хел, муаллим, шаб мегузараду таб мегузараид (Р. Ҷалил).

Дар чумлаи 194 мухотаби «муаллим» тобиши эҳсосии таъкидни гиламандӣ дорад ва аз ҳичати оҳанг фарқ мекунад: наво дар ҳичои заданоки ин калима якбора ва босуръаттар баланд мешавад ва фосилаи калонтари оҳанро ба вучуд меборад. Тамдид баъд аз ин калима тӯлонитар аст.

Тобишҳои гуногуни эҳсосотии муроциат гоҳо дар якчоягӣ бо нидоҳои ифодакунандай ҳолатҳои рӯҳӣ (э, эҳ, мана, оҳҳо, ҳайрият ва гайра) ҳиссачаҳои гуногун (ҳо, ҳа, бале, рост, ҳамин тавр, майлаш ва гайра) ифода мейёбанд.

170. Қани, бародар, шумо сар кунед! .

171. Ҳамин тавр, саркор, гап ҳамин! (Р. Ҷалил).

Дар чунин мавридҳо мухотаб бо ин навъ калимаҳо дар як синтагма талаффуз мешавад ва вобаста ба ҷояш дар чумла тарҳи оҳанги худро мегирад.

172. Майлаш, дӯстон, ман меравам.

173. Албатта, модарчон, ман бармегардам (Р. Чалил).

д) Оҳанги номбарӣ

Оҳанги номбарӣ (ё номбаркуй) ҳангоми бо тартиб номбар кардани предметҳо, ҳодисаҳо, воеаҳо ва ғайра истифода мешавад. Масалан, ҳангоми ҳисоб бо тартиб номбар кардани ададҳо (як, ду, се, чор ва ф.) ё ҷавобан ба саволе (масалан, ҷавобан ба пурсиши Дар рӯи миз чист?) номбар кардани предметҳо (аъзъён рӯи миз: когаз, калам, китоб ва ф.) мо бо оҳанги номбарӣ дучор мешавем.

Дар синтаксис дар зери мағҳуми номбарӣ (чидашавӣ) такроран омадани аъзоҳои ҷумла (мубтадо, ҳабар, ҳол ва ф.) фаҳмида мешавад.

Предметҳои номбаршаванд (ё аъзоҳои чидашуда) оҳанги алоҳида доранд.


Аъзоҳои чидаи ҷумларо оҳанг ва пайвандакҳои пайвасткунанда муттаҳид месозанд. Оҳанг чун воситаи фонетикии таҷзия ва ташкили ҷараёни нутқ ҳамеша дар ҷудо кардани аъзоҳои чида иштирок мекунад, аммо саҳми он маҳз дар мавридиҳое қалон аст, ки аъзоҳои чида бе ёрии воситаҳои грамматикий омада бошанд. Дар ин маврид воситаи ягонаи ташкил ва ҷудо кардани аъзоҳои чида оҳанг аст.

МО бо оҳанги номбарӣ дар мавридиҳое сару кор дорем, ки предметҳо ё аломатҳои онҳо дорон алоқаи пайваст буда, ба тартиб ва паи ҳам номбар мешаванд:

174. Дӯсти ман одами хуб, доно, ростқавл, некандеш ва фурӯтан аст.

Ҳамин қалимаҳо дар таркиби ҷумлаи 175. «Дӯсти ман одами хуби донои ростқавли некандеши фурӯтан аст» чида нашудаанд, зеро онҳо ба таври дигар (дорон алоқаи тобеъ) алоқаманд буда, оҳанги дигар доранд. Силсилаи изофӣ — «одами хуби донои ростқавли некандеши фурӯтан» як синтагмаи алоқидаро ташкил медиҳад, ки он вобаста ба ҷояш дар тархи оҳангии ҷумла (синтагмаи ибтидо ё синтагмаи интиҳо) ба таври хоси фонетикий ташкил ва талаффуз мегардад. Дар як чунин синтагма бо танғис тамом шуда, дорон тарҳи муайянӣ наво, задан ба худ хос ва суръати муайянӣ талаффуз мебошад.

Ҳамаи аъзоёни синтагмаи номбарӣ (ба истиснои аъзои ё синтагми охирин) бо оҳанги нотамон талаффуз мешаванд. Баландии навои онҳо нисбатан як хел аст. Оҳанги аъзои (синтагма) охирни номбаркуни ба ҷои он дар тарҳи умумии оҳангии ҷумла вобаста аст: агар аъзои охирни номбаркуни дар дохири ҷумла ҷо гирад, мисли аъзоёни дигари силсила ҳам чун синтагмаи ибтидой бо оҳанги нотамон гӯфта мешавад: ҳичои заданоки охирни ин синтагма нисбат ба синтагмаҳои дигар навои баландтар, дарозии бештар, танғиси тӯлонитар дошта, бо шиддатнокӣ ва равшанини бештари талаффузи худ фарқ мекунад (расми 43).



Расми 43. Тонограммаи чумлаи Гулсара духтари мешчашм, мушкинмӯй, қадбаланд, сафедрӯй буд.

Агар аъзои охири силсилаи номбарӣ дар охири чумла қарор гирад, тобеи тарҳи умумии оҳанги чумла буда, бо оҳанги аҳборӣ ё саволӣ талаффуз мешавад: Мо зироати гуногун мекорем: пахта, гандум, зазир, шолӣ ва арзан.

Агар дар силсилаи номбарии аз ду аъзо иборатбуда аъзо-ёнаш бо пайвандаки ва, ё -у (-ю) пайваст шуда бошанд, аъзо-ҳои силсила бе танфис дар як синтагма ва вобаста ба ҷояшон дар чумла бо оҳанги нотамом (дар дохили чумла) ё том (дар охири чумла) талаффуз мешаванд:

176. Майсара ҳайрон, парешон, нолон.

177. Майсара зани мешчашму мушкинмӯй, қадбаланду са-федрӯй буд.

Дар мисоли (176) калимаи охири номбарӣ **нолон**, ки дар охир омадааст, бо оҳанги афтон (том) ва калимаи **сафедрӯй** (177) дар дохили чумла бо оҳанги боловрав (нотамом) талаффуз мешаванд.

Агар силсила ду ё бештар аъзо дошта бошад ва ду аъзои охири он бо пайвандакҳо ва, -у (-ю) пайваст гарданд, онҳо як синтагмаро ташкил дода, вобаста ба ҷояшон дар чумла ба оҳанги нотамом (дар дохил) ё том (дар охир) талаффуз мешаванд:

178. Фуломон, ятимон, батракон ва безаминони пештара... дар ин ҷо киштзор карда буданд (С. Айнӣ).

Агар аъзоёни силсилаи номбаркунӣ ба воситаи пайвандакҳо дутой муттаҳид шаванд, ҳар ҷуфтни чунин калимаҳо як синтагмаро ташкил медиҳад ва оҳанги онҳо мисли оҳанги номбаркунии маъмулист. Дар байни аъзоёни чунин ҷуфтни калимаҳо гоҳо муносабати муқоиса ё тазод пайдо мешавад, ки он дар оҳанг низ зоҳир мегардад. Ҳичрои заданоки аъзои дуюми чунин ҷуфтни калимаҳо қавитару равшантар талаффуз мешавад:

179. Зану мард, писару духтар, хурду қалон, пиру ҷавон — ҳама ба тамошо омада буданд.

Баъзан дар чумла ҳамзамон бо аъзоёни чидаи чумла қалимаҳое истеъмол мешаванд, ки аъзоёни чидашударо ҷамъ-баст менамоянд, хулоса мекунад. Ин навъ қалимаҳо (аз қабили ҳама, тамоми, хеле, якчанд, баъзе, як кисм ва гайра) пеш ё баъд аз аъзоёни чида меоянд. Онҳо ба ҷояшон нигоҳ накарда ҳамеша тобиши таъкидӣ доранд ва задан таъкидро ба ҳуд қашиде мейстанд. Аз ҳамин рӯ, нисбат ба унсурҳои номбаршаванда бо барчаstagии унсурҳои оҳанги ҳуд фарқ мекунанд.

Агар қалимаи хулосакунанда пеш аз аъзоҳои чида ояд, бо оҳанги нотамом талафғуз мегардад. Баъди қалимаи хулосакунанда танфиси қобили таваҷҷӯҳе мушоҳид мешавад:

180. Саҳни ҳавлиро гулҳои рангоранг: сафед, сурх, зард, сиёҳ оро медоданд. Агар қалимаи хулосакунанда баъд аз аъзоёни чида ояд, аъзои оҳиро силсилаи номбаршаванда бо навои болорав (нотамом) талафғуз мешаванд, қалимаи хулосакунанда ба синтагмаи баъдина ҳамроҳ мешавад, вале бо вазни оҳанги ҳуд — задан таъкид аз аъзоёни ин синтагма фарқ мекунад:

181. Муаллимон, донишҷӯён, лаборантҳо — ҳамаи кормандони факультет дар маҷлис ҳозир буданд.

Мисолҳои боло намунаи номбари яккалимагӣ буданд. Бо оҳанги номбар ибораҳо ва ҷумлаҳо низ талафғуз шуда метавонанд, аммо дар оҳанги онҳо фарқи ҷиддие дида намешавад ва он қи дар боло доир ба номбаркунии яккалимагӣ гуфта шуд, дар мавриди ибораҳо ҷумлаҳо низ содик аст. Ҳусусияти ҳамаи ин воҳидҳои номбаркуний ин аст, ки:

1) аъзоёни силсилаи номбаркуний дар як синтагма, талафғуз мешаванд; 2) синтагмаҳо вобаста ба ҷояшон дар тарҳи оҳанг навои нотамом (ё том) дошта метавонанд; 3) дар байни аъзоёни чида (синтагмаҳо) ҳамеша танфис мавҷуд аст, вале тамдиди он ба ифоданокии гуфтор вобаста аст: танфиси тулоҳӣ синтагмаро бештару равшантар чудо мекунад, танфиси кӯтоҳ — камтар; 4) дар таҷзияи синтагматикии силсилаи номбаркуний саҳми задан синтагма калон аст. Вай синтагмаҳо (аъзоёни чида)-ро чун унсурҳои зарб аз ҳам ҷудо карда, мавзунияти нутқро таъмин менамояд. Дар ҷудосозии чидаҳо тамдиди овозҳо, ки дар ҳичон оҳиро синтагма зоҳир мешавад, низ саҳм дорад.

Адабиёти боби VII

1. Сатторӣ Н., Аминов А., Қозиҷонов М. Ҳониши ифоданок.—Душанбе.—1971.
2. Растроғуева В. С. Краткий очерк фонетики таджикского языка.— Учебное пособие для таджикских вузов.—Сталинабад. 1955, с. 63—66.
3. Торсуева И. Г. Теория интонация.—М.—1974.
4. Николаева Т. М. Фразовая интонация славянских языков.—М.—1977.
5. Светозарова Н. Д. Интонационная система русского языка.—Л.—1982.
6. Ҳаскашев Т. Н. Фонетикаи забони адабии ҳозираи тоҷик.—К. П. Простодника.—Душанбе.—1984, с. 47—95.
7. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик.—Ҷилди I. Фонетика ва морфология.—Душанбе.—1985, с. 57—78.

МУНДАРИЧА

Пешгуфтор	3
<i>Боби I. Фонетика — илм дар бораи сохтмони овозии забон</i>	
1. Мафхуми сохтмони овозии забон	5
2. Мавзӯи баҳси фонетика	7
3. Воҳидҳои фонетика	9
4. Методҳои фонетика	11
а) Методҳои субъективӣ	—
б) Методҳои объективӣ	13
5. Фонетика ва илмҳои дигар	17
а) Фонетика ва илмҳои забоншиносӣ	—
б) Фонетика ва илмҳои ғайризабоншиносӣ	20
6. Аҳамияти фонетика	21
7. Сабкҳои фонетикӣ	23
8. Транскрипция	25
Адабиёти боби I	27
<i>Боби II. Ҷиҳатҳои сегонаи воҳидҳои фонетика</i>	
A. Ҷиҳати тавлидӣ	
1. Мафхуми дастгохи гуфтор	29
2. Дастгохи нафас	31
3. Дастгохи садо	32
4. Дастгохи овоз	35
5. Пойгоҳи талаффузии тоҷикӣ	38
B. Ҷиҳати акустикӣ	
1. Мафхуми овоз	40
2. Замони талаффуз ва тамдиди овоз	41
3. Зудин лапиш ва баландии овоз	42
4. Қувваи талаффуз ва саҳтии овоз	43
3. Зудии лаппиш ва баландии овоз	44
C. Ҷиҳати лингвистӣ	
1. Таҷзияи ҷараёни нутқ	47
2. Фонема ва тобишҳои он	49
3. Гуруҳбандии тобишҳои фонема	53
4. Нишонаҳои тафриқии фонема	55
Адабиёти боби II	58
<i>Боби III. Системаи фонемаҳо</i>	
A. Садонокҳо	
1. Ҳайати садонокҳо	61
2. Гурӯҳбандии садонокҳо	62
3. Системаи садонокҳо	66
4. Тавсифи садонокҳо	68
а) Садонокҳои қатори пеш	69
б) Садонокҳои қатори омехта	70
в) Садонокҳои қатори кафо	72

Б. Ҳамсадоҳо

1. Ҳайати ҳамсадоҳо	73
2. Гурӯхбандии ҳамсадоҳо	75
3. Системаи ҳамсадоҳо	80
4. Тавсифи ҳамсадоҳо	87
а) Ҳамсадоҳон лабӣ	87
б) Ҳамсадоҳон забонӣ	89
в) Ҳамсадоҳон забончагӣ	96
г) Ҳамсадоҳон ҳалқӣ	—
Адабиёти боби III	98

Боби IV. Фонемаҳо дар занчири гуфтор

1. Мағхуми занчири гуфтор	99
2. Мувофиқат	100
3. Монандшавӣ	101
4. Тахиф	102
5. Афзоиш	104
6. Қоҳиш	106
7. Ҷонвазкунӣ	107
8. Бадалшавӣ	108
Адабиёти боби IV	111

Боби V. Ҳичо

1. Мағхуми ҳичо	112
2. Моҳияти фонетикии ҳичо	115
3. Ҳичосозӣ	116
4. Ҳичочудокунӣ	118
а) Назарияҳои ҳичочудокунӣ	—
б) Ҳичочудокунӣ дар забони тоҷикӣ	124
5. Соҳт ва аивон ҳичои тоҷикӣ	—
Адабиёти боби V	128

Боби VI. Задаи калима

1. Мағхуми зада	130
2. Моҳияти фонетикии зада	131
3. Колабҳои заданоӣ	131
а) калимаҳои тоҷикӣ	135
б) калимаҳои иқтибосӣ	144
4. Калима ва морфемаҳои безада	146
5. Вазифаи задаи калима	147
Адабиёти боби VI	152

Боби VII. Оҳанг

1. Мағхуми оҳанг	153
2. Вазифаҳои оҳанг	156
3. Үнсурҳои оҳанг	159
а) наво	160
б) танфис	162
в) суръат	164
г) танин	165
4. Фраза ва синтагма	166
5. Задаи таъкид	—

6. Оханги анвои асосии гүфтор	177
а) оханги ахбор	178
б) оханги пурсиш	181
в) оханги ангезиш	188
г) оханги муроцият	191
д) оханги номбарый	193

ХАСКАШЕВ ТАЛБАҚ НАБОТОВИЧ

Фонетика таджикского литературного языка

(на таджикском языке)

Мудири редакция

У. Холиқов

Муҳаррири ороиш

И. Тиболов

Луҳаррири техники

Т. Любичская

Мусаҳхеҳоя

М. Акбарова,

М. Ҳасанова

ИБ № 1493

Ба матбаа 23.12.88 супурда шуд. Ба чопаш 31.07.89 имзо шуд. Формати $60 \times 90^1/16$. Коғази типографии № 1. Гарнитураш адабӣ. Чопи баланд. Ҷузъи чопии шартӣ 12,5. Ҷузъи рангай шартӣ 12,625. Ҷузъи нашрию ҳисобӣ 13,234. Адади нашр 5000 нусха. Супориши № 4439. Нархаш 90 тин.

Нашриёти «Маориф»-и Комитети давлатии РСС Тоҷикистон оид ба корҳои нашриёт, полиграфия ва савдои китоб.

734063. Душанбе, кӯчаи Айнӣ 126.

Матбааи № 1 Комитети давлатии РСС Тоҷикистон оид ба корҳои нашриёт, полиграфия ва савдои китоб.

734025. Душанбе, хиёбони Ленин, 37.